

ISSN: 2616-5252

# АВЧИ ЗУХАЛ

№ 2 - 2022



МАҶАЛЛАИ ИЛМӢ-АМАЛИ



## САРДАБИР

д.и.т.

Мухаббатов Ҷиёнхон Курбонович

Чонишини сардабир ва  
муҳаррири масъул  
н.и.ф., дотсент

Юсуфов Абдулло Исмоилович

## ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ

Ибодов С.Т. - д.и.т., профессор  
Ҳақназарова М.А. - д.и.т., профессор  
Исмоилов К.И. - д.и.т., профессор  
Раҳмонов Э.Р. - д.и.т., дотсент  
Сайдов Ё.У. - д.и.т., дотсент  
Миралиев С.Р. - д.и.т., дотсент  
Азизов Г.Ч. - д.и.т.  
Субҳонов С.С. - н.и.т., дотсент  
Бобоева Л.А. - н.и.т., дотсент  
Раҷабов Г.О. - н.и.б., дотсент  
Назаров М.Н. - н.и.б., дотсент  
Холбеков М.Ё. - н.и.б., дотсент

## ШЎРОИ ТАҲРИРИЯ

Гадоев Б.Ш., Курбонов Ч.М.,  
Курбонбекова П.Қ., Раззоқов А.А.,  
Носирӣ Қ.Н., Раҷабов У.Р.,  
Қаландаров Ё.Қ., Хокироев Т.З.,  
Ишонқуловна Б.А., Шерматов Д.С.,  
Курбонов С.С., Юлдошев У.Р.

# АВЧИ ЗУҲАЛ

Нашрияи МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии  
Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

Маҷаллаи илмӣ - амалӣ  
Ҳар се моҳ чоп мешавад.  
21-июни соли 2010 таъсис ёфтааст.

Нашри ҷорӣ:  
**№ 2 (47) 2022**

Мувофиқи қарори Раёсати КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон" 31.01. соли 2019, таҳти №29 маҷаллаи мазкур ба феҳристи маҷаллаву нашрияҳои илмии тақризӣ, ки КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои интишори натиҷаҳои асосии илмии рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ тавсия медиҳад, доҳил карда шудааст.

Маҷалла дар Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.06. 2010, таҳти №0124 ба қайд гирифта шуд.

Санаи аз нав ба қайдгирӣ 19.03.2018, 051/МЧ-97.

**СУРОҒАИ ТАҲРИРИЯ:**  
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 139.  
МТД "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино"  
Тел.: (+992) 44 600 36 17; (+992) 37 224 45 83  
E-mail: avjizuhal@tajmedun.tj  
Сомона: www.avji-zuhal.tj



## ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

д.м.н.

Мухаббатов Джийонхон Курбанович

Заместитель главного редактора  
ответственный редактор  
к.ф.н., доцент  
Юсуфов Абдулло Исмаилович

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Ибодов С.Т. - д.м.н., профессор  
Хакназарова М.А. - д.м.н., профессор  
Исмоилов К.И. - д.м.н., профессор  
Рахмонов Э.Р. - д.м.н., доцент  
Сайдов Ё.У. - д.и.т., доцент  
Миралиев С.Р. - д.м.н., доцент  
Азизов Г.Дж. - д.м.н.  
Субхонов С.С. - к.м.н., доцент  
Бабаева Л.А. - к.м.н., доцент  
Раджабов Г.О. - к.б.н., доцент  
Назаров М.Н. - к.б.н., доцент  
Холбеков М.Ё. - к.б.н., доцент

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Гадоев Б.Ш., Курбонов Дж.М.,  
Курбонбекова П.К., Раззоков А.А.,  
Носири К.Н., Раджабов У.Р.,  
Каландаров Ё.К., Хокироев Т.З.,  
Ишонкулова Б.А., Шерматов Д.С.,  
Курбонов С.С., Юлдошев У.Р.

# AVÇI ZUHAL

Издание ГОУ "Таджикский  
государственный медицинский  
университет имени Абуали ибни Сино"

Научно-практический журнал  
Издаётся каждые три месяца  
Учреждено 21 июня 2010 года

Текущее издание:  
**№ 2 (47) 2022**

Согласно постановлению Управления  
Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от  
31.01.2019 года за №29, журнал "Авчи Зуhal" внесён в список научных рецензионных  
журналов, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан для публикации основных научных результатов докторских и кандидатских диссертаций.

Дата о регистрации №051/МЧ-97 от  
19.03.2019.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:  
734003, Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, проспект Рудаки, 139.  
ГОУ "ТГМУ имени Абуали ибни Сино"  
Тел.: (+992) 44 600 36 17; (+992) 37 224 45 83  
E-mail: avjizuhal@tajmedun.tj  
Сайт: www.avji-zuhal.tj

АКУШЕРЬ ВА  
ГИНЕКОЛОГИЯ

**Давлатова М.Ф., Каримова  
Д.Г.** Фавтияти модарон  
хангоми шаклҳои вазнини  
Sars-Cov-2: баҳодиҳии  
омилҳои хатар

9

**Раҷабова Г.Қ.** Беҳтар  
намудани табобати  
чарроҳии бемориҳои  
яқҷояи узвҳои ковокии  
батн ва гениталий

14

**Сайдзода Б.И.,  
Ҳақназарова М.А.,  
Қадамалиева М.Д.** Пайдо  
намудани сироятҳои  
урогениталий дар занҳои  
синну соли репродуктивӣ  
бо усулҳои муосири  
тадқиқотӣ

20

БЕМОРИХОИ ГЎШУ  
ГУЛӮ ВА БИНӢ

**Муродов Ш.Д.** Парастории  
баъдичарроҳии беморон  
бо қашвавии миёндевори  
бинӣ, дар ҳамҷоягӣ  
бо ринити музмини  
аллергӣ

25

**Шоев М.Д.,  
Махмудназаров М.И.,  
Махамадиев А.А., Муродов  
Ш.Д., Юсупов А.Ш.**  
Дурнамои  
муолиҷаикомплексии  
фарингити музмин

29

АКУШЕРСТВО И  
ГИНЕКОЛОГИЯ

**Давлятова М.Ф.,  
Каримова Д.Г.** Материн-  
ская смертность при тяжё-  
лых формах течения Sars-  
Cov-2: оценка факторов  
риска

9

**Раджабова Г.К.** Улучшение  
результатов хирургиче-  
ского лечения неотложных  
сочетанных патологий  
органов брюшной полости  
и гениталий

14

**Сайдзода Б.И.,  
Ҳақназарова М.А.,  
Қадамалиева М.Д.**

Выявление урогенитальных  
инфекций у женщин репро-  
ductive возраста со-  
временными методами ис-  
следованиями

20

БОЛЕЗНИ УХА, ГОРЛА,  
НОСА

**Муродов Д.** Тактика по-  
слеоперационного ведения  
больных с деформацией  
носовой перегородки, со-  
четанной с аллергическим  
ринитом

25

**Шоев М.Д.,  
Махмудназаров М.И.,  
Махамадиев А.А., Муродов  
Ш.Д., А.Ш. Юсупов**  
Перспективы  
комплексного лечения  
хронических фарингитов

29

OBSTETRICS AND  
GYNECOLOGY

**Davlatova M.F., Karimova  
D.G.** Maternal mortality in  
severe forms of sars-cov-2:  
assessment of risk factors

9

**Rajabova G.K.** Improvement  
of the results of surgical  
treatment of urgent  
combined abdominal and  
genital diseases

14

**Saidzoda B.I.,  
Khaknazarov M.A.  
Kadamalieva M. D.**

Detection of urogenital  
infections in women of  
reproductive age by modern  
research methods

20

EAR, THROAT, NOSE  
DISEASES

**Murodov Sh.D.** Tactics of  
postoperative management  
of patients with deformation  
of the nasal septum,  
combined  
with allergic rhinitis

25

**Shoev M.D.,  
Makhmudnazarov M.I.,  
Makhamadiev A.A.,  
Murodov Sh.D.,  
Yusupov A.Sh.**  
Perspectives for complex  
treatment of chronic phar-  
yngitis

29

## **БЕМОРИХОИ ДАРУНИЙ**

**Косимова Д.У.**

Вайроншавии шадиди гардиши хун дар заминай фишорбаландии шараёни резистентӣ дар шахсони чавон ва синни миёнаиги рифтори бемории ишемикии дил

**36**

## **БЕМОРИХОИ ҚЎДАКОНА**

**Давлатова С.Н.,  
Исмоилов К.И., Расурова  
Н.А.** Дараҷаи тағириоти нишондодҳои гемодинамикаи марказӣ дар қўдакони гирифтори камхуниҳои гемолитикии ирсӣ

**41**

**Хочаева Н.Н., Исмоилов  
К.И., Мухаммаднабиева  
Ф.А., Хусенова М.С.**

Таъсири муолиҷаи тасҳехқунандай масуният ба ҳолати солимии қўдакони гирифтори камхуни норасои оҳан

**45**

**Шарипова М.М.,  
Исмоилов К.И.** Ҳусусиятҳои функционалии вентиляционӣ ва додугирифти газҳо дар шуши қўдакони мубталои астмаи бронхиалий

**48**

## **БЕМОРИХОИ СИРОЯТИЙ**

**Сайдмурадова Г.М.,  
Мамадҷонова Г.С.,  
Комилов И.А., Бураков  
К.И.** Клиникаи шоки токсикӣ—сироятӣ дар қўдакони гирифтори сирояти менингококкӣ

**54**

## **ВНУТРЕННЫЕ БОЛЕЗНИ**

**Косимова Д.У.** Острые нарушения мозгового кровообращения на фоне резистентной артериальной гипертонии у лиц молодого и среднего возрастов с ишемической болезнью сердца

**36**

## **ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ**

**Давлатова С.Н., Исмаилов  
К.И., Расурова Н.А.** Степень изменений показателей центральной гемодинамики у детей с наследственными гемолитическими анемиями

**41**

**Ходжаева Н.Н., Исмаилов  
К.И., Мухаммаднабиева  
Ф.А., Хусенова М.С.** Влияние иммунокорригирующей терапии на состояние здоровья детей с железодефицитной анемией

**45**

**Шарипова М.М., Исмоилов  
К.И.** Функциональные характеристики вентиляции и газобмена в легких у детей с бронхиальной астмой

**48**

## **ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ**

**Сайдмурадова Г.М.,  
Мамаджанова Г.С.,  
Комилов И.А., Бураков  
К.И.** Клиника инфекционно-токсического шока у детей при менингококковой инфекции

**54**

## **INTERNAL ILLNESSES**

**Kosimova D.U.** Acute disorders of cerebral circulation on the background of resistant arterial hypertension in young and middle aged persons with ischemic heart disease

**36**

## **CHILDHOOD DISEASES**

**Davlatova S.N., Ismailov  
K.I., Rasulova N.A.** Extent of changes in central hemodynamic parameters in children with hereditary hemolytic anemia

**41**

**Khodjaeva N.N., Ismailov  
K.I., Mukhammadnabieva  
F.A., Khusenova M.S.** The effect of immunocorrective therapy on the health status of children with iron deficiency anemia

**45**

**Sharipova M., Ismoilov K.** Features of the function of external gas respiration homeostasis and acid-base composition of blood in children with bronchial asthma

**48**

## **INFECTIOUS DISEASES**

**Saidmuradova G.M.,  
Mamadzhanova G.S.,  
Komilov I.A., Burakov K.I.** Clinic of infectious-toxic shock in children with menigococca infection

**54**

## **ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ DERMATOVENEROLOGY**

**Абдулғаффор Ҳамдард,  
Абдулматин Идрок, Идрис  
Анварӣ.** Дарёфти шињӯ ва  
воќеоти acne vulgaris назди  
маризони байни синни 11  
то 20-солагӣ тайи давраи  
рабъи (чоряки) охири соли  
1397 ҳ.ш. (2019 м.) дар ка-  
федраи чилдии шифохонаи  
тадрисии «Майванд»

**59**

**Қурбонов Н.Т.** Ҷанбаҳои  
асосии пешгирии  
бемориҳои тавассути  
алоқаи ҷинсӣ гузаранд  
дар миёни наврасон ва  
ҷавонони вилояти Ҳатлони  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

**64**

**Абдулғаффор Ҳамдард,  
Абдулматин Идрок,  
Идрис Анварӣ.** Определение распрос-  
транности случаев acne  
vulgaris за последние два  
квартала 2018 г. в отделе-  
нии дерматологии клини-  
ческой больницы «Май-  
ванд»

**59**

**Abdul Ghafar Hamdard,  
Abdul Matin Edrak, Idris  
Anwar.** Finding the Preva-  
lence of Acne Vulgaris cases  
within the last Two Quarters  
of 2018, Dermatology De-  
partment of Maiwand  
Teaching Hospital

**59**

**Қурбанов Н.Т.** Основные  
аспекты профилактики  
заболеваний, передающихся  
половым путем, среди  
подростков и молодежи  
Ҳатлонской области  
Республики Таджикистан

**64**

**Qurbanov N.T.** Main aspects  
of prevention of sexually  
transmitted diseases among  
adolescents and youth in  
Khatlon region of the Re-  
public of Tajikistan.

**64**

## **ОНКОЛОГИЯ ONCOLOGY**

**Сангинов Ч.Р., Юлдошев  
Р.З., Назаров Ш.О.,  
Махмудова Л.Ш.** Ҳусусиятҳои  
эпидемиологӣ, клиникӣ,  
ташхис ва муолиҷаи  
сараторни пӯсти пилкҳо дар  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

**70**

## **ОНКОЛОГИЯ ONCOLOGY**

**Сангинов Дж.Р., Юлдошев  
Р.З., Назаров Ш.О.,  
Махмудова Л.Ш.** Особенности  
эпидемиологии, клиники,  
диагностики и лечения  
рака кожи век в Республике  
Таджикистан

**70**

**Sanginov J.R., Yuldoshev  
R.Z., Nazarov SH.O.,  
Makhmudova L.SH.** Features of epidemiology,  
clinics, diagnostics and  
treatment of eyelid skin can-  
cer in the Republic of Tajik-  
istan

**70**

## **СТОМАТОЛОГИЯ STOMATOLOGY**

**Раҷабов Б.Б., Тоироев У.Т.,  
Тошев А.Ф.** Нишондиҳан-  
даҳои манбаъҳои оби  
ошомидани дар сарчаш-  
маҳои гуногуни табиии  
дехоти наздишаҳрии ш.  
Турсунзода ва эҳти-  
молияти таъсири онҳо ба  
инкишофи bemoriҳои  
стоматологӣ дар кӯдакон  
ва наврасон

**76**

## **СТОМАТОЛОГИЯ STOMATOLOGY**

**Раджабов Б.Б., Тоироев  
У.Т., Тошев А.Ф.** Показатели источников  
питьевой воды в различ-  
ных водоисточниках при-  
городных поселков г.  
Турсунзаде и их вероятное  
влияние на развитие сто-  
матологических заболе-  
ваний у детей и подрост-  
ков

**76**

**Rajabov B.B., Toirov U.T.,  
Toshev A.F.** Indicators of drinking wa-  
ter sources in various water  
sources of suburban settle-  
ments of the city of  
Tursunsade and their  
probable influence on the  
development of dental dis-  
eases in children and ado-  
lescents

**76**

**ТИББИ ОИЛАВЙ**

**Кодирова Д.А., Шарифзода  
Х.С., Ҳафиззода Ф.А.,  
Аслизод Д., Рахимова Д.С.**  
Усулҳои самарабахши  
пешгирии бемориҳои дилу  
рагҳо дар шароити  
амбулаторӣ дар таҷрибаи  
табиби оилавӣ

81

**ТИББИ СУДӢ**

**Оев Д. Аҳамияти  
экспертизи тибби-судӣ  
дар таҳқиқи садамаҳои  
нақлиётӣ**

85

**АКРАМОВ. С.М.**

Оптимизатсијакунонии  
ташхиси бармаҳали нек-  
рози асептикии сараки рон

88

**ФАРМАКОЛОГИЯ**

**Ғаниев Н.Х.** Таъсири маво-  
ди «гепатрил» ба тағиирот-  
ҳои морфологӣ чигар ҳаго-  
ми заҳролуд шави бо чор  
хlorиди карбон (CCL4)

95

**Гулмаҳмадзода З.Г.**  
Омӯзиши хосияти зидди-  
микробии баъзе ҳосилаҳои  
1,3,4-тиадиазоло [3,2-а]  
пиrimидин

99

**ҶАРРОҲӢ**

**Абдуллоzода Д.А., Гадоев  
И., Набиев М.Х.** Аҳамияти  
оксидантии эндотоксикоз  
ва гипоксия дар патогенези  
норасоии тестикулярӣ дар  
беморони дорои чурраи  
қадкашак

101

**СЕМЕЙНАЯ  
МЕДИЦИНА**

**Кадырова Д.А., Шарифзода  
Х.С., Ҳафиззода Ф.А.,  
Аслизод Д., Рахимова Д.С.**  
Эффективные способы  
профилактики сосудистых  
заболеваний в амбулатор-  
ных условиях в практике  
семейного врача

81

**СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА**

**Оев Д.** Роль судебно-  
медицинской экспертизы в  
исследовании транспор-  
тных происшествий

85

**АКРАМОВ С.М.**

Оптимизация ранней диаг-  
ностики асептического нек-  
роза головки бедренной  
кости

88

**ФАРМАКОЛОГИЯ**

**Ганиев Н.Х.** Влияние ге-  
патрила на морфологичес-  
кие изменения при заболе-  
вании четыреххлористый  
углерода (CCl4)

95

**Гулмаҳмадзода З.Г.**

Антимикробные свойства  
некоторых производных  
1,3,4-тиадиазол[3,2-а]  
пиrimидинов

99

**ХИРУРГИЯ**

**Абдуллоzода Д.А., Гадоев  
И., Набиев М.Х.** Значение  
оксидантного эндотокси-  
коза и гипоксии в патоге-  
незе тестикулярной недос-  
таточности у больных па-  
ховыми грыжами

101

**FAMILY MEDICINE**

**Kadyrova D.A., Sharifzoda  
Kh.S., Khafizzoda F.A.,  
Aslizod D., Rakhimova D.S.**  
Effective ways to prevent  
vascular diseases in outpa-  
tient conditions in the prac-  
tice of a family physician

81

**FORENSIC MEDICINE**

**Oev D.** A role of forensic  
medical examination in the  
study of vehicle accidents

85

**Akramov S.M.** Optimization  
of early diagnostics of asep-  
tic necrosis of the femoral  
head

88

**PHARMACOLOGY**

**Ganiev N.Kh.** Effect of  
hepatril on morphological  
changes of liver carbon  
corcology (CCl4)

95

**Gulmakhmadzoda Z.G.** An-  
timicrobial properties of  
some 1,3,4-thiadiazol[3,2-a]  
pyrimidine derivatives

99

**SURGERY**

**Abdullozoda D.A., Gadoev  
I., Nabiev M.Kh.** The signifi-  
cance of oxidant endotoxi-  
cosis and hypoxia in the  
pathogenesis of testicular  
insufficiency in patients with  
inguinal hernias

101

<p><b>Зиёев Ш.Х.</b> Нақши табобати комплексии беморони пиронсоли гирифтори холецистити шадид бо бемориҳои ҳамроҳшудаи дилу рагҳо</p> <p style="text-align: right;">108</p>	<p><b>Зиёев Ш.Х.</b> Роль комплексного консервативного лечения пациентов пожилого и старческого возраста с острым холециститом с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией</p> <p style="text-align: right;">108</p>	<p><b>Ziyoev SH.Kh.</b> The role of complex conservative treatment of elderly and senile patients with acute cholecystitis with concomitant cardiovascular pathology</p> <p style="text-align: right;">108</p>
<p><b>Расулов Н.И., Нуров З. М., Бахромов М.В.</b> Дастрас-кунии ягонаи лапароскопӣ - равиши нав дар табобати ҷарроҳии камосеб</p> <p style="text-align: right;">113</p>	<p><b>Расулов Н.И., Нуров З. М., Бахромов М.Б.</b> Единый лапароскопический доступ - новое направление миниинвазивной хирургии</p> <p style="text-align: right;">113</p>	<p><b>Rasulov N.I., Nurov Z.M., Bakhromov M.V..</b> Single laparoscopic access - a new direction of mini-invasive surgery</p> <p style="text-align: right;">113</p>
<b>ШАРҲИ АДАБИЁТ</b>		
<p><b>Ниязова Н.Ф.</b> Гиперпаратиреози аввалия – роҳҳоиҳалли</p> <p style="text-align: right;">121</p>	<p><b>Ниязова Н.Ф.</b> Первичный гиперпаратиреоз – пути их решения</p> <p style="text-align: right;">121</p>	<p><b>Niyazova N.F.</b> Primary hyperparat hyroidism - ways of solution</p> <p style="text-align: right;">121</p>
<b>ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ</b>		
<p><b>Сараев А.Р.</b> Патогенези перитонити паҳнгашта ва сепсиси абдоминалӣ</p> <p style="text-align: right;">131</p>	<p><b>Сараев А.Р.</b> Патогенез распространенного перитонита и абдоминального сепсиса</p> <p style="text-align: right;">131</p>	<p><b>Saraev A.R.</b> Pathogenesis of generalized peritonitis and abdominal sepsis</p> <p style="text-align: right;">131</p>
<b>ФАЙРИТИБӢ</b>		
<p><b>Комилий А.</b> Осори тиббии Мухаммад Закариёи Розӣ ба забонҳои арабӣ, тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва тавзехӣ бархе аз онҳо</p> <p style="text-align: right;">138</p>	<p><b>Комили А.</b> Медицинские сочинения Мухаммада Закарийи ар-Рази на арабском, таджикском, русском, английском языках и комментарии к некоторым из них.</p> <p style="text-align: right;">138</p>	<p><b>Komili A.</b> Medical works of muhammad Zakariya ar-razi in arabic, tajik, russian, english and comments to some of them</p> <p style="text-align: right;">138</p>
<p><b>Назарзода П.С.</b> Режими сиёсӣ ва нақши он дар инкишофи системаи сиёсии чомеа</p> <p style="text-align: right;">144</p>	<p><b>Назарзода П.С.</b> Политический режим и его роль в развитии политической системы общества</p> <p style="text-align: right;">144</p>	<p><b>Nazarzoda P.S.</b> Political regime: concept, scientific and theoretical analysis and its role in the development of the political system of society</p> <p style="text-align: right;">144</p>
<b>НЕМЕДИЦИНСКАЯ ТЕМА</b>		
<p><b>Обидов Ч.М.</b> Реаксияи пайваствавии 1,3-ди-(алкокси)-2-оксиатсетоксипропан бо фуллерен C<sub>60</sub></p> <p style="text-align: right;">152</p>	<p><b>Обидов Дж.М.</b> Реакции присоединения 1,3-ди-(алкокси)-2-оксиатсетоксипропан с фуллерен C<sub>60</sub></p> <p style="text-align: right;">152</p>	<p><b>Obidov J.M.</b> Study of 1,3-di-(alcohy)-2-oxyatsetoxypropane fullerene C<sub>60</sub> reaction</p> <p style="text-align: right;">152</p>
<b>LITERATURE REVIEW</b>		
<b>NON-MEDICAL</b>		

<b>Разиков Ш.Ш., Холбегов М.Ё., Парвинаи З, Пирова Ш.</b> Омӯзиши биология ва экология лейшманиоз <b>156</b>	<b>Разиков Ш.Ш., Холбегов М.Ё., Парвинаи З., Пирова Ш.</b> Изучение биологии и экологии лейшманиоза <b>156</b>	<b>Razikov Sh.Sh., Kholbegov M.Yo., Parvinai Z., Pirova Sh.</b> Studying the biology and ecology of leishmaniasis <b>156</b>
<b>Сайдалиев Ш.Ш., Назаров Ш.К., Назаров Х.Ш., Халимов Ч.С., Аюбов Ч.К.</b> Система тақмидиҳии омӯзиши бефосилавии донишҷӯён дар кафедраҳои ҷарроҳӣ <b>162</b>	<b>Сайдалиев Ш.Ш., Назаров Ш.К., Назаров Х.Ш., Халимов Дж.С., Аюбов Дж.К.</b> Система совершенствования недистанционного обучения студентов на кафедре хирургии <b>162</b>	<b>Saydaliev Sh.Sh., Nazarov Sh.Q., Nazarov H.Sh., Halimov J.S., Ayubov J.Q.</b> The system of improving non-distance learning of students at the Department of Surgery <b>162</b>
<b>Салимов А., Шарипов А.</b> Ҳимояи фарҳанги миллӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ <b>165</b>	<b>Салимов А., Шарипов А.</b> Защита национальной культуры в процессе глобализации <b>165</b>	<b>Salimov A, Sharipov A.</b> Protection of the national culture in the process of globalization <b>165</b>
<b>Саломзода Н. Р., Зокиров Р.Х., Азизова Ш.К.</b> Сабабҳои пайдоиши энсифалопатияи бунёдаш сӯхтагӣ дар кӯдакон <b>172</b>	<b>Саломзода Н. Р., Зокиров Р.Х., Азизова Ш.К.</b> Причины возникновения ожоговой энцефалопатии у детей <b>172</b>	<b>Salomzoda N.R., Zokirov R.H., Azizova Sh.K.</b> Causes of burn encephalopathy in children <b>172</b>
<b>Самандаров Н.Ю.</b> Ҳосил кардан пропан-1, 2-эфирҳои диоловии кислотаи линолевӣ ва урсодезоксихолевӣ ва омӯзиши ҳосиятҳои литоликии онгҳо <b>175</b>	<b>Самандаров Н.Ю.</b> Получение пропан – 1, 2 – диоловых эфиров линолевой и урсодезоксихолевой кислот и изучение их литотических свойств <b>175</b>	<b>Samandarov N.Y.</b> Obtaining propane - 1, 2 - diol ethers of linolic and ursodeoxycholic acids and studying their litholic properties <b>175</b>
<b>Шахсуфбекова О.М.</b> Паҳншавии бемории Алсгеймер <b>182</b>	<b>Шахсуфбекова О.М.</b> Распространение болезни Альцгеймера <b>182</b>	<b>Shahsufbekova O.M.</b> Distribution of Alzheimer's disease <b>182</b>

## АКУШЕРЙ ВА ГИНЕКОЛОГИЯ

### ФАВТИЯТИ МОДАРОН ҲАНГОМИ ШАКЛЮИ ВАЗНИНИ SARS-COV-2: БАЮДИИИ ОМИЛЮИ ХАТАР

Давлатова М.Ф., Каримова Д.Г.

Кафедраи акушерй ва гинекологияи №1 МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино”

**Муҳиммият.** Бемориҳои сироятии шадиди нафаскашӣ ҳангоми ҳомилагӣ хеле ҳатарноканд, зоро дар онҳо эҳтимолияти но муайяни пайдошавии шаклҳои вазнин, як бора пайдо шудани ҳолатҳои ниҳоят ҳатарнок ва фавтовар дида мешавад [1-3]. Чунин ҳусусияти ҷараёни сироятҳои респираторӣ ҳангоми гестатсия аз тағириоти физиологӣ дар организми занони ҳомила вобаста аст: якҷоя шудани иммунодепрессия бо тағириоти физиологӣ дар фаъолития системаҳои дилу шушҳо [4-7].

Дар ҳомилаҳои дорои SARS-CoV мумкин аст, ки як қатор bemoriҳо, сар карда аз шаклҳои сабуки сироятҳои шадиди респираторӣ то пневмонияи вазнин ва синдроми шаклҳои вазнини сироятҳои шадиди респираторӣ ба мушоҳида расад, ҳамчунин мумкин аст, ки ба норасоии гурдаҳо ва марг оварда расонад[5]. Ҷараёни сабук дар ҳомилаҳо дар 91%, муътадил ва вазнин дар 8%, ниҳоӣ дар 1% [5] ба назар мерасад. Маълумот дар бораи сабабҳо ва миқдори фавти модар тибқи маълумоти таҳқиқотҳои охирини бахшида ба сирояти навъи короновирус дар давраи гестатсионӣ муҳолиф ҳастанд. Дар баъзе нашрияҳо миқдори афзояндай фавти модар қайд карда мешавад. Чунончи, дар Эрон аз 9 зани ҳомилаи дорои шакли вазнини SARS-CoV-2 дар триместри дуюм ва сеюми ҳомилагӣ 7 зан фавтидааст [8-10]. Фоизи фавт аз сирояти SARS-CoV-2 дар байни ҳомилаҳо метавонад то 25% бирасад [10].

**Мақсади таҳқиқот:** омпзиши омиліои ҳатари марги модарон дар шакліои вазнини SARS-CoV-2 дар занони юмила ва таваллудкунандагон.

**Мавод ва усулҳои тадқикот.** Дар давраи пандемияи солҳои 2020-2021 дар статсионари таваллудхонаи Маркази шаҳрии саломатӣ 7 ҳолати фавти модар аз сирояти короновирусӣ ба қайд гирифта шуд, ки бо пневмонияи вирусӣ сироятнок шуда буданд.

Миқдори фавти модар аз ҷумлаи миқдори умумии ҳомилаҳои бо аломатҳои пневмонияи дараҷаи вазнин миёна, вазнин ва ниҳоии ҷараёни bemorӣ, ки вируси SARS-CoV-2 ба вучуд овардааст (70 зани ҳомила), 7 (1%) воқеаро ташкил дод.

Ҳамин тавр, ҳангоми муқоиса намудани фавтият аснои пандемияи зуқом A(H1N1) дар соли 2009 дар маълумотҳои адабиётҳои илмӣ фавти модар ҳангоми шаклҳои оризаноки он (пневмонияи вирусӣ-бактериалий) 1,1%-ро ташкил дод [1]. 70 зани ҳомилаи дорои ҷараёни вазниниаш миёна, вазнин ва ниҳоии SARS-CoV-2 таҳлил карда шуд. Дар ҳама занҳои ҳомила усулҳои таҳқиқоти умумиклиникоӣ, акушерӣ ва клиникоӣ-лабораторӣ (таҳлили умумии хун, пешоб, таҳқиқоти биохимиявии хун, коагулограмма) иҷро карда шуд. Барои тасдиқ кардани ташхиси “пневмонияи хориҷибеморхонагӣ” рентгенографияи обзории узвҳои қафаси сина дар ду проексия, ё томографияи компьютерӣ гузаронида шуд.

Дар ҳамаи bemorон- занҳои фавтида дар вақти зинда буданашон ташхиси «пневмонияи этиологияиаш короновирусӣ» бо усули ПСР тасдиқ карда шуда, ҳамчунин иловатан ИФА истифода шуд, ки дар протсесси он дар хун иммуноглобулинҳои махсуси M ва G муайян карда шуд. Картроҳои амбулатории занҳои ҳомила, ки дар МШС-и маҳалли зист пур карда мешуданд, картроҳои мубодилаи ҳомилаҳо, таърихи ҳомилагӣ, ки дар ҷараёни бистариқунани дар статсионари ковидӣ то лаҳзаи фарорасии фавт мавриди таҳлил қарор гирифтанд.

Коркарди омории мавод бо истифода аз функцияҳои марбути Microsoft Excel 2016 ва таъмин бо барномаи Statistica 10.0 барои Windows (StatSoft Inc., USA) сурат гирифт. Маълумотҳо дар шакли инфодаҳои мутлақ ва фоизҳо барои маълумотҳои категориалий пешниҳод карда шуданд. Маълумотҳои ка-

тегориалй ва таносубхо бо истифодаи меъёри хи-квадрат, аз ҷумла ислоҳи Йетс ва меъёри дақиқи дутарафаи Фишер ҳисоб карда шуданд. Ифодаи  $p < 0,05$  аз ҷиҳати оморӣ муҳим ҳисобида шуд.

#### **Ҷадвали 1.- Гурӯҳбандӣ кардани ҳомилаҳои фавтидаи дорои SARS-CoV-2 якҷоя бо пневмония аз рӯйи синну сол.**

Синну сол	SARS-CoV-2-якҷоя бо пневмония		Гурӯҳи мукоисавӣ		р
	абс	%	абс	%	
17-19	0	0	1	2,9	>0,05
20-29	2	28,6	18	51,4	>0,05
30-39	5	71,4	13	37,1	<0,05
40-45	0	0	3	8,6	>0,05
Ҳамагӣ	7	100	35	100,0	

Эзоҳ: р – аҳамияти омории фарқияти нишондиҳандаҳои байни гурӯҳҳо (тибқи меъёри  $\chi^2$  барои ҷадвалҳои озод).

Омӯзиши басомади фавти занҳои ҳомилаи дорои алломатҳои пневмонияи короновирусӣ вобаста аз синну сол нишон дод, ки 2/3ҳиссаи онҳоро занҳои ҳомилаи аз 30 то 39 - сола ташкил доданд, танҳо 1/3 дар синну соли аз 20-29 – сола фавтид. Гурӯҳбандӣ кардани паритет дар гурӯҳи омӯхташаванда чунин буд: нахустзояндаҳо 57,1%, такрорзояндаҳо 42,9% буданд.

Омӯзиши макони зисти фавти занҳои ҳомилаи фавтида нишон дод, ки 42,9 %-и онҳо дар дехот ва 57,1% -и онҳо дар шаҳри Душанбе мезистанд. Омӯзиши статуси иҷтимоии онҳо нишон дод, ки асосан занҳои фавтида дар қайди ҳаёт буданашон соҳибхоназан буданд ва фақат 14,3%-и ҳомилаҳо ба категорияи занҳои коргар дохил буданд.

Вариатсияи муҳлати гестатсия, ки дар он фавти модар рӯҳ додаст, аз 21 то 36 ҳафта, ба ҳисоби миёна 27,8 ҳафта будааст. Ҳамин тавр, дар триместри дуюми ҳомилагӣ 4 (57,1%) зани ҳомила, дар триместри сеюм 3

Синну соли миёнаи ҳомилаҳои фавтида-гон 31,9 солро ташкил дод, калавиши вариатсионӣ аз 25 то 37 сол буд. Гурӯҳбандӣ кардани ҳомилаҳои фавтида аз рӯйи категорияи синнусолӣ дар ҷадвали 1 оварда мешавад.

(42,9%). Фавтидааст.

Махсусияти анамнези гинекологӣ аз он иборат буд, ки 5 (71,4%) –и ҳомилаҳо пеш аз сар шудани ин ҳомилагӣ ба шаклҳои аввалия ва ё дувуми бенаслий мубтало буданд. Ар ин маврид, бенаслии аввалия дар 2 (28,6%) ҳолат дида шуд, ки бо ёрии технологияҳои ёрирасони репродуктивӣ (ЭКО) – 2 ҳолат (28,6%) дар давраи пандемия ислоҳ карда шуданд. Дар 3 (42,9%) ҳолат пеш аз сар шудани ҳамин ҳомилагӣ пеш бенаслии дувумӣ ба мушоҳида расид. Патологияе, ки дар ин категорияи ҳомилаҳо зиёд дучор мешавад, ин кистаҳои функционалӣ ва омоси тухмдонҳо буданд. Функция репродуктивӣ бо вучуд доштани қатъшавии ҳомилагӣ дар 3(42,9%) ҳомила оризанок шуда буд. Анамнези сироятий бо вучуд доштани сироятҳои зуд-зуд дучоршавандаи респираторӣ, ба монанди сироятҳои шадиди вирусии респираторӣ ва зуқом вазнин мешуданд (ҷадвали 2).

#### **Ҷадвали 2.- Хусусиятҳои анамнези сироятии ҳомилаҳои фавтидаи дорои SARS-CoV-2-якҷоя бо пневмонияҳо**

Анамнези сироятий	SARS-CoV-2-якҷоя бо пневмония (n=7)		Гурӯҳи мукоисавӣ (n=35)		р
	мутлақ	%	мутлақ	%	
А – бе ориза	0	0,0	30	85,7	<0,001
Б – бо ориза, аз ҷумла	7	100	5	14,3	<0,001
1.СШВР	6	85,7	3	8,6	<0,001
2. Зуқом	2	28,6	2	5,7	<0,05

Эзоҳ: р – аҳамияти омории фарқияти нишондиҳандаҳои байни гурӯҳҳо (тибқи меъёри  $\chi^2$  барои ҷадвалҳои озод).

Дар анамнези категории ҳомилаҳои фавтида дар дар 100% ҳолат лаҳзаҳои зуд-зуд такроршавандай СШР ба мушоҳида расид. Дар байни онҳо СШВР - 6 (85,7%), зуком – 2 (28,6%), ё якҷояшавии онҳо 2 (28,6%) бар-

тарӣ доштанд.

Бемориҳои ҳамроҳшудаи экстрагениталий дар ҳомилаҳои фавтида 85,7% ҳолат муайян карда шуд. Таҳлили басомад ва соҳтори он дар ҷадвали 3 оварда мешавад.

### Ҷадвали 3.- Басомад ва соҳтори bemoriҳои экстрагениталийdar категории ҳомилаҳои фавтидаи дорои SARS-CoV-2-якҷоя бо пневмонияҳо.

Патологияи соматикӣ	SARS-CoV-2-якҷоя бо пневмония (n=7)		Гурҳи муқоисавӣ (n=35)		p
	мутл	%	мутл	%	
<b>A – бе bemории соматикӣ</b>	1	14,3	24	68,6	<0,05
<b>B – бо bemории соматикӣ аз ҷумла</b>	6	85,7	11	31,4	<0,05
<b>1. Бемориҳои сист. пешбу таносули, ҳамагӣ</b>	6	85,7	0	0,0	<0,001
А. Пиелонефрити музмин.	6	85,7	5	14,3	<0,001
Б. Нуқсонҳои инкишофи сист. пешрбхориҷкуни.	1	14,3	0	0,0	>0,05
В. НМГ	1	14,3	0	0,0	>0,05
<b>2. Бемориҳои эндокринӣ, ҳамагӣ.</b>	3	42,9	0	0,0	<0,01
А. Синдроми метаболикӣ	3	42,9	0	0,0	<0,01
<b>3. Бемориҳои СДР, ҳамагӣ</b>	3	42,9	0	0,0	<0,01
А. –гипертензияи музмин	1	14,3	0	0,0	>0,05
Б. Бемории варикозӣ	2	28,6	0	0,0	<0,05
<b>4. Бемориҳои хун, ҳамагӣ</b>	5	71,4	6	17,1	<0,01
А. Ж. анемия	5	71,4	6	17,1	<0,01
Дараҷаи 1	5	71,4	6	17,1	<0,01
Дараҷаи 2	0	0	0	0,0	0
Дараҷаи 3.	0	0	0	0,0	0
<b>5. Аллергозҳо</b>	2	28,6	0	0,0	<0,05
<b>6. DMT</b>	1	14,3	0	0,0	>0,05

Эзоҳ: р – аҳамияти омории фарқияти нишондиҳандаҳои байни гурӯҳҳо (тибқи меъёри  $\chi^2$  барои ҷадвалҳои озод).

Дар ҳомилаҳои фавтида bemории системаи пешбу таносули дар 6 (85,7%) ҳолат, нуқсонҳои инкишофи системаи пешбу таносули дар (14,3%) ва норасоии музмини гурдаҳо дар (14,3%) муайян карда шуд. Ихтилолҳои эндокринӣ дар шакли синдроми метаболикӣ дар 3 (42,9%) зани ҳомила ба қайд гирифта шуд. Патологияи системаи дилу рагҳо (СДР) дар ҳар фавтидаи сеюм (42,9%) ба мушоҳида расид. Бемории хун дар шакли камхуни аз норасоии оҳан пайдошуда дар 2/3 зани ҳомила (71,4%) дидар шуд. Аллергозҳо дар ин категорияи bemорон дар ҳар як ҳомилаи панҷум (28,6%) ба назар расид. Дар аксари бештари ҳолатҳои омӯхтавандай фавт 6 (85,7%) ҳамзамон якҷоя шудани якчанд воҳиди нозологӣ (патологияҳои системаи пешбу таносули, синдроми метаболикӣ, камхуни аз норасоии оҳан пайдошуда) ба назар расид. Миқдори зиёди синдроми метаболикиро дар континген-

ти омӯхтавандана ба ҳисоб гирифта, мо ИМБ (индекси массаи бадан) -ро дар ҳар як ҳомилаи фавтида таҳлил намудем. Танҳо дар як ҳомилаи фавтида индекси мӯътадили массаи бадан -23,2 мушоҳида карда шуд (ҷадвали 4). Дар 3 зани ҳомила массаи барзиёди бадан (42,9%), дар боқимондаҳо (42,9%) фарбехии дараҷаҳои гуногун ба қайд гирифта шуд.

Ҳангоми таҳлил кардани оризаҳои ҳомилагӣ дар ҳолатҳое, ки бо фавт анҷом ёфтанд, оризаҳои ҷараённи гестатсия дар ҳар як ҳомилаи дуюм муайян карда шуд (57,1%). Патологияи асосии ҳомилагӣ ихтилолҳои гипертензивӣ ҳангоми ҳомилагӣ будааст 2 (28,9%). Онҳо бо преэклампсияи мӯътадил 2 (28,9%) зоҳир гаштаанд. Дар ҳар як ҳомилаи сеюм ҳомилагӣ бисёрҷанина буд 2 (28,9%). Ҳамчунин дар ҳар як ҳомилаи сеюм (28,9%), ҳомилагӣ бо истифода аз технологияҳои репродуктивии ёрирасон (ЭКО) су-

**Чадвали 4.- Гурӯхбандии занҳои ҳомилаи фавтидаи дорои SARS-CoV-2 якҷоя бо пневмонияҳо вобаста аз индекси массаи бадан.**

ИМБ	ИМБ<18,5		ИМБ≥18,5 И<25		ИМБ≥25 И<30		ИМБ≥30 И<35		ИМД≥35 И<40		ИМБ≥40	
	Камтар аз мультил		Мультил		Барзиёд		Фарбехии дараҷаи 1		Фарбехии дараҷаи 2		Фарбехии дараҷаи 3	
	Мутл.	%	Мутл.	%	Мутл.	%	Мутл.	%	Мутл.	%	Мутл.	%
Ҳомилаҳои дорои пневмонияҳои коронновирусӣ	0	0,0	1	14,3	3	42,8	2	28,6	1	14,3	0	0,0

рат гирифтааст, ки онҳо дар давраи пандемия анҷом ёфтаанд. Дар ҳар як ҳомилаи панҷум (14,3%) ҷараёни протсесси гестатсионӣ бо фавти антенаталии ҷанин, валодати қабл аз муҳлат, серобӣ, порашавии товалодатии пардаи ҷанин ва вайроншавии маҷрои хун дар ҶАҲОНӢИ ФЕТОПЛАНСЕНТАРӢ сурат гирифтааст.

Омӯзиши гурӯхбандии оризаҳои ҳомилагӣ вобаста аз триместр ягон фарқияти наزارрасро ошкор накард, ва тақрибан якхела буд. Аммо бояд зикр намуд, ки ангезандай асосии эҳтимолии ҷунин оризаҳо ба монанди таваллудкуни қабл аз муҳлат (25%), фавти антенаталии ҷанин (25%), порашавии то валодати пардаи ҷанин (25%) вайрон шудани маҷрои хун дар системаи модар -пласента-ҷанин (25%) пайдошавии шаклҳои вазнини SARS-CoV-2 ба ҳисоб мерафтанд.

Ҳамин тавр, таҳлили ҳолатҳои фавти модар ҳангоми шаклҳои вазнини SARS-CoV-2 нишон дод, ки патогенетики баланди ин вирус дар шароити ҳомилагӣ сабаби оғози шадид, хеле босуръат инкишоф ёфта-ни шаклҳои вазнини сирояти мазкур, ори-

занок бо дистресс-синдроми шадиди респираторӣ гардид, ки дар категорияи беморони мавриди омӯзиш қарордошта ҳолатҳои фавтро ба вучуд овард. Бахоғузорӣ ба омилҳои ҳатари ҳолатҳои фавти модар вобастагии синнусолиро муайян намуд: ҳолатҳои фавт дар категорияи занҳои синну соли 30 то 39-сола муайян карда шуд. Фавти модар бо муҳлати гестатсия ҳамbastagӣ дошт. Фавти ҳомилаҳо танҳо дар қисми дуюми ҳомилагӣ рӯҳ дод. Ҳамчунин омили потенсиалии ҳатар заминай вазнинкунандай преморбидӣ ба ҳисоб рафт: дар категорияи занҳои фавтида шохиси вазнинкунандай сирояти аз бемориҳои шадиди респираторӣ муайян карда шуд, заминай вазнинкунандай гинекологӣ бо бенаслӣ зоҳир мегардид. Заминаи морбидии оризаҳо бо 2-3 воҳиди нозологияи патологияи экстрагениталий дар якҷоягӣ бо массаи барзиёди бадан ва фарбехӣ оризанок шуда буд. Оризаҳои сершумори ҳомилагӣ, ба монанди ихтиилолҳои гипертензивӣ, ҳомилагии индуksionӣ (илқоӣ), ҳомилагии серҷанин ҷараёни шаклҳои вазнинро амиктар намуда, борои ҳолатҳои фавтовар мусоидат намуданд.

#### Адабиёт

- Белокриницкая, Т.Е., Тарбаева Д.А., Трубицына А.Ю. Тяжелые формы гриппа у беременных: факторы риска, особенности клинического течения, профилактика / Т.Е. Белокриницкая, Д.А. Тарбаева, А.Ю. Трубицына // Врач. – 2013. № 2. – С. 32-36.
- Жаркин, Н.А., Подобед Н.Д. Грипп и вызванная им пневмония у беременных: уроки пандемии / Н.А. Жаркин, Н.Д. Подобед // Журнал практического врача акушера-гинеколога. - 2010. - Т. 1, № 18. С. 11–15.
- Сандакова Е.А., Садовниченко Е.А., Фельдблюм И.В. Клинические особенности течения вирусных инфекций дыхательных путей у женщин во время беременности / Е.А. Сандакова, Е.А. Садовниченко, И.В. Фельдблюм // Пермский медицинский журнал. — 2012. — Т. 29, № 6. С. 30-37.

4. Синчихин С.П., Степанян Л.В., Мамиев О.Б. Новая коронавирусная инфекция и другие респираторные вирусные заболевания у беременных: клиническая лекция. /С.П. Синчихин, Л.В. Степанян, О.Б. Мамиев// ГИНЕКОЛОГИЯ. - 2020. Т. 22 | №2. С. 6-16
5. Chen N, Zhou M, Dong Xl. Epidemiological and clinical characteristics Of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet, 2020, No. 395, p. 507
6. Dede FS, Celen S, Bilgin S. Maternal deaths associated with H1N1 influenza virus infection in Turkey. A whole-of-population report BJOG, 2011, No. 118 Vol. 10, pp. 1216-1222.
7. KashJ C, Taubenberger JK. The Role of Viral, Host, and Secondary Bacterial Factors in Influenza Pathogenesis. Am. J. Pathol, 2015, No.185, Vol. 6, pp.1528-1536.
8. Swartz D, Graham A. Potential Maternal and Infant Outcomes from Coronavirus 2019-nCoV (SARSCoV-2) Infecting Pregnant Women: Lessons From SARS, MERS, and Other Human Coronavirus Infections. Viruses 2020, pp. 1–16.
9. Zhou F, Yu T, Du R. Clinical course and risk factors for mortality of Adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort Study. Lancet, 2020, DOI, 10.1016/S0140-6736(20)30566-3
10. Hantoushzade S, Aagaard K. Maternal death due to COVID -19. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2020.

## МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ПРИ ТЯЖЁЛЫХ ФОРМАХ ТЕЧЕНИЯ SARS-CoV-2: ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА

М.Ф. Давлятова, Д.Г. Каримова

Кафедра акушерства и гинекологии №1, ГОУ “ТГМУ им. Абулии ибни Сино”

**Цель:** изучить факторы риска материнской смертности при тяжелых формах SARS-CoV-2 у беременных и родильниц.

**Материал и методы исследования.** Было обследовано 70 беременных женщин с среднетяжёлым, тяжёлым и критическим течением SARS-CoV-2. Объём исследования соответствовал стандарту обследования беременных при коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. От общего числа обследованных 7 случаев (1%) закончились летально.

**Результаты.** Летальному исходу были подвержены беременные в возрасте от 30 до 39 лет и составили 2/3 от общего числа. Во втором триместре беременности погибло 4 (57,1%) беременных женщин, а в третьем 3 (42,9%). У 5 (71,4%) беременных перед возникновением данной беременности отмечалось первичное, либо вторичное бесплодие. Сопутствующая экстрагенитальная патология у погибших беременных определялась

в 85,7% случаях. Гипертензивные нарушения во время беременности диагностированы в 2 (28,9%) случаях. У каждой третьей беременность была многоплодной 2 (28,9%). Также у каждой третьей (28,9%), беременность возникла при использовании вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), которые проводились в период пандемии.

**Вывод.** Оценка факторов риска материнской смертности выявило возрастную зависимость: случаи летального исхода определялись в категории женщин от 30 до 39 лет. Материнская смертность была тесно сопряжена со сроком гестации. Также потенциальными факторами риска явились отягощенный преморбидный и морбидный фон.

**Ключевые слова:** вирусные пневмонии и беременность, коронавирусные инфекции, SARS-CoV-2, респираторные вирусные инфекции, материнская смертность



## MATERNAL MORTALITY IN SEVERE FORMS OF SARS-COV-2: ASSESSMENT OF RISK FACTORS

Davlyatova M.F., Karimova D. G.

Department of Obstetrics and Gynecology №1, SEI "ATSMU"

**Purpose:** to study the risk factors of maternal mortality in severe forms of SARS-CoV-2 in pregnant and postpartum women.

**Material and research methods.** 70 pregnant women with moderate, severe and critical course of SARS-CoV-2 were examined. The extent of examinations corresponded with the standard of examination of pregnant women in coronavirus infection. SARS-CoV-2.

**Results.** Pregnant women aged 30 to 39 years were fatal and accounted for 2/3 of the total number. Pregnant women aged 30 to 39 years old were subjected to death and composed 2/3 of the total number. 4 (57.1%) pregnant women died in the second trimester and 3 (42.9%) in the third. 5 (71.4%) pregnant women had either primary or secondary infertility prior to the occurrence of this pregnancy. Concomitant extragenital

pathology was identified in 85.7% cases of the dead pregnant women. Hypertensive disorders during pregnancy were diagnosed in 2 (28.9%) cases. Every third pregnancy was multiple birth in 2 (28.9%). Also, in every third (28.9%), pregnancy occurred by using assisted reproductive technologies (IVF), which were performed during the pandemic.

**Conclusion.** The assessment of risk factors for maternal mortality revealed an age dependency, cases of death were determined in the category of women from 30 to 39 years old. Maternal mortality was closely associated with gestation period. The burdened pre-morbid and morbid backgrounds were also potential risk factors.

**Keywords:** viral pneumonias and pregnancy, coronavirus infections, SARS-CoV-2, respiratory viral infections, maternal mortality.

**Давлятова Маина Фарруховна** – номзади илмюи тиб, дотсенти кафедраи акушерг ва гинекологии №1 МДТ «ДДТТ ба номи Абуалг ибни Сино»; ID ORCID: 0000-0003-0414-0249; тел: 91 905 34 68, Почтаи электронг: [malika051098@mail.ru](mailto:malika051098@mail.ru)

**Каримова Давлатби Гулбидиновна** – унвончӯи кафедраи акушерг ва гинекологии №1 МДТ «ДДТТ ба номи Абуалг ибни Сино»

**Давлятова Махина Фарруховна** – кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»; ORCID ID: 0000-0003-0414-0249; тел: 91 905 34 68, E-mail: [malika051098@mail.ru](mailto:malika051098@mail.ru)

**Каримова Давлатби Гульбидиновна** – соискатель кафедры акушерства и гинекологии №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»;

**Davlyatova MahinaFarrukhovna**-candidate of medical sciences, associate professor of the department of obstetrics and gynecology №1 of SEI "ATSMU";ORCID ID: 0000-0003-0414-0249; tel: 91 905 34 68, E-mail: [malika051098@mail.ru](mailto:malika051098@mail.ru)

**Karimova DavlatbeGulbidinovna** – degree seeker Department of Obstetrics and Gynecology №1, SEI "ATSMU".

## БЕХТАР НАМУДАНИ ТАБОБАТИ ҶАРРОҲИИ БЕМОРИҲОИ ЯҚЧОЯИ УЗВҲОИ КОВОКИИ БАТН ВА ГЕНИТАЛӢ

Раҷабова Г.К.

Кафедраи акушерӣ ва гинекологии №2-и Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломӣ дар соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Муҳиммият.** Бемориҳои яқҷояи ҷарроҳии узвҳои ковокии батн ва гинекологӣ, тибқи

маълумоти Созмони Үмумиҷаҳонии Тандурустӣ 20-30%-ро ташкил медиҳад, ки бевор-

сита табобати яквақта ва якчояи чарроҳон ва гинекологонро талаб менамояд [1,3,4]. Истифодабарии дастраскунни омехта дар амалиётҳои табобатии чунин занон, имконият медиҳад, ки дар чорҷӯбаи як беҳисгардонӣ, якчанд бемориҳои якчояи чарроҳии узвҳои ковокии батн ва гинекологӣ бартараф карда шаванд. Вобаста ба ин, имрӯз бо назардошти истифодабарии васеъ видеолапароскопия дар чарроҳия, имкониятҳои муосири гузаронидани амалиётҳои симултантӣ ба амал омаданд.

Хусусиятҳои каминвазивӣ, тез барқароршавии баъди амалиётӣ, буриши хурди косметикӣ, новобаста ба чарроҳии мушкилу васеъ, бевосита усулҳои лапароскопиро мавриди амалиётҳои симултантӣ дар бемориҳои чарроҳии қисми болоии ковокии батн ва коси хурд, бартарӣ медиҳанд [2,3]. Дар мавриҷое, ки амалиёти симултантӣ омехтаи душвориҳои техникӣ ва васеъ мебошанд, ё ин ки яке аз амалиётҳо дар мавзеъи душвори анатомикӣ, ки имконияти биниш ниҳоят паст гузаронида мешавад, ба мақсад мувоғиқ аст, ки нуктаҳои муайяни буриш дар ҳар як амалиёт гузаронида шавад [1,5]. Истифодабарии принсиҳи «бандари муҳочир» мавриди амалиётҳои симултантии стандартӣ, имконият медиҳад, ки аз ҳисоби миқдори троакарҳои истифодашаванда, осебпазирии дастраскунни лапароскопӣ коҳиш дода шавад [3,6,7].

Новобаста ба он, агар масъалаҳои амалиётҳои нақшавии симултантӣ дар занони бо патологияи якчояи чарроҳии узвҳои ковокии батн ва коси хурд, ҳалли худро ёфта бошад, масъалаи амалиётҳои фаврӣ ва мавқуфгузашта - кушода ҳастанд. Аз ин лиҳоз,

#### **Ҷадвали1.- Хусусиятҳои бемориҳои якчояи чарроҳии узвҳои ковокии батн ва гинекологӣ (n=92)**

Бемориҳо	Миомаи бачадон	Номияҳои тубоовариалиӣ	Салпинго оофарит	Лихомҳои коси хурд	Ҳамагӣ
БСС. ХШК	3	12	-	-	15
Аппендитсити шадид	-	36	8	22	66
НШЛР	-	4	2	-	6
Сили шикам		2	3	-	5
Умумӣ	3	54	13	22	92

Эзоҳ: БСС. ХШК – bemории сангӣ сафро. Холетсистити шадиди калкулёзӣ, НШЛР – ногузарогии шадиди лиҳомии рӯдаҳо

коркарди масъалаи мазкур имконият медиҳад, ки нишондод барои гузаронидани амалиётҳои симултантӣ дар занони мубталои бемориҳои якчояи чарроҳии узвҳои ковокии батн ва коси хурд васеъ, натиҷаҳои табобат беҳтар шаванд.

**Мақсади тадқиқот.** Беҳтаркунни табобати чарроҳии бемориҳои фаврии якчояи узвҳои ковокии батн ва коси хурд бо истифоди технологияи муосири каминвазивӣ.

**Мавод ва усулҳои тадқиқот.** Дар тадқиқот натиҷаи табобати 92 зан бо бемории якчояи чарроҳии узвҳои ковокии батн ва гинекологӣ дароварда шудаанд, ки дар шӯъбаи чарроҳии батн ва технологияи муосири МД «Мачмааи тандурустии Истиқлол» ва базаҳои клиникии кафедраи бемориҳои чарроҳии №1-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, солҳои 2012-2020 чарроҳӣ шудаанд. Ҳамаи занҳо бо таври мавқуфгузашта амалиёт гузаронида шудаанд. Мавриди бистарӣ ба ҳама занҳо таҳлилҳои пурраи клинико-лабораторӣ ва асбобӣ гузаронида шудааст.

Мавриди видеолапароскопия даровардан 3-4 троакар ва фишори дохилибатӣ дар ҳудуди 9-12 мм сут.сим. истифода шудааст. Усули амалиёт бо тафтиши ковокии батн ва хulosабарорӣ оиди навбати муайяни амалиёти симултантиро дарбар мегирад.

Таҳлилиоморӣҳисобкуниитаносубҳоро (%) барои нишондодҳои сифатӣ дар бар мегирад.

**Натиҷаи тадқиқот ва баррасии онҳо.** Мавриди ташхиси пеш аз чарроҳӣ дар ултрасадо бемориҳои якчояи чарроҳииузвҳои ковокии батн ва гинекологӣ муайян карда шуданд (ҷадвали 1).

Таҳлил муайян намуд, ки яке аз бемориҳо ҳамроҳшудаи бештар дучоршвандаи ҷарроҳии узвҳои ковокии батн ва гинекологӣ, аппендитсити шадид мебошад, ки 91,7%-ро ташкил медиҳад. Якҷоягии холесистити шадиди калкулёзӣ бо бемориҳои гинекологӣ, дар 16,3% ҳолат вомехӯрад.

Бо назардошти ҳусусиятҳои хос, тайёрии занони мубталои бемориҳои якҷояи ҷарроҳии узвҳои ковокии батн ва гинекологӣ-васеъкунистандартҳои ташхиси то ҷарроҳиро талаб менамояд. Вобаста ба ин интиҳои дурусти инфириодии беморони патоло-

гияи омехта, омодагии кофии пеш аз ҷарроҳии занон, интиҳои инфириодии усул ва ҳаҷми ҷарроҳӣ, ғайр аз ин, бо зиёд шудани ҳаҷми ҷарроҳӣ, ки ба пайдоиши мушкиниҳои пас аз ҷарроҳӣ таъсир намерасонад, боиси сарфаи назарраси захираҳои молијавӣ ҳам дар марҳилаи беморхонавӣ ҳам дар давраи амбулаторӣ мегардад.

Нишондод барои амалиёти симултании лапароскопӣ дар асоси дараҷаи ҳавфи ҷарроҳию беҳисгардонӣ дар асоси таснифи ASA ғузошта шуд (ҷадвали 2).

#### **Ҷадвали 2.-Тақсимоти занон бо дараҷаи ҳавфи ҷарроҳию беҳисгардонӣ дар асоси таснифи ASA**

Дараҷаи ҳавфи ҷарроҳию беҳисгардонӣ дар асоси таснифи ASA	Микдори занон	
	Мутлақ	%
I	68	73,9
II	15	16,3
III	9	9,8
Ҳамагӣ	92	100

Занҳо асосан дар дараҷаи I ва II-и ҳавфи ҷарроҳию беҳисгардонӣ қарор доштанд. Аз микдори умумии занон дар 54 (58,7%) ҳолат бемориҳои ҳамрадиҳи соматикӣ муайян карда шуд.


Як гурӯҳ олимон [1,3] тасдиқ менамоянд, ки карбоксиперитонеуми дуру дароз мавриди амалиёти симултании лапароскопии узвҳои ковокии батн ва гинекологӣ, ба нишондодҳои гемодинамикӣ байд аз амалиёт таъсири назаррас намерасонанд, ки ин омил бевосита имконияти гузаронидани ҷарроҳиҳои симултаниро вазеъ менамояд.

Дар 3 (3,3%) ҳолати холесистити шадиди калкулёзӣ, дар занон ҳамравии мимои бачадон муайян карда шуд, ки аз таърихи беморӣ ҳолатҳои бисёркаратай ҳунравии бачадон ё ин ки намуди орзакноки бемориро доштанд. Байд аз гузаронидани ташхиси мушахҳас ва тайёрии пеш аз ҷарроҳӣ, нишондод барои гузаронидани амалиёти смултании лапароскопии холесистэктомия ва ампутатсияи бачадон гузошта шуд. Амалиёт бо истифодаи 4 троакар гузаронида шуд (расми 1).



**Расми. 1. Мавзеъҳои лапаропортҳо ҳангоми амалиёти симултании лапароскопии холесистэктомия ва ампутатсияи бачадон**

Дар 1 зан ҳангоми амалиёти лапароскопия дар коси хурд просесси азими лиҳомӣ муайян карда шуд (аз таърихи беморӣ- зан пеш аз ин амалиёти тубэктомияро аз сар гузаронидааст). Бо назардошти ҳолати ҷойдошта амалиёти симултании холесистэктомияи лапароскопӣ + адгезиолизис + ампутатсияи бачадон гузаронида шуд.



**Расми 2. Марҳилаҳои амалиёти симултантии холесистэктомияи лапароскопӣ (а), адгезиолизиси коси хурд (б) ва ампутатсияи лапароскопии бачадон бо истифодаи технологияи «LigaSure» (с,д)**

Диссексияи гемостаз мавриди амалиётҳои симултантӣ бо истифодаи технологияи мусосири «LigaSure» гузаронида шуд, ки бо тафйиротҳои ҳадди ақал дар бофтаҳои наздик фарқ намуда, ҳамзамон дар ковокии батн ба вучуд намеорад, ки аз ин рӯ, вакти амалиётро коҳиш медиҳад. Афзалиятҳои иловагии технология дар он аст, ки ҳолатҳоеро дар бар мегиранд, ки раванди чудошавӣ ё гемостаз дар наздикии камера бо сабаби ташаккули суспензияи ҷарима, бо электрокоагулятсияи биполярӣ шароит барои дидани минтақаи таъсир, давра ба дав-

ра бад мешавад. Онҳо ҳангоми истифодаи технологияи “LigaSure” амалан рух намедиҳад.

Тавре ки дар боло зикр гардид, қисми асосии занон (71,8%) маҷмӯи аппендиситҳои шадид ва адгезияҳои коси хурд буданд, яъне мавҷудияти адгезияҳои аднексалий, ки маҳсусан сабабҳои безурӯтии дуюмдарача дар занони синни репродуктивӣ буданд.

Барои баҳодиҳидараҷаилиҳомҳои аднексалий дар занон, ки мавриди амалиёти видеолапароскопия муайян гардидаанд, таснифиг- AFS (1985) истифода бурда шуд (ҷадвализ).

### Ҷадвали 3. – Дараҷаи лиҳомҳои аднексалий, ки бо аппендитсити шадид ҳамрав буданд (n=66)

Узвҳои гениталӣ		Намуди лиҳом	< 1/3 пӯшида	1/3 - 2/3 пӯшида	> 2/3 пӯшида
Найчаҳои бачадон	рост	мембронадор	1	2	4
		зич	4	8	16
	чап	мембронадор	1	2	4
		зич	4	8	16
Тухмдонҳо	рост	мембронадор	1	2	4
		зич	4	8	16
	чап	мембронадор	1	2	4
		зич	4	8	16

Эзоҳ: бо таври пурра пӯшидан лиҳомҳо охири фирмбриалии найҷаи бачадон ба 16 хол рост меояд.

Тибки дарацаи просесси лихомхо дар коси хурд, дар 29 (43,9%) зан просесси лихомии дарацаи I-ум, дар 30 (45,4%) зан - II-юм, дар 5 (7,6%) зан - III-юм ва дар 2 (3,1%) зан - дарацаи IV-уми просесси лихомй муайян карда шуд.

Дар ҳама ҳолатҳо амалиёти адгезиолизиси лапароскопӣ бо барқарокунии анатомиии узвҳои гениталий гузаронида шуд.

Дар 38 (57,6%) ҳолат аз 66 бемор, мувофиқи нишондод гистероскопия ва хромоскопия гузаронида шуд. Дар ин ҳол тасвири маъмулии эндоскопии эндометрити музмин дар 16 (42,1%) занҳои гурӯҳи дар боло зикр гардида муқаррар карда шуд. Аксар вақт, гулобии саманд, гафсии нобаробар ва ранги луобпарда муайян карда шуда, минтаҳои тунукшавии эндометрия бо шакли намоёни рагҳо муайян карда шуданд. Ҳолатҳои харошидан мұлтадил ё кам буд. Дар 31 (81,6%) ҳолат синехия, бо намуди нахҳои нозуки сафедтоб, ки аз як девораи бачадон ба девораи дигар мерафтанд, муайян карда шуданд. Ҷойғиршавии бартаридоштаи синехия (n=29) майдони даҳони найчаҳои фаллопий буд.

Мавриде, ки патологияҳои дар боло зикршуда муайян карда шуданд, синехияҳо бо қайчай ва пичкаҳои гистероскопӣ бо муқосаи найчаҳои бачадон ба таври механикӣ нест карда шуданд. Дар ҳолати күшода будани найчай фаллопий, контраст ба даҳонаи он комилан ворид шуда, эффекти ба истилоҳ “фунел”-ро ба вучуд оварда, ин минтақаи бачадонро камеे дөгдор мекард.

Эндометрит дар ҳама ҳолатҳо танҳо ҳангоми ошкор шудани олудагии микробиологии маводи аз холигоҳи бачадон гирифташуда ташхис карда мешавад. Ҳангоми гузаронидани ташхиси бактериологии таркиби холигии бачадон дар 94,7% (n=36) натичаҳои мусбат ба даст оварда шуданд. Сатҳи ифлосшавии мавод, умуман 103-104 буд. Дар ин маъмулан, колонизатсияи эндометрия бо микрофлораи аэробы, занбўруғҳои насли *Candida*, сироятихламидиалий, уреаплазма ва сирояти омехта бо иштироки 2 ёзида микроорганизмҳо вучуд дошт.

Дар 8 зан (8,7%) мушкилот пас аз амалиёти фаврии ҳамзамони лапароскопӣ мушоҳида шудааст. Дар 4 (4,3%) зане, ки бо адгезиолизҳо илапароскопӣ бо дараҷаҳои III ва IV раванди илтиёмии коси хурд гузаштанд, ихроҷи кӯтоҳи (дар рӯзи аввал) ихроҷи хун аз рӯи дренажи назоратӣ мушоҳида шуд, ки бо чораҳои консервативӣ қатъ карда шуданд, даҳолати тақрориро талаб намекунад. Дар 3 (3,4%) ҳолат фасод-гирии ҷароҳатҳои троакар ва дар 1 (1,1%) ҳолат, аз реши троакар серома чудо карда шудааст. Ҳодисаҳои табдилдиҳӣ ба назар намерасид. Рӯзи бистарӣ пас аз ҷарроҳӣ  $4,8 \pm 1,2$  буд.

**Хулоса.** Истифодаи видеолапароскопия дар занони гирифтори патологияҳои якҷояи ҷарроҳӣ ва гинекологӣ, бо интихоби дурустти инфириодӣ метавонад осеби амалиёти ҷарроҳиро ба таври назаррас коҳиш дихад, ки имкон медиҳад ҳаҷми ҷарроҳӣ то 2-3 амалиёти ҳамзамон бидуни таъсир ба ҷарроҳӣ васеъ карда шуда, басомади мушкилоти пас аз ҷарроҳӣ коҳиш дода шавад.

### Адабиёт

1. Байгазаков А.Т. Перспективы применения эндохирургических технологий в лечении сочетанных хирургический гинекологических заболеваний // Вестник КРСУ.2015. Т.15, №7.С.21-23.
2. Брехов Е.И., Савинова Е.Б., Лебедева Е.А. Опыт проведения симультанных лапароскопической холецистэктомии и гинекологических операций // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2010. №12. С. 23-26.
3. Галимов О.В., Зиганшин Д.М., Туйсин С.Р. Лечение больных с сочетанной патологией органов малого таза с применением лапароскопических технологий // Эндоскопическая хирургия. 2012. №3. С.25-28.
4. Q.H. Yietall. Evaluationof theclinicalvalueof simultaneous terectomyand bilateral salpingectomyinperimenopausal women // Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2012. Vol. 47, №2. P.110-114.

5. Hart S., Ross S., Rosemurgy A. Laparoendoscopic single-site combined cholecystectomy and hysterectomy // J. Minim. Invasive Gynecol. 2010. Vol. 17, №6. P.798-801.
6. Jocko J.A., Shenassa H., Singh S.S. The role of appendectomy in gynaecologic surgery: a canadian retrospective case series // J. Obstet. Gynecol. Can. 2013. Vol. 35, №1. P.44-48.
7. Uwaezuoke S., Udoye E., Etebu E. Endometriosis of the appendix presenting as acute appendicitis: a case report and literature review//Ethiop. J. Health Sci. 2013. Vol. 23, №1. P.69-72.

## УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕОТЛОЖНЫХ СОЧЕТАННЫХ ПАТОЛОГИЙ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ГЕНИТАЛИЙ Раджабова Г.К.

Кафедра акушерства и гинекологии №2 ГОУ «ИПО в СЗ РТ»

**Цель исследования.** Оптимизация хирургического лечения неотложных сочетанных патологий органов брюшной полости и гениталий, с применением современных малоинвазивных технологий.

**Материал и методы исследования.** В основу работы положен анализ результатов неотложных симультанных лапароскопических вмешательств, проведенных в отношении 92 женщин с сочетанными хирургическими и гинекологическими заболеваниями. Для оценки степени аднексальных спаек у данного контингента женщин, выявленных в ходе выполнения видеолапароскопии, применялась классификация r-AFS. При этом согласно степени спаечного процесса малого таза, у 29 (43,9%) женщин установлено спаечный процесс I степени, у 30 (45,4%) - II, у 5 (7,6%) - III степени, и у 2 (3,1%) - IV степени спаечного процесса.

**Результаты исследования.** Наиболее часто встречаемым сочетанием хирургических и гинекологических патологий явилось ос-

трый аппендицит, что составило 91,7%. Сочетание острого калькулезного холецистита с заболеваниями органов гениталия отмечено у 16,3% женщин, где в 3 (3,3%) случаях произведено ЛХЭ и ампутация матки. В 71,8% наблюдениях произведено лапароскопическая аппендэктомия и адгезиолизис малого таза, с дополнительным проведением гистероскопии. Послеоперационные осложнения отмечены у 8 (8,7%) женщин, а послеоперационный койко-день составило  $4,8 \pm 1,2$ .

**Выводы.** Применение видеолапароскопии у женщин с сочетанными хирургическими и гинекологическими патологиями, при правильном индивидуальном подборе, позволяет значительно снизить травматичность хирургического вмешательства.

**Ключевые слова:**сочетанные хирургические и гинекологические патологии, видеолапароскопия, симультанные лапароскопические операции, спаечный процесс малого таза.

## IMPROVEMENT OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF URGENT COMBINED ABDOMINAL AND GENITAL DISEASES

Radjabova G.K.

**Purpose of the study.** Optimization of surgical treatment of urgent combined pathologies of the abdominal cavity and genital organs, using modern minimally invasive technology.

**Material and methods.** The work is based on the analysis of the results of urgent simultaneous laparoscopic interventions in 92 women with combined surgical and gynecological diseases. To assess the degree of adnexal adhesions in this contingent of women

identified during videolaparoscopy, the r-AFS classification was used. At the same time, according to the degree of adhesive process of the small pelvis, 29 (43.9%) women had an adhesive process of I degree, in 30 (45.4%) - II, in 5 (7.6%) - III degree, and in 2 (3.1%) - IV degree of adhesive process.

**Results.** The most common combination of surgical and gynecological pathologies was acute appendicitis, which amounted to 91.7%. The

combination of acute calculous cholecystitis with diseases of the genital organs was noted in 16.3% of women, where in 3 (3.3%) cases LCE and amputation of the uterus were performed. In 71.8% of cases, laparoscopic appendectomy and adhesiolysis of the small pelvis were performed, with additional hysteroscopy. Postoperative complications were noted in 8 (8.7%) women, and the postoperative bed-day was  $4.8 \pm 1.2$ .

**Раҷабова Г. К.** - н.и.т., мудири кафедраи акушерӣ ва гинекологии №2-и Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломӣ дар соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон; E-mail: [rajabova\\_g\\_k@mail.ru](mailto:rajabova_g_k@mail.ru); тел: +992 900 76 44 90.

**Раджабова Г.К.**- к.м.н., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №2 ГОУ «ИПО в СЗ РТ», E-mail: [rajabova\\_g\\_k@mail.ru](mailto:rajabova_g_k@mail.ru); тел: +992 900 76 44 90.

**Rajabova G.K.** - Candidate of Medical Sciences, Head of the Department of Obstetrics and Gynecology No. 2 of the State Educational Institution "Institute of Postgraduate Education in Healthcare of the Republic of Tajikistan" E-mail: [rajabova\\_g\\_k@mail.ru](mailto:rajabova_g_k@mail.ru); тел: +992 900 76 44 90.

## ПАЙДО НАМУДАНИ СИРОЯТҲОИ УРОГЕНИТАЛӢ ДАР ЗАНҲОИ СИННУ СОЛИ РЕПРОДУКТИВӢ БО УСУЛҲОИ МУОСИРИ ТАДҚИҚОТӢ

Сайдзода Б.И., Ҳақназарова М.А., Қадамалиева М.Д.

**Муҳиммияти мавзӯй:** Муайян кардани патоген дар бисёр бемориҳои сироятӣ муҳим ва аксар вакт барои тасдиқи ташхис зарур аст. Дар нигоҳ доштани раванди илтиҳобӣ дар системаи репродуктивӣ падидан сироятҳо нақши муҳим дорад, ки онро таҳқиқотҳо тасдиқ мекунанд [1,5,7]. Пайванҷдои зиёде дар патогенези сироятҳо муайян карда шудаанд, ки ба вайроншавии системаи иммунитети ҳуҷайравӣ оварда мерасонад [4,6].

Омӯзиши омилҳои иммунитети гуморалӣ ва ҳуҷайравӣ дар сирояти уреаплазма аҳамияти назариявӣ дорад, мавҷудияти антитело дар зардоби хуни занони синни репродуктивӣ дар сурати мавҷуд набудани зуҳороти клиникии беморӣ аз иммунитети табиии шахсони серонегатив шаҳодат мебидҳад [2,3,4]. Далелҳои нав, ки нақши Т-лимфоситҳои аутореактивии бо вирус ба вучуд омадаро нишон медиҳанд, ба мо имкон мебидҳанд, ки онҳоро ҳамчун воситаи умебахши иммунотерапия барои бемориҳои аутоиммунӣ баррасӣ қунем [1,3,5,7]. Омӯзиши муфассали таъсири иммунокорректорҳо ба истифодаи бомуваффакияти доруҳои зидди

вирусӣ, антихламидиалиӣ дар якҷоягӣ бо вакцинаҳо ва иммунокорректорҳо мусоидат мекунад.

Аммо, муваффакияти ошкор кардани патоген, ба андешаи мо, метавонад на таҳо ба сифати тадқиқоти лабораторӣ, балкӣ аз ҳусусиятҳои раванди сироятӣ ва мавҷудияти патоген ҳангоми гирифтани мавод барои тадқиқот вобаста бошад.

**Мақсади тадқиқот** муайян кардани самаранокии санчишҳои гуногуни лабораторӣ оид ба хламидиоз ва микоуреаплазмоз дар занон ва мардон вобаста ба вазнинии раванди сироятӣ буд.

**Мавод ва усуљҳои тадқиқот.** Ба гурухи якум 24 нафар занони гирифтори равандҳои илтиҳобии шадиди узвҳои системаи таносули пешоб буданд. Гурухи дуюм (70 ҳолат) аз занони гирифтори эндоцервицити музмин, сеюм (55 ҳолат) - бо сальпингоофорити музмин, чорум (48 ҳолат) - бо вагинити музмини этиологияҳои гуногун иборат буд. Бояд гуфт, ки дар асоси маълумоти анамнезӣ дар  $97,7 \pm 5,6\%$  занони гирифтори патологии шадид таҳмин кардан мумкин аст, ки сироят бо ангезандоҳои сироятҳои

бо роҳи чинсӣ гузаранда то семоҳа, дар  $96,0 \pm 1,0\%$  занони гирифтори равандҳои музмин аст. - зиёда аз шаш моҳ. Ба гурӯҳи назоратӣ 112 нафар беморони бе равандҳои патологӣ дар узвҳои системаи таносули доҳил карда шуданд.

**Натиҷаҳои тадқиқот.** Маҷмӯи ду нишондиҳандаи серологияи хламидиоз (IgG ва IgA) бештар дар беморони гирифтори саль-пингвоофорити музмин (дар  $40,0 \pm 4,4\%$ ) ва дар дигар гурӯҳҳои патологияи музмин, инчунин дар гурӯҳи назоратӣ 1,7 маротиба камтар мушоҳида шудааст,  $P < 0,01$ ). Танҳо дар ду ҳолат ( $8,3 \pm 1,6\%$ ) ин комбинатсия дар занони гирифтори сирояти шадид муайян карда шуд. Хламидиоз танҳо тавассути ПТР бештар дар беморони гирифтори раванди шадиди сироятӣ ( $45,8 \pm 10,2\%$ ) ва танҳо дар ҳолатҳои алоҳида (аз 0,5 то 1,8%) дар занони гурӯҳҳои дигар ( $P < 0,001$ ) муайян карда мешавад.

Басомади чудокунии *Mycoplasma hominis* дар миқдори ташхисӣ дар беморони гирифтори равандҳои шадиди илтиҳобӣ ( $33,3 \pm 9,6\%$ ), дар занони гирифтори равандҳои сирояти музмин тақрибан ду маротиба камтар ва дар занони гурӯҳи назорат 2,5 маротиба ( $P > 0,05$ ) буд. Уреаплазма ба миқдори ташхис бештар дар беморони гирифтори патологияи узвҳои шадид ва вагинити музмин мушоҳида мешуд (мутаносибан  $62,5 \pm 9,9\%$  ва  $45,9 \pm 3,7\%$  ҳолатҳо). Дар муқоиса бо равандҳои шадид, арзиши нишондиҳанда дар гурӯҳҳои дуюм ва сеюм каме камтар буд ( $P < 0,05$ ). Басомади пасттарини ошкор намудани микроорганизмҳои патогенӣ дар миқдори ташхис дар гурӯҳи назоратӣ ( $23,2 \pm 3,9\%$ ) буд.

Умуман, намунаҳои шабех ҳангоми муоинаи мардон, шарикони чинсии занон омӯхта шуданд. Ҳамзамон, ду нишондиҳандаи мусбати санчишҳои серологияи хоси хламидиоз (IgG ва IgA) дар беморони ҳар се гурӯҳи бо патологияи музмини узвҳо баробар маъмул буданд, дар гурӯҳи мардони гирифтори уретрити шадид мутаносибан се ва ду маротиба камтар. ва дар гурӯҳи назоратӣ ( $P < 0,05-0,01$ ). Муайян кардани хламидиоз ҳангоми ПЗР нисбат ба дигар гурӯҳҳо дар мардони гирифтори уретрити шадид 13 мароти-

ба бештар ба мушоҳида мерасад ( $P < 0,001$ ). Муайян кардани микоплазма дар миқдори ташхисӣ аз рӯи басомад дар ҳамаи гурӯҳҳои баррасиshawандai беморон фарқ надошт ва дар сатҳи паст буд. Уреаплазма ба миқдори ташхисӣ нисбат ба дигар беморон бештар дар ҳолати уретрити шадид (дар  $50,0 \pm 8,8\%$ ), тақрибан ду маротиба камтар дар беморони гирифтори уретрити музмин ва дар якҷояйӣ бо простатити музмин ( $24,1 \pm 7,9\%$  ва мутаносибан  $20,9\%$ ),  $\pm 4,9\%$  дар  $P < 0,05$  ва  $P < 0,01$ . Аломати лаборатории нишондодашуда дар мардони простатити музмин ва дар назорат хеле кам ба назар мерасид.

Ҳамин тариқ, нишондиҳандаҳои IgG ва IgA барои хламидиоз нисбат ба патологияи шадид дар беморони гирифтори равандҳои илтиҳобии музмин дар узвҳои системаи таносули хеле бештар ошкор карда шуданд, ки ба баязе маълумотҳои адабиёт мувофиқат мекунанд. Аз тарафи дигар, ПЗР-и мусбӣ нисбат ба сирояти музмин дар патологияи шадиди узвҳои таносул бештар муайян карда шуд. Ин метавонад нишон диҳад, ки дар ҷараёни сирояти музмини хламидиоз, пешоб ва канали гарданаки бачадон суст ё ҳамчун обанбори сироят нақши худро гум мекунанд. Бемории патоген узвҳои коси колонияро ҷойгир мекунад, ки барои гирифтани намуна дастрас нестанд (найҳои фаллопӣ, бачадон, ғадуди простата, тестикулҳо). Вақте ки ин раванд музмин буда, бо фиброз дар нуктаҳои илтиҳоб ҳамроҳӣ мекунад, ҳангоми гирифтани мавод аз эндоцервикс, аксар вақт натиҷаҳои манфии ҳам санчишҳои фарҳанг ва ҳам ПЗР имконпазиранд.

Дар марҳилаи навбатӣ, мо қӯшиш кардем, ки алгоритми ташхиси шарикони чинсӣ бо мақсади ташхиси хламидиҳои урогениталӣ, микоплазмоз ва уреаплазмоз бо шарти кам кардани ҳароҷоти ташхис ва баланд бардоштани эътиимонкӣ он асоснок карда шавад. Дар баробари ин, мо ҷуфти чинсиро ҳамчун як системаи ягона баррасӣ кардем, ки дар асоси намунаҳои дар боло зикршуда, эътиимонкӣ гуногуни санчишҳои лабораторири ҳангоми муоинаи мардон ва занон ва инчунин эҳтимолияти хеле баланди сирояти ҳамдигарро тавсиф мекунанд.

Алгоритмҳои ташхиси сироятҳои хламидиалӣ ва микоплазмалӣ дар ҷуфтҳои ҷинсӣ ба идеяи имкони ташхиси танҳо як шарики ҷинсӣ аз ҷуфти устувори ҷинсӣ, ки бидуни усуљҳои бимануалии муҳофизати ҷинсӣ фаъоланд, асос ёфтааст. Дар баробари ин, афзалият бояд ба зан дода шавад, бо назардошти эҳтимолияти баланди гирифтани санчишҳои мусбӣ аз ӯ. Муоинаи шарики ҷинсии дуюм танҳо дар сурати натиҷаи манғии ташхиси якум гузаронида мешавад. Қарор дар бораи табобати мувозӣ барои мардон ва занон пас аз ошкор кардани маълумот дар бораи мавҷудияти раванди сироятӣ дар ҳадди аққал як нафари онҳо қабул карда мешавад.

Барои ташхиси хламидиоз, ба андешаи мо, ПТР дар марҳилаи аввал бояд истифода шавад. Бо вуҷуди ин, вақте ки натиҷаи манғӣ ба даст меояд, намунаи хун барои серодиагноз нишон дода мешавад: ҷустуҷӯи IgA ва IgG дар зардоби хун бо истифода аз ELISA. Дар сурати натиҷаи манғӣ, дар марҳилаи бâъдӣ метавон қӯшиш кард, ки мавҷудияти IgA дар луобҳои эндосервикалӣ ё эякулят муайян карда шавад.

Мо инчунин тавсия медиҳем, ки ташхиси микоплазмоз ва уреаплазмозро бо PCR о“оз кунем, зоро ин усул ба шумо имкон медиҳад, ки гирифтани маводро бо он барои ташхиси хламидиоз якҷоя кунед. Бо вуҷуди ин, бар хилофи сирояти хламидиалӣ, ошкор кардани ДНК-и патоген то ҳол на-метавонад ба таври қатъӣ зарурати табобатро нишон дихад. Дар ин ҳолат, барои муайян кардани сатҳи олудашавии узвҳои таносул бо микоплазма ё уреаплазма омӯзиши фарҳангӣ гузаронидан лозим аст. Бо вуҷуди ин, масъалаи оғози табобат дар ҷуфти ҷинсӣ, ба назари мо, бояд на танҳо сатҳи олудашавӣ, балки мавҷудияти раванди сироятӣ дар узвҳои системай таносул, ҳатто дар яке аз онҳо, ҳал карда шавад. шарикони ҷинсӣ ва дар ҳолати банақшагирии ҳомиладорӣ.

Меъёрҳои табобати ҷуфтҳои ҷинсӣ аз хламидиозҳои музмини урогениталий то имрӯз комилан таҳия нашудаанд. Ба таври умум эътироф шудааст, ки он бемороне, ки

дар онҳо барқароршавии клиникӣ бо барқароршавии этиологӣ якҷоя карда мешавад, шифоёфта ҳисобида мешавад. Ҳулоса дар бораи нест кардани патоген ба маълумоти назорати лабораторӣ дар давоми се-ҷор мөҳи пас аз табобат асос ёфтааст: назорати аввал - пас аз ду ҳафта ва бâъд аз он - як маротиба дар як мөҳ. Камбудии ин равиш дар он аст, ки онро барои арзёбии рафъи патоген бо эътиимоднокии зарурӣ истифода бурдан мумкин нест, зоро охирин, дар давраи музмин ва дар натиҷаи табобат метавонад танҳо дар ҷойхое, ки дастрасии онҳо душвор аст, муддати тӯлонӣ бимонад. барои гирифтани материал.

Мо як усули навро барои таъсиси табобати ҷуфти ҷинсӣ аз сирояти хламидиалӣ пешниҳод кардем. Дар ин кор, мо аз ҳамон шартҳо, ки дар таҳияи алгоритми ташхис будем, баромадем. Мо ҷуфтро дар маҷмӯъ баррасӣ кардем ва аз он баромадем, ки пас аз фарорасии фаъолияти ҷинсӣ бидуни БМЗ, дар сурати набудани рафъи патоген, аломатҳои клиникӣ ва лаборатории беморӣ танҳо дар як шарики ҷинсӣ пайдо мешаванд, ки бештар ҳассос аст. Бинобар ин мо, пас аз ба охир расидани муолиҷа ва сар шудани фаъолияти ҷинсӣ бе БМЗ гузарондани комплекси такрории тадқиқотро ба мақсад мувоғик мешуморем

Ҳангоми муқаррар кардани табобати як ҷуфт аз хламидиози музмини урогениталий, бояд он санчишҳоеро истифода бурд, ки ҳангоми ташхис мусбат буданд. Агар ташхис дар асоси санчишҳои серологӣ тасдиқ карда шуда бошад, пас аз се мөҳи анҷоми терапияи антибиотик санчиши хунобаи назоратӣ гузаронида мешавад. Бо назардошти маълумоти мо, ки динамикаи IgG барои муайян кардани табобати сирояти хламидиалӣ иттилоотӣ нест, тавсия дода мешавад, ки танҳо IgA муайян карда шавад. Агар титрҳои ташхисии IgA нигоҳ дошта шаванд, пас аз се мөҳи дигар ташхиси дубораи на-мояндаи ҷуфт нишон дода мешавад. Бо аз байн бурдани IgA, кас метавонад табобати хламидиозро таҳмин кунад ва ҳаёти ҷинсӣ бидуни BMZ тавсия дода шавад. Агар титрҳои ташхисии IgA нигоҳ дошта шаванд,

табобати такрории узви чуфт бо натидаҳои санчиши лабораторӣ нишон дода мешавад.

Хулоса. Алгоритмҳои ташхиси хламидиозҳои urogenital ва уреамикоплазмоз дар

занон ва шарикони ҷинсии онҳо таҳия карда шудаанд, ки ба он асос ёфтаанд, ки пеш аз ҳама зан бояд муоина карда шавад, инчунин алгоритмҳои муолиҷаи онҳо.

### Адабиёт

- Сайдзода, Б.И. Ҳусусиятии ҷараёни клиникии уретрит дар мардон бо ихтиоли репродуктив / Б.И. Сайдзода, М.А. Гадоев, Ш.А. Соҳибназаров, М.Д. Нуралиев // Маҷаллаи илмии «Илм ва инноватсия» Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе. – 2020. №4. – С. 274-278.
- Козлов В.И., Пухнер А.Ф. Вирусные, хламидийные и микоплазменные заболевания гениталий. Руководство для врачей. С.-Петербург. 2015. С. 98-117.
- Симбирцев А.С. «Специфические рецепторы неспецифического иммунитета». //Иммунология -2015 г.- № 6. -С. 368-376.
- Мейл Д., Брострофф Дж., Рот Д.Б. «Иммунология» - М.2017 г.
- Сайдов Б.И. Ҷанбаюи мусоири табобати бемориои илтиобии роҳҳои urogenital дар мардон / Б.И. Сайдов // Ж. Тандурустии Тоҷикистон. – Душанбе. – 2018. №1. – С. 58-63.
- Давлатова М.Ф. Ҳолати акушерӣ-соматикии занони ҳомилаи дорои ҳадшай бачадон ҳангоми ҳомилагӣ ва бади амалиёти қайсарии такрорӣ / М.Ф. Давлатова // Авчи Зухал. – 2021. - № 3. – С. 9-16.
- Сайдзода Б.И. Такмили ташхис ва табобати уретрити гайригонококӣ / Х.С. Саторов, Б.И. Сайдзода // Ж. Вестник «Биомедицина и социология». – Москва. – 2019. - №4. Т. 4. – С. 71-74.

## ВЫЯВЛЕНИЕ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ

Сайдов Б.И., Ҳакназарова М.А., Қадамалиева М.Д.

Кафедра акушерства и гинекологии №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»

Изучена частота выявляемости IgG и IgA к хламидиям, которая соответственно в 2.2 и 2.6 раза выше при хроническом сальпингоофорите, уретрите и простатите по сравнению с пациентами, не имеющими данной патологии. Определялась частота обнаружения хламидий в половых путях с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) при бактериальном вагинозе, какmonoорганной

патологии, и при сочетании хронического уретрита и простатита. Составлены алгоритмы постановки диагноза хронического урогенитального хламидиоза и уреамикоплазмоза у половых пар, а также разработаны алгоритмы установления их излечимости.

**Ключевые слова:** хламидии, уромикоплазмы, сальпингоофорит, уретрит.

## DETECTION OF UROGENITAL INFECTIONS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE BY MODERN RESEARCH METHODS

Saidov B.I., Khaknazarova M.A. Kadomalieva M. D.

Department of Obstetrics and Gynecologists №1 Avicena Tajik State Medical University

To learning Immunoglobulin's G and A is equal 2.2 and 2.6 in Chlamydia infection during salpingoovfarits uretritis prostatitis in patients who have that disease we diagnostics Chlamydia infection with Polymerase Chain Reaction in bacterial vaginos such

nonorganic pathology and uretrit prostatit. Algorithm for diagnostics of uregenital chlamydeous and ureomicoplasmoz in pare of sex.

**Key words:** Chlamydia, ureomicoplasmoz, salpingoovfarits, uretritis.



**Сайдзода Б.И.** – н.и.т., дотсенти кафедраи дерматовенерологияи МДТ «ДДТТ ба номи Абӯали ибни Сино», Тел. +992 985154545; e-mail: [saidov\\_bahromuddin@mail.ru](mailto:saidov_bahromuddin@mail.ru).

**Сайдзода Б.И.** – к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии ГОУ «ТГМУ им.

*Абуали ибни Сино».* Тел. +992 985154545; e-mail: [saidov\\_bahromuddin@mail.ru](mailto:saidov_bahromuddin@mail.ru).

**Saidzoda B.I.**, assistant professor, Department of Dermatovenerology of SEI “Avicenna Tajik State Medical University”. Tel. +992 985154545; e-mail: [saidov\\_bahromuddin@mail.ru](mailto:saidov_bahromuddin@mail.ru).

**Ҳақназарова М. А.**- д.и.т., профессори кафедраи акушерӣ ва гинекологии №1-и МДТ «ДДТТ ба номи Абӯали ибни Сино». Тел. 987881876

**Ҳақназарова М.А.**- д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии №2, ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», Тел. 987881876

**Қадамалиева М. Д.**, н.и.т., досенти кафедраи акушерӣ ва гинекологии №2-и МДТ «ДДТТ ба номи Абӯали ибни Сино», телефон 918.67.01.44.

**Қадамалиева М. Д.**, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №2, ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», тел. 918.67.01.44.

**Kadamalieva M. D.**, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Obstetrics and Gynecology № 2, State Educational Institution “TSMU named after Abuali ibn Sino”, tel. 918.67.01.44.

## БЕМОРИХОИ ГЎШУ ГУЛЎ ВА БИНЙ

### ПАРАСТОРИИ БАЪДИЧАРРОХИИ БЕМОРОН БО КАЧШАВИИ МИЁНДЕВОРИ БИНЙ, ДАР ҲАМЧОЯГӢ БО РИНИТИ МУЗМИНИ АЛЛЕРГӢ

**Муродов Ш.Д.**

Кафедраи оториноларингологияи (мудири кафедра н.и.т., дотсент Ахророва З.А.)

МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино».

**Муҳиммият.** Бемориҳои аллергиявии ково-  
кии бинй ва ҷавғҳои наздибинигӣ яке аз масъ-  
алаҳои мубрами замони муосир ба шумор  
рафта, аз пахншавии мунтазами раванди ал-  
лергӣ ба роҳҳои болоии нафас, вазнинии ра-  
ванди клиникӣ, мураккабии табобат ва оқиба-  
тҳои ноҳуши иқтисодию иҷтимоӣ вобаста  
аст. Беморӣ аз маҷмӯи аломатҳои клиникӣ  
иборат буда, дар байни онҳо мавқеи хосро  
маҳкамшавии бинй, обиятравии зиёд аз бинй  
(ринорея), атсазаний ва хориши бинй, ҷориша-  
вии ихроҷоти эътидолии ковокии бинй ба сам-  
ти бинибалъум ва муддати зиёд истифодаба-  
рии маводҳои рагтангунанда ба бинй ишғ-  
ол менамояд. Файр аз он, bemoron ба дарди  
сар, беҳолию bemadorӣ, vayronshawии хоб,  
нестshawии шомма, инчуни vayronshawии  
ақлию зеҳнӣ (пастshawии хотира, vayronsha-  
вии қобилияти фикронӣ), ки ба маҳдудгардии  
ҷабҳаҳои rӯҳӣ, ҷисмонӣ ва иҷтимоии ҳаёти  
бемор оварда мерасонад, шикоят мекунанд.

Таҷрибаҳои клиникӣ нишон медиҳад, ки со-  
лҳои охир bemoron бо ринити аллергӣ, ки дар  
якҷоягӣ бо качшавии миёндевори бинй во меҳ-  
ӯрад, бештар ба назар мерасад. Дар айни замон,  
зуддии ринити музмини аллергӣ дар байни  
аҳолии кӯраи замин 18-27%-ро ташкил медиҳад.  
Ринити аллергӣ яке аз масъалаи актуалии соҳаи  
тандурустӣ ба ҳисоб рафта, аз ҳисоби маҷмӯи  
алломатҳои клиникиаш ба пастshawии қобилия-  
ти кории мариз оварда расонида, сифати зин-  
дагии bemorро паст мегардонад.

Аз рӯи маълумотҳои Маҳмудназаров  
М.И. (2014) миёни тамоми bemoronе, ки бо  
эътидолияти ринологӣ (2004-2014с.) дар  
шуъбаҳои bemoriҳои гӯшу гулӯ ва бинии  
Муассисаи давлатии Маркази миллии тиб-  
би ҶТ «Шифобаҳш» бистарӣ шудаанд, 68%-  
и онро bemoronи гирифтори качшавии ми-  
ёндевори бинй бо риносинуситҳои музмин  
ташкил мекунад ва ин аз пахншавии ин бе-  
морӣ дар Тоҷикистон шаҳодат медиҳад.

Ҳамҷоя будани ринити аллергӣ бо дигар  
бемориҳои системаи роҳҳои болоии нафас, ба  
хусус деформатсияи миёндевори бинй аҳами-  
јати зиёди клиникӣ дорад. Нисбати дуруст гу-  
зоштани ташхис ва интихоб кардани табоба-  
ти комплексии ин шакли bemorӣ аз табиб  
маҳорату малакаи касбии кофиро талаб ме-  
кунад. Дар баробари ин, гузаронидани ҷар-  
роҳиҳои камосеби узвнигоҳдоранд ва па-  
расториву нигоҳбини давраи баъдичарроҳии  
бемороне, ки гирифтори качшавии миёндевор-  
и бинй, дар якҷоягӣ бо ринити музмини ал-  
лергӣ ҳастанд, тарзу усуљҳои самаранок ва  
маҳсуси касбиро тақозо менамояд.

**Мақсади тадқиқот.** Беҳтарсозии тарзи  
парастории баъдичарроҳии bemoroni бо  
качшавии миёндевори бинй, дар ҳамҷоягӣ  
бо ринити музмини аллергӣ.

**Мавод ва усуљҳои тадқиқот.** Барои гузаро-  
нидани тадқиқот 86 bemor бо ташхиси качшавии  
миёндевори бинй, дар якҷоягӣ бо ринити  
аллергӣ бистарӣ карда шуд. Синни bemoron аз  
15 то 55 соларо ташкил намуда, аз онҳо 52 бе-  
мор мард ва 34 нафараш зан буд. Ташхиси кли-  
никӣ дар асоси риноскопия ва эндоскопияи  
ковокии бинй, инчуни ТК-и бинй ва ЧНБ гу-  
зошта шуд. Барои баҳодиҳии ҳолати функционалӣ  
ва дараҷаи аллергизатсияи бинй рино-  
манометрия, озмоиши сахаринӣ, олфактомет-  
рия, pH-метрия-и бинй, тадқики иммуногло-  
булини умумии E (IgE) ва шумораи эозинофи-  
лҳо дар хуни канорӣ гузаронида шуд.

Барои ба мақсад ноил гардидан ва муқо-  
иса кардани натиҷаҳои баъдичарроҳӣ, bemor-  
они тадқиқгардида ба ду гурӯҳ – 43 bemorӣ  
бо усули чудокунии тасодуфӣ (рандомизат-  
сия) тақсим карда шуд.

**Натиҷаҳои тадқиқот ва муҳокимаи он.**  
Шикоятҳои bemoron ба душвории нафас та-  
вассути бинй, ихроҷоти зиёди луобио серозӣ  
а兹 бинй, vayronshawии шомма (бӯйхисунӣ), ат-  
сазании бардавом, хориши бинй, дарди сар ва

вайроншавии хоб буд. Ҳангоми тадқики эндоскопии ковокии бинӣ шаклҳои гуногуни качшавии миёндевори бинӣ, варамкунии (кам ва ё баравъло) луобпардаи ковокии бинӣ, гипертрофияи суфраҳои поёни бинӣ ва мавҷудияти тарашишӯҳоти луобии серозӣ ва ё обияти зиёд дар роҳҳои бинӣ муайян карда шуд. Ранги пардаҳои луобии ковокии бинӣ хислати гуногун дошта, аз сафедчатобу гулобиранг то кабудчатоб, сафеду кабудчатоб ва мармарин ба назар мерасид. Аз ҳисоби варамӣ ва калоншавии ҳаҷми садафаҳои бинӣ ва качшавии миёндевори бинӣ роҳи умумии бинӣ танг буд.

Качшавӣ дар қисмати тагоякии миёндевори бинӣ дар 43 (50%) бемор, дар қисми устухонӣ – 21 (24,4%) бемор ва дар қисматҳои тагоякию устухонӣ бошад, дар 22 (25,6%) мариз мушоҳида карда шуд. Аз рӯи хислати деформатсия, качшавии миёндевори бинӣ ба намуди тега бартарӣ дошт – 49 (57%), қира – 12 (13,9%), качшавии С-шакл бошад 14 (16,3%) бемор ва ба намуди S-шакл 11 (12,8%) нафарро ташкил кард.

Аз рӯи натиҷаҳои ТК ҷавғҳои наздибииғии (ЧНБ) беморони тадқиқшуда, дар манзари алоими бодигармии (аллергӣ) луобпардаи ковокии бинӣ варамкунии назди девории пардаҳои луобӣ ва пастшавии ҳавонокии (вентилятсия) ҷавфи ҷоги боло (Ҳаймор) мушоҳида гардид.

Натиҷаҳои тадқиқоти ҳолати функционалии бинӣ вайроншавии назарраси вазоиғи нафаскашӣ, муҳофизатӣ ва шоммавии биниро нишон дод. Клиренси мукосилиарӣ дар 39 (45,4%) бемор 1с. 25дақ., дар 23 (26,7%) - 1с. 15дақ. ва дар 24 (27,9%) бемор 50-55 дақ. дар мавриди при 15-25дақ. меъёр будан тадқиқ

карда шуд. Ҳангоми тадқики вазифаи бӯйхискунӣ, вайроншавии шомма ба намуди гипосмия дар 76 (88,4%) бемор тадқиқ гардид.

Нишондиҳандаҳои IgE ва эозинофилҳо дар хун дар 27 (31.4%) бемор дар худуди аз  $299,4 \pm 44,4$  то  $349,0 \pm 47,9$  ва аз  $4,3 \pm 0,3$  то  $5,3 \pm 0,3$ ; ва дар 44 (51,2%) бемор аз  $677,9 \pm 5,2$  то  $756,6 \pm 4,9$  ва  $7,5 \pm 0,2$  -  $8,2 \pm 0,2$  қарор дошт. Дар 15 (20,3%) бемор тағиیرёбии нишондиҳандаи иммуноглобулини Е (IgE) аз  $887,9 \pm 4,6$  то  $951,7 \pm 10,1$  ва микдори эозинофилҳо аз  $10,5 \pm 0,3$  то  $11,3 \pm 0,6$  ташкил намуд.

Нисбати беморони ҳарду гурӯҳ вобаста ба намуди качшавӣ ва гипертрофияи дуюминдарашаи садафаҳои поёни бинӣ вариянтҳои гуногуни камосеби септопластика ва дезинтегратсияи ултрасадоии суфраҳои бинӣ бо гузаронидани усулҳои гуногуни парастории баъдичарроҳӣ иҷро карда шуд.

Дармарҳилаи баъдичарроҳӣ ба беморони ҳарду гурӯҳ тозакунии бодикати ковокии бинӣ бо баркашидана ихроҷоти ковокии бинӣ бо ёрии электроотсос ва мунтазам шустани луобпардаи ковокии бинӣ бо маҳлули физиологӣ гузаронида шуд.

Оид ба беҳтарсозии тарзи парастории баъдичарроҳӣ, ба беморони гурӯҳи асосӣ усули тазриқи ҷузъии зерилуобии маводи кортикостероидии дексаметазон дар садафаҳо ва миёндевори бинӣ гузаронида шуд.

Усули тазриқкунӣ ворид соҳтани маводи дексаметазонро дар ҳаҷми 0,5мл дар зери луобпардаи қисматҳои пеши садафаҳои поёни ва миёндевори бинӣ аз ҳарду тараф бо ёрии сӯзандоруи инсулинии сӯзани бориқдошта дарозиаш 8см баъди бедардкуни ҷузъӣ бо маҳлули аэрозоли 10%-и лидокаин дар бар мегирад (расми 1).



Расми 1. Сӯзандору бо маводи тазриқшаванд (б), акси эндоскопии тазриқи зерилуобии дексаметазон ба садафаи поёни бинӣ (а) ва тазриқи зерилуобии дексаметазон ба миёндевори бинӣ (в)


Баҳо додан чиҳати дуруст гузаронидани дастамал сафедшавии луобпарда дар мавзеи тазриқ ва набудани хунравӣ шаҳодат медиҳад. Тазриқ ҳамарӯза давоми 5-6 рӯз ҳангоми мариҷадар беморхона қарор доштан гузаронида шуд.

Зикр намудан ба маврид аст, нисбати бемороне, ки табобати кортикостероидии ҷузъиро тавассути тазриқ ба дохили луобпардаи садафаҳо ва миёндевори бинӣ қабул намуданд, дар муқоиса ба гурӯҳи бемороне, ки табобати анъанавиро дар марҳилаи баъди

дичарроҳӣ гирифтанд, алоими реактивии аллергикии луобпардаи қовокии бинӣ зудтар ва ба таври назаррас бартараф гардид.

Афзалият ва бартарияти усули табобати ҷузъии кортикостероидии мазкур дар бехтаршавии ҳолати риноскопӣ ва вазъи функционалии бинӣ ифода ёфт.

Самаранокии табобати пешниҳодгардиа аз рӯи динамикаи ҳиссиятисубъективии беморва акси объективии қовокии бинӣ дар марҳилаи баъдиҷарроҳӣ бо ёрии дастгоҳи эндоскоп баҳодода шуд. (рас.2).



**Расми 2. Акси эндоскопии миёндевор ва садафаҳои бинӣ дар беморони тадқиқшаванда баъди гузаронидани ҷарроҳӣ ва маводи тазриқӣ**

Тадқиқи ҳолати вазоифии бинӣ баъд аз як моҳи амалиёти ҷарроҳӣ ва тазриқи гузаронида шуда муайян карда шуд. Дар ин сурат, дар 67 (77,9%) бемор натиҷаи хуб ва дар 19 (22,1%) мариҷати қаноатбахш ба даст оварда шуд. Вобаста ба нишондиҳандаҳои функционалии бинӣ байни гурӯҳҳо якчанд тафовут мушоҳида гардид. Масалан, дар гурӯҳи асосӣ барқароршавии нафаскашӣ бо бинӣ дар 91,7% ва дар гурӯҳи муқоисавӣ барқароршавии нафас тавассути бинӣ 76,3%-ро ташкил кард. Дар 69 (80,2%) бемори гурӯҳи асосӣ вазифаи ҳаракати мерсателии эпителлияи мичгонакдор аз 22 то 26 дақиқаро ташкил намуд, ки амалан дар доираи меъёр карор дошт, дар гурӯҳи муқоисавӣ бошад, танҳо дар 33 бемор, ки 38,4%-ро дар бар

мегирифт, ин вазифа дар худуди меъёр ба ҷашм расид. Пастшавии шомма ба намуди гипосмия танҳо дар 4 бемори гурӯҳи асосӣ тадқиқ карда шуд, дар сурате ки гипосмия дар 12 бемори гурӯҳи назоратӣ бοқӣ монда буд.

Хулоса. Гузаронидани табобати эндоназалии кортикостероидии дохили луобпардавӣ дар марҳилаи баъдиҷарроҳӣ дар беморони гирифтори қаҷшавии миёндевори бинӣ, дар ҳамҷоягии ринити музмини аллергӣ, ҳарчи зудтар бехтаршавии нафаскашӣ тавассути бинӣ, барқароршавии ҳаракатнокии эпителлияи мичгонакдор, вусъатёбии равандҳои сиҳатшавӣ ва дар умум ба баландшавии сифати ҳаётӣ мариҷ нақши муассир мебозад.

### Адабиёт

- Махмудназаров М.И., Туйдиев Ш.Ш. Современные методы хирургического лечения деформаций носовой перегородки // Журнал «Вестник Авиценны». 2012. №4. С. 56-61.
- Комплексное лечение больных с деформацией носовой перегородки, сочетанной с аллергическим ринитом / Муродов Ш.Д. [и др.] // Мат. 66-ой научно-прак. конф. ТГМУ с междунар. участием. Душанбе.- 2018.стр.162-163.
- Современное состояние диагностики и комплексного лечения деформаций носовой перегородки, сочетанных с аллергическим ринитом / Ш.Д. Муродов [и др.] // Научно – практический журнал «Здравоохранение Таджикистана» 2019 №1, Стр.74-83

4. Муродов Ш.Д. Эндоскопическая картина полости носа у больных с деформацией носовой перегородки, сочетанной с аллергическим ринитом / Муродов Ш.Д., Махмудназаров М.И., Сайдов Д.Х. // Материалы международной научно-практической конференции ТГМУ им. Абуали ибни Сино (68-ая годичная) «Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины», посвященной «Годам развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2021)» 2020гг. Стр. 195-197.

## ТАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ДЕФОРМАЦИЕЙ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ, СОЧЕТАННОЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ

**Муродов Ш.Д.**

Кафедра оториноларингологии (заведующая кафедры - к.м.н., доцент Ахоррова З.А.)  
ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».

Данная статья посвящена вопросам тактики послеоперационного ведения больных с деформацией носовой перегородки, сочетающейся с аллергическим ринитом. Авторами проведено обследование 86 больных с деформацией носовой перегородки, сочетающейся с аллергическим ринитом и выявлено значительные нарушения функционального состояния носа, повышение концентрации IgE и эозинофилов в крови, а также эозинофилия в назальном секрете. Авторами успешно применен метод внутрислизистой инъекции дексаметазона в передний отдел носовой перегородки и нижних носовых раковин с каждой стороны одновремен-

но по 0,2 мл с помощью инсулинового шприца в течении 5-6 дней, в период нахождения больного в стационаре. Эффективность данного способа местной кортикостероидной терапии проявилась в более ускоренном восстановлении риноскопической картины и в улучшении функционального состояния носа по сравнению с контрольной группой пациентов, которым проведена традиционная послеоперационная терапия.

**Ключевые слова:** искривление носовой перегородки, аллергический ринит, септум-операция, послеоперационное ведение, дексаметазон.

## TACTICS OF POSTOPERATIVE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH DEFORMATION OF THE NASAL SEPTUM, COMBINED WITH ALLERGIC RHINITIS

**Murodov Sh.D.**

Chair of Otorhinolaryngology (Head of chair of Otorhinolaryngology c.m.s., associate professor Z.A. Ahrorova) «TSMU named after Abuali ibni Sino»

This article is devoted to the tactics of postoperative management of patients with deformity of the nasal septum, combined with allergic rhinitis. The authors examined 86 patients with deformity of the nasal septum, combined with allergic rhinitis, and revealed significant violations of the functional state of the nose, an increase in the concentration of IgE and eosinophils in the blood, as well as eosinophilia in the nasal secretion. The authors successfully applied the method of intramucosal injection of dexamethasone into the anterior nasal septum and

inferior turbinates on each side simultaneously, 0.2 ml using an insulin syringe for 5-6 days, while the patient was in the hospital. The effectiveness of this method of local corticosteroid therapy was manifested in a more accelerated recovery of the rhinoscopic picture and in an improvement in the functional state of the nose compared with the control group of patients who underwent traditional postoperative therapy.

**Key words:** deformation of nasal septum, allergic rhinitis, septum surgery, postoperative management, dexamethasone.

**Муродов Шамсиддин Донабоевич**, ассистенти кафедраи оториноларингологияи МДТ “Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино”, E.mail: [murodovsh@inbox.ru](mailto:murodovsh@inbox.ru), тел.: 900-93-90-05. ORCID – 0000-0002-8535-5761

**Муродов Шамсиддин Донабоевич**, ассистент кафедры оториноларингологии ГОУ “Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино”, E.mail: [murodovsh@inbox.ru](mailto:murodovsh@inbox.ru), тел.: 900-93-90-05. ORCID – 0000-0002-8535-5761

**Murodov Shamsiddin Donaboevich** – assistant of the Department of Otorhinolaryngology of Tajik State Medical University by the name of Abuali Ibni Sino, E.mail: [murodovsh@inbox.ru](mailto:murodovsh@inbox.ru), ph.: 900-93-90-05; ORCID – 0000-0002-8535-5761

## ДУРНАМОИ МУОЛИЧАИКОМПЛЕКСИИ ФАРИНГИТИ МУЗМИН

Шоев М.Д., Махмудназаров М.И., Махамадиев А.А., Муродов Ш.Д., Юсупов А.Ш.

Кафедраи оториноларингология ба номи Ю.Б. Исҳоқӣ (мудири кафедра н.и.т., дотсент Аҳророва З.А.)-и МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино”, ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Мухиммият.** Фарингит яке аз бемориҳои маъмул дар байни аҳолӣ мебошад. Дар бисёр ҳолатҳо, иннеморӣ сабаби ташаккули оризаҳои системавӣ мебошад. Барои пешгирии рушди ин мушкилот, ба беморони гирифтори патологияи музмини балъум дар як сол ду маротиба курси табобати профилактиկӣ гузаронида мешавад. Дар ҳолат итиологияи вирусӣ ва бактериалии фарингит, ба табобати маҷмӯйӣ дохил кардани доруҳои зиддимикробии ҷузъӣ тавсия дода мешавад, ки таъсири васеи зиддигактериявӣ дошта бошад.

Тавре ки сарчашмаҳои адабиёти илмӣ шаҳодатмедиҳанд, дар баробари муваффақиятҳо ҷанбаҳои манғии табобати системавии антибиотикҳо низ мавҷуданд. Аз инҳо аксуламалҳои аллергӣ, афзоиши шумораи бемориҳои занбӯруғӣ, таъсири заҳрноки антибиотикҳо ба организм, маҳӯм кардани микрофлораи сапрофитӣ ва гарон будани арзиши табобат маъмуланд [6,10]. Мумкин аст, ки дисбактериоз, колонизатсияи луобпарда ва пӯст бо штаммҳои сироятҳои беморхонавӣ, инкишофи муқовимати микробҳои патогенӣ ба антибиотикҳо, ташаккули сенсибилизатсия пайдо гардад [7,8]. Ба ин то андоза истифодаи оммавии антибиотикҳо дар нимаи дуюми асри 20, аксар вакът бидуни нишондодҳои кофӣҳам аз ҷониби табибон ва ҳам беморон ҳамчун худтабобаткуни мусоидат кард. Илова бар ин, таъсири аксари антибиотикҳо ба системавии иммунӣ метавонад боиси паст шудани шиддати аксуламали иммунии мушаххас ва фаготитоз гардад [9,10].

Барои таъсири ҷузъӣба микрофлораи патогенӣ доруҳои гуногун истифода мешаванд. Маводҳои дорувории маъмулан истифодашаванда маҳлули фуратсилин - доруи силсилаи нитрофуран мебошад. Дар зери таъсири нитрофуранҳо занчири нафаскашӣ ва гардиши кислотаи трикарбонӣ (сикли Кребс), инчунин дигар равандҳои биохимиавии микроорганизмҳо қатъ карда мешаванд, ки дар натиҷа пӯст ё мембраи ситоплазми онҳо вайрон мешавад. Вобаста аз микдори (концентратсия) ҳосилаҳои нитрофуран таъсири бактеритсидӣ ё бактериостатикӣдоранд [1,2].

Омӯзишиҳосилаҳои нитрофуран дар ибтидои солҳои 1940 оғозёфт. Соли 1948 С. Гиллер ва Е.Ю. Гудриниеце аввалин доруи тибии силсилаи нитрофуран - фуратсилинро синтез карданд [3]. Компоненти асосии фаъоли фуратсилин-нитрофуран мебошад. Маводи доруворӣ бар зидди бактериҳои граммусбӣ: *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp.; ва чубчамикробҳои грамманғӣ: *Escherichia coli*, *Shigella* spp., *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Clostridium perfringens*.фаъол мебошад.

Фурагини ҳалшаванда-доруиаслиест, ки соли 1953 дар Латвия синтез шудааст (С.А. Гиллер, Р.Ю. Канберг, К.К. Вентер). Фурасол (моддаи фаъол - фурагиниҳалшаванда) якагентизиддимикробӣ буда, доираивасетаъсиордорад. Дору бар зидди чубчамикро-

бҳои (коккҳои) граммусбат: *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp.; чубчамиробҳоиграм-манфӣ: *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Proteus* spp., *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp.; protozoa: *Lamblia intestinalis* вадигар микроорганизмҳои ба антибиотикҳо тобовар фаъоласт. Ба муқобили *Staphylococcus* spp., *Escherichia coli*, *Aerobacter aerogenes*, *Bacterium Citrovorum*, *Proteus mirabilis*, *Proteus morganii*, Фурасол нисбат ба дигар гуруҳи нитрофуранҳо фаъолтар аст [3]. Яке аз хосиятҳои муҳими фурагини ҳалшаванд таъсири он ба штаммҳои тобовари микроорганизмҳо мебошад, дар ҳоле ки муқовимат ба худи дору суст инкишоф меёбад. Хусусияти дигари ин дору мавҷудияти таъсири намоёни антибактериалий дар якҷояй бо заҳролудшавии паст мебошад, ки истифодаи васеи ҷузъии онро муайян мекунад. Истифодаи доруҳои насли қаблӣ (аз ҷумла фуратсилин) як таъсири манфиро ошкор кард - фотосенсилизатсияи баланд бо хориши пӯст ва доғҳо дар пӯст [4, 5]. Маводҳои дорувории силсилаи нитрофуран дар ҳолати ҳассосияти баланд ба онҳо, қӯдакони то 4 сола ва занони ҳомиладор манъ карда мешаванд, ки яке аз норасогихои дигари он мебошад [6-8].

Дар натиҷаи таъсири Фурасол, микроорганизмҳо токсинҳоро камтар чудо мекунанд, бинобар ин, беҳтар шудани ҳолати умумии бемор ҳатто пеш аз рафъи равшани афзоиши микрофлора имконпазир аст. Доруҳои гурӯҳи нитрофуранҳо системаи иммунии баданро фаъол мекунанд: онҳо титри комплемент ва қобилияти лейкоситҳоро барои фагоситизатсияи микроорганизмҳо зиёд мекунанд. Фурагин, ки дар вояи табобатӣ ҳал мешавад, лейкопоззро зиёд мекунад [6-8].

Истифодаи антибиотикҳо дар бемориҳои бальум, маҳсусан дар марҳилаи наズлавӣ, аз нӯқтаи назари эҳтимолияти пайдоиши штаммҳои бактерияҳои бисёр тобовар гайримантиқӣ мебошад. Аз ин рӯ, табобати ҷузъӣ бо антисептикҳо алтернатива ба муолиҷаи системавии антибиотикӣ барои бемориҳои даҳон-балъум ва бинӣ-балъум гардид. Чунин муолиҷаи антисептикӣ ба истифодаи доруҳои дорои спектри

васеи антибактериалий дар шакли маҳлул барои ғар-ғара ё спрейҳо асос ёфтааст. Спрейҳо дар амалияи клиникӣ аҳамияти хоса доранд, зеро таркиби онҳо метавонад бисёркомпонента бошад ва ҳам антисептиқҳо, ҳам репарантҳо, иммуномодуляторҳо ва цитопротекторҳоро дар бар гирад. Иловава бар ин, баставандии аэрозолӣ имкон мебиҳад, ки миқдори доруҳо дақиқ муайян карда шавад ва инчунин барои истифода дар шароити амбулаторӣ қулай аст.

Ба ҷунин талаботҳо маводи дорувории мусир Фарингостоп ҷавобгӯ мебошад. Фарингостоп аз равғани бергамот, экстракт равғани гули календула, равғани ангат истехсол шудааст. Фаъолияти фармакологии доруҳо аз таъсириҷ ӯзъҳои онҳо вобаста аст.

*Ҳамешабаҳор.* (*Calendula*) Гули ҳамешабаҳор дорои равғанҳои эфирӣ, кислотаҳои органикӣ (салтсилий, пентадесил), албумин, фитонсидҳо, баъзе алкалойдҳо ва кислотаи аскорбин мебошанд. Ҷунин таркиб қобилияти доруҳои календуларо барои рафъи илтиҳоб, мусоидат ба равандҳои табобат ва нишон додани таъсири антисептиқӣ, маҳсусан бар зидди стрепто- ва стафилококҳо муайян мекунад. Дар тиб календула дар шакли ҷӯшоба аз қадим барои тонзиллит, фарингит, сироятҳои системаи ӯзвҳои болои нафаскашӣ ва қовокии даҳон истифода шудааст. Таъсири диуретикӣ ва диафоретикии календула ба хориҷ шудани токсинҳо мусоидати екунад ва ҷараёнӣ шамолкаширо сабук мекунад [4].

Равғани ангат (*Oleum Hippophaes*). Омехтаи каротин ва каротиноидҳо дар ҳаҷми на камтар аз 180 мг%, токоферолҳо, стеролҳо, фосфолипидҳо, инчунин глитсеридҳои кислотаҳои равғани сернашуда мебошад. Аз гуруҳи фланоидҳо бошад рутин, изорамнетин, кверсетин, кемпферол ва гайрадохилмешаванд. Вобаста аз таркиби биохимиявӣ равғаниангат таъсири фармакологии зидди илтиҳобӣ ва зидди бактериявӣ, зиёд намудани ҷараёнҳои барқароршавӣ ва бедардкунандародоро мебошад. Ин аст, ки равғани ангат, одатан, дар табобати сӯҳтагиҳо, яраҳо, тонзиллит, синусит, гингивит истифода мешавад. Иловава бар ин, каротиноидҳои равғани ангат такрибан таъминкунандагони асосии витамини А мебошанд ва аз

чиҳати миқдори витамини С ангат пас аз гули садбарг дар ҷои дуюм меистад [3].

Равғани бергамот (*Oleum Bergamii*) аз пӯсти меваю гулу барги ин гиёҳ бо пресскунни хунук ба даст меояд. Ҳосили ин маҳсулот чандон зиёд нест, бинобар ин равғани бергамот маҳсулоти хеле пурқимат мебошад. Равғани эфирии растани тақрибан 300 ҷузъро дар бар мегирад, ки асосии онҳо эфирҳо ва спиртҳои монотерпенҳо (линалилатсетат - 35-40%, лимонен - 25-30% валиналол) мебошанд, ки таъсири антиоксидантӣ, зиддиилтиҳоӣ, зиддибактерияӣ ва табшикан дошта, лейкопоэзро зиёд ва деворҳои рагҳоро мустаҳкам мекунад. Ин ҳосиятҳо имкон медиҳанд, ки равғани бергамот дар тибби ҳалқӣ ҳамчун доруи зиддиилтиҳоӣ ва ҳароратшикан барои бемориҳои роҳҳои болоии нафаскашӣ ва гулӯ истифода бурда мешавад [6]. Моддаҳои дорувории фарингостоп ҳосиятҳои зиддиилтиҳоӣ вазиддимиқробии байни ҳамдигарро баланд мебардоранд, ки ин ба фурӯ нишондани илтиҳоб ва рафғи дард оварда мерасонад ва шакли равғании дору таъсири дарозмуддати моддаҳои фаъолро дар луобпардаи балъум таъмин мекунад.

Дар солҳои охир, истифодаи беназорати антибиотикҳо боиси пайдо шудани штаммҳои сершумори ба антибиотикҳо тобовар гардид, аз ин рӯ, дар амалияи клиникӣ истифодаи доруҳои органикӣ ва растанигӣ ҳамчун агентҳои бактериосидӣ дурнамои назаррас дорад.

Тибқи маълумои сарчашмаҳои бонуфузи илмӣ маҳлули фурасол ҳангоми истифодаи якҷоя бо антибиотик синергизмро ба вучуд оварда самаранокиии муолиҷавияш ба маротиб зиёд мегардад. Аз ин рӯ исти-

фодаи якҷояи маҳлули фурасол ва фарингостоп, ки таъсири зиддибактерияӣ дорад, мавриди омӯзиши мо қарор гирифт.

**Мақсади тадқиқот:** баҳодиҳии самаранокии истифодаи якҷояи маводҳои дорувории маҳлули Фурасол ва аэрозоли Фарингостоп дар беморони гирифтори фарингити музмин.

**Мавод ва усулҳои тадқиқот.** Дар маркази миллии тибии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Шифобаҳш» ки пойгоҳи клиникии кафедраи оториноларингологияи МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино» мебошад, аз соли 2021 то 2022 таҳти назорат ва муолиҷаи мо ба таври амбулаторӣ 400 бемор бо ташхиси фарингити музмин қарор дошт. Синну соли беморон аз 16 то 60-сола буда, аз ин шумора 273 нафар мардон ва 127 нафараашон занон мебошанд. Ташхиси клиникӣ дарасоси шикоятҳои бемор, маълумотифарингоскопия, фиброскопия, ва эндескопияи балъум муқаррар кардашуд. Ба гайр аз муоинаҳои стандартии клиникӣ ва лабораторӣ, дар беморон пурсишнома оид ба ҳолати беморӣ дар давраи пеш аз табобат ва баъди курси пурраи муолиҷа гузаронида шуд

Пурсишнома аз 23 савол иборат мебошад, ки дар ҳолати умумии бемор, шикоятҳо, аломатҳои клиникии беморӣ, ҳолати кунунии балъум ҳангоми фарингоскопия ва фикру ақидаи мутахассис доир ба ин бемор ва маводҳои дорувории истоифодашаванда дарҷ гардида, матраҳ мешавад.

Инчунин, бо мақсади муайян намудани микрофлораи балъум ва миқдори микроорганизмҳои мавҷуда ва баҳо додани самараи зиддибактериавии мавоҳои дорувории номбурда тадқиқи бактериологӣ пеш ва бад аз муолиҷа гузаронида шуд (Расми 2).




Расми 2. Тарзи гирифтани мавод аз балъум барои тадқиқи бактериологӣ

### Натицаҳои таҳқиқот ва мухокимаи онҳо.

Ҳангоми муроциат намудан ҳамаи беморон аз дарди гулӯ (100%), хориши гулӯ (98, 5%), душворӣ ва дард ҳангоми фурубарӣ (94, 2%), хиссиёти хушкӣ ва ҷисми бегона дар гулӯ (91, 1%) шикоят карданд. Дар вақти муоина сурхӣ ва пурхуни луобпардаи деворроҳои балъум (97,6%), ҷавонаҳо (гранулятсияҳо) дар сатҳи девораи қафои балъум (86,5%), ва хушкии пардаи луобии балъум (79, 8%) ошкор гардид.

Дар ҳамаи беморон гар-гараи гулӯ бо маҳлули фурасол 4 маротиба дар як рӯз ва фарингостоп спрей 4 воя (доза) 3 маротиба дар як рӯз бо риояи фосила байни маводҳои доруворӣ то 20 дақиқа муддати 7 рӯз таъин карда шуд. Маҳлули фурасол тибқи дастуралами истифодабарии маводи доруворӣ омода ва истифода карда шуд.

Тадқиқоти такрории беморон баъди як ҳафтai муолиҷа бо фарингостоп ва фурасол гузаронида шуд. Дар вақти муоина ва пур кардани пурсишнома маълум гардид, ки аломатҳои беморӣ дар ҳамаи беморон ба таври назаррас кам шуда, ҳолат ва қобилияти коршоямии онҳо барқарор гардидааст (диаграмма 1).



**Диаграммаи 1. Аломатҳои беморӣ ва шикояти беморон то ва баъди табобат аз рӯи маълумоти пурсишнома.**

### Ҷадвали 1. - Номгӯи микроорганизмҳои ковоқии балъум то ва баъди табобат

Микрофлора	то табобат	баъди табобат
S. epiderm.	21,3±0,4	17,2±0,9
Str. viridans	52,1±1,1	29,1±0,7*
Str. agalact.	7,3±1,5	1,0±0,2*
K. pneum.	10,2±1,4	6,4±2,2
S. aureus	44,7±1,4	10,2±3,6*
Str. faecium	8,6±0,9	7,7±0,9
Str. pyogenes	10,6±1,0	5,7±1,1*
Moraxella catarrhalis	29,0±2,9	5,0±0,2*
Candida	33,4±1,8	18,2±1,3*

Эзоҳ: \* - фарқияти байни нишондодҳои пешва баъд назаррас аст ( $p<0,05$ ).

Ҷӣ тавре ки дар диаграмма дода мешавад, баъди табобат бо маҳлули фурасол ва аэрозоли фарингостоп аз рӯи маълумоти пурсишнома аз дарди гулӯ -19,2%, хориши гулӯ -23,1%, душворӣ ва дард ҳангоми фурубарӣ -26,2%, хиссиёти хушкӣ ва ҷисми бегона дар гулӯ-20, 1%-и бемороншикояткарданд. Дар вақти муоина сурхӣ ва пурхуни балъум дар 17, 3%, гранулятсияҳо дар деворроҳи қафои балъум дар 27, 8%, ва хушкии пардаи луобии балъум дар 34, 4%-и тадқиқшавандагон муайян карда шуд.

Маълум аст, ки навъҳои гуногуни стрептококҳо ва стафилококҳо, лактобаксиллаҳо ва занбӯруғҳои ҷинси *Candida* барои таркиби мутъадили микрофлораи даҳон балъум ва бини балъум хос мебошанд [2, 8]. Аммо, агар раванди илтиҳобӣ рӯх диҳад, ҳамаи онҳо метавонанд омили бемориҳои сироятӣ бошанд. Ин маҳсусан ба нағояндагони микробҳо, ба монанди *Str. Viridans*, *S. Aureus*, *Str. Pyogenes*, *K. Pneum* ва *G. taaluk* доранд. Агенти истиқоматкунандай микроб ҳамеша ташаккули таҳаммулпазирии ммуноногиро талаб меқунад [9]. Дар аксари беморони муоинашуда шаклҳои алоқаманди ҷойгиршавии бактериявии балъум бо стафилококки плазма гемокоагулянт кунанд, занбӯруғҳои ҷинси *Candida* ва стрептококҳо ошкор карда шуданд (ҷадвали 1). Ин аз колонизатсияи фаъоли беморони муоинашуда аз ҷониби микроорганизмҳои патогенӣ шаҳодат медиҳад ва албатта, бояд безарар ва тоза карда шавад.

Чуноне ки аз ҷадваали 1 дида мешавад, дар беморони тадқиқшуда аз ҳама бештар Str. *Viridans* муайян карда шуд, ки 52,1%-ро ташкил намуд. Дар ҷои дуюм *S. Aureus* (44,7%), дар ҷои сеюм бошад *Candida* (33, 4%) ва *Moraxellacatarhalis* (29,0%) меистад. Дар шумораи зиёди беморон (48, 5%) оmezши микроорганизмҳо мушоҳида карда шуд.

Пас аз истифодай маҳлули фурасол ва аэрозоли фарингостоп ҳамчун маводи табобатӣ, на танҳо беҳтаршавии босуръати ҳолати клиникӣ, балки ба эътидол омадани спектри микрофлора, мушоҳида карда шуд. Ғайр аз ин, ҳам дар таркиби сифатии микробҳо ва ҳам дар микдори онҳо тағириот ба амал омад. Дар зери таъсири маводҳои дорувории номбаршуда басомади ошкор кардани ассотсиатсияҳои бактерияҳои шартӣ-патогенӣ аз 48,5% то 14,2% кам шуд. Шумораи бемороне, ки дар бальум *S. Aureus* (аз 44,7% то 10,2%) доштанд, занбурӯғҳои оилаи Кандида (аз 33,4% то

18,2%) ва *Str. Viridans* (аз 52,1% то 29,1%) кам гардид.

Ҳангоми баҳодиҳии самаранокии ҳар як маводи доруворӣ, ба механизмҳои амали онҳо, ҳам мустақим ва ҳам гайримустақим, ҳамеша таваҷҷӯҳ карда мешавад. Дар ин ҳолат, истифодай якҷояи фурагини ҳалшаванд ва спрейҳои рав“ањӣ воқеъӣ аст, вакте ки хосиятҳои бактерисидии якум бо хосиятҳои муҳофизатӣ ва барқароркунандай ҷузъҳои дуюм, якдигарро пурра намуда, пардаи луобии илтиҳобгирифтаи балъумро солим мегардоданд.

**Хулоса.** Аз рӯи натиҷаҳои бадастомада ба хулосае омадан мумкин аст, ки истифодай якҷояи маводҳои дорувории таҳқиқшуда маҳлули Фурасол ва Фарингостоп аломатҳои илтиҳоб ва шикоятҳои бемориро кам карда, барои коҳиши микрофлораи патогенӣ ва барқароршавии луобпардаи балъум мусоидат менамояд ва ҷиҳати муолиҷаи беморони гирифтори фарингити музмин мақсаднок ва самарарабахш мебошад.

### Адабиёт

1. Войткевич С.А. Целебные растения иэфирные масла. – М.: Пищевая промышленность, 2002. – 172 с.
2. Гуломов З. С. Анализ оториноларингологической заболеваемости населения Республики Таджикистан за период 2012–2016 гг / З. С. Гуломов, З. Д. Курбанова, Ф. Х. Адылова / Российская оториноларингология -2018 -№ 3 (94) –С.18-22.
3. Зубарев Ю.Л. Облениха история иперспективы международного научногосотрудничества / Достижения науки итехники АПК. – 2009. – Выпуск № 7. –С. 22–34.
4. Микробиологические и морфологические аспекты хронического тонзилита / В.М. Цыркунов, Н.А. Рыбак, А.В. Васильев, Р.Ф. Рыбак // Инфекционные болезни. – 2016. – Т.14, № 1. – С. 42–47.
5. Павлова, Г.В. Вторичная профилактика обострений хронического тонзилита бактериофагальными средствами /Г.В. Павлова, В.И. Мартюшева //Вестник оториноларингологии. – 2019. - № 2. – С. 46-49.
6. Солдатченко С.С. Профилактика и лечение заболеваний эфирными маслами– Симферополь: Таврида, 2008. –204 с.
7. Юлиш Е.И. Хронический тонзиллит удетей //Здоровье ребенка. – 2009. –№ 6. – С. 26–28.
8. Лайко А.А. Дитяча оториноларингологія. – К.: Логос, 2004. – 899 с.
9. Мельников О., Заболотная Д. Современные подходы к консервативной терапии хронического тонзилита. – К.:ООО «Вістка», 2012. – 36 с.
10. Of the doorstep of the season of acute respiratory viral infection / Kaspars Peksis et al. // Latvijas arsts. – 2015, october. – P. 21–24.



## ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ФАРИНГИТОВ

**М.Д. Шоев, М.И. Махмудназаров, А.А. Махамадиев, Ш.Д. Муродов, А.Ш. Юсупов**

Кафедра оториноларингологии имени Ю.Б. Исхаки (заведующая кафедрой -к.м.н., доцент Ахророва З.А.) ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибни Сино”, г. Душанбе

В данной статье приводятся результаты лечения раствором фурасола и спреем фарингостопа 400 больных с хроническими фарингитами в возрасте от 18 до 60 лет, получившие амбулаторное лечение в НМЦ “Шифобахш”

В процессе лечения проведено динамическое наблюдение за картиной глотки, бактериологическое исследование микрофлоры глотки и изучение ответов анкетирования. Показано, что на фоне применения Фурасола и Фарингостопа у абсолютного боль-

шинства пациентов, страдающих хроническим фарингитом улучшается фарингоскопическая картина, прекращаются боли в горле и значительно уменьшается концентрация патогенной, условно патогенной и смешанной микрофлоры глотки, что свидетельствует о бактерицидных, противовоспалительных и антиоксидантных свойствах вышеизложенных лекарств растительного происхождения.

**Ключевые слова:** Фурасол, фарингостоп, хронический фарингит, комплексное лечение.

### PERSPECTIVES FOR COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC PHARYNGITIS

**M.D. Shoev, M.I. Makhmudnazarov, A.A. Makhamadiev, Sh.D. Murodov, A.Sh. Yusupov**

Department of Otorhinolaryngology named after Yu.B. Iskhaki

(Head of the Department - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Ahrorova Z.A.)

SEI “Avicenna TSMU” Dushanbe

This article presents the results of treatment with furasol solution and pharyngostop spray in 400 patients with chronic pharyngitis aged 18 to 60 years who received outpatient treatment at the “Shifobakhsh” NMC.

In the course of treatment, a dynamic observation of the picture of the pharynx, a bacteriological study of the microflora of the pharynx and a study of the answers to the questionnaire were carried out. It has been shown that against the background of the use

of Furasol and Faringostop in the vast majority of patients suffering from chronic pharyngitis, the pharyngoscope picture improves, sore throat stops and the concentration of pathogenic, conditionally pathogenic and mixed microflora of the pharynx decreases significantly, which indicates the bactericidal, anti-inflammatory and antioxidant properties of the above herbal medicines.

**Key words:** Furasol, Pharyngostop, chronic pharyngitis, complex treatment.

**Шоев Манучехр Даврониоевич** – н.и.т., ассистент кафедраи оториноларингологиияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, e-mail: [shoevmd@mail.ru](mailto:shoevmd@mail.ru), тел.: 93-400-47-57.

**Маҳмудназаров Маҳмадамин Имомович** - н.и.т., доценти кафедраи оториноларингологиияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, e-mail: [mahmadamin@inbox.ru](mailto:mahmadamin@inbox.ru), тел.:

93-506-75-43.

**Махамадиев Абдухолик Адбумажитовиҷ** – н.и.т., ассистенти кафедраи оториноларингологиияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, e-mail: [abduholik.mahamadiev@mail.ru](mailto:abduholik.mahamadiev@mail.ru), тел.:

93-855-65-45.

**Муродов Шамсиддин Донаਬоевиҷ** – ассистенти кафедраи оториноларингологиияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, e-mail: [murodovsh@inbox.ru](mailto:murodovsh@inbox.ru), тел.: 900-93-90-05.

**Юсупов Асадулло Шомуродовиҷ** – ассистенти кафедраи оториноларингологиияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, e-mail: [asadullo@inbox.ru](mailto:asadullo@inbox.ru), тел.: 988-21-10-43.

**Шоев Манучехр Даврониоевич** – к.м.н., ассистент кафедры оториноларингологии ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибни Сино”, e-mail: [shoevmd@mail.ru](mailto:shoevmd@mail.ru), тел.: 93-400-47-57.

**Маҳмудназаров Маҳмадамин Имомович** – к.м.н. доцент кафедры оториноларингологии ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибни Сино”, e-mail: [mahmadamin@inbox.ru](mailto:mahmadamin@inbox.ru), тел.: 93-506-75-43.

**Махамадиев Абдухолик Адбумажитовиҷ** – к.м.н. ассистент кафедры оториноларингологии ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибни Сино”, e-mail: [abduholik.mahamadiev@mail.ru](mailto:abduholik.mahamadiev@mail.ru), тел.: 93-855-65-45.

**Муродов Шамсиддин Донаబоевиҷ** – ассистент кафедры оториноларингологии ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибни Сино”, e-mail: [murodovsh@inbox.ru](mailto:murodovsh@inbox.ru), тел.: 900-93-90-05.

**Юсупов Асадулло Шомуродовиҷ** – к.м.н. ассистент кафедры оториноларингологии ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибни Сино”, e-mail: [asadullo@inbox.ru](mailto:asadullo@inbox.ru), тел.: 988-21-10-43.

**Shoev Manuchehr Davronshoevich** – Candidate of Medical Sciences, Assistant of Otorhinolaryngology Department SEI “Avicenna TSMU”, e-mail: [shoevmd@mail.ru](mailto:shoevmd@mail.ru), tel.: 93-400-47-57.

**Makhmudnazarov Mahmudamin Imomovich** – Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Otorhinolaryngology Department SEI “Avicenna TSMU”, e-mail: [mahmadamin@inbox.ru](mailto:mahmadamin@inbox.ru), tel.: 93-506-75-43.

**Makhamadiев Abdulkholik Adbumazhitovich** – Candidate of Medical Sciences, Assistant of Otorhinolaryngology Department SEI “Avicenna TSMU”,

e-mail: [abduholik.mahamadiev@mail.ru](mailto:abduholik.mahamadiev@mail.ru), tel.: 93-855-65-45.

**Murodov Shamsiddin Donaboevich** – Assistant of the Otorhinolaryngology Department SEI “Avicenna TSMU”, e-mail: [murodovsh@inbox.ru](mailto:murodovsh@inbox.ru), tel.: 900-93-90-05.

**Yusupov Asadullo Shomurodovich** – Assistant of the Otorhinolaryngology Department SEI “Avicenna TSMU”, e-mail: [asadullo@inbox.ru](mailto:asadullo@inbox.ru), tel.: 988-21-10-43.

## БЕМОРИХОИ ДАРУНӢ

### ВАЙРОНШАВИИ ШАДИДИ ГАРДИШИ ХУН ДАР ЗАМИНАИ ФИШОРБАЛАНДИИ ШАРАЁНИИ РЕЗИСТЕНТ в ДАР ШАХСОНИ ҶАВОН ВА СИННИ МИЁНАИГИ РИФТОРИ БЕМОРИИ ИШЕМИКИИ ДИЛ

Қосимова Д.У.

Кафедраи пропедевтикаи бемориҳои дарунии ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино ва Муассисай давлатии Маркази миллии тиббии «Шифобахш» (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе)

**Муҳимиият.** Проблемаи фишорбаландии шараёнг (ФШ) ва оризаҳои бинобар он ба вучудояндаи дилу рагҳо, аз он чумла вайроншавии шадиди гардиши хун дар мағзи сар (ВШГХ), муҳимиияти хос дорад. Мавҷудияти ФШ ҳавфи сактаи мағзи сарро 3-4 маротиба зиёд мекунад ва сатҳи баланди фавт дар ин ҳолат ё оқибатҳои вазнин барои беморони начотёфта проблемаи сактаи мағзиро яке аз проблемаҳои актуалг дар замони ҳозира мегардонанд.

Мувофиқи маълумотҳои Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустг сакта дар омори умумии фавт ҷойи дуюмро ишғол менамояд, бинобар ин масъалаҳои ташхиси саривақтии он, табобат ва профилактикаи он муҳимиияти худро нигоҳ медоранд [2].

Маблаги ҳарочоти мизочоне, ки сактаро аз саргузаронаиданд, на танҳо дар ШМА ва дар Иттиҳоди Европа, балки дар кишварҳои рушдёбанда низ ҳадди аксар зиёд аст [6].

Як қатор далелҳои таҷрибавии он вучуд доранд, ки эстрогенҳо омили ҳифзқунанда аз иллатнокшавии рагҳо (атеросклероз) ва дил (бемории ишемикии дил – (БИД) дар занҳои гирифтори сакта ҳангоми пре-менопауза (климакс) мебошад [5].

Вале натиҷаҳои таҳқиқот оид ба истифодаи эстрогенҳо бо мақсади табобати атеросклероз дар занҳо натиҷаҳои манғ нишон доданд, яъне гафсии интима/медији рагҳои хоб бетағиҳир бокӯр монданд [1].

Дар маҷмӯъ, мушоҳида мешавад, ки ҳангоми пре-менопауза (климакс) занҳо, нисбат ба мардҳои ҳамин синну сол, аз сакта камтар азият мекашанд, дар ҳоле ки ҳангоми постменопауза ҳолатҳои сакта дар занон зиёд мешавад, ки дар афзудани ҳодисаҳои фавти мизочони солхӯрда ифода меёбад.

Дар айни ҳол, нақши ФШ ва БИД камомӯ-хташуда бокӯр мемонад [4].

Ошкорсозии такрорёбии гендерии сакта дар беморони сунну соли ҷавон ва миёнаи гирифтори БИД, ки дар замонаи ФШ ба вучуд омадааст, ҳангоми паст кардани сатҳи ҳавфи бавучудои он ва сатҳи фавт аҳамияти муҳими илмг ва амалг дорад.

**Мақсади таҳқиқот** – омӯхтани такрорёбии ВШГХ вобаста ба ҷинс дар беморони синни ҷавон ва синни миёнаи гирифтори БИД, ки дар замонаи ФШ ба миён омадааст.

**Мавод ва усуљҳо.** Таҳқиқот дар шӯъбаи неврологияи Маркази миллии тиббии «Шифобахш»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон ва замонаи клиникии кафедраи пропедевтикаи бемориҳои дарунии Доғишгоҳи давлатии тиббии ба номи Абуалг ибни Сино (дар шӯъбаи неврология, кардиоревматология ва табобат)-и Муассисай давлатии Маркази шаҳрии саломатии №2 ба номи академик К.Т. Тоҷиев (ш. Душанбе) гузаронида шуд.

Дар 370 бемори синну соли ҷавон ва синни миёнаи (аз 29 то 60-сола) гирифтори БИД, ки дар замонаи фишорбаландии шараёнг ба вучуд омадааст, такроршавии ВШГХ омӯхта шуд. Мизочони дори фишорбаландии назоратшаванда (ФН) 84 нафар беморон буданд, дори фишорбаландии резистентг (ФР) – 286 нафар. Синни миёнаи беморони дар таҳқиқот дохилкардашуда дар гурӯҳҳои дори ФН ( $55,8 \pm 3,5$  сол) ва дори ФР ( $53,6 \pm 4,7$  сол), қиёсшаванда. Гурӯҳҳои муқоисашаванда аз рӯи ҷинсият низ қиёспазиранд: мардҳо – 39,3% ва 36,4% мутаносибан ҳангоми ФН ва ФР; занон – 60,7% ва 63,6%.

Беморон мутобикии протоколи ташхис ва табобати бемориҳои системаи асаб дар ҶТ муоина шуданд. Дар мавриди такроршавии

ВШГХ аз сар гузаронида (сактахой ишемикг ва геморрагг, ҳамлаи ишемикий транзиторӣ – ҲИТ) аз рӯи маълумотҳои анамнез ва ҳучҷатҳои тиббӣ баҳо дода шуд.

Таҳлили оморг бо ёрии пакети «Statistica 10,0» гузаронида шуд. Бузургиҳои мутлақ дар шакли  $M \pm SD$  пешниҳод карда шудаанд; муқоисаи бузургиҳои нисбг аз рӯи критерияи  $\chi^2$ , мутлақ – аз рӯи U-критерияи Манн

### **Ҷадвали 1. Фарқияти такроршавии вайроншавии шадиди гардиши хун дар мағзи сар (ВШГХ) дар беморони БИД дар заминаи фишорбаландии назоратшаванда (ФН), n/%**

Нишондиҳандаҳо	занон (n=51)	мардон (n=33)	P
<b>Вучуд надоштани ВШГХ</b>	32/62,7	12/36,3	<b>=0,0181</b>
<b>Сактаи ишемикийтранзиторӣ</b>	9 /17,6	6/18,2	<b>=0,9502</b>
<b>Сактаҳо (ҳамагӣ)</b>	10/19,6	15/45,5	<b>=0,0114</b>
<b>Сактаи ишемикӣ</b>	9/17,6	11/33,3	<b>=0,0993</b>
<b>Сактаи геморрагӣ</b>	1/2,0	4/12,1	<b>=0,0546</b>

Эзоҳ: р –эътиимонкӣ нишондиҳандаҳои чинсӣ (аз рӯикритерияи  $X^2$ ).

Муқаррар карда шуд, ки дар занон вучуд надоштани ВШГХ, нисбат ба мардон (36,3%; p=0,0181), бештар ба мушоҳида мерасад (62,7%). Такроршавииҳамлаи ишемикий транзиторӣ (ҲИТ) дар занҳо ва мардҳо қиёспазир аст (мутобиқан 17,6% ва 18,2%), сактаҳо бошанд, дар маҷмӯъ, дар байни мардҳо бештар ба мушоҳида мерасанд (45,5%; p=0,0114). Ҳамчунин тамоюл ба зиёдшавии сактаҳои геморрагӣ (12,1%;

Уитни. Арзёбии (баҳодиҳий) алоқамандии коррелятсионг байни ҷуфтҳои нишонаҳои миқдорг бо дарназардошти хислати тақсимот – аз рӯи Pearson ё коррелятсияи Spearman гузаронида шуд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот.** Фарқияти такроршавии ВШГХ дар беморони БИД дар заминаи фишорбаландии назоратшаванда (ФН), дар ҷадвали 1 пешниҳод карда шудааст.

### **Ҷадвали 2. Фарқияти ҷинсии такроршавии вайроншавии шадиди гардиши хун дар мағзи сар (ВШГХ) дар байни беморони гирифтори БИД дар заминаи фишорбаландии шараённи резистентӣ (ФР) n/%.**

Нишондиҳандаҳо	занон (n=182)	мардон (n=104)	P
<b>Вучуд надоштани ВШГХ</b>	83/45,6	23/ 22,1	<b>=0,0001</b>
<b>Сактаи ишемикийтранзиторӣ</b>	15/8,2	6/5,8	<b>=0,4406</b>
<b>Сактаҳо (ҳамагӣ)</b>	84/46,2	75/72,1	<b>=0,0001</b>
<b>Сактаи ишемикӣ</b>	70/38,5	57/54,8	<b>=0,0074</b>
<b>Сактаи геморрагӣ</b>	14/ 7,7	18/17,3	<b>=0,0131</b>


Эзоҳ: р –эътиимонкӣ нишондиҳандаҳои чинсӣ (аз рӯикритерияи  $\chi^2$ ).

Баъзе ҳолатҳои зиёдшавии ҳамлаи ишемикий транзиторӣ (ҲИТ) дар байни занон он қадар зиёд набуданд (p=0,4406). Дар маҷмӯъ, шумораи умумии сактаҳои аз сар гузаронида (72,1%; p=0,0001), ҳам сактаҳои ишемикӣ (54,8%; p=0,0074) ва ҳам геморрагӣ (17,3%; p=0,0131) дар байни мардҳо, нисбат ба занон, бештар ба мушоҳида расиданд.


Таҳлили муқоисавии такроршавии шаклҳои вайроншавии шадиди гардиши хун дар

мағзи сар (ВШГХ) дар заминаи ФН ва ФР вобаста ба ҷинсият, дар расми 1 пешниҳод шудааст ва аз он шаҳодат медиҳад, ки дар занон дар заминаи ФН такроршавии ҳамлаи ишемикий транзиторӣ ва сактаи ишемикӣ – қиёспазиранд ва сактаи геморрагӣ нисбатан камтар ба мушоҳида мерасад.

Вале дар заминаи ФР занҳои сактаи ишемикиро аз сар газаронида, нисбат ба ҳангоми ФН хеле зиёдтар буданд (38,5%),



А. Занон



Б. Мардхо

**Расми 1. Такроршавии вайроншавии шадиди гардиши хун дар мағзи сар (ВШГХ) дар байни занон (А) ва мардхои (Б) гирифтори БИД дар заминаи фишорбаландии назоратшаванда (ФН) ва резистенттӣ (ФР). ВШГХ, ХИТ**

Дар байни мардҳо, нисбат ба занон, сактаи ишемикӣ дар заминаи ФН, 1,9 маротиба бештар ба мушоҳида мерасад, vale ҳангоми ФР – танҳо 1,4 маротиба. Ин ба он вобаста аст, ки сактаи ишемикӣ дар байни занон дар заминаи ФР, нисбат ҳангоми ФН, 2,2 маротиба зиёд мешавад, дар байни марҳо бошад – 1,7 маротиба. Ҳамин тарик, дарачаи афзоиши такроршавии сактаи ишемикии аз сар гузаронида дар байни занон дар заминаи ФР, нисбат ба дар байни мардон бештар аст.

### Хуносахо

1. ВШГХ аз сар гузаронида, дар муқоиса бо занон, дар байни марҳо бештар ба мушоҳида мерасад, ҳам дар заминаи ФН ва ҳам ФР. Такроршавии зиёди ВШГХ дар за-

минаи ФР дар байни мардҳо, асосан, бо зиёдшавии сактаи ишемикӣ ( $p=0,0074$ ) алоқамандӣ дорад.

2. Дар заминаи ФР заноне, ки сактаи ишемикиро аз сар гузаронидаанд, нисбат ба ҳангоми ФН хеле зиёд буданд (2,2 маротиба;  $p=0,0055$ ). Дар байни мардҳо дар заминаи ФР сактаи ишемикӣ, нисбат ба ҳангоми ФН ( $p=0,0316$ ) 1,7 маротиба бештар ба мушоҳида расид.

3. Дарачаи баланди афзоиши такрорёбии сактаи ишемикии аз сар гузаронида дар байни занон дар заминаи ФР, аз таъсири манфиӣ нисбатан зиёдтари резистентнокӣ ба табобати зиддигипертензивӣ ба ҳолати гардиши хуни мағзи сар дар занон ва мардҳо шаҳодат медиҳад.

### Адабиёт

- Балан В. Е., Юрнева С. В., Сметник В. П., Ильина Л. М. Кардиометаболические расстройства у женщин в постменопаузе: негативная роль андрогенов с позиций доказательной медицины // Проблемы репродукции. 2013. № 3. С. 73–81.
- Манышева К.Б. Гендерные особенности острых нарушений мозгового кровообращения. Медицинский алфавит № 1 / 2018, том № 1 Неврология и психиатрия. – с. 45-49.
- Парфенов, В. А. Ишемический инсульт [Текст] / В. А. Парфенов. - М. : ООО «Издательство», 2012.-288 с.
- Gall S. L., Donnan G., Dewey H. M., Macdonell R., Sturm J., Gilligan A., Srikanth V., Thrift A. G. Sex differences in presentation, severity, and management of stroke in a population-based study // Neurology. 2010. Vol. 74 (12). P. 975–981.
- Liu M., Kelley M.H., Herson P.S., Hurn P.D. Neuroprotection of sex steroids // Minerva Endocrinologica. 2010. Vol. 35 (2). P. 127–143.

6. Zhang Y., Chapman A.-M., Plested M., Jackson D., Purroy F. The incidence, prevalence, and mortality of stroke in France, Germany, Italy, Spain, the UK, and the US: a literature review // Stroke research and treatment. Vol. 2012. [режим доступа: <https://www.hindawi.com/journals/srt/2012/436125/abs/>. Дата обращения 10.03.1

## ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НА ФОНЕ РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У ЛИЦ МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Косимова Д.У.

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ТГМУ им. Абуали ибни Синои Национальный медицинский центр «Шифобахш» (Республика Таджикистан, г. Душанбе)

**Цель исследования** – изучение частоты ОНМК в зависимости от пола больных молодого и средних возрастов с ИБС, возникшей на фоне АГ.

**Материал и методы.** У 370 больных молодого и среднего возраста (с 29 до 60 лет) с установленной ИБС, возникшей на фоне первичной артериальной гипертонии, изучена частота ОНМК. Пациентов с контролируемой (КАГ) артериальной гипертонией было 84 больных, резистентной (РАГ) – 286. Средний возраст, включённых в исследование больных в группах с КАГ ( $55,8 \pm 3,5$  лет) и с РАГ ( $53,6 \pm 4,7$  лет), сопоставим. Сравниваемые группы сопоставимы и по полу: мужчин - 39,3% и 36,4% при КАГ и РАГ соответственно; женщин - 60,7% и 63,6%.

**Результаты исследования.** Установлено, что у женщин отсутствие перенесенных ОНМК отмечалось чаще (62,7%), чем у муж-

чин (36,3%;  $p=0,0181$ ). Частота ТИА у женщин и мужчин сопоставима (17,6% и 18,2% соответственно), а инсульты, в целом, чаще наблюдаются у мужчин (45,5%;  $p=0,0114$ ). Отмечается также тенденция к учащению ишемического (33,3%;  $p=0,0993$ ) и геморрагического (12,1%;  $p=0,0546$ ) инсультов у мужчин.

**Выводы.** Перенесенные ОНМК значительно чаще наблюдаются у мужчин, чем у женщин, как на фоне КАГ, так и РАГ. Большая частота ОНМК на фоне РАГ у мужчин обусловлена, главным образом, учащением ИИ ( $p=0,0074$ ). На фоне РАГ женщин перенесших ИИ было значительно больше, чем при КАГ (2,2 раза;  $p=0,0055$ ). У мужчин на фоне РАГ ИИ отмечался на 1,7 раз чаще, чем при КАГ ( $p=0,0316$ ).

**Ключевые слова:** ОНМК, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия.

## ACUTE DISORDERS OF CEREBRAL CIRCULATION ON THE BACKGROUND OF RESISTANT ARTERIAL HYPERTENSION IN YOUNG AND MIDDLE AGED PERSONS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE

D.U. Kosimova

Department of Propedeutics of Internal Diseases, TSMU Abualiibni Sino and the National Medical Center “Shifobakhsh” 2 (Republic of Tajikistan, Dushanbe)

**The aim of the study was to study** the frequency of stroke, depending on gender, in young and middle-aged patients with coronary artery disease that arose on the background of hypertension.

**Material and methods.** In 370 young and middle-aged patients (from 29 to 60 years) with established coronary artery disease, which arose against the background of primary arterial

hypertension, the frequency of stroke was studied. There were 84 patients with controlled (CAG) arterial hypertension, and 286 resistant (RH) patients. 7 years), comparable. The compared groups are also comparable by sex: men - 39.3% and 36.4% with CAG and RH, respectively; women - 60.7% and 63.6%.

**Research results.** It was found that in women, the absence of previous stroke was noted more

often (62.7%) than in men (36.3%;  $p = 0.0181$ ). The frequency of TIA in women and men is comparable (17.6% and 18.2%, respectively), and strokes, in general, are more often observed in men (45.5%;  $p = 0.0114$ ). There is also a tendency towards an increase in ischemic (33.3%;  $p = 0.0993$ ) and hemorrhagic (12.1%;  $p = 0.0546$ ) strokes in men.

**Conclusions** Postponed stroke are much more often observed in men than in women, both against the background of CAG and

RH. The high frequency of stroke against the background of RH in men is mainly due to the increased frequency of IS ( $p = 0.0074$ ). Against the background of RH, there were significantly more women who underwent IS than with CAG (2.2 times;  $p = 0.0055$ ). In men, against the background of RH, IS was noted 1.7 times more often than with CAG ( $p = 0.0316$ ).

**Key words:** stroke, coronary heart disease, arterial hypertension.

**Косимова Дилафруз Умаровна**-врач невролог взрослого неврологического отделения №1  
Национального медицинского центра Республики Таджикистан «Шифобакхш», тел:  
989.11.92.76

**Dilafruz Umarovna Kosimova** - neurologist of the adult neurological department No. 1 of the National Medical Center of the Republic of Tajikistan "Shifobakhsh", tel: 989.11.92.76

## БЕМОРИХОИ КҮДАКОН

### ДАРАЦАИ ТАҒИЙРОТИ НИШОНДОДҲОИ ГЕМОДИНАМИКАИ МАРКАЗӢ ДАР КҮДАКОНИ ГИРИФТОРИ КАМХУНИҲОИ ГЕМОЛИТИКИИ ИРСӢ

Давлатова С.Н.<sup>1</sup>, Исмоилов К.И.<sup>1</sup>, Расурова Н.А.<sup>2</sup>.

1. Кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино», 2.

Кафедраи педиатрия ва амалияи умумии факултети таълими баъдидипломии

Донишкадаи давлатии тибии Самарқанд.

**Муҳиммият.** Камхуниҳои гемолитикӣ (КГ) як гурӯҳи калони бемориҳо мебошанд, ки аз рӯи этиология, патогенез, зуҳуроти клиникӣ ва усуљҳои табобат фарқ мекунанд. Дар соҳтори бемориҳои хун дар кӯдакон КГ тақрибан 5,5% ва дар байни ҳама камхуниҳо 15%-ро ташкил медиҳанд [4].

Камхуниҳои гемолитикии ирсӣ (КГИ) зиёда аз 80%-и камхуниҳои гемолитикиро дар синни кӯдакӣ ташкил медиҳанд [2].

Аломати асосии КГИ коҳиши давомнокии умри эритроситҳо мебошад. Нобудшавии эритроситҳо метавонад аз сабаби нуқсони мембранаи эритроситҳо (мемранопатия), нуқсони ферментҳои эритроситҳо (ферментопатия), инчунин вайрон шудани синтези гемоглобин (гемоглобинопатия) ба амал ояд [10, 11].

Ба беморони гирифтори камхунии чукур ва гипоксияи музмини гемикӣ, махсусан гирифтори талассемия, зуд-зуд интиқол додани хун ногузир боиси инкишофи гемосидерози узвҳои дарунӣ мегардад [1, 5, 6]. Аз ин рӯ, мувофики консепсияи мусир, ҳама бемороне, ки табобати мунтазами ивазкунандай ҳаҷми эритроситарӣ мегиранд, ба табобати мувофики хелатсионӣ ниёз доранд. Мақсади асосии табобат нигоҳ доштани сатҳи бехатари оҳан дар бадан мебошад. Барои хориҷ кардан оҳани зиёдатӣ хелаторҳо истифода мешаванд, доруҳое, ки метавонанд оҳани изофаро аз бадан пайваст ва хориҷ намоянд. Пеш аз пайдоиши хелаторҳо, сабаби асосии марги бемороне, ки трансфузияҳои зиёд гирифтанд, вайроншавии кори дил ва ҷигар буд [3].

Зиёдшавии оҳан дар дил - ҷамъшавии аз ҳад зиёд дар миокард бо осеби минбаъдаи кардиомиоситҳо боиси норасогии функционалии ҳамин узв мегардад [7, 8, 9].

**Мақсади таҳқиқот:** омӯзиши параметрҳои гемодинамикаи марказӣ дар кӯдакони гирифтори КГИ дар шароити оромии мушакҳо ва ҳангоми фаъолияти мӯътадили ҷисмонӣ барои арзёбии қобилияти ҷубро-ни системай дилу рагҳо.

**Мавод ва усули таҳқиқот.** Мо 36 нафар кӯдаки аз 6 то 15-солаи беморро муюна намудем, аз он ҷумла, 20 нафар - духтарон, 16 нафар писарон буданд. 12 кӯдакони гирифтори ферментопатия (норасогии глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа) (33,3%) ва 7 нафар гирифтори талассемияи калон (19,4%) муюна карда шуданд. Талассемияи хурд дар 6 нафар (16,7%), микросферотситози ирсӣ дар 4 нафар (11,1%) ошкор гардид. Ҳамравии талассемияи калон бо ферментопатия дар 3 (8,3%), талассемияи хурд бо ферментопатия - дар 4 (11,1%) кӯдаки бемор қайд карда шуд. Беморон вобаста ба вазнинии раванди патологӣ шартан ба 3 гурӯҳ тақсим карда шуданд. Тадқикоти гемодинамикаи марказӣ бо усули эхокардиография дар аппарати ултрасадои японии фирмаи «Toshiba» гузаронида шуд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва муҳокимаи онҳо.** Таҳлили маълумотҳои эхокардиографӣ нишон дод, ки дар шароити оромии мушакҳо дар беморони гирифтори КГИ -и ҳар се гурӯҳи беморон арзиши миёнаи ҳаҷми дақиқавӣи хунгардиш (ҲДХ) ва арзиши нисбии он - индекси дил (ИД) нисбат ба кӯдакони солим хеле баланд буд.

Афзоиши ИД-и беморон дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ низ пайдо шуд, ки ин бо коҳиши назарраси индекси сатҳи бадан дар кӯдакони гирифтори КГИ шарҳ дода мешавад. Дар баробари ин, арзиши миёнаи ҳаҷми систоликии хунгардиши (ҲСХ) дар беморон аз ҳамон нишондиҳандаи кӯдакони солим ҷандон фарқ надошт (ҷадвали 1).

### Чадвали 1.- Гемодинамикаи марказӣ дар кӯдакони гирифтори КГИ дар оромӣ

Нишондодҳо Гурӯҳҳо	ҲСХ мл	ИЗ мл/м <sup>2</sup>	ҲДХ л/дақ	ИД л/дақ/ м <sup>2</sup>	МТД зрб/дақ
I гур. дараҷаи сабук n=9 P <sub>1</sub>	49.78 ± 3.78 >0.05	45.52± 2.3 <0.01	5.09± 0.32 <0.001	4.71± .31 <0.001	103.11±2.9 <0.001
II гур. дараҷаи миёнавазнин n=8 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub>	48.13 ± 4.45 >0.05 >0.05	46.22± 4.3 <0.05 >0.05	5.21 ±0.49 <0.01 >0.05	4.99±0.46 <0.001 >0.05	108.25±2.4 <0.001 >0.05
III гур. дараҷаи вазнин n=13 P <sub>1</sub> P <sub>3</sub> P <sub>4</sub>	48.75 ± 2.63 >0.05 >0.05 >0.05	47.92±2.8 <0.001 >0.05 >0.05	5.46±0.36 <0.001 >0.05 >0.05	5.36±0.32 <0.001 >0.05 >0.05	111.69±2.1 <0.001 <0.05 >0.05
Гурӯҳи назоратӣ n=30	43.97 ± 2.61	36.48±1.7	3.72 ±0.19	3.11±0.12	86.1±1.2

**Шарҳ.** Дар ин ҷо ва дар ҷадвали 2:

P<sub>1</sub> - эътиимоднокии фарқият дар муқоиса бо меъёр;

P<sub>2</sub> - эътиимоднокии фарқияти байни гурӯҳҳои I ва II беморон;

P<sub>3</sub> - эътиимоднокии фарқияти гурӯҳҳои I ва III беморон;

P<sub>4</sub> - эътиимоднокии фарқияти байни гурӯҳҳои II ва III беморон

Афзоиши арзиши ҲДХ дар кӯдакони гирифтори КГИ ба зиёд шудани миқдори таҷиши дил (МТД) нисбат ба кӯдакони гурӯҳи назоратӣ вобаста буд.

Ҳангоми муқоисаи нишондодҳои гемодинамикаи марказӣ байни гурӯҳҳои I ва II, I ва III, инчунин гурӯҳҳои II ва III, мо дар нишондодҳои ҲДХ ва ИД фарқияти назаррасро наёфтем. Индекси дил дар беморони гурӯҳи сеюм нис-

бат ба гурӯҳҳои якум ва дуюм каме баландтар буд, вале ин тағовут аз ҷиҳати оморӣ ноҷиз буд.

Таҳқиқот нишон дод, ки дар беморони гирифтори КГИ, афзоиши ҲДХ ва ИД аз ҳисоби МТД ба мушоҳида мерасад.

Гемодинамикаи марказӣ дар кӯдакони гирифтори КГИ инчунин ҳангоми фаъолияти мӯътадили ҷисмонӣ таҳқиқ карда шуд (ҷадвали 2).

### Ҷадвали 2.- Гемодинамикаи марказӣ ҳангоми сарбории 1 Вт / кг

Нишондодҳо Гурӯҳҳо	ҲСХ мл	ИЗ мл/м <sup>2</sup>	ҲДХ л/дақ	ИД л/дақ/ м <sup>2</sup>	МТД зрб/дақ
I гур. дараҷаи сабук n=9 P <sub>1</sub>	54.56 ± 4.1 >0.05	49.69 ± 1.8 >0.05	9.37± 0.57 <0.01	8.63± 0.45 <0.001	170.22±3.71 <0.001
II гур. дараҷаи миёнавазнин n=8 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub>	53.0 ± 3.73 >0.05 >0.05	50.93±3.57 >0.05 >0.05	9.42 ±0.69 <0.05 >0.05	9.04 ±0.64 <0.001 >0.05	177.75±3.16 <0.001 >0.05
III гур. дараҷаи вазнин n=13 P <sub>1</sub> P <sub>3</sub> P <sub>4</sub>	51.38 ± 3.38 >0.05 >0.05 >0.05	50.5 ± 3.19 >0.05 >0.05 >0.05	9.92±0.61 <0.001 >0.05 >0.05	9.76±0.58 <0.001 >0.05 >0.05	193.54±1.67 <0.001 <0.001 <0.001
Гурӯҳи назоратӣ n=30	58.83 ± 3.64	48.58± 2.3	7.44 ±0.45	6.15±0.28	126.87±0.65

Аз 36 нафар кӯдакон 30 нафарашон дар ве-лоэрғометр (1 Вт/кг вазни бадан) сарбории миёнаро анҷом доданд. 6 нафар беморон аз сабаби нафастангӣ, тахикардия ва зуд хасташавӣ ин сарбориро иҷро карда натавонистанд.

Таҳқиқот дар ин сарборӣ афзоиши назарраси нишондиҳандаҳои гемодинамикаи марказӣ (хусусан ҲДХ ва ИД)-ро дар беморон дар муқоиса бо маълумот дар ҳолати оромӣ нишон дод. Ҳамин тариқ, дар кӯдакони ги-

рифтори КГИ -и дарацааш сабук ХДХ 84,1%, ИД - 83,2%, ҲСХ - 9,6%, ИЗ-9,2% афзуд.

Дар кўдакони гирифтори КГИ-и дарацааш миёна ва вазнин низ нишондодҳои дар боло зикршуда нисбат ба маълумоти аввалия мутаносибан 80,8, 81,2, 10,1 ва 10,2 % ва 81,7, 82,1, 5,4, 5,1% зиёд шуданд.

Тадқиқот дарҳарсегурӯхи беморон дар муқоса бо ҳамсолони солими худ афзоиши назарраси ХДХ ва ИД-ро нишон дод. Ин фарқият из сабаби баланд шудани МТД буд. Дар баробари ин, ҲСХ ва ИЗ амалан аз гурӯхи назоратӣ фарқ надошт.

Таҳлили инфириодӣ афзоиши назарраси ХДХ ва ИД-ро дар ҳамаи беморони муоишашуда дар муқоса бо арзишҳои муқарарӣ аз сабаби зиёдшавии МТД нишон дод.

Ҳангоми муқосаи параметрҳои гемодинамикии гурӯҳҳои якум ва сеюм каме баланд шудани ИД дар охирин муайян гардид.

Муқосаи арзишҳои гемодинамикаи марказии гурӯҳҳои якум ва дуюм, инчунин гурӯҳҳои дуюм ва сеюми беморон фарқияти назаррасро дар байни онҳо нишон надод.

**Хулоса.** Натиҷаҳои омӯзиши гемодинамикаи марказӣ нишон доданд, ки дар кўдакони гирифтори КГИ афзоиши назарраси ХДХ ва ИД ҳам дар шароити оромии мушакҳо, ва ҳам ҳангоми фаъолияти мӯътадили ҷисмонӣ аз ҳисоби МТД мушоҳида мешавад.

Тағйиротҳои ЭҳоКГ-е, ки аз ҷониби мошкор карда шуданд, аз инкишофи дистрофияи миокард ва бавосита гемосидероз, ки дар натиҷаи интиқоли сершумори хун ва ихтилоли гомеостази оҳан ба вучуд меоянд, шаҳодат медиҳанд. Тағйиротҳои дар зикргардида инъикоси паст шудани қобилияти мутобиқшавии системаи дилу рагҳо дар кўдакони гирифтори КГИ мебошанд.

### Адабиёт

1. Гаджиев Г.Б. Факторы риска плазмафереза у больных большой формой бета-талассемии /Г.Б. Гаджиев, И.Э. Байрамалибейли, А.А. Рагимов //Вестник РУДН, серия Медицина, 2004.-№3 (27).- С.80-84.
2. Демидова А.В. Анемии /А.В. Демидова.- МЕДпресс-информ.- 2006. - 64с.
3. Красильникова М.В. Хелаторная терапия у детей /М.В. Красильникова //Медицинский совет.- 2016. - №1.- С.123-127.
4. Мицура Е.Ф. Гемолитические анемии у детей: вопросы дифференциальной диагностики /Е.Ф. Мицура, И.П. Ромашевская, Д.К. Новик //Практическое пособие для врачей. Гомель, ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ», 2017.- 23 с.
5. Сметанина Н.С. Оценка степени накопления железа у детей с трансфузионнозависимой бета-талассемией /Н.С. Сметанина, Г.В. Терещенко, М.В. Красильникова, А.А. Гвоздев, Д.И. Ибрагимова //Гематология и трансфузиология.- 2016. - №1 (61).- С.42-48.
6. Akbarova G. History of the study and solution to the problem of beta-Thalassemia in Azerbaijan /G Akbarova //Jurnal of clinical medicine of Kazakhstan. - 2013. - V.4. - №30. - P. 21-28.
7. Aydinok Y. Effects of deferasirox-deferoxamine on myocardial and liver iron in patients with severe transfusional iron overload /Y. Aydinok, A. Kattamis, MD Cappellini, E-Beslawy, R. Origa, M. Elalfy //Blood.- 2015.- 125 (25). - P. 3868–3877.
8. Bazi1 A. Cardiac Hemosiderosis in Transfusion Dependent Thalassemia: A Mini-Review. /A. Bazi1, M.R. Keramati, I. Shahramian //Int. J Basic Sci. Med. 2017. - 2(1). - P.5-10.
9. Elalfy MS. Efficacy and safety of a novel combination of two oral chelators deferasirox/deferiprone over deferoxamine/deferiprone in severely iron overloaded young beta thalassemia major patients /M.S. Elalfy, A.M. Adly, Y. Wali, S. Tony, A. Samir, Y.I. Elhenawy //Eur. J Haematol. 2015. - 95(5). - P. 411-420.
10. Koralkova P. Rare hereditary red blood cell enzymopathies associated with hemolytic anemia - pathophysiology, clinical aspects, and laboratory diagnosis /P. Koralkova, W.W. van Solinge, R. van Wijk //Int. J Lab Hematol. – 2014. - 36(3). – P.388-97.
11. Patrick G. Abnormalities of the Erythrocyte Membrane /G. Patrick, P.G. Gallagher //Pediatr. Clin. North Am. 2013.- 60(6).– P.1349–1362.

## СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ГЕМОЛИТИЧЕСКИМИ АНЕМИЯМИ

Давлатова С.Н., Исмаилов К.И., Расулова Н.А.

Авторами проведено изучение показателей центральной гемодинамики у 36 пациентов детского возраста (6-15 лет), страдающих наследственными гемолитическими анемиями (НГА) (ферментопатия, наследственный микросферацитоз и талассемия). Исследование проведено в условиях мышечного покоя и при умеренной дозированной физической нагрузке.

Результаты исследования центральной гемодинамики показали, что у детей, больных НГА отмечается существенное увеличение минутного объема кровотока и сердечного

индекса как в условиях мышечного покоя, так и при умеренной физической нагрузке за счет ЧСС.

Выявленные ЭхоКГ - изменения свидетельствуют о развитии дистрофии миокарда, и косвенно, гемосидероза, развивающегося в результате хронической гемической гипоксии и многочисленных гемотрансфузий. Вышеперечисленные изменения являются отражением снижения адаптационно – приспособительных возможностей кардио – васкулярной системы у детей с НГА.

### EXTENT OF CHANGES IN CENTRAL HEMODYNAMIC PARAMETERS IN CHILDREN WITH HEREDITARY HEMOLYTIC ANEMIA

Davlatova S.N., Ismailov K.I., Rasulova N.A.

The authors studied the indicators of central hemodynamics in 36 pediatric patients (6-15 years old) suffering from hereditary hemolytic anemias (HHA) (enzymopathy, hereditary microspherocytosis and thalassemia). The study was conducted under conditions of muscular rest and with moderate dosed physical activity.

The results of a study of central hemodynamics showed that children with HHA showed a significant increase in minute blood flow and

cardiac index both under conditions of muscular rest and under moderate physical activity due to heart rate.

Identified EchoCG-changes indicate the development of myocardial dystrophy, and indirectly, hemosiderosis, which develops as a result of chronic hemic hypoxia and numerous blood transfusions. These changes reflect a decrease in the adaptive capacity of the cardiovascular system in children with HHA.

1. **Давлатова Сохира Нозировна** – мудири кафедраи Бемориҳои кӯдаконаи №2 МДТ ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, н.и.т., доцент. E-mail: [sokhira@mail.ru](mailto:sokhira@mail.ru). Телефони мобилий: +99293-527-75-39

2. **Исмаилов Комилҷон Исройлович** - профессори кафедраи Бемориҳои кӯдаконаи №2 МДТ ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, д.и.т. Телефони мобилий: +99298-512-78- 45.

3. **Расулова Надира Алишеровна** – ассистенти кафедраи Педиатрия ва амалияи умумии факултети таълими баъддипломии Дошишкадаи Давлатии Тиббии Самарқанд, н.и.т. E-mail: [nodik78@mail.ru](mailto:nodik78@mail.ru). Телефони мобилий: +99891-547-65-69.

1. **Давлатова Сохира Нозировна** – заведующая кафедрой Детских болезней №2 ГОУ ДДТТ им. Абуали ибни Сино, к.м.н., доцент. E-mail: [sokhira@mail.ru](mailto:sokhira@mail.ru). Мобильный телефон: +99293-527-75-39.

2. **Исмаилов Комилжон Исройлович** – профессор кафедры Детских болезней №2 ГОУ ДДТТ им. Абуали ибни Сино, д.м.н. Мобильный телефон: +99298-512-78- 45.

3. **Расулова Надира Алишеровна** – ассистент кафедры Педиатрии и общей практики факультета последипломного образования СамМИ, к.м.н. E-mail: [nodik78@mail.ru](mailto:nodik78@mail.ru). Мобильный телефон: +99891-547-65-69.

1. **Davlatova Sohira Nozirovna** - Head of the Department of Children's Diseases №2, SEI Avicenna TSMU, candidate of medical sciences, associate professor. E-mail: [sokhira@mail.ru](mailto:sokhira@mail.ru). Mobile phone: + 99293-527-75-39.

2. **Ismailov Komiljon Isroilovich** - Professor of the Department of Children's Diseases №2, SEI Avicenna TSMU, doctor of medical sciences. Mobile phone: + 99298-512-78-45.

3. **Rasulova Nadira Alisherovna** - Assistant of the Department of Pediatrics and General Practice of the Faculty of Postgraduate Education of SamMI, candidate of medical sciences. E-mail: [nodik78@mail.ru](mailto:nodik78@mail.ru). Mobile phone: + 99891-547-65-69.

## ТАЪСИРИ МУОЛИЧАИ ТАСХЕҲКУНАНДАИ МАСУНИЯТ БА ҲОЛАТИ СОЛИМИИ КЎДАКОНИ ГИРИФТОРИ КАМХУНИИ НОРАСОИИ ОҲАН

Хочаева Н.Н., Исломилов К.И., Мухаммаднабиева Ф.А., М.С Хусенова.

Кафедраибемориҳои кўдаконаи №2 ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Муҳимияти таҳқиқот.** Камхунӣ яке аз бемориҳоест, ки дар баробари сироятҳои респиратории вирусӣ дар мавриди кўдакон, хусусан дар соли аввали умр ва наvrasӣ зуд-зуд мушоҳид мешавад [1,2,4]. Имрӯзҳо маъмул аст, ки камхунӣ нодираи универсалии «байнифанӣ»-и клиникӣ-лабораторие ба шумор меравад, ки табибони тамоми соҳа ба он рӯбарӯ. Беморӣ дар навбати аввал бо коҳиш ёфтани миқдори гемоглабин ё эритротсит дар воҳиди ҳаҷми хун тавсиф меёбад, ки кам шудани таъмини оксигенро ба бофтаҳо асоснок менамояд. Дар миёни камхуниҳо норасои оҳан (КНО) нисбатан интишорёфта буда, то 80%-и тамоми камхуниҳо ташкил менамояд. КНО ҳамчун маҷмӯи симптомҳои клиникӣ-гематологие баррасӣ мешавад, ки ихтилолоти ҳосилшавии гемоглабинро дар натиҷаи норасои оҳан дар зардоби хун ва мағзи устухон бо инкишоф ёфтани ихтилолоти трофикии узву бофтаҳо тавсиф менамояд. Паҳншавии КНО, ба пиндори мутахассисони ТУТ, метавонад то 40% популатсияи одам ва ҳатто ба зиёда аз он биравсад. Зиёда аз он, дар қатори КНО-и аслӣ норасои ниҳонии оҳан мавҷуд аст, ки он дар мамолики Аврупо 30-40% ва дар баъзе манотики он ба 50-60% ҳам расидааст. Бар пояи маълумотҳои ТУТ, такрибан 2 млрд одам мубтало ба КНО мебошанд ва норасои оҳан бошад, такрибан дар 60-80% аҳолии курраи замин ба назар мерасад. Имрӯзҳо паҳншавии КНО дар миёни кўдакони хурдсол, ҳатто дар мамолики мутараққи аврупо, то 50% ва зиёда аз он, зимни наврасон бошад, аз 30 то 40% мерасад [4,5].


**Мақсад.** Арзёбии таъсири муолиҷаи ислоҳкунандаи масуният ба ҳолати солими кўдакони bemori мубтало ба КНО.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Барои ҳал кардани вазифаҳои таҳқиқоти мазкур

дар мавриди 35 кўдаки гирифтор ба КНО, дар синни аз 1 то 15 сола, ки барои муолиҷаи статсионарӣ дар шуъбаи гематологии кудакони ММТ ҶТ қарор доштанд, муоинаи маҷмӯй ба амал оварда шуд.- Гурӯҳи санчиший аз 30 кўдаки солим иборат буд, ки ба гурӯҳҳои мавриди таҳқиқ қарордошта аз рӯйи сину ҷинс наздиқӣ дошт. Гурӯҳи bemoroni мубтало ба КНО-ро 15 (42,8%) писар ва 20 (47,2%) духтар ташкил менамуд. Беморон мувофиқи динамикаи ҳангоми воридшавӣ ба статсионар ва ҳангоми хориҷ шудан ва пас аз 6 моҳ пас аз анҷоми муолиҷа муоина карда шуданд. Дар шароити шуъбаи гематологияи кўдаконаи ММТ таҳти назорати мо 35 bemori гирифтор ба КНО қарор дошт. Аз ҷумла 20 духтар - 47,2% ва 15 писар буданд, ки мувофиқан 47,2%-ро ташкил медиҳад. Тамоми bemorон аз усуљҳои клиникии муоина, гемограмма, таҳлили биохимиявии хун бо муайян кардана ҷузъи билирубин, ғадуди зардоб гузаштанд. Мувофиқи нишондод пунксияи мағзи устухон, таҳқиқи морфологии эритротситҳо низ ба амал оварда шуд. Бемороне, ки мувофиқи ҷинс ва син чудо карда шуданд, хулосаи он дар ҷадвали 1 оварда шудааст.




**Расми 1.** Духтари 13- сола, ки гирифтори камхунии дараҷаи вазнин аст. **Расми 2.** Писари 3- солаи мубтало ба камхунии дараҷаи вазнинии миёна.



**Чадвали 1. Тақсим шудани беморони КНО мувофиқи син ва чинс**

Симптомдой камхунай бо нокифоягии таъмин шудани бофташо бо оксиген алоқамандай дорад: сустай, чарх задани сар, нафастангай, берангий пүстү卢обпардашо, тахикардия, шавшуву функционалии системалай.

**Натижаҳои таҳқиқот.** Тибқи маълумотҳои пешниҳодгардида дар мавриди беморони мубтало ба КНО, зимни гурӯхи аввал нишондиҳандаҳои Т-хучайраҳо ва зерпопулятсияи онҳо аз ҳамтои худ дар гурӯхи санчишӣ, ба таври назаррас фарқ намекард, аммо хусусан бо иммунофенотипҳои CD4 тамоюл ба коҳишёбиро доштанд.



**Расми 3. Микдори Т-лимфотсит ва зерпопулятсияи онҳо дар кӯдакони мубтало ба КНО**


Зимни беморони гирифтор ба камхунии дараҷаи вазниниашон миёна, дар қиёс ба гурӯхи солим, ба таври назаррас коҳиш ёфтани нишондиҳандаҳои Т-лимфотсит бо маркерҳои гуногуни иммунологӣ (CD4, CD8, CD16) ( $p<0,001$ ) мушоҳида мегардид.

Ҳангоми муқоиса кардани нишондиҳандаҳои миёнаи зерпопулятсияи Т-лимфотсит бо маркерҳои CD4, CD8 ва CD16 дар гурӯхи мазкури беморон бо нишондиҳандаҳои монанд дар беморони гирифтор ба камхунии дараҷаи сабук, инчунин фарқияти сахех низ зохир карда шуд ( $p<0,001$ ).

Дар мавриди беморони мубтало ба камхунии дарчаи вазнин, қиёсан ба гурӯхи кӯдакони солим, ба таври назаррас коҳиш ёфтани нишондиҳандаҳои Т-хучайраҳо ва зерпопулятсияи онҳо мушоҳида гардид ( $p<0,001$ ). Ҳангоми муқоиса кардани нишондиҳандаҳои миёнаи Т-лимфотсит бо ретсепторҳои CD4, CD8 ва CD16 дар беморони гурӯхи III бо дар кӯдакони дараҷаи сабук ва миёнаи камхунай, ки чунин нишондиҳанда доштанд, фарқияти сахех дар мавриди гурӯхи дуюм ошкор карда шуд.

Ҳамин тавр, зимни беморони гирифтор ба КНО-и дараҷаи сабук нишондиҳандаҳои Т-лимфотсит ва зерпопулятсияи онҳо (CD4, CD8, CD16) дар ҳудуди қиматҳои мультадил қарор дошт, дар ҳоле ки нишондиҳандаҳои мазкур дар мавриди кӯдакони камхунии дараҷаи миёна ва вазнин қиёсан бо нишондиҳандаҳои кӯдакони солим хеле камтар мебошад.

Дараҷаи коҳишёбии адади Т-лимфотсит ва зерпопулятсияи онҳо аз вазнинии синдроми камхунай ва аз миқдори гемоглабин дар хуни канорӣ вобастагӣ дошт.



**Расми 4. Масунияти гуморалӣ ҳангоми КНО**

Ҳангоми муқоиса кардани қимати миёнаи Ig A, M, G дар хуни беморони мубтало ба дараҷаи вазнини КНО бо нишондиҳандаҳои мувофиқ зимни кӯдакони мубтало ба дараҷаи сабук ва миёнаи КНО ниҳоят кам шудани концентратсияи онҳо зохир гардид ( $p<0,001$ ).

Ҳамин тавр, нишондиҳанда миёнаи иммуноглобулинҳо (A, M, G) дар мавриди кӯдакони мубтало ба дараҷаи сабуки КНО аз чунинҳо зимни беморони гурӯхи санчишӣ фарқ намекард. Ҳамзамон, қимати фраксияи иммуноглобулинҳо, ҳангоми беморони мубтало ба дараҷаи миёна ва вазнини камхунай, дар

муқоиса ба нишондиҳандаҳои мувофиқ дар кӯдакони солим хеле кам буд ( $p<0,001$ ).

Ҳамин тавр, натиҷаҳои ҳосилшуда аз он дарак медиҳанд, ки дар кӯдакони мубтало ба дараҷаи миёна ва вазнини камхунӣ кам шудани микдори В-хучайраҳои лимфотситарӣ (мувофиқан  $CD20 - 13,1 \pm 0,71; 9,8 \pm 1,33$ ) мушоҳида мегардад, ки бешак сабаби нокифоягии ҷавоби гуморалий ба шумор меравад. Бешубҳа

ин нукта ҷараёни КНО-ро вазнин мегардонад ва тамоюли чунин беморонро ба сироят ва хронизатсияи онҳо маълум менамояд.

**Хулоса.** Ҳамин тавр, муолиҷаи комплекси кӯдакони мубтало ба КНО, ба шумули иммуномодуляторҳо, боиси хеле коҳиш ёфтани бемориҳои интеркуррентӣ, пас сабаби беҳтар шудани ҳолати саломатии ин гурӯҳи беморон гардид.

#### Адабиёт:

- 1.Борисова Е.В. Железодефицитная анемия у детей (обзор литературы). Вестник КазН-МУ №1. 2013, стр 22-23
- 2.Демихов В. Г и соавт. Ранняя анемия недоношенных: оптимизация стратегии терапии. РМЖ детской гематологии и онкологии. 2015 №1 стр 81-87
- 3.Иванова И.Е и соавт. Частота и факторы риска развития железодефицитных анемий у детей раннего возраста в городе Чебоксары. 2015.стр 96-99
- 4.Критская О.А., Елыкомов Е.А Эффективность применения карантинизированных размороженных отмытых эритроцитов для коррекции анемического синдрома у недоношенных детей. Сибирский медицинский журнал 2012, том 24, №4.стр 51-54
- 5.Юлиш Е.И. Оптимизация подхода к терапии железодефицитной анемии у детей. ToHelpthePediatrician. 2015 стр 58-62

## ВЛИЯНИЕ ИММУНОКОРРИГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ

**Н.Н. Ходжаева, К.И. Исмаилов, Ф.А. Мухаммаднабиева, М.С. Хусенова**

Кафедра детских болезней №2, ТГМУ им. Абуали ибни Сино.

Для оценки влияния иммунокорригирующей терапии на состояние здоровья детей с железодефицитной анемией (ЖДА), нами было обследовано 35 пациентов с анемией средней и тяжелой степени тяжести, из них 15 мальчиков и 20 девочек. Контрольную группу составили 30 здоровых детей. Была проведена комплексная терапия, которая привела к улучшению клеточного и гумо-

рального звеньев иммунитета. Результатом этого явилось заметное уменьшение (в 2 раза) интеркуррентных заболеваний у пациентов с данной патологией, что, в свою очередь привело к улучшению качества жизни у больных с ЖДА.

**Ключевые слова:** железодефицитная анемия, клеточный и гуморальный иммунитет, иммунокорригирующая терапия.

## THE EFFECT OF IMMUNOCORRECTIVE THERAPY ON THE HEALTH STATUS OF CHILDREN WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA

**N.N. Khodjaeva., K. I. Ismailov, F.A. Mukhammadnabieva, M.S. Khusenova**

Department of Children Diseases №2, Tajik State Medical University named after Abuali ibni Sino.

To assess the effect of immunocorrective therapy on the health of children with iron deficiency anemia, with moderate and severe anemia, 15 of them were boys and 20 were girls. The control group consisted of 30 healthy children. Complex therapy was carried out, which led to an improvement in cellular and

humoral immunity. This resulted in a noticeable decrease (by 2 times) in patients with this pathology, which in turn led to an improvement in the quality of life in patients with iron deficiency anemia.

**Key words:** iron deficiency anemia, cellular and humoral immunity, immunocorrective therapy.



**Хочаева Никзан Назарбековна** – н.и.т. асс. кафедраи беморихои кудакона №2ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино. E-mail: khodjaevanikzan@mail.com, 935002090

**Исмоилов Комилчон Исройлович** – д. и. т. профессори кафедраи беморихои кудакона №2 ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино. E-mail: IsmailovK@mail.ru, 985127845

**Мухаммаднабиева Фариштамох Абдулрахимовна** – н.и.т. асс. кафедраи беморихои кудакона №2ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино. E-mail: farishta.am.86@mail.ru, 987755588 и к

**Хусенова Манижа Сироджиддиновна** – ординатори клиникии кафедраи беморихои кудакона №2ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино. E-mail: m.kh909518@mail.com, 918836969

**Ходжаева Никзан Назарбековна** – к.м.н. асс.кафедры детских болезней №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино. E-mail: khodjaevanikzan@mail.com, 935002090

**Исмаилов Комилчон Исройлович** – д.м.н. профессор кафедры детских болезней №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино. E-mail: IsmailovK@mail.ru, 985127845

**Мухаммаднабиева Фариштамох Абдулрахимовна** – к.м.н. асс. кафедры детских болезней №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино. E-mail: farishta.am.86@mail.ru, 987755588

**Хусенова Манижа Сироджиддиновна** – клинический ординатор 2-го года, кафедры детских болезней №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино. E-mail: m.kh909518@mail.com, 918836969

**Khodjaeva Nikzhan Nazarbekova** – c.m.s. assistant. Department of Children Diseases №2, Tajik State Medical University named after Abuali ibni Sino. E-mail: khodjaevanikzan@mail.com, 935002090

**Ismoilov Komiljon Isroilovich** – d.m.s., associate professor of department of Children Diseases №2, Tajik State Medical University named after Abuali ibni Sino. E-mail: IsmailovK@mail.ru, 985127845

**Mukhammadnabieva Farishtamokh Abdulrakhimovna** – c.m.s. assistant. Department of Children Diseases №2, Tajik State Medical University named after Abuali ibni Sino. E-mail: farishta.am.86@mail.ru, 987755588

**Khusenova Manija Sirodjiddinovna** – resident of the 2nd year of the of department of Children Diseases №2, Tajik State Medical University named after Abuali ibni Sino .E-mail: m.kh909518 @mail.com, 918836969

## **ХУСУСИЯТХОИ ФУНКСИОНАЛИИ ВЕНТИЛЯЦИОНӢ ВА ДОДУГИРИФТИ ГАЗҲО ДАР ШУШИ КӮДАКОНИ МУБТАЛОИ АСТМАИ БРОНХИАЛӢ**

**Шарипова М.М., Исмоилов К.И.**

Кафедраи бемориҳои кудакона №2, МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино”

**Мухимият.** Астмаи бронхиалӣ (АБ) яке аз шадидтарин бемориҳои музмини системаи нафаскашӣ мебошад. Дар солҳои охир он тез-тез вавазнинтар мешавад. Дар 40% калонсолон астмаи бронхиалӣ, дар миёнсолон дар айёми кӯдакӣ оғоз меёбад. Таносуби беморӣ вобаста ба ҷинс ва синну сол чунин аст: 2:1 ба фоидай писарони то 10-сола ва пас аз 10-солагӣ ин таносуб барои кӯдакони ҳарду ҷинс баробар карда мешавад. [5]. Тибқи маълумоти ҳозира, бемории музмини илтиҳобии роҳҳои нафас бо иштироқи ҳуҷайраҳо (ҳуҷайраҳои фарбех, эозинофилҳо, Т-лимфоситҳо), миёнаравҳои аллергия ва илтиҳоб мебошад, ки дар одамони ги-

рифорти ҳассосияти шадиди бронхҳо зоҳир мешавад, ки он мувофиқат мекунад ба таърифи ТУТ ва Институти миллии дил, шушва хун (ИМА) [1,6].

Омӯзиши функцияи нафаскаши беруна (ФНБ) вазифаи табионро оид ба гузаштани ташхиси дуруст ва саривақтӣ хеле осон мекунад [5, 7, 8].

Органҳои системаи нафаскашӣ бо фаъолияти системаи дилу рагҳо ич алоқаманданд. Таъмини организм бо оксиген раванди мурракбест, ки дар режими муайяни кори системаи дилу нафас сурат мегирад. Бронхоспазм боиси ихтиололи вазомотории рагҳо, варами девори бронхҳо ва аз ҳад зиёд сек-

рекциии дастгохи ғадудҳои бронхҳо ба тагирёбии обструктивии бронхҳо ва бронхиолҳо оварда мерасонад. Баландшавии муқовимати аэродинамикӣ ҳангоми нафаскашӣ, эмфиземаи шуш, баланд шудани фишор дар капиллярҳои шуш, прекапиллярҳо, артериолаҳо, артерияҳо боиси зиёд шудани муқовимат ва душвор шудани ҷараёнӣ хун тавасути артерияи шуш, мутаносибан миокарди тарафи рости меъдача саҳттар кашиш ҳӯрда, фишоримеъдачаи рост баланд мешавад. Бо зиёд шудани басомади пайдоиши ҳамлаҳо вазиёдшудани давомнокии онҳо (давомнокӣ) тагијирот дар миокард ба амалмеояд [5.6].

Ба андозаи зиёд, вазнинии ҷараён ва пешгӯии астмаи бронхиалий аз он вобаста аст, ки то чӣ андоза системаи дилу рагҳо дар раванди патологӣ иштирок мекунанд, зороҳама чиз бо механизми инкишофи беморӣ бо ҳам алоқаманд аст [4, 6]. Дар баробари ин, сарфи назар аз аҳамияти ошкоро инҷиҳати масъала мавриди таҳқиқи маҳсуси ҷиддӣ қарор нағирифтааст.

Натиҷаҳо бо истифода аз омори *Statistica 6.0* (StatSoftInc., ИМА) коркард карда шуданд. Барои муқоисаи ду гурӯҳи мустақили тадқиқотӣ бо ҳамдигар, санчиши ғайрипараметрии Ман-Уитни, барои вобастагӣ санчиши Вилсоксон истифода шудааст. Муқоисаи ҷандкаратаи намунаҳои вобаста аз рӯи ANOVA Фридман, муқоисаҳои мустақил аз рӯи санчиши Крускола Уолиса Н-гузаронида шуданд. Тағовутҳо дар саҳ <0.05 аз инҷиҳати омор муҳим ҳисобида шуданд.

**Натиҷаҳои тадқиқот ва муҳокима.** Вазъияти функцияи нафаскашии беруна дар асоси маълумоти манзараи клиникӣ, ҳусусияти мушкилот, вазнинии беморӣ ва норасонии нафас омӯхта шуд. Омухтани вазифаи нафаскашии берунӣ тагијироти доимии параметрои суръатбахшии суръатро ошкор намуд, ки гуногунранг ва вазнинии онҳо аз руи давра, шиддат ва давомнокии бемори муайян карда мешуд. Дар давраи ибтидой, паҳншавии нокомии вентилятсияи обструктивӣ дар беморони гирифтори АБ атопикий қайд карда шуд. Шиддати баста шудани люмени бронхҳо аз вазнинии ҷараёни бе-

морӣ ва давомнокии он вобаста буд. Монандагии бронхҳо бештар дар кӯдакон мушиҳида мешуд, ки давомнокии беморӣ ба зиёда аз 6 сол мерасад. Дараҷаи монеаи доимӣ ҳангоми ремиссия бевосита аз давомнокӣ ва шакли беморӣ вобаста аст. Дар беморони гурӯҳи 2-юми ХФШ (VC) (I), лимиti ва ХРН (ҳаҷми резервии нафасбарорӣ) дар натиҷаи музмини раванди патологӣ, мавҷудияти тағироти органикӣ дар бронхҳо ва паренхимаи шуш, эмфиземаи шуш, ҷойгиршавии баланди диафрагмаи ҳамаи параметрои нафаскашии берунӣ нисbat ба беморони гуруҳи 1 хеле кам шуд.

Тавре ки таҳқиқоти мо дар ҳеч яке аз гурӯҳҳо нишон надодаанд, арзишҳои иқтидори воқеии ҳаётӣ шуш ва ҳаҷми нафаскашии маҷбурий дар 1 сония ба арзишҳои муқаррарӣ нарасидааст, ки ин бебозгашти тағирёбии девори бронхҳо ва бофтаҳои шушро дар нафастангии зиёда аз 6 сола тасдиқ мекунад.

Иҳтиололи ФНБ пайваста дар ҳамаи беморони омӯхташуда мушиҳида мешуд. Муоинаи спирографии ҳамаи беморони таҳқиқшуда, вобаста ба давраи беморӣ (ҳамла, давраи пас аз ва интерикталӣ) коҳиши ҲН1 (ОФВ1) ба ҳисоби миёна аз  $61,5 \pm 3,70\%$  то  $84,3 \pm 5,33\%$  ва ВМШ - ба ҳисоби миёна аз  $59,1 \pm 4,21\%$  -ро муайян кард. ба  $81,7 \pm 6,31\%$ , ки дар якҷоягӣ бо афзоиши ҲБШ аз  $117,4 \pm 6,01\%$  то  $93,1 \pm 5,25\%$  буд. Дар давраи авҷгирии беморӣ дар ҳарду гурӯҳи беморон нокомии вентилятсияи обструктивӣ, ки бо тағирёбии доимии параметрои ҳаҷмӣ-суръат, ҳамроҳӣ мекард, ки гуногунӣ ва вазнинии онҳо вобаста ба давра, вазнинӣ, вазнинӣ, шиддат ва давомнокии. Дар 24 кӯдаки ҳарду гурӯҳи беморон, монеаи бронхҳо ҳатто берун аз ҳамлаҳои нафаскашӣ боқӣ мондааст. Дараҷаи обструксияи доимии бронхҳо дар давраи байнҳамлавӣ бевосита аз сабаб ва давомнокии беморӣ вобаста буд.

Ҳаҷми шушҳои статикӣ дар ҳарду гурӯҳи кӯдакони гирифтори АБ дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои шабехи кӯдакони гурӯҳи назорат каме баландтар буд. Дар баробари ин, нишондиҳандаҳои ҳаҷми динамикии

шуш нисбат ба нишондиҳандаҳои мувофиқи гурӯҳи назоратӣ хеле паст буданд ( $pB0,05$ ).

Ин маълумотҳо нишон медиҳанд, ки дар кӯдакони гирифтори астмаи бронхиали, бронхоспазми ниҳонӣ дар давраи интерикалии беморӣ ба амал меояд.

Ҳангоми муқоисаи параметрҳои омӯхташуда байни ду гурӯҳ фарқияти назаррас низ ошкор карда шуд ( $pB0,05$ ).

Таҳлили инфиродӣ инчунин тағироти назаррасро дар ҳама кӯдакони гирифтори АБ аз меъёр муайян кард.

Ин маълумотҳо аз мавҷудияти бронхос-

пазми ниҳонӣ ҳатто дар давраи байниҳамлавӣ беморӣ шаҳодат медиҳанд, ки аз норасоии обструктивии вентилятсияи беморони муоинашуда шаҳодат медиҳанд.

Ҳамин тариқ, натиҷаҳои тадқиқоти мо шаҳодат медиҳанд, ки дар кӯдакони гирифтори нафастангӣ, дар давраи байниҳамлавӣ, новобаста аз давомнокии он, ҳаҷми шуш ба арзишҳои ҳамсолони солим намерасад. Маълумотҳои бадастомода далели бронхоспазми ниҳонӣ дар кӯдакони гирифтори астма бронхиали мебошанд, ҳатто дар давраи байниҳамлавӣ беморӣ.

### Ғунҷоиши оксиген ва гази карбон дар хуни беморони АБ

Гурӯҳ	$pO_2$ (мм сут.сим.)	$pCO_2$ (мм сут.сим.)
Гурӯҳи назорати ( $n=20$ )	$94,2 \pm 0,41$	$35,2 \pm 0,48$
Гуруҳи 1( $n=22$ )	$75,5 \pm 0,11$	$44,22 \pm 0,03$
$p_1$	$<0,001$	$<0,001$
Гуруҳи 2( $n=24$ )	$68,44 \pm 0,05$	$50,3 \pm 0,02$
$p_1$	$<0,001$	$<0,001$
$p_2$	$<0,001$	$<0,001$
P	$<0,001$	$<0,001$

**Эзоҳ:**  $p$  - аҳамияти омории фарқияти нишондодҳо байни гурӯҳҳо (аз рӯи санчиши Н критерияи Крускала-Уоллеса);  $p_1$  - аҳамияти омории фарқияти нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ;  $p_2$  - аҳамияти омории фарқияти нишондодҳо байни гурӯҳҳои 1 ва 2 ( $p_1-p_2$  - мувофиқи санчиши У критерияи Манна Уитни)

Тавре ки дар ҷадвали 1 нишон дода шудааст, арзишҳои миёнаи фишори парсиалии оксиген ( $pO_2$ ) дар беморони ҳарду гурӯҳ дар хунобаи хун нисбат ба гурӯҳи назоратӣ хеле паст буданд. Дар кӯдакони гурӯҳи якум МН аз 36-38 ва дар гурӯҳи дуюм аз 28 то 32 дар як дақиқа буд.

Омӯзиши фишори парсиалии гази карбон ( $pCO_2$ ) дар беморони ҳарду гурӯҳ афзоиши назаррасро дар муқоиса бо нишондиҳандаи шабехи кӯдакони гурӯҳи назоратӣ ( $p<0,001$ ) нишон дод.

Фарқияти ин нишондиҳанда дар беморони аз ҷониби мо муоинашуда низ назаррас буд ( $p<0,001$ ). Дар кӯдакони гурӯҳи 2-юми ДН 2-3 дараҷа сианози пӯст бо ранги хоҳӣ, араки часпак ва ҳолати маҷбурий мушоҳида мешавад. Миқдори миёнаи  $pCO_2$  дар беморони АБ дар давраи пас аз ҳамла ва байниҳамлаи беморӣ дар ҳудуди 42-55 мм ст. симоб буд ва дар давраи ҳамла он ба таври назаррас фарқ мекард - 59-70 мм.

Ҳамин тавр, паст шудани шиддати оксиген дар ҳавои алвеолярӣ ва мутаносибан дар хун бо кам шудани сершавии гемоглобин бо оксиген шарҳ дода шуд, ки ба пайдоиши гипоксемия мусоидат мекунад. Вайрон кардани функцияи вентиляционӣ-перфузии шушҳо дар кӯдакони ҳарду гурӯҳ ба гипоксемияи шадид ва ацидози омехта оварда расонд. Дар ҳама беморон дар давраи фарорасии нафастангӣ, ин тағиротҳо ҳусусияти асосӣ доштанд, ацидози метаболикӣ ба вучуд омад, зоро норасоии оксиген зиёд шуда, индекси оксиген бадтар шуд. Ташаккули ДН дараҷаи II-III, ки боиси мушкилот мегардад ва бо рушди ҳолати астматикӣ то кома ва норасоии шадиди гурда.

Тағийрёбии мувозинат дар таркиби кислотаҳо ва аз сабаби ташаккули ацидози ҷобаҷошуда, ки аз ҷиҳати клиникӣ бо маҷкеи маҷбурии “ортопнае”, қабудии луобпардаҳо ва пӯст зоҳир мешавад.

## Чадвали 2.- Фунчоиши кислотаҳо ва ишқор дар хуни кӯдакони мубталои АБ

Гурӯҳ	pH	ВЕ
гурӯҳи назоратӣ (n=20)	7,37±0,01	-2,29±0,06
Гурӯҳи 1 (n=22)	7,21±0,08	-3,79±0,04
$p_1$	<0,001	<0,001
Гурӯҳи 2 (n=24)	7,25±0,01	-6,13±0,04
$p_1$	<0,001	<0,001
$p_2$	<0,01	<0,001
P	<0,001	<0,001

**Эзоҳ:** р - аҳамияти омории фарқияти нишондодҳо байни гурӯҳҳо (аз рӯи санчиши Н- критерияи Крускола-Уоллса);  $p_1$  - аҳамияти омории фарқияти нишондиҳандаҳо дар мукоиса бо гурӯҳи назоратӣ;  $p_2$  - аҳамияти омории фарқияти нишондиҳандаҳо байни гурӯҳҳои 1 ва 2 ( $p_1-p_2$  - мувофики санчиши U-критерияи Манн-Уитни)

Тавре ки дар ҷадвали 2 нишон дода шудааст, кӯдакони ҳарду гурӯҳ дар мукоиса бо нишондиҳандаҳои шабехи кӯдакони солим норасоии назарраси асосӣ (р <0,001) ва паст шудани арзиши миёнаи pH доштанд.

Дар байни ҳарду гурӯҳи беморон фарқияти назаррас дар арзишҳои ВЕ ва pH пайдо шуд (р <0,01).

Тадқиқот нишон дод, ки кӯдакони гурӯҳи 2-юми дараҷаи НН 2-3 (давраи ибтидой) синдроми вайрон кардани мувозинати кислотаҳо ва асосҳо, ташаккули ацидози ошкор ва кам шудани захирии буферии хун доранд.

Ҳамин тарик, дар кӯдакони гирифтори нафастангӣ, тағироти шадид дар қобилияти вентилятсияи шуш, дар шакли ҳалалдор шудани перфузия ва диффузия ба амал омад, ки бешубҳа, ба вазнинии ҳолати кӯдакони бемор таъсир расонд. Дараҷаи ин дигаргуниҳои гомеостатикӣ аз сатҳи НН ва гипоксия дар кӯдакони гирифтори АБ во-баста буд. Инро натиҷаҳои таҳлили коррелятсия нишон медиҳанд, ки муносибати на-

зарраси байни RR ва арзишҳои ВЕ ва pH хун (г = 0,67 ва 0,74) дар кӯдакони омӯхташуда бо АБ нишон медиҳанд.

**Хулоса.** Қиматҳои миёнаи ҳаҷми ҳам статикий ва ҳам динамикии шуш, новобаста аз давраи беморӣ, дар кӯдакони гирифтори астмаи бронхиалий аз арзишҳои мувофиқ дур буданд. Дар байни нишондиҳандаҳои ду гурӯҳ низ тағовути қалон мавҷуд буд. Ин маълумотҳо мавҷудияти бронхоспазми ниҳонӣ, дар шакли норасоии обструктивӣ дар беморони мӯонакардаи мо ва мавҷудияти бронхоспазми ниҳонӣ ҳатто дар давраи байнишавии бемориро нишон медиҳанд.

Параметрҳои миёнаи шиддати қисман оксиген (рO<sub>2</sub>) ва гази оксиди карбон (рCO<sub>2</sub>) дар хуни капиллярии артериалий дар ҳарду гурӯҳи беморони АБ коҳиш ёфтанд. Таҳлили инфиродии газҳои хун дар беморони АБ низ инҳирофро аз арзишҳои муқаррарӣ ошкор кард. Дар сяеки беморони АБ (34 кӯдак), ҳатто дар давраи байнишавии гипоксемияи ноҷиз (рO<sub>2</sub> аз 67 то 80 ммсут.сим.) ошкор карда шуд.

### Адабиёт

- Озёрская И.В. Мукоцилиарная система респираторного тракта при бронхиальной астме и аллергическом рините/Озёрская И.В., Геппе Н.А., Малявина У.С./// Лечащий доктор.-2011.-№9.-С. 17-20.
- Рубан А.П. Материалы IX Российского форума с международным участием «Здоровье детей: профилактика и терапия социально-значимых заболеваний»/Рубан А.П., Васильевский И.В., Ростовцев В.Н./ – СПб.:2015. – С.144–145.
- Соодаева С.К. Нарушения окислительного метаболизма при заболеваниях респираторного тракта и современные подходы к антиоксидантной терапии/С.К. Соодаева// Атмосфера. Пульмонология и аллергология.-2009.- №4. Хайтов Р.М. Иммунология: учебник/ Р.М. Хайтов// – 3-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.-496с.1.-С. 34–38.
- Ярцев С.С. Графический анализ информативности ОФВ при оценке бронходилатации

онного ответа у больных бронхиальной астмой/ С.С. Ярцев //Журн. Пульмонология.-2015.-№86.-С. 353-360.

6.Fitzpatrick A.M. Severe Asthma in Childhood: Recent Advances in Phenotyping and Pathogenesis /A.M. Fitzpatrick, C.E. Baena-Cagnani, L.B. Bacharier // Curr. Opin. Allergy Clin. Immunol.-2012.-Vol. 12. №2. P. 193–201.

7.Larkin E.K. New risk factors for adult-onset incident asthma. A nested case-control study of host antioxidant defense/Larkin E.K. et al// Am J RespirCrit Care med.-2015.-V.191.-№1.-P. 45-53.

8.www.km.ru.энциклопедия здоровья.

9. www.kelechek.ru/bronchialasthma.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГАЗОБМЕНА В ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Шарипова Мавлуда Мирзомуддиновна, Исмоилов Комилджон Исройлович.

**Актуальность.** БА по-прежнему остается одной из самых сложных проблем современной медицины в связи со значительным распространением и продолжающимся повсеместно ростом, при этом отмечается более ранний дебют с тенденцией к тяжелому течению и неблагоприятному прогнозу. [1. 2. 3. 4.]. Органы дыхательной системы тесно связаны с деятельностью сердечно-сосудистой системы. Обеспечение организма кислородом – сложный процесс, протекающий в определенном режиме работы кардиореспираторной системы. Изучение функции внешнего дыхания (ФВД) значительно облегчает задачу врачей по постановке правильного и своевременного диагноза [6.7.]. В то же время, несмотря на очевидную значимость, этот аспект проблемы не подвергался специальному скрупулезному изучению.

**Цель исследования:** изучить функцию внешнего дыхания, газовый гомеостаз и кислотно-щелочное состояние у детей с бронхиальной астмой.

**Материалы и методы исследования:** под нашим наблюдением находились 46 больных бронхиальной астмой в возрасте от 5 до 14 лет. В первую группу вошли 22 ребенка от 5 до 10 лет, во вторую группу вошли

24 ребенка от 11 до 14 лет. Критериями исключения являются дети с астматическим статусом. Контрольную группу составили 20 детей соответствующего возраста.

Всем больным выполняли спирографию и парциальное давление газов и исследование кислотно-щелочного состояния (КОС) крови на приборе RADOMETERABL 800 Flex.

**Выходы.** В приступном периоде БА преобладала обструктивная вентиляционная недостаточность, что сопровождалось стойким изменением объемно-скоростных показателей, разнообразие и выраженность которых определялись периодом, тяжестью и длительностью заболевания. Снижение напряжения кислорода в альвеолярном воздухе и, соответственно, в крови объясняли снижением насыщения гемоглобина кислородом, что способствовало возникновению гипоксемии. Нарушения вентиляционно-перфузионной функции легких у детей обеих групп приводили к выраженной гипоксемии и смешанному ацидозу. У всех больных в приступном периоде БА эти трансформации носили мажорный характер, формировался метаболический ацидоз, так как нарастал недостаток кислорода и ухудшался кислородный индекс.

## FEATURES OF THE FUNCTION OF EXTERNAL GAS RESPIRATION HOMEOSTASIS AND ACID-BASE COMPOSITION OF BLOOD IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA

**Sharipova Mavluda Mirzomuddinovna, Ismoilov Komiljon Isroilovich.**

**Relevance.** BA still remains one of the most difficult problems of modern medicine due to the significant spread and continued growth everywhere, while an earlier debut with a tendency to severe course and unfavorable prognosis is noted. [1. 2. 3. 4.]. The organs of the respiratory system are closely related to the activity of the cardiovascular system. Providing the body with oxygen is a complex process that takes place in a certain mode of operation of the cardiorespiratory system. The study of the function of external respiration (FVD) significantly facilitates the task of doctors to make a correct and timely diagnosis [6.7.]. At the same time, despite the obvious significance, this aspect of the problem has not been subjected to special scrupulous study.

The purpose of the study: to study the function of external respiration of gas homeostasis and acid-base state in children with bronchial asthma.

**Materials and methods of study:** 46 patients with bronchial asthma aged from 5 to 14 years were under our supervision. The first group included 22 children from 5 to 10 years old, the second group included 24 children from 11 to 14 years old. The exclusion criteria are children with asthmatic status. The control group consisted of 20 children of the appropriate age.

All patients underwent spirometry and partial pressure of gases and the study of the acid-base state (CBS) of blood was carried out on the RADOMETERABL 800 Flex device.

**Conclusions:** In the attack period of AD, there was a predominance of obstructive

ventilation insufficiency, which was accompanied by a persistent change in volume-velocity indicators, the variety and severity of which were determined by the period, severity and duration of the disease. The decrease in oxygen tension in the alveolar air and, accordingly, in the blood was explained by a decrease in hemoglobin oxygen saturation, which contributed to the occurrence of hypoxemia. Violations of ventilation and perfusion lung function in children of both groups led to severe hypoxemia and mixed acidosis. In all patients in the attack period of AD, these transformations were of a major nature, metabolic acidosis was formed, as the lack of oxygen increased and the oxygen index worsened.

**Шарипова Мавлуда Мирзомуддиновна** - асистенти кафедраи бемориҳои кӯдакона №2-и Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: mavluda.sharipova.1988@mail.ru, тел.: 881-88-08-09.

**Шарипова Мавлюда Мирзомуддиновна** - асистент кафедры детских болезней №2 Таджикского государственного медицинского университета имени Абу Али ибн Сино, E.mail: mavluda.sharipova.1988@mail.ru, тел.: 881-88-08-09.

**Sharipova Mavluda Mirzomuddinovna** - PhD, Assistant Professor of the Department of Children's Diseases No. 2, TSMU named after Abuali ibni Sino. E-mail: [mavluda.sharipova.1988@mail.ru](mailto:mavluda.sharipova.1988@mail.ru)

**Исмоилов Комилҷон Исроилович** – профессори кафедраи бемориҳои кӯдакона №2-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: [IsmoilovK@mail.ru](mailto:IsmoilovK@mail.ru), тел: 985-12-78-45.

**Исмаилов Комилҷон Исроилович** – д.м.н. профессор кафедры детских болезней №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино. E-mail: [IsmailovK@mail.ru](mailto:IsmailovK@mail.ru), 985127845

**Ismoilov Komiljon Isroilovich** - Professor, Head of the Department of Children's Diseases No. 2, TSMU named after Abuali ibni Sino. Tajikistan, Dushanbe, I. Somoni Ave., 59 E-mail: [IsmoilovK@mail.ru](mailto:IsmoilovK@mail.ru)

## БЕМОРИХОИ СИРОЯТӢ

### КЛИНИКАИ ШОКИ ТОКСИКӢ-СИРОЯТӢ ДАР КӮДАКОНИ ГИРИФТОРИ СИРОЯТИ МЕНИНГОКОКӢ

Сайдмурадова Г.М.1, Мамаджанова Г.С.2, Комилов И.А.1, Бураков К.И.1

1. Кафедраи бемориҳои сироятии кӯдаконаи Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино». 2. Кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №1 Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

**Муҳиммият.** Сирояти менингококӣ бемории шадиди сироятиест, ки соли 1887 ангезандай он - A. Weichselbaum-ро муайян карданд ва он ба ҷинси Neisseria (Neisseria meningitidis) тааллук дорад ва бо зуҳуроти гуногуни клиникӣ дар шакли назофарингит, ҳомили солим ва шакли фарогири сарсоми фасоднок, менингоэнсефалит тавсиф ёфта, метавонад дар шакли сепсиси маҳсуси менингококӣ (менингококкемия) ҷараён гирад [1—5].

Маълум аст, ки одамони синну соли гуногун ба сирояти менингококӣ таъсирпазиранд, аммо то 70-80%-и беморӣ ба кӯдакони синни то 14-сола рост меояд, ки дар байнӣ онҳо дар кӯдакони синни то 5-сола нисбатан бештар гирифтторшавӣ мушоҳида мешаванд. Кӯдакони то синни семоҳа бошанд, аҳёнан аз ин беморӣ ранҷ мебаранд. Файр аз ин, ба таъсирпазир набудан ба ин сироят нақши масунияти майшӣ зиёд аст, ки бо паҳншавии ҳомилони солими менингококӣ дар байнӣ аҳолӣ алоқамандӣ дорад [6—8].

Бештар ҳангоми шакли фарогири сирояти менингококӣ шоқи токсикиский-сироятӣ (ШТС) инкишоғ мейбад ва бо иллатнокшавии вазнини рагҳо, ихтилолоти якора зоҳиршудаи микрогардиш, халалёбии равандҳои барқароркунандагӣ ва басомади баланди иллатҳои узвҳои ҳаётан муҳим (шуҳҳо, дил, гурдаҳо, фавқулгурда, магзи сар) тавсиф ва бо сабаби бактериемия ва токсичемияи зиёд дар заминай реактивнокии тағйирёфтai организм ташаккул мейбад [1—3].

Шоқи токсикиский-сироятӣ (ШТС) раванди мураккаби патологӣ буда, бо сабаби масумияи бактериологӣ, ҳусусан менингокок

ба амал меояд ва асоси онро пастшавии шадиди фишори хун бо гипоперфузияи узвҳо (ҳаётан муҳим), тақсимоти дубораи хун дар мачрои рагӣ дар натиҷаи васеъ шудани рагҳои хурдташкӣ медиҳад. Дар натиҷа ҳаҷми хуни даврзананда кам ва халалёбии микрогардиш ва гипоперфузия дар магзи сар, дил, гурдаҳо, ҷигар ва шуҳҳо инкишоғ мейбад [1—6].

Манзараи клиникии ШТС гуногун буда, аз марҳалаи садма, суръати инкишоғёбӣ, - синни соли кӯдак ва ҷараёни беморӣ вобастагӣ дорад.

Ҳадафи пажӯҳиш таҳқиқи ҳолати вазнини кӯдакони ба беморхона воридшавандай гирифткороне, ки бо сирояти менингококӣ бо иллатнокшавии узвҳои ҳаётан муҳим ва мавҷудияти ҳолати бехушӣ мебошад, ки оризаҳои вазнин ва оқибатҳои номусоидроҳамроҳ дорад.

**Мақсади таҳқиқ аз омӯзиши клиникаи шоқи токсикиский-сироятӣ дар кӯдаконе, ки гирифткори сирояти менингококӣ мебошанд ба хисоб меравад.**

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқ.** Аз шумори кӯдакони мубтало ба менингит, ки дар шӯъбаи эҳёгарии беморхонаи сироятии шаҳрии Душанбе бистарӣ (22) шудаанд, зимни онҳо 11(50%) нафар менингити этиологияш менингококӣ, дар мавриди 10 (45,5%) мариз этиологияи вирусӣ ва дар 1 ҳодиса бошад, этиологияи силий ташхис карда шуд. Ташхиси сирояти менингококӣ (СМ) дар асоси клиника ва маълумоти қиши бактериологӣ аз биниву ҳалқ, хун ва мои ҳароммағзӣ ба менингокок, инчунин маълумоти таҳлили умумии мои ҳароммағзӣ ва хун, таркиби газ ва муҳтавои электролитҳо дар зардоби хун гузошта шуд.

**Натиҷаҳои таҳқик.** Мукаррар гардид, ки СМ дар кӯдакони аз синни 4 то 14-сола 9(88,8%), дар муқоиса ба синни хурдсол 2(18,2%), бештар ба мушоҳид мерасад. Аз собиқаи ҳаёти аксар 7(63,6%)-и кӯдакони мубталоба СМ олоиши кичча, аз ҷумла ас-карида дар мавриди 3(42,9%) нафар, тасмакирми хурд дар 4 (57,1%) маризташхисшуд.

Дар тамоми кӯдаконе, ки гирифтор ба СМ беморӣ оғози шадид бо аломатҳои ошкори масмумият, ҳарорати баланди то  $39,5 - 40,0^{\circ}\text{C}$ -ро дошт, ки дарди сари зуд шиддатгиранда ҳангоми як бора ҳаракат кардан ё равшанини зиёдро ҳамроҳ дошт. Дар 7(63,3%) кӯдак мавриди қайкуни бисёркරатаи, ки ба ҳӯрок ҳӯрдан вобаста набуда ва сабуки намеовардагӣ, зимни 6(54,5%) мариз кашиши ташаннуции мушакҳои андом ба қайд гирифта шуд.

Дар мавриди кӯдаконе, ки аз СМ ранҷ мебаранд, клиникаи навъи фарогир дар шакли менингит (100%) бо мавҷудияти нишонаҳои менингиалий дар шакли Брудзинскии болоӣ ва поёнӣ, тарангии мушакҳои мавзеи паси сар, дар 6 (75%) кӯдак симптоми Керниг ва зимни 5 (62,5%) ҳодиса дар шакли менигококсемия бо доначасории гемморагии дар дасту пой ва сурин бо унсурҳои некроз мушоҳид гардид.

Кӯдакони мубтало ба СМ нисбатан бештар 5(62,5%) дар марҳалаи таллоюфии ТШС бо изтироби зуҳурӯфта, нооромӣ, пӯсти нақши мармаришакл, дасту пойи сардшуда ва индекси садмавӣ (ИС)-и Алгорев дар ҳудуди  $0,9 - 1,2 \pm 0,5$  ворид шуданд. Дар хуни беморони мазкури гирифтор ба СМ атсидози таллоюфии метаболӣ (сатҳи pH хун 7,34-7,25), зуд-зуд нафаскашӣ, тахикардия ва ФШ аз меъёр баланд, бо  $\text{SaO}_2 - 95\text{-}90\%$ ,  $\text{PaO}_2 - 80\text{-}60$  мм сут. сим.ба назар мерасид.

Дар марҳалаи 2-юми зерталлоюфӣ 2 (25%) кӯдаки мубтало ба нафастангӣ, дарди сари зоҳиршуда, гарангии ба ошуфтагӣ гузаранда, делирия, тонуси баланди мушакии андомҳо, инчунин акротсианоз, дасту пойи сард, алкалозикӯтоҳмуддатинафас (сатҳи pH хун 7,25-7,5 ИС дар ҳудуди  $1,5 - 2,0 \pm 0,5$ ) ворид гардиданд.

Дар марҳалаи таллоюфнашавандай 3-юм

1 (12,5%) кӯдак дар кома бо аднамиа, тонуси коҳишёфтаи мушакҳо, кабудшавии паҳншудаи пӯсту луобпардаи даҳон, апноэ ва зуҳуроти таллоюфнашавандай алкалози метаболӣ, гипоксемияи зуҳурӯфта,  $\text{SaO}_2$  камтар аз 90 %,  $\text{PaO}_2$  камтар аз 60 мм сут. сим., ФШ систолии пастшуда камтар аз 60 мм сут. сим., ФШ диастолиито сифр, тахикардия ба брахиардия гузаранда ва нишониҳандай ИС-и зиёдтар аз  $2,5 \pm 0,5$  ворид гардид.

Ҳангоми гирифтани мои ҳароммагзӣ аз кӯдакони мубтало ба СМ, мои мағзӣ бо қатраҳои зуд-зуд чаканда ҷорӣ шуда, хусусияти тира дошт. Дар таҳлили умумии мои мағзӣ зиёдшавии сафеда аз 0,33 - 0,99 %, тъядоди умумии ҳӯҷайраҳо то  $1123 \pm 1,5$ , дар ҳудуди 75%- 83,3% $\pm 1,5$  аз ҳисоби нейтрофилҳо, мусбат то 4+ реаксия Панди ба назар мерасид. Ҳангоми таҳқиқоти бактериологики кӯдаконе, ки аз СМ ранҷ мебурданд, менингокок (Neisseria meningitidis) дар мавриди 3 (27,3%) нафар аз биниву ҳалқум, дар 6(54,5%) мариз бошад, аз хун ва дар ҳама (100%) аз мои мағзӣ пайдо карда шуд. Зимни таҳлили хуни кӯдакони гирифтор ба СМ лейкотситози зуҳурӯфта то  $10,8 - 12,8 \times 10^9 / \text{л}$  дар 4(36,6%) мариз, то  $13,0 - 28,3 \times 10^9 / \text{л}$  дар 7(63,3%) ҳодиса, инчунин тағйирёбии нейтрофилий то 13 %, ҳатто дар миелотсит, эозинофилия, СТЭ-и баланд то 25 - 35 мм.в.соат ошкор гардид.

Муолиҷаи кӯдаконе, ки гирифтор ба СМ буданд, тибқи протоколи тасдиқшудаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ (аз 22.01 с.2014, №24) гузаронида шуд. Ба мақсади муолиҷаи этиотропӣ дар ҳолати мавҷуд набудани садмаи заҳрии-сиroyatӣ дар 3(33,3%) кӯдак, ҳодисаи мубтало ба СМ маводи интихобӣベンзил-пеницillin (300-500 ҳаз.ВОХ/кг вазни бадан дар шабонарӯз, 6 тазриқ) буд, ҳангоми шакли вазнин бошад, сефалоспоринҳои насли III (сефтриаксон 100 мг/кг/шабонарӯз ё сефотаксим 200 мг/кг/шабонарӯз) ба кор бурда шуд. Дар 5(62,5%) кӯдаке, ки аз шакли гипертоксикии СМ ранҷ мебурданд, левомитсетин суксинат (100 мг/кг вазни бадан, барои 4 тазриқ то берун кардани бе-

мор аз ШСМ бо баъдан ба пенитсиллин-дармонӣ гузаштан) истифода карда шуд. Муолиҷаи инфузионӣ зимни СЗС-и дараҷаи I, II, III бо таносуби кристаллоидҳо то 10 мл/кг (маҳлули Рингер-Лок, хлориди натрии 0,9%) ба коллоидҳо -1/3 (инфукол, реополиглюкин ва г.), кристаллоидҳото 10 мл/кг (маҳлули Рингер-Лок, хлориди натрии 0,9%), инчуниналбумини 5% ёто 10 мл/кг плазмаи батозагӣ яхқунонидашуда, гор-монҳо (преднизолон, метипреда то 5-10 мг/кг) таъйин карда шуд.

**Хулоса.** Ҳамин тавр, СЗС ҳангоми СМ бештар дар кӯдакони аз чорсола боло (81,8%) бо заминаи вазниншуда қаблазбеморӣ дар шакли статуси аллергикӣ (88,8%) ба мушоҳида расид. Клиникаи СЗС, дар мавриди кӯдакони гирифткор ба СМ, мустақиман аз марҳалаи садма вобастагӣ дошт, зоро аксаран (62,5%) дар марҳалаи таллоюфӣ, 25% дар зерталлоюфӣ ва 12,5%-и кӯдакон дар таллоюфназарӣворид шуданд, ки натиҷаҳо ориза ва оқибатҳои имконпазири бемории мазкурро майян мекунад.

### Адабиёт

- 1.Кутищева И.А., Мартынова Г.П. Менингококковая инфекция в Красноярском крае // *Журнал инфектологии*. — 2020. — Т. 12. — № 1. — Прил. 1. — С. 19-20.
- 2.Скрипченко Н.В., Вильниц А.А. *Менингококковая инфекция у детей: руководство для врачей*. — СПб.: Тактик-Студио; 2015. — С. 840.
- 4.Скрипченко Н.В., Иванова М.В., Вильниц А.А., Скрипченко Е.Ю. Нейроинфекции у детей: тенденции и перспективы // *Российский вестник перинатологии и педиатрии*. — 2016. — Т. 61. — № 4. — С. 9-22.
- 4.Скрипченко Н.В., Карев Е.В., Маркова К.В. и др. Клинический случай менингококковой инфекции, вызванной Neisseriamen-ingitidisсерогруппыW// *Российский вестник перинатологии и педиатрии*. — 2019. — Т. 64. — № 5. — С. 114-122.
- 5.Королева И.С., Белошицкий Г.В., Закроева И.М., Королева М.А. Менингококковая инфекция в Российской Федерации// *Медицинский алфавит*. — 2015. — Т. 1. — № 6. — С. 27-28.
6. *Менингококковая инфекция у детей (эпидемиология, клиника, диагностика, терапия и профилактика): методические рекомендации / под ред. Ю.В. Лобзина*. — СПб.; 2009. — 60
1. Нагибина М.В., Венгеров Ю.Я., Матосова С.В. и др. Генерализованная форма менингококковой инфекции, вызванная *N. meningitidis*серогруппыW, на территории г. Москвы в 2011-2016 гг. // *Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение*. — 2018. — Т. 1. — № 24. — С. 100-105.
- 8.Сайдмурадова Г. М., Ходжаева Н.М., Мамадярова М.Г. *Дифференциальная диагностика и лечение нейроинфекций у детей (гнойные и серозные менингиты)* Учебное пособие для студентов б курса медицинского и педиатрического факультетов, клинических ординаторов – детских инфекционистов, врачей педиатров, врачей детских инфекционистов, семейных врачей.- 2019.-82 стр.

## КЛИНИКАИ ШОКИ ТОКСИКӢ –СИРОЯТӢ ДАР КӮДАКОНИ ГИРИФТОРИ СИРОЯТИ МЕНИНГОКОКӢМЕБОШАНД

Сайдмурадова Г.М.<sup>1</sup>, Мамаджанова Г.С<sup>2</sup>., Комилов И.А.<sup>1</sup>, Бураков К.И<sup>1</sup>.

1. Кафедраи бемориҳои сироятии кӯдаконаи Муассисаи давлатии таълимии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино; 2. Кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №1 Муассисаи давлатии таълимии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино.

**Муҳиммият.** Манзараи клиникии СЗС гуногун буда, аз марҳалаи садма, суръати инкишофёбӣ, синни соли кӯдак ва ҷараёни беморӣ вобастагӣ дорад.

Бештар ҳангоми шакли фарогири сирояти менигококкӣ садмаи заҳрӣ-сироятӣ (СЗС) инкишоф мейбад ва бо иллатнокшавии вазнини рагҳо, ихтилоти якбора зоҳиршудаи микрогардиш, халалёбии равандҳои барқароркунандагӣ ва басомади ба-

ланди иллатҳои узвҳои ҳаётан муҳим (шушҳо, дил, гурдаҳо, фавқулгурда, мағзи сар) тавсиф ва бо сабаби бактериемия ва токсинемияни зиёд дар заминаи реактивнокии тағиyrефтai организм ташаккул мейбад [1—3].

## КЛИНИКА ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКОГО ШОКА У ДЕТЕЙ ПРИ МЕНИГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ

**Сайдмурадова Г.М.<sup>1</sup>, Мамаджанова Г.С.<sup>2</sup>, Комилов И.А.<sup>1</sup>, Бураков К.И.<sup>1</sup>**

1. Кафедра детских инфекционных болезней Государственного Образовательного Учреждения Таджикский государственный медицинский университет имени Абуалиибни Сино. 2. Кафедра детских болезней Государственного Образовательного Учреждения Таджикский государственный медицинский университет имени Абуалиибни Сино

**Актуальность.** Клиническая картина ИТШ многообразна и зависит от стадии шока, темпов его развития, возраста ребенка и его преморбидного фона.

Наиболее чаще при генерализованных формах менингококковой инфекции развивается инфекционно-токсический шок (ИТШ) и характеризуется тяжелыми повреждениями сосудов, резко выраженным

нарушениями микроциркуляции, токсикозом, нарушением окислительно восстановительных процессов и высокой частотой поражения жизненно-важных органов (легких, сердца, почек, надпочечников, головного мозга), с формированием на фоне измененной реактивности организма в результате массивной бактериемии и токсинемии [1—3].

## CLINIC OF INFECTIOUS-TOXIC SHOCK IN CHILDREN WITH MENIGOCOCCA INFECTION

**Saidmuradova G.M.<sup>1</sup>, Mamadzhanova G.S.<sup>2</sup>, Komilov I.A.<sup>1</sup>, Burakov K.I.<sup>1</sup>**

1. Department of Children's Infectious Diseases State Educational Institution Tajik State Medical University named after Abualiibni Sino.  
2. Department of Children's Diseases No. 1 of the State Educational Institution Tajik State Medical University named after Abualiibni Sino.

**Relevance.** The clinical picture of TSS is diverse and depends on the stage of shock, the rate of its development, the age of the child and his premorbid background.

Most often, with generalized forms of meningococcal infection, infectious-toxic shock (ITS) develops and is characterized by severe

vascular damage, pronounced microcirculation disorders, toxicosis, impaired redox processes and a high incidence of damage to vital organs (lungs, heart, kidneys, adrenal glands, brain brain), with the formation against the background of altered reactivity of the body as a result of massive bacteremia and toxinemia [1-3].

**Сайдмурадова Г.М.-** н.и.т., доценти кафедраи бемориҳои сироятии кӯдаконаи МДТ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино;

**Мамаджанова Г.С. –** н.и.т., доценти кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №1 МДТ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино;

**Комилов И.А.-** кафедраи бемориҳои сироятии кӯдаконаи МДТ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино;

**Бураков К.И.-** кафедраи бемориҳои сироятии кӯдаконаи МДТ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино;



№ 2-2022

Авчи Зухал

**Сайдмурадова Г.М.-** к.м.н., доцент кафедры детских инфекционных болезней Государственного Образовательного Учреждения Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино

**Мамаджанова Г.С.-** к.м.н., зав. кафедры детских болезней Государственного Образовательного Учреждения Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино.

**Комилов И.А.-** ассистент кафедры детских инфекционных болезней Государственного Образовательного Учреждения Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино

**Бураков К.И.-** ассистент кафедры детских инфекционных болезней Государственного Образовательного Учреждения Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино.

**Saidmuradova G.M.-** Department of Children's Infectious Diseases State Educational Institution Tajik State Medical University named after Abualiibni Sino.

**Mamadzhanova G.S.-** Department of Children's Diseases No. 1 of the State Educational Institution Tajik State Medical University named after Abualiibni Sino.

**Komilov I.A.-** Department of Children's Infectious Diseases State Educational Institution Tajik State Medical University named after Abualiibni Sino.

**Burakov K.I.-** Department of Children's Infectious Diseases State Educational Institution Tajik State Medical University named after Abualiibni Sino.

## ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

**ДАРЁФТИ ШИЮЬ ВА ВОҚЕОТИ ACNE VULGARIS НАЗДИ МАРИЗОНИ БАЙНИ СИННИ 11 ТО 20-СОЛАГЙ ТАЙИ ДАВРАИ РАБЬИ (ЧОРЯКИ) ОХИРИ СОЛИ 1397 Х.Ш. (2019 М.) ДАР КАФЕДРАИ ЧИЛДИИ ШИФОХОНАИ ТАДРИСИИ «МАЙВАНД»**

**Абдулғаффор Ҳамдард, Абдулматин Идрок, Идрис Анварӣ.**

Кафедраи дерматологияи шифохонаи тадрияии «Майванд», ш. Кобул,  
Ҷумҳурии Исломии Афғонистон.

**Муҳиммият.** Acne як марази музмини илтиҳобии Pilosebaceous unit аст, бо Comedones ва Pustule дар вачҳ (рӯй), баъзан Nodule ва Cys мебошад, ки боиси Scar дар як төъдоди ҳолот мегардад. Шиюъи Acne ба ҳадде зиёд аст, ки баъзан фикр мекунанд як ҳолати физиолужики бадан аст. Дар назди духтарҳо зудтар аз бачаҳо буруз мекунад ва мумкин аст дар синни 8 ило 9 –солагӣ endofo-оти гайриилтиҳобӣ дида шавад. Ҳадди аксари шиюъи он дар Teenage ё 13 ило 19-солагӣ аст. 40%-и духтарони 17-сола ва 25%-и бачаҳои 18-сола endofo-оти Acne доранд. Баъд аз сини 18-солгӣ шиддати он коҳиш ёфта, endofo-от ба тарафи беҳбудӣ сайр мекунад. Acne дар тамоми нажодҳо дида шуда, тазоҳуроти клиникии он дар endofo-от дар назди сафедпӯстони amerikoi шадидтар аз сиёҳпӯстони он кишвар аст. Endofo –оти вахим Nodular ва Cystic дар ҷавонони сафедпӯст бештар аз ҷавонони сиёҳпӯст ба назар мерасад, ки роли ирсии оилавӣ дар бурузи мараз аҳамият дорад ва 80%-и воқеот торихчай оилавии мусбат назди маризони Acne Vulgaris ропур (гузориш) дода шудааст. Ҷаҳор фактори муҳим дар патогенези мараз рол дорад, ки иборат аст аз баланд рафтани тавлиди сеюм, эҷоди илтиҳоб. Тақаруни қаноти Pilosebaceous endofo-оти acne дар 99% дар вачҳ (рӯй), 60% дар ҳалфи садр ва 15% дар қидоми садр мавқеъ дорад. Мараз дар ҳарду чинс тасодуф шуда, аммо дар назди бачаҳо шадидтар ва вахимтар сайр мекунанд. Endofo-оти acne дар назди ҷавонон аксаран гайриилтиҳобӣ ва дар вачҳ (рӯй) тасодуф шуда, дар ҳоле ки дар назди мардони солманд аксаран дар ҳалфи садр тасодуф мешавад. Эндефои васфии акне comedon аст, ки бештар дар руҳсор,

пешонӣ, болои бинӣ (анф), занах ва какмтар дар унқ (гардан) ва шонаҳо тасодуф ме-гардад. Acne як марази қобили илоҷ аст, аммо ҷилавгирий аз авди (бозгашти) мараз имконпазир нест, гарчи Acne як марази таҳдидкунандай ҳаёт нест, аммо боиси эҳсоси ноҳушоянд аз худ ё Poor self-image, Social inhibition ва афсурдагӣ шуда, бинобар он ҳадафи тадовӣ, виқоя (пешгирии) аз scar ва таскини шикоёти клиникии мариз мебошад.

**Ҳадафи таҳқик.** Дарёфти шиюъи Acne Vulgaris назди маризон тайи ду рабъи охири соли 1397 дар кафедраи амрози ҷилдии шифохонаи «Майванд».

**Пешина ё дараҷаи омӯзиши мавзӯъ.** Як таҳқиқе, ки дар шаҳри Sao Paulo Бразилия дар соли 2014 дар байни ҷавонони мактаб бо иштироки 452 нафар, ки 62,4%-и онҳо зан ва 85,8%-и он сафедпӯст, 6,4%-и онҳо 14 сол умр доштанд, дар байни синну соли 10 ило 17 –солагӣ, ки авсати умрашон 13,3% мебошад, сурат гирифта, нишон медиҳад, ки назди 434 нафар, 96% Acne мавҷуд буда. Дар ин таҳқиқ назди табақаи мард (зукур) 95,9% ва назди табақаи занҳо (унос) 96,1% дарёфт гардидааст. Аз назари клиникӣ шоєстарин навъи он Acnecomedonal, ки 61,1% гузориш дода шудааст ва дар 97,5% маворид рӯй, 2,3%вачҳ, садр, ҳалфи сад рва дар 0,2: танҳо ҳалфи садро масоб намуда буд (9).

Таҳқиқе, ки дар донишгоҳи Малайзия Kebangsaan Malaysia дар кафедраи Public health соли 2009 бо иштироки 457 нафар сурат гирифта буд., 409 нафари онҳо то охир дар таҳқиқ иштирок намуданд. 56% 229 духтар ва 44 %180 нафар писар буд. Синни иштироккунандагон дар байни 13 ило 18 сола бвда, ки аксарият 58,9% малайзиёй, 40,8% чиной, 0,2% ҳиндӣ буданд. Дар ин таҳқиқ

133 тан (32,5%) масоби Acne набуднд. Шиуюи Acne дар маҷмӯъ 67,5 % гузориш шудааст.

Як таҳқик дар ҷануби Ҳиндустон кафедраи ҷилдии M. R. Medical College, Gulbarga, Karnataka дар солҳои 2010-2012 бо иштироки 120 ҷавон сурат гирифтааст, ки 51 нафар (42,5%)-и он табақаи зукур ва 69 нафар (57,5%)-и он табақаи унос буд. 61 нафар (51 %) дар байни синини 16 ило 20 солагӣ, 25 нафар (21%) дар байни синини 11 ило 15 – солагӣ буданд, дар 34 нафар (28,3%) муддати давоми Acne камтар аз як сол буд ва дар 43 нафар (35,9%) муддати давоми Acne як ё 2 сол буд, 54%-и афрод аз лавзими ороиши истифода намуда буднд. 50%-и афрод издиёди Acne-ро дар рӯй, 18 нафар (15%) дар рӯй, сад рва ҳалфи садр доштанд. 32 нафар (26,7%) Scar доштанд ва 12 нафар (10%) наздашон ёе pick scar мавҷуд буд (10).

Як таҳқик, ки дар шаҳри Riёzi Арабистони Саъудӣ дар кафедраи Public health and community medicine пӯҳантуни Northern Border University, KSA дар соли 2016 ба иштироки 403 мариз аз табақаи унос сурат гирифтааст. Назди 275 мариз 68,2% Acne дарёфт гардидааст. 38%-и маризон дар байни синини 15 ило 20-солагӣ, 53,5% дар байни синини 21 ило 25-солагӣ умр доштанд. 96,8%-и маризон шаҳрвандони Саъудии Арабистон буданд, 42,5%-и маризон торихчай мусбати фомилий (оилавӣ) доштанд, дар

46,2%-и маризон он дар рӯй 3,6%-и маризон ҳалфи сад рва дар 50,2%-и воқеот дар навоҳии дигари бадан тавзех ёфтааст, дар назди 57,5%-и маризон Acne-и хаифиф ё Acne – и дараҷаи аввал дарёфт гардидааст (11).

**Шевай кор.** Ин кори таҳқик дар шифохонаи тадрисии «Майванд» кафедраи ҷилдӣ ва зуҳравӣ тайи ду рабъи охири соли 1397-и хиҷрӣ-шамсӣ (аз таърихи 1 моҳи мизон ило 29-и хут) анёфтааст. Тамоми маризоне, ки 11 ило 20 сол умр доштанд ва дар тайи муддати мутазакира ба шуъбаи OPD муроҷиат намуда буданд, таҳти таҳқик қарор гирифтанд.

**Шевай намунағириӣ.** Convenience sampling method.

**Мушахассоти дохилқунӣ.** Тамоми маризоне, ки дар тайи ду рабъи охири соли 1397 ба шифохонаи тадрисии «Майванд», дар шуъбаи ҷилдӣ намудаанд. Таҳқиқе, ки дар шаҳри Sao Paulo Бразилия дар соли 2014 дар байни ҷавонони мактаб бо иштироки 452 нафар, ки 62,4%-и онҳо зан ва 85,8% -и он сафедпӯст, 6,4%-и онҳо 14 сол умр доштанд, дар байни синну соли 10 ило 17 –солагӣ, ки авsatи умрашон 13,3% мебошад, сурат гирифта, нишон медиҳад, ки назди 434 нафар, 96% Acne мавҷуд буда.

**Мушахассоти хориҷкунӣ.** Маризоне, ки масоб ба Acne rosacea, Infantile acne, Acne inversa ва маризон, ки дусъояшон ноқис аст.

#### Натоиҷи таҳқик.

#### Чадвали 1. Теъдод ва фисадӣ ва воқеоти Acne Vulgaris назар ба амрози ҷилдии муҳталиф.

	Теъдод	Фисадӣ ва воқеотӣ
Амрози муҳталиф	27979	92
Acne Vulgaris	2433	8
Маҷмӯъ	30412	100

Дар ҷадвали фавқ дида мешавад, ки 8%-и воқеоти амрози ҷилдиро Acne ташкил меқунад.

#### Чадвали 2.- Теъдод ва фисадӣ ва воқеоти Acne Vulgaris назар ба синн.

Синн	Теъдод	Фисадӣ
11 ило 15-солагӣ	705	29
16 ило 20-солагӣ	1728	71
Маҷмӯъ	2433	100

Дар ҷадвали фавқ мушоҳид мегардад, ки бештарини воқеот байни синини 16 ило 20-солагӣ ба вуқӯ расидааст.

**Чадвали 3.- Төйдөд ва фисадӣ ва воқеоти Acne Vulgaris назар баашкоди мухталифаи клиникӣ.**

Анвои клиникӣ	Төйдөдии воқеъот	Фисадии воқеъот
Acnecomedona	1557	64
Inflammatory acne	876	36
Маҷмӯъ	2433	100

Дар чадвали фавқ мулоҳиза мегардад, ки маъмултарин шакли клиникии Acne дар ин чо Acne comedonal дарёфт гардидааст.

**Мунокиша.** Дар таҳқиқи мо, ки дар байни 2978 нафар сурат гирифт, н7азди 2433 нафар (81,7%) Acne дарёфт гардидааст, ки бо дарёфтҳои адабиёти илмӣ дар мутобиқат қарор дорад. Таҳқиқе, ки дар шаҳри Sao Paulo Бразилия дар соли 2014 дар байни ҷавонони мактаб бо иштироки 452 нафар, ки 62,4%-и онҳо зан ва 85,8% -и он сафедпӯст, 6,4%-и онҳо 14 сол умр доштанд, дар байни синну соли 10 ило 17 –солагӣ, ки авсати умрашон 13,3% мебошад, сурат гирифта, нишон медиҳад, ки назди 434 нафар, 96% Acne мавҷуд буда. Таҳқиқе, ки дар Нигерия Department of medicine barauDikko specialist hospital бо иштироки 539 нафар сурат гирифтааст, ки шиююни Acne дар Adolescence бо зиёд шудани умр бештар мешавад. Дар байнини синни 17-19 сола 96,8% мебошад (10). Таҳқиқе, ки дар шаҳри Риёзи Арабистони Саъудӣ дар кафедраи Public health and community medicine пухантуни Northern Border University, KSA дар соли 2016 ба иштироки 403 мариз аз табақаи унос сурат гирифтааст, 38%-и маризон дар байни синни 21-25 солагӣ умр доштанд (11).

Дар таҳқиқи мо Acne аз назари синн 75 воқеъот (29%) байни синни 11 ило 15-солагӣ, 1728 воқеъот (71%) байни синни 16 ило 20-солагӣ дарёфт гардид. Аз назари синн бештарини воқеъот дар байни синни 16 ило 20-солагӣ тасбит гардидааст, ки дар адабиёт бештарини воқеъот дар байни синни 16 ило 20-солагӣ зикр гардидааст. Назар ба таҳқиқе, ки дар ҷануби Ҳиндустон кафедраи ҷилдии M. R. Medical College, Gulbarga, Karnataka дар солҳои 2010-2012 бо иштироки 120 ҷавон сурат гирифтааст, ки 51 нафар (42,5%)-и он табақаи зукур ва 69 нафар (57,5%)-и он табақаи унос буд. 61 нафар (51 %) дар байни синни 16 ило 20 солагӣ, 25

нафар (21%) дар байни синни 11 ило 15 –солагӣ буданд (10). Иллати баланд будани арқом дар ин синин таваҷҷуҳи бештар ба сиҳат ва ҳолати зоҳирӣ, хусусан аз назари ваҷоҳати ҷилдӣ мебошад, ки сабаби муроҷиаташон ба шифохона гардидааст. Таҳқиқе, ки дар Нигерия Department of medicine barau Dikko specialist hospital бо иштироки 539 нафар сурат гирифтааст, ки шиююни Acne дар Adolescence бо зиёд шудани умр бештар мешавад. Дар байнини синни 17-19 сола 96,8% мебошад (10). Таҳқиқе, ки дар шаҳри Риёзи Арабистони Саъудӣ дар кафедраи Public health and community medicine пухантуни Northern Border University, KSA дар соли 2016 ба иштироки 403 мариз аз табақаи унос сурат гирифтааст, 38%-и маризон дар байни синни 21-25 солагӣ умр доштанд (11).

Назар ба ҷустуҷӯи Acne 930 воқео (38,23%) марбут ба табақаи зукур ва 1503 воқеъот ( 61,77%) марбут ба табақаи унос дарёфт шудааст, дар таҳқиқи маризони Acne дар ҳарду табақа тақрибан ба шакли мутағовиғӣ дарёфт гардид. Дар таҳқиқе, ки дар шаҳри Sao Paulo Бразилия дар соли 2014 дар байни ҷавонони мактаб бо иштироки 452 нафар сурат гирифтааст, назди табақаи мард (зукур) 95,9% ва назди табақаи занҳо (унос) 96,1% дарёфт гардидааст.

Таҳқиқе, ки дар Эрон дар шаҳри Язд соли 2013 дар байни ҷавонони мактаб бо иштироки 419 нафар , ки 220 нафари онҳо духтар ва 199 нафар бача, ки дар байни синни 15-18 солагӣ сурат гирифтааст, 59 нафар (14,1%)-и он Acne надоштанд, ба сурати умум шиююни Acne 85,9% буд, ки дар табақаи унос ( занҳо ) 90% ва дар табақаи зукур (мардҳо) 81,4% дарёфт гардидааст (9).

Назар ба анвои клиникии аксаияти воқеъот ба дараҷаи аввал 1557 Acne comedonal воқеа, Inflammatory acne (64%) ба дараҷаи

дувум876 воқеа (36%) дарёфт гардидааст. Ин дарёфти мо бо адабиёт дар мутобиқат қарор доштааст. Таҳқиқе, ки дар Бразилия дар шаҳри Sao Paulo дар соли 2014 дар байни чавонони мактаб бо иштироки 452 нафар сурат гирифтааст, аз назари клиникӣ шоєттарин навъи он Acne comedonal (non inflammatory acne)Ки 61,1% гузориш шудааст (11).

Пешниҳодот:

- 1- Ба хотири чилавгирӣ аз ихтилолтоти Acne мариizon Xарҷӣ зудтар бояд иқдом ба тадовӣ қунанд.
- 2- Хуб аст ба хотири чилавгирӣ аз эҷоди Scar ба масобони Acne тафҳим гардад, ки аз фишор додани он худдорӣ қунанд.
- 3- Аз тадовиҳои худсари хонаводагӣ ва ахзи даво худдорӣ карда шавад.

#### References -Адабиёт:

1. Klaus. W, Richard A. Johnson, Dick Suurmond. (2012) Acne Vulgaris and Acneiform Eruptions, Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine. 8th Ed. New York: McGraw-Hill Medical Publishing Division. Chapter 80, Pages 897- 917
2. Champion. R. H, Burton. J. L, Ebling. F.J.G. (2016)Rook Textbook of Dermatology. 9th ed. Acne, Chapter 90, Pages 90.1 - 90.24
3. Dr. Devinder M. T,(2009) Profile of acne vulgaris.A hospital-based study from South India, Department of Dermatology and STD, Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research (JIPMER), Pondicherry, India
4. Dr. Pooja P. (2016) A cross-sectional study on quality of life among acne vulgaris patients, Department of Dermatology, Venereology & Leprosy, Department of Psychiatry, People's College of Medical Sciences & Research centre, Bhopal, Madhya Pradesh, India
5. HArshadH.M.Med (FamMed UKM); Khairani O. MMed (FamMed UKM); (2009) ShamsulAzhar Shah, Prevalence of acne and its impact on the quality of life in school-aged adolescents in Malaysia, Department of Family Medicine, Faculty of Medicine, UniversitiKebangsaan Malaysia .
6. Mohammad T.N,Bahareh M., Mohammad N, (2013)Prevalence of acne and its impact on the quality of life in high school-aged adolescents in Yazd, Iran,Department of Dermatology, ShahidSadoughi University of Medical Sciences - Yazd, Iran
7. and Community Medicine, Faculty of Medicine, Northern Border University, KSA
8. ShaziaM, Muhammad A,MubashraA,Farwa R, Muhammad A Chaudry.2007 Precipitating Factors of Acne Vulgaris in Females. Islamabad Medical and Dental College Barakao, Islamabad
9. Ediljia B. D, LourenzoT, Lilia R. Santos G, Vanessa M. AndrausN., Luiz R. Terzian, Denise S, Mercedes F. (2012) Acne vulgaris: prevalence and clinical forms in adolescents from São Paulo, Brazil
10. Husain Y. MSc, FMCP (2009) Acne Vulgaris in Nigerian adolescents- prevalence, severity, beliefs, perceptions and practices
11. Nagah M. A, RawanS. A, Wijdan A. A, Safiah A, (2016) Epidemiology of Acne vulgaris in Adolescent and young female in Riyadh city of Saudi Arabia, Department of Public Health and Community Medicine, Faculty of Medicine, Northern Border University, KSA

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СЛУЧАЕВ ACNE VULGARIS ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА КВАРТАЛА 2018 Г.

Доцент д-р Абдул Гафар Хамдард, Доцент д-р Абдул Матин Эдрак, Доцент д-р Идрис Анвар  
Отделение дерматологии клинической больницы Майванд

**Актуальность:** Акне представляет собой хроническое воспалительное заболевание сально-волосистой единицы, которое сопро-

вождается такими поражениями, как комедоны, эритематозные папулы и пустулы на лице, туловище, а иногда и узелки и кисты,

которые могут вызывать рубцы.

**Цель:** Выявление распространенности Acne Vulgaris среди пациентов за последние два квартала 1397 года в дерматологическом отделении клинической больницы “Майванд”.

**Метод:** Данное исследование было проведено как описательное поперечное исследование.

**Результат:** Исследование было проведено на 30412 пациентах. У 2433 пациентов (8%) были вульгарные угри. В нашем исследовании акне было обнаружено в 705 случаях (29%) у пациентов в возрасте от 11 до 15 лет. Выявлено 1728 случаев (71%) в возрасте от 16 до 20 лет. 1503 случая (61,77%) наблюдались у пациентов женского пола и

930 случаев (38,23%) у пациентов мужского пола. Согласно клиническим формам, большинство случаев в первой категории были комедональными угрями - 1557 случаев (64%), за которыми следовали воспалительные угри - 876 случаев (36%).

**Вывод:** В этом исследовании наиболее распространенной формой акне были вульгарные угри, большинство случаев наблюдалось у лиц в возрасте 16-20 лет, чаще у пациентов женского пола.

**Рекомендация:** Во избежание осложнений и образования рубцов пациент должен действовать быстро и сразу же начать лечение.

**Ключевые слова:** Acne Vulgaris, сально-волосяная единица, комедоны, кожное сало, рубцы.

## FINDING THE PREVALENCE OF ACNE VULGARIS CASES WITHIN THE LAST TWO QUARTERS OF 2018,

By: Associate Professor Dr. Abdul Ghafar Hamdard, Associate Professor Dr. Abdul Matin Edrak, Associated Professor Dr. Idris Anwar

Dermatology Department of Maiwand Teaching Hospital

**Background:** Acne is a chronic inflammatory disease of the Pilosebaceous unit which is accompanied by lesions such as Comedones, erythematous papules and pustules on the face, trunk and sometimes nodules and cysts that can cause scars.

**Goal:** Finding prevalence of Acne Vulgaris in patients during the last two quarters of 1397 at dermatology department of Maiwand Teaching Hospital

**Method:** This research has been done as a Descriptive cross sectional study.

**Result:** This research was done on 30412 patients who appeared at OPD. 2433 patients (8%) had Acne Vulgaris. In our research Acne according to age was 705 cases (29%) in ages between 11 to 15 years.

1728 cases (71%) in ages between 16 to 20 years was found. 1503 cases (61.77%) were seen in female patients and 930 cases (38.23%) were found in male patients. According to clinical forms, most cases in first category were Acne Comedonal 1557 cases (64%) followed by Inflammatory Acne 876 cases (36%)

**Conclusion:** In this research the most common form of Acne was Acne vulgaris, most cases were seen in persons aged 16-20 and most cases were observed more

**Recommendation:** In order to avoid complications and scar formation the patient must act quickly and start treatment.

**Key words:** Acne Vulgaris,Pilosebaceous unit, Comedones, sebum, ice-pick scars

*Абдулгаффор Хамдард, Абдулматин Идрок, Идрис Анвар. - Кафедра дерматологии и ишифохонаи тадрияии «Майванд», ш. Кобул, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон.*

*Доцент д-р Абдул Гафар Хамдард, Доцент д-р Абдул Матин Эдрак, Доцент д-р Идрис Анвар- Кафедры дерматологии клинической больницы Майванд Исламская республика Афганистан.*

*Associate Professor Dr. Abdul Ghafar Hamdard, Associate Professor Dr. Abdul Matin Edrak, Associated Professor Dr. Idris Anwar- Dermatology Department of Maiwand Teaching Hospital, IRA.*

## ЧАНБАХОИ АСОСИИ ПЕШГИРИИ БЕМОРИХОИ ТАВАССУТИ АЛОҚАИ ЧИНСӢ ГУЗАРАНДА ДАР МИЁНИ НАВРАСОН ВА ҶАВОНОНИ ВИЛОЯТИ ХАТЛONI ЧУМҲURIИ TOЧИKISTON

Курбонов Н.Т.

МДТ «Коллектибии чумхурияйӣ»-и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии  
Чумхурии Тоҷикистон

**Мубрамияти таҳқиқот.** Аз нимаи дуюми асри XX сар кардато ба имрӯз инсоният бо паҳншавии азими сироятҳое, ки асосан бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузашта, шумораи ҳарчи бештарро ба худ фаро мегирад, рӯбарӯгаштааст [1,3]. Ҳамин тавр, дар байни ҷавононито 25-сола, зиёдааз 100 млн. Сироятҳо ҳамасола рӯҳ медиҳанд, баистиснои ВНМО [4], ки ҳатари глобалий ба саломатии инсонро ба вучудмеоранд. Ҳамасола, дар дарҷаҳонзиёда аз 376 миллион ҳолатинави БТАҔГ ба қайдгирифта мешавад[6, 10].

Мушкилоти солимии ҷинсӣ ва репродуктивии наврасон ва ҷавононро пеш аз ҳама сатҳи пасти маданияти санитарӣ, маърифати репродуктивӣ, оғози бармаҳалли ҳаёти ҷинсӣ, издивоҷи бармаҳал, афзоиши бемориҳои занона ва зуҳравӣ, ҳомилагӣ ва таваллуд дар синни ҷавонӣ, муноқишаҳо ва ҳолатҳои рӯҳи равонӣ дар оила ба вучуд меоранд [2,8].

Ғайр аз ин, моҳияти иҷтимоӣ бо коҳиш ёфтани фаъолияти меҳнатӣ, хиёнати зану шавҳар, безурӯтӣ, рушди низоъҳои равонӣ, ҳушунати хонаводагӣ ва вайроншавии оила муайян мегардад. Гузашта аз ин, дар чунин ҳолатҳо ҳатари пайдоиши нуқсонҳои модарзодӣ меафзояд [7]. Пӯшида нест, ки майл доштан ба рушди иҷтимоӣ, бунёди оила ва таваллуди қӯдакон ба сатҳи солимии ҷавонону наврасон вобастагӣ дорад, ки ҳамаи ин дар навбати худ вазъи ояндаи насли ҷавону тамоми қишварро пешакӣ муайян мекунад[8]. Аммо дар шароитҳои нави иҷтимоию иқтисодӣ ба таври васеъ паҳншавии БТАҔГ ба ҳама ҷавонон хос нест. Барои як қисми муайяни онҳо, шароити мушаххаси зиндагӣ, сатҳи маълумот, тарбияи оила аз ҳарактери омӯзиши мебарӯҳои рафткор дар раванди камолёбӣ вобаста аст [5].

Вазъи мураккаби эпидемиологӣ, ҳусусан дар қишварҳои пас аз шӯравиро, ки дар на-

тича паҳншавии БТАҔГ ба вучуд омадааст, ба назар гирифта, ТУТ дар доираи стратегияи глобалии «Солимӣ барои ҳама дар асри 21» ҳанӯз соли 1998 бо мақсади муттаҳид соҳтани кӯшишҳо дар мубориза бо бемориҳои номбурда ба ҳукumatҳои кишварҳо, созмонҳои байналмилалӣ ва ғайриҳукumatӣ бо муроҷиатнома баромад карда буд [4,9]. Ташибуси номбурда аз ҷониби аксар қишварҳои аъзои СММ дастгирии ҳаматарафа пайдо кард. Аз ҷумла, дар ҷумхурии мо, ки бо қӯмаки шарикони асосӣ барномаҳои миллии пешгирий ва мубориза бо бемориҳои дорои аҳамияти иҷтимоӣ дар давраи то 2030, инчунин ба хизматрасонии тиббӣ фарогирии аксари аҳолӣ таҳияшуда мавриди амал қарор доранд.

Дар шароити бӯҳрони ҷаҳонии молиявӣ, болоравии нарҳи молу озуқа, афзоиши камбизоатӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ, «таркиш»-и фаъолнокии ҷинсӣ ба мушоҳида мерасад, ки онро пеш аз ҳама омилҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, сатҳи тарбия дар оила, мактаб ва истифодаи бемавқеи воситаҳои коммуникатионӣ-иттилоотӣ ба вучуд овардаанд[1,9].

Дар ин ҳол, рафткори кирдори ғайриҷтимоӣ, робитаҳои ҷинсии пеш аз издивоҷ, исқоти ҳамл, афзоиши ҳолатҳои модаршавии наврасону ҷавонон, бемориҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранд ва қасалиҳои узвҳои репродуктивӣ дар ҷомеа вазъи ташвишоварро ба вучуд овардааст[2,5].

Дигаргуниҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар Тоҷикистон раванди маъмулии зиндагӣ ва тарзи ҳаёти аҳолиро ба таври назаррас тағиирдода, ин тамоюл дар рафткори ҷавонон равшантар инъикос гардидааст, ки ҳадафи таҳқиқоти мазкурро муайян мекунад.

**Мақсади омӯзиш.** Таҳия ва татбиқи барномаҳои пешгирии БТАҔГ дар байни наврасон ва ҷавонони Тоҷикистон.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Натиҷаи

бозпурсии 400 нафарчавонони ноҳияҳои минтақаҳои Кӯлоб ва Бохтари вилояти Хатлонродар асоси саволномаи мутобиқнаму-да дар соли 2020, ҳисботҳои омории Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон №5/8-720/4, инчунин маълумотномаҳои ташкилотҳои ҷамъияти. Дар ҷараёни таҳқиқ ва таҳлили натиҷаи саволномаҳои ҷамъшуда усулҳои муқаррарӣ, тиббию иҷтимоӣ, аз ҷумла таҳлилӣ ва баҳодиҳӣ истифода гардиданд. Намунаи маъмулии шахсони аз 18 то 35-сола таҳқиқ карда шуд. Таҳлили ҷавобҳои саволнома бо усули оморӣ бо истифода аз бастаҳои MS OFISE 2007 гузаронида шуд.

**Натиҷаҳо ва муҳокими өнҳо.** Аз 400 нафар шахсони барои таҳқиқот ҷалбгардида: 240 (60,5%) нафар мард, 158 (39,5%) занону духтарон, 118 (29,5%) нафар донишҷуёни муассисаҳои таълимии олӣ ва миёнаи касбӣ ҳастанд.

Муайян карда шуд, ки аз инҳо 65 (55%) нафар донишҷуёни донишгоҳҳо, 53 (45%) нафар донишҷуёни коллеҷу литсейҳо - 16 (14,8%) нафарро ташкил медиҳанд; 22(9,0%) мардҳо донишҷуёни мактабҳои олӣ ва 9 (5,7%) нафар занон оила барпо кардаанд; 26 (10,7%) нафар писарон шароб менӯшанд, 10 (6,3%) нафар духтарон машрубoti спиртӣ истеъмол мекунанд. Инчунин 18 (11,3%) дар синни 18-солагӣ алоқаи ҷинсӣ карданد, 4 (2,5%) духтарон то синни 17-солагӣ алоқаи ҷинсӣ карданд, 15(6,2%) писарҳо бошанд таҷрибаи ҳаёти ҷинсӣ доштанд.

Афзоиши бемориҳои умумӣ дар байни наврасон ва ҷавонон ба чунин омилҳои иҷтимоӣ вобаста аст: шуғли нокифоя, бекорӣ ва камбизоатӣ, набудани ашёи аввалия, дастнорас будани ҳадамоти тиббӣ; афзоиши ҷинояткорӣ ва хушунати хонаводагӣ; вобастагӣ аз қимор ва бозихои компьютерӣ, маводи мӯҳаддир, малакаи пасти ҷавонони дехот ба шароити зиндагии шаҳр, ки дар аксар вақт ба ҳомиладории бармаҳал, талоқ, майзадагӣ, тамокукашӣ, танfurӯshӣ ба афзоиши сироятҳои ҷинсӣ ва гайра оварда мерасонанд.

Омилҳои ҳавфи паҳншавии БТАҶГ дар байни ҷавонон алоқаи ҷинсии барвақтӣ,

фиску фуҷур ва истифодаи номукаммали контрасептивӣ мебошанд. Қариб ҳар як одам, новобаста аз ҷинс, синну сол ва вазъи иҷтимоӣ ба гурӯҳи ҳатар шомиланд. Ҳатари бисёре аз БТАҶГ дар ҷараёни ниҳонии онҳо, ҳусусан дар давраи инкубатсионӣ ва продромалӣ ифода мейёбад, ки дар натиҷа, он метавонад ба таври васеъ паҳн шавад.

Бояд хотиррасон кард, ки ба БТАҶГ инҳо доҳил мешаванд: оташак, сӯзок, хламидияи урогениталий, шанкроид, грануломаирагӣ (донованоз), лимфогрануломаи хламидialiй, трихомониази урогениталий, сирояти вирусии герпетикӣ, варами узвҳои таносул. Инчунин, вируси норасоии масунияти одам (ВНМО), вируси герпеси оддӣ(ВГО), вируси папилломаи инсон (ВПИ), вирусҳоигепатити ВвАС, инчунин баъзе сироятҳои паразитӣ (фтири аз ва хоришак), моллюски контагиозӣ, амёбиаз ва дигарон бо роҳи ҷинсӣ мегузаранд.

Ба тағиیرёбии соҳтор БТАҶГ-ҳои бештар маъмул аз ҳисоби афзоиши ҳиссаи бемориҳо, ки нисбат ба гонококкҳо бештар аз хламидиоз ва микоплазма ба вучуд меоянд, тоб меоранд. БТАҶГ ба буҷаи ҳам хонаводаҳо ва ҳам низоми тандурустии қишварҳои сатҳи даромаднокиашон миёна ва паст, аз ҷумла қишвари мо низ бори вазнин гузошта, ба некӯаҳволии умумӣ ва рушди одамон таъсири манғӣ мерасонанд.

Дар солҳои охир дар мамлакатҳои ИДМ, аз он ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон та-моюли коҳишёбии суръати бемориҳои БТАҶГ ба назар мерасад, ки бо ҷидду ҷаҳди зиёди соҳаи тандурустӣ ва тамоми ҷомеа алоқаманд мебошад. Паҳнёбии ҷавони БТАҶГ дар солҳои 90-уми асри гузашта бо сабабҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ алоқаманд мебошад. Ин афзоишиҳои нашъамандӣ, хизматрасониҳои шаҳронӣ, коҳишёбии маънавиёт дар ҷомеа, тағиирёбии рафтори шаҳвонии ҷавонон ва паҳнёбии амалияи рафтори ҳавфноки ҷинсӣ, норасоии ҷасоити профилактикаи инфириодӣ (рифолаҳо, ҳабҳо) вағайра мебошанд.

Дар давоми даҳ соли охир бемории оташак ва сӯзок дар Тоҷикистон коҳиш ёфта, ба сатҳи 3,3 -3,5 ба 100 ҳазор аҳолӣ рост

меояд, аммо гирифторшавӣ ба бемориҳои дигари БТАҶГ чӣ дар байни аҳолии қалон-сол ва чӣ дар байни ҷавонон баланд боқӣ мондааст[1, 2].

Натиҷаи таҳқиқоти сотсиологии соли 2019 дар ш.Душанбе ва ноҳияҳои тобеъи ҷумҳурӣ ғузаронидашуда омилҳои асосие-ро, ки бевосита ба дастрасӣ ва сифати рasonидани кумаки тиббӣ-санитарӣ таъсир мерасонанд, ошкор соҳт, интизориҳои тӯлонии қабули духтур ё мутахассиси «иҳтисosi маҳдуд»- дар 40% ҳолат, дараҷаи пасти иҳтисosi духтурон - дар 25% ҳолат, мӯҷҷаҳазии сусти марказҳои саломатии дехот бо таҷхизоти муосири тиббӣ ва ташхисӣ, нарҳи баланди хизматрасонӣ - дар 50% ҳолат, инҷунин набудани дорувориҳои босифат, бемасъулиятӣ ва ҳунукназарии қормандони тиб дар муносибат ба мизочон, паст будани назорати диспансерии онҳо.

### Нуғуси ашҳоси гирифтори БТАҶГ аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Ҳатлон, ки дар қайди диспансерӣ қарор доранд

№	Номгуй бемориҳо	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Дар умум
1.	Оташак	91	76	80	68	37	23	375
2.	Сӯзок	100	88	53	62	32	15	350
3.	Хламидиоз	117	184	198	172	188	163	1022
4.	Трихомоноз	72	61	59	64	46	23	325
5.	Уреоплазмоз	121	167	133	107	98	104	730
6.	Герпеси гениталий	67	49	38	30	27	24	235
	<b>Ҳамагӣ</b>	<b>568</b>	<b>625</b>	<b>501</b>	<b>503</b>	<b>428</b>	<b>352</b>	<b>3073</b>

Шумораи аҳолӣ дар вилояти Ҳатлон 3048200 нафар, аз ҷумла 665485 (21,5%) нафар ҷавонони синни то 35-соларо ташкил медиҳанд. Дар давоми солҳои 2019 - 2020 аз вилояти Ҳатлон расман 131188 нафар шаҳрвандони синнусоли ғуногун дар муҳочири-ти меҳнатӣ қарор доштанд, ки 19456 (14,8%) нафарашонро ҷавонони синни то 30 сола ташкил медиҳанд.

Дар байни хонандагони синфҳои болоии мактабҳои миёна, инҷунин, донишҷӯёни до-нишгоҳҳо ва коллечҳо, оғози фаъолияти ҷинсӣ ба синни 18 сола 4,1%-и ҳолатҳорост меояд, ҳамчунин синни 19 сола - дар 5,0% ҳолатҳо, 20 сола - дар 6,1% ҳолатҳо, 21 сола - дар 10,6% ҳолатҳо, 22 сола - дар 15,5% ҳолатҳо ба назар мерасад.

Зимнан, 21,0% посухгӯяндагон шарники

Чорабиниҳои пешгирикунанда, аз ҷумла тарғибу ташаккули тарзи ҳаёти солим дар сатҳи маҳаллаву ҷамоатҳо, ҳусусан дар байни наврасону ҷавонони аксари шаҳру ноҳияҳои миңтақаҳои Кӯлобу Боҳтари вилояти Ҳатлон доманадор ва назаррас нестанд, ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ғайридавлатӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашудааст.

Мувофиқи маълумоти дастрасшуда, дар ҳолати 1 январи соли 2021 дар МД «Маркази ҷумҳурӣ ғузаронидашуда»-и Вазорати тандурусти ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаҳои соҳавии миңтақаҳои Кӯлобу Боҳтари вилояти Ҳатлон 3073 нафар шаҳсони ба табақаҳои табақаҳои ғуногуни ҷомеаи шаҳрвандӣ, сатҳҳои ғуногуни маълумот, шуғл ва вазъи оилавӣ доранд, дар назорати диспансерӣ қарор доштанд (ниг.-ҷадвал), нишон дода шудааст.

Доимии ҷинсӣ доштанд (шавҳар, зан ва шаҳсони дар никоҳи шаҳрвандӣ қарордошта). Дар ин ҳол, 10,3% донишҷӯёни муассисаҳои таълимиӣ аз БТАҶГ-ро аз сар ғузаронидаанд, ки дар 35,0% ҳолатҳои гирифторӣ ба ҳудтабобаткунӣ машғул шуда, ба муассисаҳои тиббӣ-профилактикаи муроҷиат на-кардаанд.

Муайян карда шуд, ки 16,8% пурсидашудагон дар сурати сироятёбии БТАҶГ ба муассисаҳои табобатию профилактикаи муроҷиат накардаанд, эҳтимоли зиёд ҷой дорад, ки қисме аз онҳо дар назди табибон ё ҳамшираҳои тиббии дигар муассисаҳо ки таҳасуси соҳавӣ надоранд, табобат мегиранд.

Аз шумораи умумии мардон, аз ҷумла донишҷӯёни донишгоҳҳо дар давраи таътили тобистонаи солҳои 2018 ва 2019, 65 на-

фар (21,9%) дар муҳочирати меҳнатӣ буданд, 30 нафар (10,1%) аз онҳо алоқаи чинсии тасодуфӣ доштаанд. Ба ин фаъолияти чинсии ҷавононе, ки бо шарикон робитаҳои гунонгунранги чинсӣ доранд, истифодаи нокифояи доруҳои пешгирии ҳомилагӣ мусоидат мекунад, ки ин аз паҳншавии назарраси сироятҳои бо роҳи алоқаи чинсӣ гузаранда дар байни онҳо гувоҳӣ медиҳад.

Маълум шуд, ки каме бештар аз 29,0% донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олий ва миёнаи маҳсус аз механизми гузариши сироятҳои тавассути алоқаи чинсӣ гузаранда огоҳ буданд. Дар 26,0% -и ҳолатҳо, посухдиҳандагони мард ва зан оид ба роҳҳои пешгирии инфиродии худ маълумот надоштанро изҳор менамуданд. Дар ин ҳол, танҳо 33,8% пурсидашудагон аз воситаҳои пешгирии ҳомилагӣ истифода кардаанд.

Дар байни мушкилоти муҳимтарини солимии репродуктивӣ, ки дар боло зикр гардианд, мавҷудияти чунин падидаҳо дар муҳити ҷавонон, аз қабили фаъолияти барвақти чинсӣ ва фарҳанги пасти санитариро номбар кардан ҷоиз аст. Нишондодҳои баланди беморшавӣ ба БТАҶГ дар байни ҷавонон бо ҳусусиятҳои хоси рафтори насли ҷавон, маҳсусан, дар шароити муҳочирати меҳнатӣ бештар ба назар мерасад.

Таъсири манфии БТАҶГ ба вучуди инсон на ҳама вақт танҳо бо иллатёбии узвҳои чинсӣ ва нороҳатии шаҳвонӣ маҳдуд мешавад. Сабаби иллатёбӣ метавонанд: иллатёбии буғумҳо дар мавриди хламидиоз, системаи қалбӣ-рагӣ дар мавриди бемории оташак, бемориҳои онкологиро ба вучуд оранд (саратони гарданаи бачадон дар мавриди сироятёбӣ бо вирусҳои папиллома), дар мавриди сирояти ВНМО ба марг оварда расонанд. Дар занҳои синни наслофарӣ БТАҶГ метавонанд сабаби вайроншавиҳои муҳталифи шаҳвонӣ, безурёти; ба бачапартоӣ, зоишҳои қабливақтӣ, зиштрӯиҳои модарзодии ҷанин, мурдазоӣ, сироятёбии ҷанин бо БТАҶГ ва ВНМО оварда расонанд.

Дар мардон бошад, ҳамчунин ба инкишофёбии безурёти ва ихтилоли шаҳвонӣ то ба импотенсия оварда мерасонад. Аз гуфтаҳои

болозикр маълум мегардад, ки ин ба масрафи барзиёди молиявӣ барои ташхис, муолиҷа ва оғиятбахши минбаъдаи ў оварда мерасонанд.

Таҳлили вазъият гувоҳӣ медиҳад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дастрасӣ ба хизматрасонии солими репродуктивии наврасон ва ҷавонон аз сабаби суст будани низоми ёрии тиббӣ, нарҳҳои баланд ва сифати пасти хизматрасониҳо, аз ҷумла корҳои санитарию маърифатӣ дар байни аҳолии минтақаҳои кӯҳӣ, инчунин набудани мониторинг ва арзёбии доимии кори муассисаҳо ҳанӯз нокифоя аст.

Илова бар ин, чинсият, ҳамчун як қисми ҷудонашавандай зиндагии инсони комил, соҳаи комилан шаҳсӣ ва нодирни рафтори бо тартибу қоидаҳои сершумори иҷтимоиву маърифатӣ боқӣ мемонад, ки баҳсу мунозираи кушода ва озодонаи онро мушкилтар мекунад. Барои аксари одамон, муқовимат ба омӯзиши рафтори чинсӣ аз тарсу ҳарос ва шубҳаҳо нисбати ҳаёти шаҳсии онҳо бармеояд.

Дар самти ҳавасмандгардонии ҷавонон ба ҳифзи саломатии репродуктивӣ кор бурда истода, бояд тавассути беҳтар намудани тарғиби тарзи ҳаёти солим дар мактабҳо, муассисаҳои таҳсилоти олий ва миёнаи маҳсус мушкилоти демографӣ, иҷтимоӣ ва тиббии солими репродуктивии ҷавонон дар маҷмӯъ ҳаллу фасл карда шаванд.

Дар диспансерҳои соҳавӣ барпо намудани маҳзани маълумотҳо барои ташаккулдииҳои ҷорабиниҳо оид ба пешгирии БТАҶГ, мураттабсозии ҳучҷатҳои меъёри ҳукуқӣ, ки ба коҳиҳ додани омилҳои ҳатар, дастрасӣ ва сифати кумакҳо таъсир мерасонад, ба роҳ монданро ҷорабинии муҳим мешуморем.

**Хулоса.** Ҳамин тавр, рафтори ҳавғоники чинсӣ -ин шакли рафтори шаҳвонии инсон, аст ки ҳавғи сироятёбӣ бо БТАҶГ-ро зиёд мекунад: оғози бармаҳали ҳаёти чинсӣ, нағонистани чӣ тавр ҳудро аз сироятёбӣ бо сироятҳои чинсӣ муҳофизат кардан, зуд-зуд иваз намудани шарики шаҳвонӣ ва мавҷуд набудани шарики доимии шаҳвонӣ, алоқаҳои тасодуфии чинсӣ, истифода набур-

дани рифолаҳо ва дигар услугҳои муҳофизат. Аммо ба мукаммалсозии услугҳои ташхис ва муолиҷа нигоҳ накарда, имрӯзҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи баланди бемориҳои БТАҖГ бокӣ мемонад, дар байни сироятшудагон бошад, шахсони аз 17 то 29-сола (то 50%), 30 то 39 (то 30 то 40%) ва 40-35 - сола (10 то 20%) бартарӣ доранд. Таҳлили маводҳо сабит месозад, ки арқоми пешниҳодгардида аз воқеяят дуранд, чунки баҳше аз ҳисботҳои ҷойдошта ба яқдигар муҳо-

лифат мекунанд. Татбиқи амалии барномаҳои пешгирии бемориҳои дорои аҳамияти иҷтимоӣ ва баланд бардоштани фарҳанги саломатӣ дар муассисаҳои таълимиӣ нигоҳнакарда, самаранокии ин чорабиниҳо то ҳол хеле паст бокӣ мемонад. Аз ин рӯ, зарур аст, ки барномаҳои таълимиро васеъ намуда, истифодаи технологияҳои инновационӣ дар самти баланд бардоштани маърифати зарурии наврасон ва ҷавонон тақвият дода шавад.

### Адабиёт

1. Гаибов А.Г., Ганиева М.Х., Вохидов А.В. Основные аспекты охраны репродуктивного здоровья населения Республики Таджикистан // Вестник Авиценны. -Душанбе. 2016. - №4. – С. 52-54.
2. Ганизода М.Х., Ашуррова Дж. Г., Гаибов Х.М. Стратегия улучшения репродуктивного здоровья населения Республики Таджикистан // Здравоохранение Таджикистана. -Душанбе,-2019. - №- 1.С. 151-153.
3. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по инфекциям передаваемым половым путем 2016-2021 гг. Женева. ВОЗ.-61 с.
4. Задачи ЦУР, связанные со здоровьем, в Таджикистане: реализация политики мер в области здравоохранения и повышения благополучия. Доклад о ходе работы. 2020 г. ЕРБ-ВОЗ. Женева. 2020. -112 с.
5. Киясов И.А., Хузиханов Ф.В. Современные тенденции заболеваемости инфекциями, передающиеся половым путем, и пути ее профилактики // Успехи современного естествознания. – 2015. – № 2. – С. 51-55; URL: <http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=34699> (дата обращения: 17.03.2022).
6. Кожные и венерические болезни: учебник / под ред. О.Ю. Олисовой.— М.: Практическая медицина, 2015. — 288 с.: ил.
7. Курбанов Н.Т., Гаибов А.Г, Лукъянов Н.Б. Распространённость и первичная профилактика инфекций, передающихся половым путем среди трудовых мигрантов//Известия Академии наук Республики Таджикистан. 2019. - №4(2007).-С.95-100.
8. Некоторые причины ранних браков и их социальные последствия в Таджикистане//Вестник Таджикского национального университета. -Душанбе, 2018 - № - 1.-С. 199-203.
9. Отчет Министерства здравоохранения социальной защиты населения Республики Таджикистан от 15 ноября 2018 г. №5/8-720/4//Анализ заболеваемости и профилактики инфекций, передающихся половым путем.
10. Руководство. Глобальный мониторинг эпидемии по ВИЧ/СПИДу. ЮНЭЙДС.2021.-236 с.

### ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Курбанов Н.Т.

ГОУ «Республиканский медицинский колледж» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

**Аннотация.** В статье отмечается, что уровень подверженности населения заболеваниям,

передающимся половым путем (ЗППП) в Хатлонской области Республики Таджи-

кистан представляет серьезную проблему. По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 376 миллионов человек во всем мире ежегодно страдают от сифилиса, гонореи, хламидии, трихомониоза, генитального герпеса и других заболеваний, в т.ч влияющих на репродуктивную функцию. Различные социальные явления, такие как, низкая доступность и качества медицинской помощи, бедность, глобальные экологические проблемы привели к увеличению трудовой миграции,

упадку семейных и национальных устоев, института брака и серьезно изменили нормальный уклад жизни населения, особенно молодежи. В результате повысился уровень общих заболеваний, в т. ч.ЗППП, что, в свою очередь, негативно сказывается на экономическом положении, семьи и здоровье молодежи.

**Ключевые слова.** Хатлонская область Республики Таджикистан, подростки и молодежь, заболевания, передающиеся половым путем, факторы риска, профилактика.

## MAIN ASPECTS OF PREVENTION OF SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES AMONG ADOLESCENTS AND YOUTH IN KATLON REGION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Kurbanov N.T.

SEI “Republican Medical College” of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan

**Annotation.** The article notes that the level of susceptibility of the population to sexually transmitted diseases (STDs) in the Khatlon region of the Republic of Tajikistan is a serious problem. According to experts from the World Health Organization (WHO), more than 376 million people worldwide annually suffer from syphilis, gonorrhea, chlamydia, trichomoniasis, genital herpes and other diseases, including those affecting reproductive function. Various social phenomena, such as low availability and quality of medical care, poverty, global

environmental problems have led to an increase in labor migration, the decline of family and national foundations, the institution of marriage, and have seriously changed the normal way of life of the population, especially young people. As a result, the level of general diseases, including STDs, has increased, which, in turn, has a negative impact on the economic situation, families and health of young people.

**Keywords.** Khatlon region of the Republic of Tajikistan, adolescents and youth, sexually transmitted diseases, risk factors, prevention.

*Курбанов Н.Т.- МДТ «Коллеци тиббии чумхурияйӣ»-и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон*

*Курбанов Н.Т.- ГОУ «Республиканский медицинский колледж» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан*

*Kurbanov N.T.- SEI “Republican Medical College” of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan*

## ОНКОЛОГИЯ

### ХУСУСИЯТХОИ ЭПИДЕМИОЛОГӢ, КЛИНИКӢ, ТАШХИС ВА МУОЛИЧАИ САРАТОНИ ПӮСТИ ПИЛКҲО ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Сангинов Ч.Р.<sup>1</sup>, Юлдошев Р.З<sup>1</sup>, Назаров<sup>1</sup>Ш.О., Махмудова<sup>2</sup>. Л.Ш.

1. Кафедраи онкология, ташхиси шуой ва муолиҷаи шуой (мудири кафедра д.и.т Юлдошев Р.З.) – и МДТ «Донишгоҳи Давлатии Тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни сино». 2. МД «Маркази илмии ҷумҳуриявии саратоншиносӣ» Вазорати Тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Муҳиммият.** Саратони пӯст дар аксари кишварҳои оламсатҳи баланди беморшавиро бо тамоюл ба болоравӣ нигоҳ дошта, дар соҳтори номияҳои бадсифат 14% - 14,5%-ро ташкил менамояд [1]. Ин нишондиҳанда дар байни мардҳо аз саратони шушу гадуди простата ва дар миёни занҳо бошад, аз саратони гадуди шир камтар аст. Сабаби мубрамияти мушкилоти мазкур на танҳо зуд афзоиш ёфтани беморӣ, балки ташхиси таъхирафтода ва пайдо шудани усулҳои нави нисбатан дақиқтари ташхис ва усулҳои маҷмӯии ташхис ба ҳисоб меравад [2]. Аксаран сатҳи баланди гирифткоршавӣ ба саратони пӯстро ҳамчун нишондиҳандай номусоиди экологии хусусияти тибидошта баррасӣ менамоянд. Беморӣ бештар дар давраи синни аз 50 то 69-солагӣ пайдо мешавад, аммо солҳои охир майл ба ҷавоншавӣ дорад. Саратони пӯст аз шакли ҳуҷайраҳои базалӣ (базалиома) иборат буда, аз 75-79% тамоми саратони эпителиявии пӯст, шакли паҳнҳуҷайрагӣ (5-15 %) ва камтар аз 1% саратони зоидҳои пӯст (карсиномаи Меркел) ташкил мебад [2:3]. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи баланди гирифткоршавӣ ба саратони пӯст ҳифз шуда, устуворан дар мақоми 3-4 қарор дорад [4].

Саратони пӯсти пилкҳо омоси нисбатан интишорёфта ба ҳисоб рафта, барои саратоншиносии муосир як қатор мушкилоти муҳим эҷод кардааст. Омоси пӯсти пилкҳо зиёда аз 80%-и тамоми номияҳои узвҳои босираро ташкил медиҳад, ки дар байни онҳо омосҳои хушсифат бартарият доранд ва дар намояндагони тамоми синнусол ба назар мерасанд. 67%-и ҳодисаҳоро омоси генезаш эпителиявӣ, 28,9%-ро номияи бофтаҳои нарм ва омосҳои пигментӣ бошанд,

12%-ро ташкил менамоянд [5]. Бар пояи маълумоти муаллифони гуногун, басомади саратон дар миёни номияи пӯсти пилкҳо аз 5 то 55%-ро ташкил медиҳад. Хусусан саратони пӯсти пилкҳо ба Юнон 41,2% [6], дар Эрон ба 54,9% [7], дар байни филиппинҳо ба 32,7% [8], дар Ҷин бошад, ба 5% [9] мерасад. Теъдоди афзалиятноки беморӣ дар даҳаи 7 - 8-уми умр рост меояд. Бо вучуди дастрасии ташхиси визуалӣ саратони пӯсти пилкҳо дар марҳилаи барвактӣ (T1) ҳамагӣ зимни 1/3 беморшудагон ошкор мешавад ва ин нишондиҳанда имконияти муолиҷаи мавзии ҳифзкунандаи узвро дар фаъолияти мӯътадили пилку чашмҳо коҳиш медиҳад [10].

Номияҳои бадсифати узвҳои босира дар соҳтори бемориҳои саратонӣ мақоми 9-10-ро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ишғол менамояд. Ҳар сол аз 15 то 26 бемор ба қайд гирифта мешавад. Нишондиҳандай беморӣ ба сари ҳар 100 000 нафар аҳолӣ ба 0,5 - 0,7 ҳодиса рост омада, басомади саратони пӯсти пилкҳо 58%-ро ташкил менамояд, ки аз сатҳи баланд будани он дар кишвар гувоҳӣ медиҳад.

Таносуби зиёди ҳодисаҳои қуҳнашудаи беморӣ, хусусияти ташхис ва ҷараёни клиникии беморӣ, ки ба ҷанбаҳои иқлими-ҷуғроғӣ ва навъи морфологии омос алоқамандӣ дорад, моро ба омӯзиши ин патология дар популатсиямон водор намуд [10].

**Мақсади таҳқиқот** аз таҳлил намудани хусусиятҳои эпидемиологӣ, зуҳуроти клиники, ташхису муолиҷаи беморони мубтало ба саратони пӯсти пилкҳо иборат мебошад, ки аз рӯйи муроҷиати худи беморон ба МЦИС Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи аз солҳои 2011 то 2017 сурат гирифтааст.


**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳлили ретроспективии беморони гирифткор ба саратори пӯсти пилкҳо ба амал оварда шуд, ки дар давраи аз соли 2011 то 2017 дар шуъбай саратоншиносии умумии МЧИС муолиҷа гирифтанд. 90 беморе, ки муолиҷаи маҳсусро ҳам мустақилона ва ҳам дар комбинатсияи гуногун дар шакли ҷарроҳӣ, шуой ва кимиёдармонӣ қабул карданд, мавриди омӯзиш қарор ёфтанд. Ҳангоми таҳлили мӯлумотҳо тағиیرёбии он аз рӯйи сину сол дар ҳудуди аз 36 то 75 сола бо бартарияти контингенти аз 66-сола боло муайян карда шуд. Мардҳо 40 (44,5%) ва 50 (55,4%) нафарро занҳо ташкил менамуданд. (Чадвали 1)

#### Чадвали 1. Таносуби беморон аз рӯйи чинс ва синусол

Сину сол	Мардҳо	Занҳо	Хамагӣ
то 45	0	1(1,11%)	1(1,1%)
аз 46 то 65-сола	17(18,88%)	20(22,22%)	37(41,11%)
Аз 66-сола боло	23(25,55)	29(32,22)	52(57,88%)

Ҳангоми омӯзиши басомади беморшавӣ вобаста ба манотики ҷумхурӣ мо ҷунин маълумотҳоро ба даст овардем: вилояти Ҳатлон – 32 (35,6%) бемор, Ноҳияҳои тобеи ҷумхурӣ – 20 (22,2%) ҳодиса, ш. Душанбе – 17 (18,9%), вилояти Суғд - 15 (16,7%) ва ВМБҚ – 6 (6,6%).

Расми 1.- Зимнан бартарияти гирифткоршавӣ дар манотики ҷанубӣ бо инкишофи ањанавии сектори аграрӣ ба мушоҳида расид.



#### Расми1. Теъдоди беморон дар ноҳияҳо

Дар ҳама ҳолатҳо ташхис аз ҷиҳати морфологӣ тасдиқ шуда, усулҳои лабораторӣ ва инструменталӣ ба кор бурда шуданд. Саратони ҳуҷайраҳои базалиалий дар 69 (76,7%) бемор ва паҳнхуҷайра бошад, дар 21 (23,3%) мариз муайян карда шуд, ки ба маълумоти адабиётҳо мувоғиқат менамояд.

Беморон аз рӯйи мавзеъгирии омос ҷунин тасниф шуданд: дар мавзеи пилки боло – 14 (15,5%) ҳодиса, пилки поёнӣ – 60 (66,7%) бемор, дар қунци дарунии роги ҷашм – 10 (11,1%) нафар, бешумор (пилки болой ва поёнӣ) - дар 6 (6,7%) мариз (чадвали2).

#### Чадвали2. Мавзеъгирии омос

Мавзеъгирии омос	Теъдод	%
Пилки боло	14	15,5%
Пилки поёнӣ	60	66,7%
Қунцидаруниҷашм	10	11,1%
Якҷандомавзеъгирий	6	6,7%
Хамагӣ	90	100%



Расми 2. Саратони паҳнхуҷайраи пилки поёни ҷашми чап (T4) дар бемори 52-солаи мухлати бемориаш 3-сола



Расми3. Саратони базалиалии пӯсти қунци дарунии ҷашми рост (T4): а – дар бемори 54-сола

Марҳилабандии омос тибқи Таснифоти байналмилалии омосҳои бадсифат (TNM нашри 8 ум аз 2018) ба амал оварда шуд. Зимнан марҳилаҳои зерини беморӣ ба назар мерасид: (ҷадвали 3).

### Ҷадвали3. Таснифоти беморон мувофики марҳалаҳои TNM


Марҳала	Теъдод	%
T1N0M0	7	7,8%
T2N0M0	17	18,9%
T3N0M0	41	45,5%
T4N0M0	19	21,1%
T3N1M0	2	2,2%
T4N1M0	4	4,4%

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва муҳокимаи онҳо.** Ҳусусиятҳои паҳншавии саратони пӯсти пилкҳо дар кишвар ошкор карда шуданд, ки онҳо асосан дар занҳо (55,4%) муайян шудааст, ҳусусан дар категорияи аз 60-сола боло бо нишондиҳандай баланди гирифтешавӣ дар минтақаи ҷануби (вилояти Ҳатлон 35,6%)-и ҷумҳурӣ зоҳир шуд. Ин маълумотҳо як дараҷа мавҷудияти ҳусусиятҳои эпидемиологии патологияи мазкурро дар Тоҷикистон тасдиқ мекунад, ки ин бо сатҳи баланди инсолятсияи шуъоҳои ултрабунафш ва бештар машғул шудан ба сектори аграрӣ алоқамандӣ дорад.

Новобаста аз мавзеъгирии визуалий бартаријати бештар -73,3% ҳодисаҳои паҳншудаи ( $T_{3,4}$ ) беморӣ ба қайд гирифта шудааст, дар ҳоле ки тибқи маълумоти бештари муаллифон, ҳодисаҳои қӯҳнашуда дар саратони пӯсти пилкҳо зимни 12-33% ҳолат ба назар мерасад ва он аз ниҳоят нокифоя будани кори соҳторҳои зинаи аввал, бар шумули дерматологҳо ва офтальмологҳо ва маълумот надоштани аҳолӣ дарак медиҳад. Омос дар 66,7% ҳодисаҳо дар пилки поён ҷойгир шудааст, ки ба маълумоти адабиётҳо мувофиқат менамояд [11:12]. Ташхиси гистологӣ дар мавриди 64,5%-и беморон то ҷарроҳӣ (таҳқиқоти ситологӣ), дар бокимондаҳо бошад, баъди амалиёт (таҳқиқоти гистологӣ) тасдиқ шудааст. Дар шумораи бештари беморон, ки -76,7% саратони базалий муайян шудааст ва паҳнхӯҷайравӣ бошад, 23,3%-ро ташкил мекунад. Бо вучуди он

ки як зумра муаллифон бар онанд, ки шакли паҳнхӯҷайравии саратон танҳо дар ҳудуди 5-9% ба назар мерасад. [13:14:15]

Бо назардошти ҷойгиршавии омос, намудҳои гистологӣ ва паҳншавии омос табобати ҷарроҳиро 45 (50%) беморон қабул карданд, 15 (16,7%) нафар танҳо шуодармонӣ, муолиҷаи омехта (шуодармонӣ + ҷарроҳӣ; ҷарроҳӣ+ шуодармонӣ) бошад, 24 (26,6%) бемор ва 6 (6,7%) мариз муолиҷаи комплексӣ (шуодармонӣ + ҷарроҳӣ+ поликимиёдармонӣ) қабул намуданд. (Расми 4).



Расми 4. Муолиҷаи саратони пӯстипилкҳо

Дар таркиби усуљҳои ҷарроҳии муолиҷа амалиёти реконструктивӣ-пластикий дар мавриди 10 (11,1%) бемор, экзентератсияи ҷангоми олоиши ҷангомона дар 16 (17,8%) мариз, бурида гирифтани омос ва пушонидани нуқсонбо малофай гузаронидашуда дар 33 (36,6%) нафар ва бурида гирифтани омос бо тармими мавзеии бофтаҳо дар 16 (17,8%) ҳодиса татбиқ гардид. Дар мавриди басомади амалиёти ҷарроҳӣ, ҷангоми саратони мавзеъгирии периокулярӣ, оид ба маҳдуданистифода намудани он андешаҳо зиёданд [16], инчунин тавсияҳо дар бобати пасравии эҳтиёткорона аз қанораи омос низ муҳталифанд. Тактикаи мо 0,5 см дурттар аз қанораи ҷароҳат буриданни омосро пешбинӣ менамояд. Қайд кардан зарур аст, ки имконнозазир будани иҷрои крио таъсир ва муолиҷаи фотодинамикӣ ба як дараҷа ба боло рафтани төъдоди амалиёти ҷарроҳӣ мусоидат менамояд [16].

Шуодармонӣ, ба сифати алтернативаи муолиҷаи ҷарроҳӣ, зимни речайи монодармонӣ дар мавриди бемороне ба кор бурда мешавад, ки аз марҳалаи  $T_{1,2}$  ранҷ мебурданд. Ҷангоми раванди мавзеиан паҳншуда усуљҳои омехта ва мачмӯии муолиҷа истифода шуд.

Натицаи дури муолича дар 73 бемор ба муҳлати 5 сол пайгирий шуд. Дар раванди назорат аз навсабзии (ретсидиви) омос баъди муоличаи ҷарроҳӣ дар мавриди 5 (5,5%) нафар, баъди шуодармонӣ дар 7 (7,8%), баъди муоличаи омехта дар 7 (7,8%) ва баъди муоличаи маҷмӯӣ бошад, дар 5 (5,5%) бемор ба қайд гирифта шуд. Мувофиқи маълумоти муаллифони гуногун ҳатари аз навсабзии омос ҳангоми саратони ҳучайраҳои базалиалӣ 5,15%, саратони паҳнхӯҷайра бошад, 17,2%-ро ташкил медиҳад [17:18:19], дар ин маврид ҳатари зиёда аз ду решадавонӣ ҳангоми 25,4% ба қайд гирифта шуд. Бештари реашадавонӣ дар мавзеи пилки поёнӣ ва кунчи медиалии ҷашм ба амал меоянд, ки натицаи таҳқиқоти мо низ инро тасдиқ намуд [20:21].

### Хулосаҳо:

1. Саратони пӯсти пилкҳо бештар дар синни аз 60-сола боло дучор мегардад ва аксаран занҳо дар минтақаҳои ҷанубии кишвар ба он гирифтор мешаванд.
2. Саратони пӯсти пилкҳо бештар дар мавзеи пилки поёнӣ ва кунчи медиалии ҷашм ҷойгир мешавад.
3. Аз ҷиҳати морфологӣ бештар навъҳои гистологии омоси ҳучайраҳои базалиалӣ муайян гаштаанд.
4. Муоличаи ҷарроҳӣ ва шуодармонӣ усуљҳои асосии муоличаи саратони пӯсти пилкҳо ба ҳисоб мераванд.
5. Эҳтимоли аз навсабзии омос дар марҳалаи дур ҷандон зиёд набуда, ба ҳисоби миёна 6,6%-роташкил медиҳад.

### Адабиёт

1. Чеботарев В.В., Хисматуллина З.Р., Закирова Ю.А. Некоторые аспекты эпидемиологии и диагностики злокачественных новообразований кожи. *Креативная хирургия и онкология*. 2020;10(1):65-73. <https://doi.org/10.24060/2076-3093-2020-10-1-65-73>.
2. Вавринчук А.С., Марочки А.Ю. Рак кожи: факторы риска, эпидемиология в России и в мире // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 6. ;URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=23142>
3. Erdem GU, Sendur MA, Ozdemir NY, Yazıcı O, Zengin N. A comprehensive review of the role of the hedgehog pathway and vismodegib in the management of basal cell carcinoma. *Curr Med Res Opin*. 2015;31(4):743–756.
4. Д.Р. Сангинов, З.Х. Ҳусейнзода, И.Н. Ҳусейнов, Ф.Х. Райхонов, И.К. Ниязов, А.Ж. Жылкайдарова. Некоторые аспекты диагностики и лечения меланомы кожи в Республике Таджикистан. Онкология и радиология Казахстана, 2020, 56 (2), 16-21.
5. Енгібарян М.А. клинико-экспериментальное обоснование комплексной терапии опухолей внутреннего угла глаза // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4.; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=20897>
6. Asproudis I., Sotiropoulos G., Gartzios Ch. et al. Eyelid tumors at the University Eye Clinic of Ioannina, Greece: A 30-year Retrospective Study. *Middle East Afr J Ophthalmol* 2015;22:2:230–2. DOI: 10.4103/0974-9233.151881 PMID: PMC4411622. PMID: 25949083],
7. Bagheri A., Tavakoli M., Kanaani A. et al. Eyelid masses: A 10-year survey from a tertiary eye hospital in Tehran. *Middle East Afr J Ophthalmol* 013;20:187–92. DOI: 10.4103/0974-9233.114788. PMID: 24014978],
8. Domingo R.E., Manganip L.E., Castro R.M. Tumors of the eye and ocular adnexa at the Philippine Eye Research Institute: a 10-year review. *Clin Ophthalmol* 2015;9:123947. DOI: 0.2147/OPTH.S87308.Collection. 2015. PMID: 26185414]
9. Huang Y.Y., Liang W.Y., Tsai C.C. et al. Comparison of the clinical characteristics and outcome of benign and malignant eyelid tumors: an analysis of 4521 eyelid tumors in a Tertiary Medical Center. *BiomedResInt* 2015:453091. DOI: 10.1155/2015/453091. PMID: 26634208
10. Бровкина А.Ф. Офтальмоонкология: Руководство для врачей. – М.: Медицина, 2002. – 424с.;ил. С.193-197.;
11. Панова И.Е., Аракелян А.Э., Кученкова И.А. К вопросу рецидивирующего течения злокачественных новообразований кожи век.// *Опухоли головы и шеи*. 2016;6(4):26-29. <https://doi.org/10.17650/2222-1468-2016-6-4-26-29>

12. Furdovb A, Horkovic Žoub K, Babolb, Kobzovb D, Ondručob M. Nemelanumoy nöbdorykoħemihalnascavn'torgħi hokx-tika – bazocelulbrnykarcinym [Non-melanotictum or soft eyelid skin and inner corner – basocellular carcinoma]. *CeskSlovOftalmol.* 2015;71(6):293–301. Czech [with English abstract].
13. De Macedo EM, Carneiro RC, de Lima PP, Silva BG, Matayoshi S. Imiquimod cream efficacy in the treatment of periocular nodular basal cell carcinoma: a non-randomized trial. *BMC Ophthalmol.* 2015;15:35.
14. Iljin A, Zielinski T, Antoszewski B, Sporny S. Clinicopathological analysis of recurrent basal cell carcinoma of the eyelid. *PostepyDermatolAlergol.* 2016;33(1):42–46.
15. Suzuki H.S., Serafini S.Z., Sato M.S. Utility of dermoscopy for demarcation of surgical margins in Mohs micrographic surgery. *An Bras Dermatol* 2014;8:38–43. DOI: 10.1590/abd1806-4841.20142400. PMCID: PMC3938352
16. Пурцхванидзе В. А. Фотодинамическая терапия рака кожи внутреннего угла глаза и нижнего века // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 2016. №3. Публикация 2-5. URL: <http://www.medtsu.tula.ru/VNMT/BuUetin/E2016-3/2-5.pdf> (дата обращения: 14.07.2016). DOI: 10.12737/20883.
17. Бровкина А.Ф., Лернер М.Ю. Рак кожи век: эпидемиология, прогноз. *Онкологии головы и шеи.* 2017;7(1):81-85. <https://doi.org/10.17650/2222-1468-2017-7-1-81-85>
18. Панова И.Е., Кученкова И.А., Семенова Л.Е. Клиникоморфологическая характеристика базальноклеточного рака кожи век при первично множественном поражении//Вестник огу №14 (133)/ноябрь'2011// стр. 356-358
19. Echchaoui A, Benyachou M, Houssa A, et al. Prise en charge des carcinomes des paupières: étude biconcentrique rétrospective sur 64 cas avec revue de littérature [Management of eyelid carcinomas: retrospective bicentric study of 64 cases and review of the literature]. *J Fr Ophthalmol.* 2016;39(2):187–194. French [with English abstract].
20. Ho SF, Brown L, Bamford M, et al. 5 Years review of periocular basal cell carcinoma and proposed follow-up protocol. *Eye* 2013;27:78-83.
21. Sun MT, Wu A, Huigol SC, Selva D. Точность биопсии для определения субтипов периокулярной базально-клеточной карциномы. *Ophthal Plast Reconstr Surg.* 2015; 31 (6): 449–451.

## ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАКА КОЖИ ВЕК В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Сангинов Д.Р.<sup>1</sup>; Юлдошев Р.З<sup>1</sup>; Ш.О.Назаров<sup>1</sup>; Л.Ш.Махмудова<sup>2</sup>;

1. Кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ГОУ “Таджикский Государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино”; 2. ГУ «Республиканский онкологический научный центр» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

Наиболее частой локализацией опухоли была нижнее веко - 66,7% случаев. У подавляющего количества больных выявлен базальноклеточный рак (76,7%), плоскоклеточная форма рака имело место в 23,3% случаев. Хирургическое лечение получили 45 (50%) больных, только лучевую терапию – 15 (16,7%), комбинированное лечение (лучевая терапия + операция; операция + лучевая терапия) – 24 (26,6%) больных, а комплексное лечение (лучевая терапия + операция+ полихимиотерапия) – 6 (6,7%) больных. Реконструктивно – пластические операции применены у 10 (11,1%) больных, эк-

зентерация орбиты при орбитальной инвазии произведена 16 (17,8%) больным, иссечение опухоли с замещением дефекта перемещенным лоскутом у 33 (36,6%) и иссечение опухоли с пластикой местными тканями у 16 (17,8%) больных. Отдаленные результаты лечения прослежены у 73 больных, в сроке 5 лет. Рецидивы отмечены после хирургического лечения у 5 (5,5%) больных, после лучевой терапии у 7 (7,8%) больных.

**Ключевые слова.** Рак кожи век, эпидемиология, хирургическое лечение

## FEATURES OF EPIDEMIOLOGY, CLINICS, DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF EYELID SKIN CANCER IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Sanginov D.R.<sup>1</sup>; Yuldashev R.Z<sup>1</sup>; Sh.O. Nazarov<sup>1</sup>; L.Sh. Makhmudova<sup>2</sup>;

1. Departments of Oncology, Radiation Diagnostics and Radiation Therapy SEI "Tajik State Medical University named after Abualiibn Sino"; 2. State Institution "Republican Cancer Research Center" of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan

The most common localization of the tumor was the lower eyelid - 66.7% of cases. The vast majority of patients had basal cell carcinoma (76.7%), squamous cell carcinoma occurred in 23.3% of cases. 45 (50%) patients received surgical treatment, 15 (16.7%) patients received only radiation therapy, 24 (26.6%) patients received combined treatment (radiation therapy + surgery; surgery + radiation therapy), and complex treatment (radiation therapy + surgery + polychemotherapy) - 6 (6.7%) patients. Reconstructive plastic surgery was performed in

10 (11.1%) patients, exenteration of the orbit during orbital invasion was performed in 16 (17.8%) patients, excision of the tumor with replacement of the defect with a displaced flap in 33 (36.6%) and excision of the tumor with plasty local tissues in 16 (17.8%) patients. Long-term results of treatment were followed up in 73 patients over a period of 5 years. Relapses were noted after surgical treatment in 5 (5.5%) patients, after radiation therapy in 7 (7.8%) patients.

**Keywords.** Eyelid skin cancer, epidemiology, surgical treatment

**Сангинов Ч. Р.** – д.и.т. профессор кафедраи онкология, ташихиси шуоӣ ва муолиҷаи шуоии МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино», E-mail: [sanginov1952@gmail.com](mailto:sanginov1952@gmail.com).

**Сангинов Дж. Р.** - д.м.н. профессор кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино"; E-mail: [sanginov1952@gmail.com](mailto:sanginov1952@gmail.com)

**Sanginov D. R.** - Doctor of Medical Sciences Professor of the Department of Oncology, Radiation Diagnostics and Radiation Therapy of the State Educational Institution "Tajik State Medical University named after Abu Ali Ibni Sino"; E-mail: [sanginov1952@gmail.com](mailto:sanginov1952@gmail.com)

**Юлдошев Р.З.-** д.и.т., мудири кафедраи онкология, ташихиси шуоӣ ва муолиҷаи шуоии МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Тел: 918679399.

**Юлдошев Р.З.-** д.м.н. зав.кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино"; Тел: 918679399.

**Yuldashev R.Z.-** Doctor of Medical Sciences Professor of the Department of Oncology, Radiation Diagnostics and Radiation Therapy of the State Educational Institution "Tajik State Medical University named after Abu Ali Ibni Sino: Tel: 918679399.

**Назаров Ш.О.-** ассистенти кафедраи онкология, ташихиси шуоӣ ва муолиҷаи шуоии МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Тел: 918679399.

**Назаров Ш.О.-** ассистент кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино"; Тел: 918679399.

**Sh.O. Nazarov-** of the Department of Oncology, Radiation Diagnostics and Radiation Therapy of the State Educational Institution "Tajik State Medical University named after Abu Ali Ibni Sino: Tel: 918679399.

**Махмудова Л.Ш.-** н.и.т., корманди МД «Маркази илми ҷумҳурияти саргонииносӣ» Вазорати Тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тел: 918679399.

**Махмудова Л.Ш.-** к.м.н., научный сотрудник ГУ «Республиканский онкологический научный центр» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан. Тел: 918679399.

**L.Sh. Makhmudova-** State Institution "Republican Cancer Research Center" of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan: Tel: 918679399

## СТОМАТОЛОГИЯ

### НИШОНДИҲАНДАҲОИ МАНБАҲОИ ОБИ ОШОМИДАЙ ДАР САРЧАШМАҲОИ ГУНОГУНИ ТАБИИИ ДЕҲОТИ НАЗДИШАҲРИИ Ш. ТУРСУНЗОДА ВА ЭҲТИМОЛИЯТИ ТАЪСИРИ ОНҲО БА ИНКИШОФИ БЕМОРИҲОИ СТОМАТОЛОГӢ ДАР КӮДАКОН ВА НАВРАСОН

Раҷабов Б.Б.,<sup>1</sup> Тоиров У. Т.,<sup>1</sup> Тошев А.Ф.<sup>2</sup>

1. Пажӯшишгоҳи илмӣ-клиникии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғу рӯй (ш. Душанбе, Тоҷикистон); 2. Кафедраи химияи умумӣ ва гайриорганикӣ.

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзиши нишондиҳандаҳои манбаҳои оби ошомиданӣ дар сарчашмаҳои гуногуни табиии деҳоти наздишахрии ш. Турсунзода ва муайян карданни таъсири онҳо ба инкишофии бемориҳои стоматологӣ дар кӯдакон ва наврасон.

**Муҳиммият.** Профилактика- системаи ҷорабиниҳои давлатӣ, иҷтимоӣ, беҳдоштӣ ва тибии барои таъмини сатҳи баланди саломатӣ ва пешгирии беориҳо нигаронидашуда [2]. Дар системаи профилактика ду звенои протсессия ягонаи профилактико чудо мекунанд: профилактикаи аввалия ва дувумӣ[3,4].

**Муқаддима.** Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ меъёри имконпазири концентратсияи фторро дар оби ошомиданӣ муайян кардааст: 0,5-1 мг дар литр. Аммо ин рақам вобаста аз иқлиме, ки дар он одамон зиндагӣ мекунанд, тағйир мебад. Аз ҷумла дар қишварҳои гарм истеъмоли об зиёд аст. Аз ҳамин сабаб бояд, ки дар об на бештар аз 0,5 -1,0 мг фтор дар литр мавҷуд бошад. Аммо дар манотики гуногуни дунё концентратсияи фтор дар оби ошомиданӣ як хел нест.

Фторидҳо намаки фтор, дар табиат вучуд доранд. Дар шакли табиӣ онҳо дар ҳама манбаҳои обҳо дида мешаванд. Муҳтавои фторидҳо дар об вобаста аз иқлими ва шароити ҷуғрофӣ фарқ мекунад. Исбот карда шудааст, ки дар таркиби оби ошомиданӣ вучуд доштани онҳо барои саломатӣ муфид аст. Аммо дар манотики гуногун дар манбаҳои об муҳтавои фтор дар оби ошомиданӣ гуногун аст. Дар як гурӯҳи минтақаҳо микдори фтор дар оби ошомиданӣ барзиёд аст [2].

Таҳқиқотҳои сершуморе, ки дар нуқтаҳои муҳталифи ҷаҳон гузаронида шудаанд, самаранокии обҳои фторнокро исбот кардаанд. Ин таҳқиқотҳо нишон доданд, ки

микдори ҳолатҳои баамаломадаи кариес ва дараҷаи ҷиддияти кариес дар кӯдакон ва қалонсолони ноҳияҳое, ки дар онҳо консентратсияи фторид дар оби ошомиданӣ кам аст, хеле баланд мебошад. Самаранокии фторноксозии обҳо аз тарафи олимони зиёд дар қишварҳои муҳталифи ҷаҳон исбот карда шудааст. Фторноксозии обҳо бештар аз ҳама барои кӯдакон муфид аст, зоро дандонҳои онҳо рӯ ба инкишофанд. Фторноксозии обҳо наврасон ва қалонсолон ва маҳсусан пиронсолонро низ аз кариес муҳофизат мекунад. Фторноксозии обҳо имконият медиҳад, ки аз табобати дарднок ва пуркимати стоматологӣ пешгирӣ карда шавад.

Таъкид намудан муҳим аст, ки фторидҳодар табиат дар манбаҳои оби ошомиданӣ бо концентрасияҳои гуногун вучуд доранд. Фторидҳо дар протсесси фторноксозӣ ба мисли протсесси табиии йон мебошад. Вақте ки фторидҳо дар шароити идорашаванда ба об илова карда мешаванд, фоидаи он барои дандонҳо ба монанди фоидаи истеъмоли обе ҳаст, ки сатҳи оптимальии фторидҳои натуралиро доро ҳастанд.

Боядзикр кард, ки таъсири фторидҳо ба организм, ба монанди таъсири дигар мавод, аз дозаи он вобаста аст. Ҳатто об ё оксиген, ки барои моҳаётан муҳиманд ва бидуни онҳо зиндагӣ кардан номумкин аст. Бояд гуфт, ки дозаи баланди фторидҳо ба саломатии одамон зиён дорад.

Мо нишондиҳандаҳои манбаҳои оби ошомиданӣ дар сарчашмаҳои гуногуни табиии деҳоти наздишахрии ш. Турсунзодаро дар ҷанбаи муқоисавӣ бо мақсади банақшагирии минбаъдаи ҷорабиниҳои табобатӣ-профилактикаи стоматологӣ бо назардошти маълумотҳои ба даст овардашуда мавриди омӯзиш қарор додем (ҷадвалҳои 1,2,3).

**Чадвали № 1-Натицаҳои таҳлили оби ошомидани аз дарёчаҳо, 08 –апрели соли 2022 (ш. Турсунзода, деҳаи «Батош», протоколи №49)\***

№ р/т	Нишондиҳандаҳои сифати об (ингредиентҳо)	Воҳиди ченак	Нишондиҳандаҳои меъёри	Натицаҳои таҳлил
1	2	3	4	5
<b>1. Нишондиҳандаҳои физикии обҳо (Сан Пин 2.1. 004-07)</b>				
1.	Ҳарорати об	°C	7-11	20
2.	Бўй	Балл дар 20 °C	2	0
3.	Мазза	Балл дар 20 °C	2	0
4.	Ранг	дараҷа	20	1,0
5.	Тирагӣ	мг/л	1,500	0
6.	Боқимондаи хушк	мг/л	1000	305,24
7.	Шўрӣ	мг/л (г/л)	1 000 (1)	0,21
8.	Нест кардан баркгузаронӣ	Ом/см <sup>-1</sup>	1	0,433
<b>2. Нишондиҳандаҳои химиявии обҳо (Сан Пин 2.1.004-07)</b>				
1.	Нишондиҳандаи гидрогенӣ	pH	6/9	7,63
2.	Бериллий	мг/л	0.0002	-
3.	Бор (B)	мг/л	0.5	-
4.	Оҳан (Feобщ.)	мг/л	0.3(1.0)2	0,00
5.	Марганетс (Mнобщ.)	мг/л	0.1(0.5)2	0,001
6.	Мис	мг/л	1.0	0,00
7.	Молибден (Mo)	мг/л	0.25	0,00
8.	Арсен	мг/л	0.05	-
9.	Нитратҳо (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	мг/л	45	0,02
10.	Нитритҳо (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	мг/л	3,3	0,005
11.	Дуруштии об	Ммол/дм <sup>3</sup>	7.0(10)2	5,0
12.	Оксиднокии перманганатӣ	МгO/дм <sup>3</sup>	5.0	-
13.	ХПК	МгO/дм <sup>3</sup>	3,0	-
14.	Сурб	мг/л	0.03	-
15.	Фосфатҳо (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	мг/л	3,5	0,4
16.	Сулфидҳо (S <sup>2-</sup> )	мг/л	0,03	0,000
17.	Стронтсий	мг/л	7.0	-
18.	Сулфатҳо(SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	мг/л	500	99,85
19.	Фтор (F <sup>-</sup> )	мг/л	0,7-1,5	0,78
20.	Хлоридҳо (Cl <sup>-</sup> )	мг/л	350	10,76
21.	Синк	мг/л	5,0	-
22.	Алюминий (Al <sup>3+</sup> )	мг/л	0,5	-
23.	Хром (Crобщ.)	мг/л	0,05	0,00
24.	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	мг-ЭКВ/л	1000	98,24
25.	Ca	мг/л	140	32,1
26.	Mg	мг/л	40	6,1
27.	K+Na	мг/л	12/200	26,86

\*Номи манбаи об: дарёча. Таърих ва замони интихоб карда гирифтани намуна аз 07.04.2022

**Натицаҳои таҳқиқот.** Натицаҳои таҳқиқоти оби ошомидани аз дарёчаи Батош аз 8-уми апрели соли 2022 нишон дод, ки нишондиҳандаҳои меъёрии фтор ва калсий аз нишондиҳандаҳои зарурӣ каме паст аст, ки дар ин маврид дар кӯдакон ва наврасон пайдо шудани кариеси дандонҳо имконпазир аст.

Натицаҳои таҳлили оби ошомидани аз дарёчаи Ширкент (соли 2022) нишон дод, ки нишондиҳандаҳои меъёрии фтор ва калсий

аз нишондиҳандаҳои зарурӣ дар ин деҳа каме паст аст, ки дар кӯдакон ва наврасон барои пайдо шудани кариеси дандонҳо мусоидат мекунад (чадвали 3).

Натицаҳои таҳлили оби ошомидани аз дарёчаи деҳаи «Тӯда» (соли 2022) баланд будани нишондиҳандаҳои меъёриро нишон дод, ки барои дар кӯдакон ва наврасон пайдо шудани флюорозаи дандонҳо мусоидат мекунад.

**Чадвали № 2. Натицаҳои таҳлили оби ошомидани аз дарёчаҳо, 08 –апрели соли 2022  
(ш. Турсунзода, дехаи «Ширкент», протоколи №50)\***

№ р/т	Нишондиҳандаҳои сифати об (ингредиентҳо)	Воҳиди ченак	Нишондиҳандаҳои меъёри	Натицаҳои таҳлил
1	2	3	4	5
<b>1. Нишондиҳандаҳои физикии обҳо (СанПин 2.1.004-07)</b>				
1.	Харорати об	°C	7-11*	20
2.	Бўй	Балл дар 20 °C	2	0
3.	Мазза	Балл дар 20 °C	2	0
4.	Ранг	дараҷа	20	23
5.	Тирагӣ	мг/л	1,500	5,33
6.	Боқимондаи хушк	мг/л	1000	149,15
7.	Шўрӣ	мг/л (г/л)	1 000 (1)	0,10
8.	Нест кардани барқгузаронӣ	Ом/см <sup>-1</sup>	1	0,193
<b>2. Нишондиҳандаҳои химиявии обҳо (СанПин 2.1.004-07)</b>				
1.	Нишондиҳандаи гидрогенӣ	pH	6/9	7,86
2.	Бериллий	мг/л	0.0002	-
3.	Бор (B)	мг/л	0.5	-
4.	Оҳан (Feобщ.)	мг/л	0.3(1.0)2	0,00
5.	Марганетс (Mнобщ.)	мг/л	0.1(0.5)2	0,001
6.	Мис	мг/л	1.0	0,00
7.	Молибден (Mo)	мг/л	0.25	0,00
8.	Арсен	мг/л	0.05	-
9.	Нитратҳо (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	мг/л	45	0,02
10.	Нитритҳо (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	мг/л	3,3	0,005
11.	Дуруштии об	Ммоль/дм <sup>3</sup>	7.0(10)2	2,10
12.	Оксиднокии перманганатӣ	МгO/дм <sup>3</sup>	5.0	-
13.	ХПК	МгO/дм <sup>3</sup>	3,0	-
14.	Сурб	мг/л	0.03	-
15.	Фосфатҳо (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	мг/л	3,5	0,13
16.	Сулфидҳо (S <sup>2-</sup> )	мг/л	0,03	0,000
17.	Стронтсий	мг/л	7.0	-
18.	Сулфатҳо(SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	мг/л	500	26,86
19.	Фтор (F <sup>-</sup> )	мг/л	0,7-1,5	0,93
20.	Хлоридҳо (Cl <sup>-</sup> )	мг/л	350	3,6
21.	Синк	мг/л	5,0	-
22.	Алюминий (Al <sup>3+</sup> )	мг/л	0,5	-
23.	Хром (Cr <sub>общ.</sub> )	мг/л	0,05	0,00
24.	HCO <sub>3</sub>	мг-экв/л	1000	98,24
25.	Ca	мг/л	140	32,1
26.	Mg	мг/л	40	6,1
27.	K+Na	мг/л	12/200	26,86

**Хулоса.** Натицаҳои таҳлили оби ошомидани аз дарёчаи дехаи «Батош» ва «Ширкент» нишон доданд, нишондиҳандаҳои меъёри фтор ва калсий каме паст аст, дар сурати набудани чорабиниҳои профилактикаи стоматологӣ дар кӯдакон ва наврасон барои пайдо шудани кариеси дандонҳо мусоидат мекунад.

Натицаҳои таҳлили оби ошомидани аз дарёчаи дехаи «Туда» нишон доданд, ки ни-

шондиҳандаҳои меъёрии фтор каме баланд аст, ки барои дар кӯдакон ва наврасон пайдо шудани флюорозаи дандонҳо мусоидат мекунад. Аз ҳамин сабаб роҳбарони хадомати стоматологиро дар сатҳи чумхурӣ ва муассисаҳои стоматологии минтаҳаҳои таҳқиқшуда зарур аст, ки ба мушкилоти мазкур таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир намоянд ва чорабиниҳои мусоиритабобат ва пешгирии онҳоро роҳандозӣ намоянд.

**Чадвали № 3-Натицаҳои таҳлили оби ошомиданӣ аз дарёчаҳо, ки соли 2022  
(ш. Турсунзода, деҳаи «Туда», протоколи №50) гузаронида шудааст.**

<b>№ р/т</b>	<b>Нишондиҳандаҳои сифати об (ингредиентҳо)</b>	<b>Воҳиди ченак</b>	<b>Нишондиҳандаҳои мөъёри</b>	<b>Натицаҳои таҳлил</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1. Нишондиҳандаҳои физикии обҳо (СанПин 2.1.004-07)</b>				
1.	Ҳарорати об	°C	7-11*	20
2.	Бӯй	Балл дар 20 °C	2	0
3.	Мазза	Балл дар 20 °C	2	0
4.	Ранг	градусы	20	2.0
5.	Тирағӣ	мг/л	1,500	0
6.	Боқимондаи хушк	мг/л	1000	503,96
7.	Шӯрӣ	мг/л (г/л)	1 000 (1)	0,36
8.	Нест кардани баркгузаронӣ	Ом/см <sup>-1</sup>	1	0,718
<b>2. Нишондиҳандаҳои химиявии обҳо (СанПин 2.1.004-07)</b>				
1.	Нишондиҳандаи гидрогенӣ	pH	6/9	7,86
2.	Бериллий	мг/л	0.0002	-
3.	Бор (B)	мг/л	0.5	-
4.	Оҳан (Feобщ.)	мг/л	0.3(1.0)2	0,02
5.	Марганетс (Mнобщ.)	мг/л	0.1(0.5)2	0,004
6.	Мис	мг/л	1.0	0,01
7.	Молибден (Mo)	мг/л	0.25	0,00
8.	Арсен	мг/л	0.05	-
9.	Нитратҳо (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	мг/л	45	0,01
10.	Нитритҳо (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	мг/л	3,3	0,002
11.	Дуруштии об	Ммол/дм <sup>3</sup>	7.0(10)2	4,7
12.	Оксиднокии перманганатӣ	мгO/дм <sup>3</sup>	5.0	-
13.	ХПК	мгO/дм <sup>3</sup>	3,0	-
14.	Сурб	мг/л	0.03	-
15.	Фосфатҳо (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	мг/л	3,5	0,08
16.	Сулфидҳо (S <sup>2-</sup> )	мг/л	0,03	0,000
17.	Стронтсий	мг/л	7.0	-
18.	Сулфатҳо(SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	мг/л	500	155,73
19.	Фтор (F <sup>-</sup> )	мг/л	0,7-1,5	1,98
20.	Хлоридҳо (Cl <sup>-</sup> )	мг/л	350	76,7
21.	Синк	мг/л	5,0	-
22.	Алюминий (Al <sup>3+</sup> )	мг/л	0,5	-
23.	Хром (Crобщ.)	мг/л	0,05	0,00
24.	HCO <sub>3</sub>	мг-экв/л	1000	98,24
25.	Ca	мг/л	140	32,1
26.	Mg	мг/л	40	6,1
27.	K+Na	мг/л	12/200	26,86

**Адабиёт**

- Рысбаева Ж. И. и соавторы. Профилактика стоматологических заболеваний у детей и подростков с учетом экологических факторов. – Алматы, 2019. - С.123-125.
- Супиев Т. К., Замураева А.У., Жумабаева К.Ж. и др. Стоматология детского возраста и челюстно-лицевая хирургия. – Алматы: Учебное пособие. Издательство «Казак университети», 2021. – 696 с.
- Шайхова Г. И., Муртазаев С.С., Асматдинова А. И. Стоматологический статус и гигиеническое обоснование функциональной готовности детей к систематическому обучению в подготовительных группах города Нукуса // Stomatologiya: науч.-практ.- журнал (Ташкент). – 2017. - №1. – С. 8 -9.
- Шевченко С. С. Роль гигиениста-стоматологического в реализации программ профилактики стоматологических заболеваний в организованных детских коллективах: автореферат диссертации канд. мед. наук. – М.:2019. – 20 с.

## ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В РАЗЛИЧНЫХ ВОДОИСТОЧНИКАХ ПРИГОРОДНЫХ ПОСЕЛКОВ ГОРОДА ТУРСУНЗАДЕ И ИХ ВЕРОЯТНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Раджабов Б.Б.,<sup>1</sup> Тоиров У. Т.,<sup>1</sup> Тошев А.Ф.<sup>2</sup>

Научно – клинического института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии кафедры общей и неорганической химии ТГПУ им С. Айни

**Резюме.** Результаты анализа питьевой воды из речек села «Батош» и поселка «Ширкент» показали более низкие нормативные показатели фтора и кальция в питьевой воде, что способствовало развитию кариеса зубов у детей и подростков. Анализ питьевой воды из речки поселка «Туда» выявил нормативные показатели фтора несколько выше нормы, что в большей степени способствовало развитию флюороза зубов у детей и подростков данного поселка.

Результаты исследований дают основание руководителям стоматологической службы Республики Таджикистан, областным и районным стоматологическим учреждениям исследуемых регионов усилить внимание стоматологическому оздоровлению детей и подростков страны.

**Ключевые слова.** Питьевая вода, фтор, флюороз, фториды, кариес зуба, дети, подростки.

## INDICATORS OF DRINKING WATER SOURCES IN VARIOUS WATER SOURCES OF SUBURBAN SETTLEMENTS OF THE CITY OF TURSUNSADE AND THEIR PROBABLE INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF DENTAL DISEASES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

Radjabov B.B.,<sup>1</sup> Toirov U.T.,<sup>1</sup> Toshev A.F.<sup>2</sup>

Scientific - Clinical Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery, Department of General and Inorganic Chemistry, TSPU named after S. Aini

**Summary.** The results of the analysis of drinking water from the rivers of the village "Batoш" and the village "Shirkent" showed lower standard values of fluorine and calcium in drinking water, which contributed to the development of dental caries in children and adolescents. The analysis of drinking water from the river of the village "Tuda" revealed the normative activity of fluorine a little higher than the norm, which to a larger extent contributed to

the development of dental fluorosis in children and adolescents of present village.

The results of the research, give grounds to the heads of the dental service of the Republic of Tajikistan, regional and district dental institutions of the studied regions to increase their attention to the dental health of children and adolescents in the country.

**Keywords.** Drinking water, fluoride, fluorosis, fluorides, dental caries, children, adolescents.

**Раҷабов Б.Б.-** унвончӯи Пажӯҳшигоҳи илмӣ-клиникии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғу рӯй (ш. Душанбе, Тоҷикистон): [bahodurrajabov@gmail.com](mailto:bahodurrajabov@gmail.com).

**Раҷабов Б.Б.-** Соискатель Научно – клинического института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии; [bahodurrajabov@gmail.com](mailto:bahodurrajabov@gmail.com)

**Radjabov B.B. -** Competitor of the Scientific and Clinical Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery; [bahodurrajabov@gmail.com](mailto:bahodurrajabov@gmail.com)

**Тоиров У. Т.** Доктори илмҳои тиб, профессори Пажӯҳшигоҳи илмӣ-клиникии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғу рӯй (ш. Душанбе, Тоҷикистон): [stomatologi@mail.ru](mailto:stomatologi@mail.ru).

**Тоиров У. Т.-** Доктор медицинских наук, профессор. [stomatologi@mail.ru](mailto:stomatologi@mail.ru)

**Tairov U. T. -** Doctor of Medical Sciences, Professor. [stomatologi@mail.ru](mailto:stomatologi@mail.ru)

**Тошев А.Ф.-** Номзади илмҳои химия, дотсенти кафедраи химияи умумӣ ва гайриорганикӣ.-Научно-клинический институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (г. Душанбе, Тоҷикистон): [Atoshov\\_00@mail.ru](mailto:Atoshov_00@mail.ru)

**Тошев А.Ф.-** кандидат химических наук, доцент кафедры общей и неорганической химии ТГПУ им С. Аини. [Atoshov\\_00@mail.ru](mailto:Atoshov_00@mail.ru)

**Toshev A.F. -** PhD of Chemical Sciences, Associate Professor of the Department of General and Inorganic Chemistry, TSMU named after S. Aini.

## ТИББИ ОИЛАВӢ

### УСУЛҲОИ САМАРАБАХШИ ПЕШГИРИИ БЕМОРИҲОИ ДИЛУ РАГҲО ДАР ШАРОИТИ АМБУЛАТОРӢ ДАР ТАЧРИБАИ ТАБИБИ ОИЛАВӢ

**Қодирова Д.А., Шарифзода Х.С., Ҳафиззода Ф.А., Аслизод Д. Рахимова Д.С.**

Кафедраи тибби оилавии МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

**Мубрамият.** Назорати пешравии бемориҳои дилу рагҳо, ба мисли фишорбаландии шарёнӣ, бемориҳои ишемикии дил ва гайра на танҳо таъйиноти дурусти медикаментозӣ (интихоби дору, доза, речай истеъмол ва ғ.)-ро, балки ислоҳи омилҳои асосии хатар, ки бо одатҳои рафтории беморонро низ мадди назар мегирад [1,2,3,6,7].

Тибқи маълумотҳои бештари муаллифон [1,2,4,6,7] муқаррар карда шуд, ки дар кишварҳои зиёди мутараққӣ зиёда аз 40% аҳолии калонсол дорои баланд шудани фишори шарёнӣ мебошанд, ки тақрибан нисфи онҳо дар бораи бемории худ маълумот надоранд.

Бештари шахсони дорои бемориҳои дилу рагҳо дорои омилҳои нохуби хатар мебошанд, ки ба пешгӯии инкишофу ҷараёни беморӣ таъсири манғӣ мерасонанд. Танҳо 7-10%-и беморони гирифтори фишорбаландии шарёнӣ таҳти муоинаи табибон қарори доранд (таҳти муоинаи диспансерӣ қарор доранд) аммо дар ин беморон асосан сатҳи баланди омилҳои хатар нигоҳ дошта мешавад, ба ФШ мақсаднок намерасад, ки ин барои пешгӯии беморӣ нохуб аст [2,3,4,7].

Таҳқиқотҳои сершуморе, ки ба омӯзиши масъалаҳои сабабҳои назорати номуносиби ФШ дар амалияи воқеӣ бахшида шуданд, нишон доданд, ки монеаи асосии баландбардоштани сифати ёрии тибии профилактикаи таъйиноти табибонро иҷро накардан беморони гирифтори ФШ мебошад[75].

Мақсади таҳқиқоти мазкур пешгирӣ намудани пешравии БДР тавассути омӯзонидани беморон дар мактаби саломатӣ дар шароити амбулаторӣ аст.

#### **Вазифаҳои таҳқиқот:**

1. Беморонро омӯзонидан ҷиҳати баланд бардоштани ҳавасмандии онҳо барои бартараф намудани омилҳои хатари БДР (ФШ, гиперхолестерия, барзиёдии массаи бадан, аз ҳад зиёд истеъмол кардани намаки ошӣ,

стресси музмин, сигоркашӣ, май, гиподинамия).

2. Коркарди меъёрҳо барои баҳогузорӣ ба самаранокии омӯзиши беморон.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Мактаби саломатӣ (МС) барои беморони гирифтори БДР дар пойгоҳи кафедраи тибби оилавии №1 (дар солҳои 2019-2021), дар МСШ №2, ш.Душанбе ташкил карда шуда буд. Дар ин ҷо 84 бемори дорои БДР, ки синну солашон аз 50 то 70-сола буд, таҳқиқ карда шуд. Ба гурӯҳи омӯзиши 45 нафар шомил гардид, аз онҳо 27 нафар мард ва 18 нафар зан буд, бо ташхиси бемории фишорбаландии дараҷаи I ва II-и беморӣ - 23 нафар ва бо бемории ишемикии дил – 22 нафар. Се гурӯҳи 15-нафарии беморон ташкил карда шуд, онҳо омӯзиши сиклро муддати 2 моҳ гузаштанд. Баъди омӯзиш беморони дорои БДР таҳти муоинаи табиби оилавӣ қарор гирифт, самаранокии омӯзиш то ва баъди 4 моҳи давраи омӯзиш баҳогузорӣ карда шуд.

Барои баҳогузорӣ кардан ба самаранокии омӯзиш беморон дар оғози омӯзиш ва баъди хатми он бо мақсади муайян карданни иттиллоънокияшон аз БДР ва сатҳи аз-худ намудани мавод, тест супориданд. Дар тестҳо саволҳо оид ба сабабҳои пайдоиш ва омилҳои хатари БДР, усулҳои назорат кардани беморӣ, ташхис ва табобат буданд. Баъди таҳми давраи омӯзиш ба беморон ёддошт бо машваратҳои амалӣ оид ба пешгирӣ БДР ва оризаҳои онҳо дода шуд. Ғайр аз ин, самаранокии кори мактаб аз рӯи меъёрҳои зерин баҳогузорӣ карда шуд: босуботшавии ФШ ва кам шудани буҳронҳои фишорбаландӣ, кам шудани микдори умумии холестерин, липопротеидҳои зичиашон кам ва хеле кам, коэффициенти атерогенияти хун, паст шудани сатҳи қанди хун, кам шудани массаи бадан, нишондиҳандаҳои ЭКГ, истеъмоли доруҳои зидди фишорбаландӣ. Коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот дар

компьютери инфиродӣ бо ёрии бастаи барномаи амалии Statistice 7 барои Windows гузаронида шуд. Ҳама маълумотҳои рақами ҳамчун  $M \pm m$  пешниҳод гардид, дар инҷо  $M$ -бузургии миёна ва  $m$ -хатои стандартии бузургии миёна аст. Фарқияти нишондиҳандаҳои миқдори ҳангоми РВ0,05 аз ҷиҳати оморӣ муҳим ҳисобида шуд.

Натиҷаҳо ва баррасии онҳо. Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки баъди омӯзиш, дар давоми 4 моҳ, кам шудани такроршавихои буҳронӣ фишорбаландӣ то 27,7%, муътадил гаштани маълумотҳои лабораторӣ (холестерини умумӣ, липопротеидҳои зичиашон кам ва хеле кам, коэффициенти атерогениалӣ) дар 58% ва паст шудани сатҳи қанди хун дар 16,4%-и беморон ба назара расид. Беҳтар шудани нишондодҳои ЭКГ (муътадил шудани протсесҳои реполяризацияи меъдаҷаи чап) дар 19,7-и беморон, кам шудани массаи бадан дар 12,6%-и беморон ба қайд гирифта шуд. Дар 53,8%-и беморон кам кардани меъёри (дозаи) доруҳои зидди фишорбаландӣ дида шуд.

Бояд зикр кард, ки тибқи маълумоти бештари муаллифон омӯзиши беморон имконият медиҳад, ки доираи таъсири табиб аз табобат ба профилактика васеъ мегардад. Дар чунин муносибат назорати тиббии беморӣ бо назорати омилҳои носолимӣ, ки дар натиҷаи тарзи ҳайёти бемор, одатҳои вай, хусусиятҳои рафткор, ки ба саломатӣ ва ҷараёни беморӣ таъсир мерасонанд, пурра мегардад [1,2,5]. Дар амалия татбиқ намудани Мактаби саломатӣ имкон медиҳад, ки аллакай дар давоми як сол самаранокии назарраси тиббӣ ба даст оварда шавад. Дар натиҷаи омӯзиши нуқтаи назар ва муносибати бемор нисбат ба саломатӣ тағиیر меёбад: ҳавасмандии беморон ба иҷро кардани тавсияҳои профилактикӣ беҳтар мешавад; миқ-

дори бемороне, ки амали кормандони тиббири бефоида меҳисобиданд, кам мешавад [1,5]. Рушди мактаби саломатӣ дар аҳолӣ ҳавасмандӣ ба ҳифзи саломатии худро ташаккул дода, масъулияти онҳоро баланд мебардорад, дуруст ва дақиқи иҷро карданни таъйиноти табибро таъмин мекунад. Дар сурати расидан ба ин ҳадафҳо, Мактаб сифати баланди ёрии профилактикӣ ба аҳолиро таъмин мекунад, ин барои татбиқи самтҳои профилактикаи хадамоти нигоҳдории тандурустии мусоидат намуда, принсипи асосии бозсозии он ба ҳисоб меравад.

Ҳамин тавр БДР-ро барои беморон омӯзнидан ҷорабинии самараноки пешгирии пешравии беморӣ ва оризаҳои он ба ҳисоб меравад. Пас аз омӯзиш дар беморон дар робита аз риоя намудани қоидаҳои тарзи ҳаёти солим ва назорати сатҳи ФШ, кам шудани такроршавии буҳронҳои фишорбаландӣ, муътадил шудани маълумотҳои лабораторӣ (холестерини умумӣ, липопротеидҳои зичиашон кам, коэффициенти атерогеният) ба назар мерасад.

### Хулосаҳо.

1. Омӯзиши беморон, ки ба профилактикаи бисёромилии БДР баҳшида шудааст, реалий будани иҷрои онро дар амалия ва самаранокии дар байни гурӯҳҳои гуногуни беморони гирифтори ин бемориро нишон дод.

2. Табибони оилавиро зарур аст, ки усулҳои омӯзиши беморонро барои пешгирии бемориҳо, аз ҷумла БДР дар шароити амбулаторӣ ва ба таври васеъ истифода кунанд.

1. Калинина А.М. Школа здоровья для больных как фактор повышения эффективности контроля артериальной гипертонии /А.М.Калинина //Трудный пациент. -2006.- №11.- С. 22-25

### Адабиёт

2. Кадырова Д.А. Первичная профилактика факторов риска у лиц молодого возраста с артериальной гипертонией /Д.А. Кадырова Ф.А. Хафиззода, А. Додочони //Международная научно-практическая конференция (68 – годичная) ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино, посвященная «Годам развития села, туризма и народных ремесел (2019-2021)»: сб. статей.- Душанбе, 2020.- С. 108-109

3. Кодирова Д.А. Профилактикаи омилҳои хатар дар шахсони синну соли чавон бо фишорбаландии шарёни дар фаъолияти табибони оилави /Д.А. Кодирова, Ф.А. Хафиззода / /Авчи зухал.-2021.- № 1. - С. 77-80
4. Кодирова Д.А. Табобати гайри медикаментози дар реабилитасияи бемороне, ки инфаркти миокардро дар шароити амбулатории гузарониданд /Д.А.Кодирова, Ф.А. Хафиззода, А. Додочони //Авчи зухал.-2021- №2.- С.110-112
5. Конради А.О. Обучение больных гипертонической болезнью – бессмысленная трата времени или реальный инструмент повышения качества контроля заболевания /А.О. Конради, А.В. Соболева, П.А. Максимова и соавт // Артериальная гипертензия.- 2002.- № 8., Т. 6.- С. 217-220.
6. Рекомендации по лечению больных с артериальной гипертензией Европейского общества кардиологов (ЕОК, ESC) и Европейского общества по артериальной гипертензии (ЕОАГ, ESH). Российский кардиологический журнал. 2018; 23(12) <http://dx.doi.org/10.15829/1560-4071-2018-12-143-228>.
7. Самородская ИВ. Повторный инфаркт миокарда: оценка, риски, профилактика. /ИВ Самородская, СА. Бойцов // Российский кардиологический журнал.- 2017.-№ 6(146). – С.139-145.
8. Zullig LL, Ramos K, Bosworth HB. Improving Medication adherence in coronary heart disease. / L.L. Zullig, K. Ramos, H.B. Bosworth //Curr Cardiol Rep. – 2017.- Sep 22. #19(11).- P. 113. doi: 10.1007/s11886-017-0918-y.

## ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА

**Кадырова Д.А., Шарифзода Х.С., Хафиззода Ф.А., Аслизод Д., Рахимова Д.С.**

Кафедра семейной медицины ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

В данной статье рассматриваются эффективные методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечено, что обучение больных с ССЗ является эффективным мероприятием профилактики прогрессирования заболевания и его осложнений. После обучения у больных в связи соблюдением правил здорового образа жизни и контроля уровня АД, наблюдается уменьшение рецидивов гипертонических кризов, нормализация лабораторных данных, улучшение показателей ЭКГ, снижение сахара крови,

массы тела и дозировки антигипертонических препаратов.

Обучение больных является эффективным методом многофакторной профилактики ССЗ среди различных контингентах больных. Семейным врачам следует широко использовать методы обучения пациентов для профилактики заболеваний, в частности ССЗ, в амбулаторных условиях.

**Ключевые слова:** профилактика, сердечно-сосудистые заболевания, школа здоровья, амбулаторная условия.

## EFFECTIVE WAYS TO PREVENT VASCULAR DISEASES IN OUTPATIENT CONDITIONS IN THE PRACTICE OF A FAMILY PHYSICIAN

**Kadyrova D.A., Sharifzoda Kh.S., Khafizzoda F.A., Aslizod D., Rakhimova D.S.**

Department of Family Medicine, State Educational Institution “TSMU named after Abuali Ibni Sino”

This article discusses effective methods for the prevention of cardiovascular diseases. It was noted that the education of patients with CVD is an effective measure to prevent the progression of the disease and its complications. After training in patients in connection with the observance of the

rules of a healthy lifestyle and control of blood pressure levels, there is a decrease in relapses of hypertensive crises, normalization of laboratory data, improvement in ECG parameters, a decrease in blood sugar, body weight and dosage of antihypertensive drugs.



Patient education is an effective method of multifactorial prevention of CVD among various patient populations. Family physicians should make extensive use of patient education

methods for the prevention of diseases, in particular CVD, in outpatient settings.

Key words: prevention, cardiovascular disease, health school, outpatient setting.

**Кадырова Д.А.** - д.м.н., профессор кафедры семейной медицины ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино». Тел: +992907839988 E.mail: [kadirova\\_d@mail.ru](mailto:kadirova_d@mail.ru)

**Шарифзода Х.С.** - к.м.н, доцент кафедры семейной медицины ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».

**Хафиззода Ф.А.** - докторант PhD, кафедры семейной медицины ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино». Тел: +992907007648E.mail: [farzona\\_h94@mail.ru](mailto:farzona_h94@mail.ru)

**Аслизод Д.** - докторант PhD, кафедры семейной медицины ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино». Тел: +9929263535 E.mail: [aslizod93@mail.ru](mailto:aslizod93@mail.ru).

**Рахимова Д.С.** - ассистент кафедры семейной медицины ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино». Тел: +992938540004E.mail: [dilorom.rakhimova@mail.ru](mailto:dilorom.rakhimova@mail.ru)

**Қодирова Д.А.** -доктори илмҳои тиб, профессори кафедраи тибби оиласии МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино», Тел: +992907839988 E.mail: [kadirova\\_d@mail.ru](mailto:kadirova_d@mail.ru)

**Шарифзода Х.С.** - номзади илмҳои тиб, дотсенти кафедраи тибби оиласии МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино».

**Хафиззода Ф.А.** - докторант PhD, кафедраи тибби оиласии МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино», Тел: +992907007648E.mail: [farzona\\_h94@mail.ru](mailto:farzona_h94@mail.ru)

**Аслизод Д.** - докторант PhD, кафедраи тибби оиласии МДТ «ДДТТбаноми Абӯалӣ ибни Сино», Тел: +9929263535 E.mail: [aslizod93@mail.ru](mailto:aslizod93@mail.ru)

**Рахимова Д.С.**— ассистенти кафедраи тиббиоиласии МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино», Тел: +992938540004E.mail: [dilorom.rakhimova@mail.ru](mailto:dilorom.rakhimova@mail.ru)

**Kadyrova D.A.** - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Family Medicine of the SEI "TSMU named after Abuali Ibni Sino". Tel: +992907839988 E.mail: [kadirova\\_d@mail.ru](mailto:kadirova_d@mail.ru)

**Sharifzoda Kh.S.** - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Family Medicine of the SEI "TSMU named after Abuali Ibni Sino".

**Hafizzoda F.A.** - PhD student, Department of Family Medicine, SEI "TSMU named after Abuali Ibni Sino". Tel: +992907007648E.mail: [farzona\\_h94@mail.ru](mailto:farzona_h94@mail.ru)

**Aslizod D.** - PhD student, Department of Family Medicine, SEI "TSMU named after Abuali Ibni Sino". Tel: +9929263535 E.mail: [aslizod93@mail.ru](mailto:aslizod93@mail.ru).

**Rahimova D.S.** - Assistant of the Department of Family Medicine of the SEI "TSMU named after Abuali Ibni Sino". Tel: +992938540004E.mail: [dilorom.rakhimova@mail.ru](mailto:dilorom.rakhimova@mail.ru)

## ТИББИ СУДӢ

### АҲАМИЯТИ ЭКСПЕРТИЗАИ ТИББИ-СУДӢ ДАР ТАҲҚИҚИ САДАМАХОИ НАҚЛӢӢТӢ

Оев Д.

Кафедраи анатомияи патологӣ ва тибби судии МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

**Муҳиммият.** Имрӯзҳо шахсоне, ки дарроҳҳо ҳаракат мекунанд, хоҳ ронанда, хоҳ пиёдагардон ё ин ки мусфирон, ба ҳодисаҳои ноҳуши нақлӣӣ дучор шуда, ҳавфи дучор омадани онҳо ба марг ё бардоштани осебҳои гуногун ба вучуд меояд. Ҳаминро зикр намудан зарур аст, ки ҳамасола ҳодисаҳои зиёди садамаҳои нақлӣӣ ба қайд гирифта мешаванд. Экспертизаи судию тиббӣ хадамоти умумии давлатии соҳаи тандурустӣ мебошад. Дар маркази экспертизаи судию тиббӣ тамоми намудҳои асосии экспертизаи судию тиббӣ гузаронида мешавад. Экспертизаи судию тиббӣ ин амали мурофиавие мебошад, ки гузаронидани тадқиқот ва додани хулосаҳои коршиносонро оид ба масъалаҳое, ки донишҳои маҳсусро талаб мекунанд тақозо менамояд, аз тарафи суд, судяҳо, муфаттиш ё прокурор барои муқаррар намудани ҳолатҳое, ки аз рӯи парвандаҳои тафтишшаванда далелҳои исботкунандаро карданро талаб менамоянд, тадбирҳо амали мешаванд. Экспертизаи суди тиббӣ ин тадқиқи илмию амалии объектҳои мушаҳҳаси пешбини шуда ва дар асоси қонун аз ҷониби табиб гузаронида шуда мебошад. Барои ҳалли масъалаҳои тиббӣ ва тиббию биологӣ ҳангоми гузаронидани тафтишоти пешакӣ тафтиши қаблӣ ва далелҳои аз баррасии судӣ пайдошуда истифода бурда мешаванд. Дар сурати зарураткуни мурофиавии ҷонибӣ тафтиши ҳолати чисмонии шахси гумонбар ё айборшаванда дар сурате, ки дар ҷараёни ҳифзи ҳуқуқҳои худ ва манфиятҳои қонунияти дар мурофиавии судӣ шубҳа пайдо шавад, 4. Ҳолати чисмонии шахси осебдида, агар ягон шбуҳа пайдо шавад, 5. Синну соли гумонбар, айборшаванда, ки ин барои парвандаи ҷонибӣ аҳамият дорад.

Ҳамаи фаъолияти экспертони суди тиббӣ ба омода кардани ҷавобҳо ба он саволҳое, ки аз тарафи коркунони прокуратура ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ гузошта мешаванд равона мегардад. Оиди ин саволҳо ҷавобҳои асоснок ва бо далелҳо тасдиқ шуда ва дар маҷмӯъ ҳулосаи объективӣ дода мешаванд. Агар дар ҷониби шаҳодаткунӣ дар бадани шахсони зинда ҷароҳатҳои ҷисмонӣ мавҷуд бошанд, санади шаҳодаткунӣ (муоинаисуди тиббӣ) тартиб дода мешавад. Масъалаҳое, ки ба шахсони зинда тааллук доранд ва ба зарари саломатӣ дар ҷониби садамаҳои нақлӣӣ марбутанд, ҷунин муқаррар карда мешаванд: 1. Оё дар бадани ҷабрдида ҷароҳатҳои ҷисмонӣ мавҷуд ҳаст ё не; 2. Зарари расонидашуда ба саломатӣ, сабаб, механизам ва хислати пайдоиши ҷароҳатҳо муқаррар карда шавад; 3. Мӯҳлати бардоштани ин ҷароҳатҳо муайян карда шавад.

Аз ҳулосаҳои экспертизаҳои суди тиббӣ таҳқиқи вобастагии зиёд дорад, бинобар барои баҳо додан оиди ба амал омадани ҳодисаҳои нақлӣӣ, ба кодекси ҳуқуқвайронкунини маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди айборшавандаи сабабҳои нақлӣӣ такя бояд кард. Мурофиавии ҷонибӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, сабаби марг, ҳусусият ва дараҷаи зарари ба саломатӣ расонида шуда муқаррар карда мешавад. Ҳолати ҷисмонӣ ва рӯхии шахси гумонбар ё айборшаванда дар сурати пайдо шудани шубҳа дар мурофиавии судӣ муқаррар мешавад. Муайян кардани сину соли гумонбар, айборшаванда, агар ин барои парвандаи ҷонибӣ аҳамият дошта бошад. Ҳаминро қайд намудан зарур аст, ҷонибӣ тафтишоти ҳодиса иборат аст, ки дар ҷонибӣ ҳолати саломатии ронанда инҷунин сабаби тафтишоти ҳодиса иборат аст, ки дар ҷонибӣ онҳо беморӣ ё ин ки гум шудани қобилияти саломатӣ муайян карда мешавад.

Дар асоси баҳои илмӣ додани маълумотҳои дақiq ҳангоми гузаронидани ташхиси часади дарёфт шуда, ё ин ки муоинаи суди тиббӣ дар асоси механизми бардоштани садамаҳои нақлётӣ сурат мегирад. Дар баъзе ҳолатҳо экспертизаи суди тиббӣ бо ёрии маводҳои парванда гузаронида мешавад. Масалан агар фавти ҷабрдида дар ҷои ҳодиса ба амал наомада балки баъд аз якчанд руз дар беморхона дар натиҷаи табобати стационарӣ гирифтанаш рух дода бошад. Дар ин ҳолат ба экспертизаи суди тиббӣ маводҳои парвандаи ҷиноятӣ ва таърихи беморӣ пешноҳод карда мешаванд. Пеш аз ҳама мебояд экспертизаи суди тиббиро аз шаҳодат-куниёнӣ (муоинаи суд тиббӣ) фарқ кунем. Экспертизаи суди тиббӣ бо таъинготи суд ва қарори муфаттиши шуъбаи ҳифзи хуқуқи прокуратура гузаронида мешавад.

Масъулини Раёсати Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе эътироф кардаанд, ки таҷрибаҳо ва мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки бо сабаби нобаробар будани нишондодҳои асосии суръати ҳаракати пиёдагардон дар кӯчаву роҳҳо, дар ҷойҳои муайянгардида, истоҳоҳо интизори воситаҳои нақлиети мусофиркаш нагаштани онҳо, якбора давида баромадан ба қисми мошингарди роҳ, истифода набурдан аз гузаргоҳҳои зеризаминӣ сабабгори афзоиши босуръати зеркунни пидагардон гардидааст». Тибқи супориши сардори РВҚД дар шаҳри Душанбе бо мақсади баланд бардоштани интизоми иштирокчиени ҳаракат дар роҳҳо, маҳсусан пиёдагардон дар кӯчаю роҳҳои автомобилгарди шаҳри Душанбе, коҳиш додани сатҳи садаманоқӣ бо иштироки пиёдагардон амалиёти «Пиёдагард» гузаронида шуд. Ҳангоми гузаронидани чорабинии мазкур нисбати пиёдагардон барои риоя накардани талаботи моддаи 340 Кодекси хуқуқвайронкунни маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷои қоидавайронкунӣ ҷаримаҳо ситонида шудаанд. Сабабҳои сар задани садамаҳои нақлиетӣ зиед дар роҳҳо ва садамаҳо бо марги роҳгузарҳо, инчунин ронанда ва мусофири гуногунанд. Масалан, ронандай автомашинаи сабукрав ҳангоми ҳаракат дар

роҳи автомобилгард қоидаҳои ҳаракати роҳро риоя накарда, бо суръати баланд ҳаракат карда, аз уҳдаи идораи воситаи нақлиет набаромада чаппа мешавад, дар натиҷа мусофирион аз ҷумла кӯдакон ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта, ҳангоми ба беморхона дастрас намудан гоҳо ба ҳалоқат мерасанд.

**Мавод ва натиҷаи таҳлили он.** Таҳлили ҳодисаҳои вафти одамон дар натиҷаи садамаҳои нақлиетӣ дар шаҳри Душанбе ҳангоми санҷидан ва омухтани маводҳои Майтхонаи маркази экспертизаи тибби судӣ тайи солҳои 2015- 2019-ум, дар соли 2019-ум тибқи маълумотҳои экспертизаи тибби судӣ 8 нафар ҷасад ба қайд гирифта шуда, аз тарафи экспертиҳои тибби судӣ кушода шуданд. Дар натиҷаи омухтани ҷасадҳо, ки бо марги маҷбури фаро расидааст, дар байни онҳо 60,4 фоизро мардон ва 16,2 фоизро занон ташкил медиҳанд. Марги ҷабрдиагон, ки дар ҷои ҳодиса фаро расидааст, 40,2 фоиз, дар беморхонаҳо 6,2 фоиз, ҳангоми ба беморхона дастрас намудан, 2 фоизро ташкил додааст. Ба ин гурӯҳ шахсони дар синну соли 17-50-сола дохил мешаванд (14,2 фоиз). Зиёд шудани садамаҳои нақлиётӣ дар фасли тобистон ва тирамоҳ ба назар мерасад. Дар моҳҳои август, сентябр, октябр аз як се ҳиссаи фаро расидани марг мушоҳида карда шудааст. Дар натиҷаи пахш намудани автомобил 37,2%, аз барҳурди одамон ба автомобили ҳаракаткунанда 8 фоиз, аз гузаштани ҷарҳи автомобил 3 фоиз, дар салони автомобил 10 фоизро ташкил дода, ҳангоми ҳодисаҳои гайри марговар дар дохили салони автомобили сабукрав, дар ронанда ва мусофири нишастиғҳи пеш бештар кос ва пойҳо осеб мебинанд.

**Вазифаҳои экспертизаи суди тиббӣ сершумор мебошанд.** Дар ҳолати гузаронидани экспертизаи суди тиббӣ оиди осебҳои автомобилий сабабҳои зерин муайян карда мешаванд: дар бадани иштирокчиёни садамаҳои нақлиётӣ мавҷуд будан ё набудани ҷароҳатҳои ҷисмонӣ, механизми пайдоиш, миқдор дараҷаи расонидани зарари ҷисмонӣ, пахншавии ҷароҳатҳо ва сабаби марг. Ташкил ва тарзи гузаронидани экспертизаи

**Чадвали 1. – Тахлили ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштани ронандагон, мусофириён, пиёдагардон дар натиҷаи садамаҳои автомобилӣ, мувофиқи маълумотҳои Маркази экспертизаи тибби судии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Дараҷаи зарари ҷисмонӣ	2015	2016	2017	2018	2019
Расонидани зарари вазнини ҷисмонӣ	266	278	285	313	384
Ҷароҳати миёнаи ҷисмонӣ	661	684	695	716	751
Расонидани ҷароҳати сабуки ҷисмонӣ	1445	1536	1660	1703	1735
Бе зарари ҷисмонӣ	2600	2714	2750	2811	2900

шахсони зинда ва часадҳо мутобики фармени Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами №706 аз соли 2012 амал мекунад.

Осеби автомобилӣ осебхое мебошанд, ки ба пиёдагард, ронанда ё мусофириён дар натиҷаи ҳаракати воситаҳои нақлиёт-автомобил, автобус, троллейбус расонида мешавад. Экспертизаи суди тиббӣ чунин ҳолати садамаҳои нақлиётро муайян мекунад: 1. Дараҷаи зарари ҷароҳатҳои бардоштai иштирокчиёни дар ин садамаи нақлиётӣ.

Дар натиҷаи гузаронидани муоинаи тиббии ҷабрдида, агар экспертиҳо муайян карда бошанд, ки дараҷаи зарар ба саломати ба зарари сабук ба саломатӣ мутобиқ аст, айборшавандай садамаи нақлётӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ бо намуди ҷарима, озод кардан аз ҳуқуқи ронандагӣ, ё ин ки мувофиқи кодекси мурофиавии прокессуалии моддаи №212 ҶТ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида мешавад. Дар натиҷаи расонидани зарари миёна ё вазнин ба саломатӣ ё ин ки фавти беэҳтиётонаи ҷабрдида, шахсе ки ҷиноят содир карда аст, бо моддаи №212/2 Кодекси Ҷиноятӣ ҔТ ба ҷавобгарӣ қашида мешавад. Инчунин ҳулосаи экспертизаи суди тиббӣ асоснок мекунад, ки ҷабрдидаҳо ҳуқуқ доранд, ки дар мурофиаи судӣ оиди зарари моддӣ ва маънавӣ, ки ба онҳо расонида шудаанд, ҷуброн талаб кунанд. Экспертизаи суди тиббӣ дар аснои рӯҳ додани садамаҳои нақлиётӣ дар роҳ шаҳодати асосии объективонаи гунаҳкор ё бегуноҳ будани иштирокӣ сар задани он мебошад.

**Ҳулоса:** Ҳамин тарик, маводҳои дар боло зикршударо ба назар гирифта, чунин ҳулоса баровардан мумкин аст: осеби автомобилӣ дар байни дигар сабабҳои фаро расидани марг яке аз ҷойҳои асосири ишғол менамоянд. Ин яке аз ҳулосаҳои асосӣ ба шу-

мор меравад ва маводҳои садамаҳои автомобилӣ ҳангоми таҳқиқ мавқеи асосири ишғол менамоянд. Маълумотҳои ҳосилшууда барои баланд бардоштани сифати экспертизаҳои тиббию судӣ ва тиббию ҷиноятӣ ва тартиб додани ҳулосаҳои асосноки экспертиӣ оиди садамаҳои автомобилӣ муҳим ба шумор меравад. Зиёдшавии садамаҳои нақлиётӣ дар солҳои охир ба зиёдшавии осебҳои автомобилӣ меоваранд. Айни замон дар инн бора на танҳо воситаҳои ахбори омма, сомонаҳои расмии ҷумҳурӣ, балки сомонаҳои хориҷи ҳабар медиҳанд. Ҷомеаи Тоҷикистон ба ҷашни бузурги умумимилий – 30-солагии истиқлолияти давлатии қишивари демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявиамон омодагии ҳамаҷониба мебинад. Дар зарфи ин солҳо дар натиҷаи тадбиқи сиёсати со зандаи Ҳукумати ҷумҳурӣ бо сарварии Пешвои муazzами миллат Эмомалӣ Раҳмон неқӯаҳволии мардум сол аз сол ба таври на заррас беҳтар мегардад. Ин боис гардид, ки қарib ҳар оила соҳиби мошини сабукрав, ҳатто ду-се воситаи нақлиётӣ гардад. Төъдоди нақлиёти ҷамъиятию ҳизматӣ ҳам ба маротиб афзудааст. Аз ин рӯ, Ҳукумати мамлакат ба бунёду таъмири роҳҳо ва пулҳо эътибори ҷиддӣ медиҳад. Бо вучуди ин шумораи зиёди садамаҳои нақлиётӣ ҳамасола мушоҳида мегардад, ки боиси нигаронист. Бо дарназардошти ин Роҳбари давлатмон аз вазорату идораҳои даҳлдор андешидан ҷораҳои заруриро талаб менамоянд. Дар яке аз суханрониҳояшон Ҷаноби Олий бо таассуф гуфта буданд, ки бисёр вақт сабабгори садамаҳои нақлиётӣ ва ҳалокати одамон фарзандони амалдорон мебошанд ва ҳатто ба ҷавобгарӣ қашидани волидайни онҳоро зарур шуморида буданд. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон „, Дар бораи масъулияти падару модар дар таълим ва

тарбияи фарзанд” волидайнро вазифадор менамояд, ки ба фарзандон дар хусуси эхтиёткор будан, ҳамчунин ҳангоми идораи нақлиёт, дар вақти аз роҳу пиёдагардҳо ва ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳушдор диханд. Ашхоси масъул ҳангоми додани ҳуҷати ронандагӣ

ба ҷавонон серталаб бошанд. Ҳулоса, масъалаи пешгирии ҳама гуна ҷиноят, аз ҷумла садамаҳои нақлиётӣ кори умум, кори тамоми ҷомеа аст. Танҳо дар ҳамин сурат суботу оромӣ, волоияти қонун ва тартиботи ҷамъиятӣ дар ҷомеа ҳукмфармо мегардад.

#### АДАБИЁТ:

1. Авдеева, В.Г. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии / В.Г. Авдеева, Л.И. Субботин. Пермь: Метелица, 2006. - 31с.
2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Криминалистика М.: Норма, 2000, 990 с.
3. Бурцева Е.В., Рак И.П., Селезнев А.В. Криминалистика. Тамбов: ТГТУ, 2006, 96с
4. Варющенко, С.Б. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф / С.Б. Варющенко, В.С. Гостев, Н.М. Киршин. М.: Академия, 2005 - 320 с.
5. Гирько С.И. Николаев В.Н., Шадрин С.Ф. Судебная медицина М.; Эксмо, 2006, 640с.
6. Крюков В.Н. Судебная медицина. 1990 г
7. Попов В.А. Судебная медицина. С-Пб.: Пресс, 2006, 622с.
8. Пиголькин Ю.И Судебная медицина. 2006 г.
9. Хохлов В.В. Повреждение грудной клетки тупыми предметами. Смоленск. Сегмент, 1996, 193 с.
10. Хушкадамов З.К. Тибби судӣ. Кисми 1-ум 2011-ум сол.

### РОЛЬ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ Оев Д.

**Аннотация:** в последние годы количество происшествий на дорогах увеличилась и это беспокоит мировое сообщество. Наблюдается высокая смертность и травмы на улицах и автомобильных дорогах. Заключение судебно-медицинских экспертов является объективным доказательством виновности или невиновности участников транспортных происшествий.

Судебно-медицинские эксперты дают обоснованные доказательствами ответы и объективное заключение на вопросы работников прокуратуры. Если во время осмотра на теле живых людей наблюдаются телесные раны, составляется акт освидетельствования. Во время проведения судебно-медицинской экспертизы также определя-

ются объективные данные, которые помогают помочь в раскрытии причин и предотвращения преждевременной смертности. Прокурор, следователь и другие ответственные лица рассматривают материалов уголовного дела в соответствие с процессуальными требованиями.

Судебно-медицинская экспертиза отличается от освидетельствования. Если в результате освидетельствования на теле пострадавшего обнаруживаются телесные повреждения на их основании назначается судебно-медицинская экспертиза.

**Ключевые слова:** материалы и методы исследования, судебно-медицинская экспертиза, освидетельствование, закон, доказательство.

### THE ROLE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION IN THE STUDY OF VEHICLE ACCIDENTS Oev D.

**Resume:** In recent years, the number of road accidents has increased and this worries the

world community. There is a high mortality rate and injuries on the streets and highways.

The conclusion of the forensic experts is objective evidence of the guilt or innocence of the participants in traffic accidents.

Forensic experts give evidence-based answers and an objective conclusion to the questions of prosecutors. If bodily wounds are

observed on the body of living people during the examination, an act of examination is drawn up. During the forensic medical examination, objective data are also determined that help to uncover the causes and prevent premature mortality. The prosecutor, investigator and

**Оев Д. Н. – ассистенти кафедраи анатомияи патологӣ ва тибби судии МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино».** Тел: 888801950.

**Оев Д.Н. – ассистент кафедрӣ судебной медицины, ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино.** Тел: 888801950.

**Oev D.N. - Assistant of the Department of Forensic Medicine, ATSMU named after Abuali ibn Sino. Tel: 888801950.**

## ОПТИМИЗАЦИЯ КУНОНИИ ТАШХИСИ БАРМАҲАЛИ НЕКРОЗИ АСЕПТИКИИ САРАКИ РОН

Акрамов С.М.

Кафедраи травматология, ортопедия ва ҶҲС – и МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

**Муҳимият.** Некрози асептикийи сараки рон (НАСР, остеонекроз, некрози ишемики) – ин некрози элементҳои магзи устухони сараки рон мебошад, ки дар натиҷаи вайроншавии гардиши хуни он ба амал меояд. [11,12, 13]. Бори аввал ин ҳолати патологиyo E. Bergman соли 1927 ва E. Freund соли 1939 қайд намуданд [3]

Некрози асептикийи сараки ронҳо аз ҳама бештар дар синни аз 25 то 50 соллаги дучор гашта, мардон назар ба занон 3-8 маротиба зиёдтар дучор мегарданд [3]. Ҳамасола дар ИМА аз 10 000 то 20 000 шахсони нави гирифтори ин бемори ба қайд гирифта мешаванд [8]. Дар 50-75% ҳолатҳои дутарафаи он дучор мегардад [1,4].

Патофизиологияи некрози асептикийи сараки ронҳо тоҳол пурра омӯхта нашудааст. Дар 50% ҳолатҳои НАСР сабаби идиопатики дошта, бе сабабҳои муайян ба амал меоянд ва дар боқимондаи ҳолатҳои он дуюмидарава мебошад. Бо маълумоти адабиётҳо яке аз сабабҳои асосии он терапияи дарозмуддати (зиёда аз 3 моҳ) кортикостероидҳо ва барзиёд истифода бурдани нӯшохиҳои спиртӣ мебошад [9]. Бемори метавонад баъд аз ҳолатҳои зерин ба амал ояд: осеби гарданак ва сараки рон, ҳангоми бемориҳои гематогени, коагулопатия (тромбофилия, ги-

пофибринолиз), таъсири нурҳои радиатсионӣ, дар шахсони гирифтори бемории подагра, терапияи кортикостероидҳо, истифодаи нӯшохиҳои спиртӣ ва дар баъзе ҳолатҳо мутасияи генҳо ба амал меояд [1, 3].

Механизми асосии ба амал омадани некрози асептикийи сараки рон ба вайроншавии гардиши хуни он вобастаги дорад. Дар бисёри ҳолатҳо авалинарача вайроншавии гардиши хун дар системаи варидӣ ба амал омада, баъдан ин ҳолат ба системаи шарёнӣ мегузарad [3].

Яке аз аломатҳои асосии патологии косу рон дардманӣ мебошад. Дард дар ноҳияи буғуми косу рон ва сурин пайдо гашта, паҳншавии он ба сатҳи дарунии рон то зонуҳо ба амал меояд. Дар аввал дард ҳангоми коррои ҷисмонӣ ба амал меояд ва дар ороми мегузарad. Баъзан дардҳои шабона низ беморро безобита менамояд. Ҳангоми муоина атрофияи мушакҳои дунбаю рон ба назар мерасад ва ҳангоми палмосиҳ дардманди ба қайд гирифта мешавад [3]. Дар мади аввал ҳаракатҳои ротатсиони маҳдуд мегардад ва дурбари, овардан ва қадкуни дар буғуми косу рон дардманӣ мебошад. Ба бемороне, ки ба гурӯҳи ҳавфии ин бемори дохил мешаванд бояд аҳамияти ҷиддӣ дод [2]. Онҳо бояд ҳамеша таҳти назорат қарор гиранд.

**Мақсади татқиқот** ин баҳогузори ва му-  
қоисай рентгенография, томографияи ком-  
пьютери ва томографияи магнитиу резонан-  
си барои ташхисгузории бемории НАСР.

**Мавод ва усулҳои татқиқот.** Ба ҳамаи бе-  
мороне, ки шикоятҳояшон ба дардманди дар  
бугуми косу рон доранд ва ба бемории  
НАСР монанд мебошад аввалиндарача рен-  
тгенография дар ҳолати пешу-қафо гузаро-  
нида шуд. Баъдан вобаста аз нишондод ва  
марҳилаи бемори ТМР ва ТК гузаронида  
шуд. Сини беморон аз 20 то 55 сола буда сини  
миёна 42,5 солро ташкил медиҳад. Беморон  
дар табобати статсионари дар шуъбаи ор-  
топедии МД ММТ ҶТ «Шифобаҳш» ва ё  
дар табобати амбулатори, таҳти назорати  
доими, дар солҳои 2019-2021 қарор доштанд.

Ҳангоми гузаронидани томографияи  
магнитиу резонанси пайдарҳам T1, T2 ва  
PD бо усули чарб фурӯбарӣ ва гидрография  
гузаронида шуд.

Усулҳои ТК ва ТМР 40 бемор (80 бугум)  
гузаронида шуд. Некрози асептикий са-  
раки рон дар 31 бемор (19 мард, 12 зан) таш-  
хисгузори карда шуд. Ҳолатҳои дутарафаи  
бемори дар 6 нафар ба қайд гирифта шуд-  
ба, ки он 18,75% -ро ташкил менамояд.

Татқиқот ба он бемороне, ки шикоят ба  
дардманди дар буғуми косу рон, бо ирради-  
атсия ба сатҳи дарунаи рон ва буғуми зону  
доранд, ва шикоятҳояшон ба некрози асеп-  
тики шабоҳат дорад гузаронида шуд.

Сабабҳои асосии ба амал омадани некро-  
зи асептикий сараки рон аз руи маълумоти  
мо ин: терапияи кортикостероидҳо -14  
ҳолат, истифодаи нушохиҳои спирти – 2  
ҳолат, осеби гарданак ва сараки рон (ши-  
каст, баромад, инчунин латхурии буғуми  
косу рон) - 4 ҳолат ва дар 11 ҳолатҳои дигар  
сабабаш номаълум (идиопатикӣ) буданд.

Талаботи асоси ба маводҳои татқиқотӣ,  
ки метавонанд НАСР-ро дар марҳилаҳои  
аввал ташхисгузори мекунад, ин гирифтани  
маълумоти пурра, муайян кардани бемо-  
ри дар марҳилаҳои аввал, ҷойгиршави ва  
ҳаҷми ҷои некрозшуда ва марҳилаи бемори  
мебошад. Барои ҳалли ин масъала дар ша-  
роити мусир усулҳои зерини визуализат-  
сия гузаронида мешавад:

- Рентгенография
- Томографияи компютерӣ
- Томографияи магнитиу резонансӣ.

Рентгенография имконият медиҳад, ки  
таносубияти сатҳи буғум, паҳни роғи бу-  
ғум, структураи сараки ронро муайян кард.  
Инчунин метавонем сатҳи зиёдшавии шидат-  
ноки ё мавқеи саҳтшавии бофтаи устухони  
ва контурҳои буғумро муайян кард. Камбу-  
дии ин усули ташхис дар он аст, ки визуали-  
затсияи бофтаҳои нарми атрофи буғум, боф-  
таҳои тағоякӣ буғум, моъеи ҷамъшудаи  
доҳили буғум имконнозазир аст.

Саволҳои иловагие, ки ҳангоми рентге-  
нография пайдо гаштанд, барои ҳалли онҳо  
ТК ва ТМР истифода намудем ва онҳо  
ҳалли худро ёфтанд. Яке аз бартарии ТК ва  
ТМР дар он аст, ки ҳолати беморро дигар  
накарда дар якчанд сатҳ ҷустуҷӯй гузарони-  
да шавад.

Имконияти ташхисгузории некрози асеп-  
тикий сараки рон бо воситаи ТК ва ТМР  
осонтар гардида, дар марҳилаҳои аввал  
ташхисгузори кардан имконнозазир гарди.

Ҳангоми гузаронидани ТК ба гайр аз  
муайяни марҳилаи бемории НАСР, ҳаҷми  
мавқеи некрозшудаи сараки рон ва ҳолати  
бофтаҳои мулоими атрофи буғум муайян  
кардан имконнозазир аст.

Ҳангоми муоинай беморон ТМР-ии бу-  
ғуми косу рон дар се сатҳ гузаронида шуд:  
аксиали, коронари ва сагитали. Дар ТМР  
визуализатсияи фиброзии тағояки лаби бу-  
ғумӣ, пайвандаки мобайнӣ, пайҳо ва қаба-  
ти кортикалӣ эпифиз, моъеи ҷамъшудаи  
доҳили буғум ва варамии устухон имконпа-  
зир аст. Инчунин бо воситаи ТМР динами-  
каи табобатро марҳилавӣ муайян кардан  
мумкин аст [6,7].

Интихоби усули табобати НАСР авалин-  
дарача аз марҳилаи бемори дар вақти таш-  
хисгузори вобастааст. Дар замони ҳозира  
дар маводҳои илмӣ бештар классификат-  
сияи ARCO (Association Research Circulation  
Osseus) истифода бурда мешавад, ки он та-  
гиrotҳои рентгенологи, томографияи ком-  
пьютери ва томографияи магнитиу - резо-  
нансиро якҷоя менамояд [4,7,8]. Классифи-  
катсияи ARCO (1992) 5 марҳиларо дарбар

мегирад. Марҳилаҳои I ва II ба 3 навъ чудо мешаванд: A (15% сарак заар дидад), B (аз 15 то 30%), C (зиёда аз 30%). Дар марҳилаи III- юм коллапси сараки рон ба амал меояд, ки вобаста аз ҳаҷми он ба навъҳо чудо мешаванд: A (коллапси сарак то 2мм.), B ( 2-4мм.) ва C (зиёда аз 4мм.).

#### **Натиҷаҳои таҳқиқот ва муҳокимаи он.**

Марҳилаи 0. Дар ин марҳила беморон танҳо ба дардманди шикоят мекунад, ки одатан дар мавқеи қадкашак чай дошта, доими нест. Дард ҳангоми корҳои ҷисмонӣ пайдо гашта ҳангоми ороми нест мешавад. Ҳаракатҳо дар буғуми косу рон бе тағир мебошад. Тағиротҳои рентгенологи, КТ ва ТМР дида намешавад. Нишонаҳои аввалинро танҳо бо воситаи ТМР-ии марҳилавӣ ва ё бо усли гистологи муайян кардан мумкин аст [5].

Марҳилаи I. Клиники дард каме зиёдтар мегардад. Маҳдудияти ҳаракатҳо дар буғуми косу рон пайдо мегардад, хусусан ҳаракати ротатсионӣ. Дар ин марҳила некрози тоталии мағзи устухон, оғози некрози трабеулҳои устухон, зиёд гардиҳани моеъи байнуҳӯҷайравӣ дар мағзи устухон ба амал меояд. Дар акси рентгенӣ ва томографияи компьютерӣ тағиротҳо дида намешавад. Дар ин марҳила дар ТМР варамии мағзи устухон ба монанди минтақаи камгаштаи шиддат дар садои МР дар T1 ва баландшавии шиддат дар T2 дар речай фурубарии ҷарбҳо мушоҳида карда мешавад. Минтақаи варами метавонад ҳаҷм ва шакли гуногун дошта бошад. Дар марҳилаҳои аввали ин ҳолати патологӣ дар қабати субхондралии сараки рон хати досмонанди дар садои ТМР шиддаташ паст мушоҳида карда мешавад [6].

Марҳилаи II. Дар ин марҳила дардмандиҳо доими гашта дар ҳолати ороми низ қайд карда мешавад. Беморро дардмандиҳои шабона безобита мекунанд. Дар буғуми косу рон бағайр аз ҳаракатҳои ротатсиони дигар ҳаракатҳо низ маҳдуд мегарданд. Куррашаклии сараки рон вайрон нағардида аст (расми №2).

Марҳилаи III. Клиники дар инмарҳила аломатҳои марҳилаи дуюм зиёдтар мегарданд. Рентгенологи: Дар ТК афзоиши ҳаттии шаффофиат дар мавқие субхондралии са-

ки рон (нишонаи “ниммоҳ”) дида мешавад. Колапси субхондралии, импресия ва секвестрацияи сараки рон дида мешавад. Вобаста аз ҳаҷми қисми колапсшудаи сарак ин марҳила ба 3 навъ чудо мешавад. A- колапс то 2 мм., B 2-4мм., ва C зиёда аз 4мм. Тағиротҳо дар сақфи ҳуққа дида намешавад.

Марҳилаи IV. Клиники дардмандиҳои тоқатфарсо баамал меояд. Ҳаракатҳо дар буғуми косу рон маҳдуд гашта контрактураи қаткунандаю оваранда ба амал меояд. Рентгенологи: шакловайроншавии (деформатсия) сараки рон, тангшавии роги буғум (то пурра гум шудани он) ва тағиротҳои боми ҳуққа дида мешавад.

Вобаста ба таснифи ARCO беморон батаври зерин ҷудо карда шуданд:

Дар марҳилаи I-уми НАСР 4 (12,5%) бемор ташхисгузори карда шуд, ки аз онҳо 2 бемор дар I A (ҳаҷми мавқеизараардидаи сарак то 15% онро ташкил медиҳад), 1 бемор дар I B (мавқеъи осебдидаи сарак 15-30% ро ташкил медиҳад) ва як бемор дар I C (мавқеи осебдида зиёда аз 30%-и саракро ташкил менамояд) ташхис карда шуданд (расми 1)


Дар марҳилаи II-юми беморӣ 5 (15,6%) бемор ташхисгузори карда шуданд, киду нафари онҳо дар марҳилаи II A (ҳаҷмӣ мавқеъи заараардидаи сарак то 15% ро тиашкил медиҳад) (расми 2), ду бемор дар марҳилаи II B (ҳаҷми ҷои некрозшуда 15-30% ташкил медиҳад) ва 1 бемор дар марҳилаи II C (ҳаҷми мавқеъи некрозшуда зиёда аз 30% саракро ташкил медиҳад) ташхисгузори карда шуд.

Марҳилаи III юми бемори дар 15 (46,8%) бемор ба қайд гирифта шуд, ки онҳо вобаста аз ҳаҷми коллапси (импресия) сараки рон ба ҷунин навъҳо чудо карда шуданд: III A дар 7 нафар беморон ки импресия то 2мм.ро ташкил медиҳад, III B дар 5 бемор импресия аз 2 то 4 мм-ро ташкил медиҳад ва 3 бемор дар марҳилаи III C ки импресия зиёда аз 4 мм ро ташкил медиҳад, ташхисгузори шуданд.

Марҳилаи IV- уми бемори дар 9 бемор ба қайд гирифта шуд, ки дар онҳо бағайр аз тағиротҳои сараки рон тағиротҳои дуюмин дар ҳуққа низ мушорҳида карда шуд.



**Расми № 1.** Бемор 20 сола. Дар рентгенограмма ва маводи сараки рони ҳамон bemor мавқеи некрози асептики бо нишонаҳои импрессия (чарроҳӣ-эндопротезкунонии буғуми косу рон). Некрози асептикийи сараки рон марҳилаи IV.



A)

Б)

В)

**Расми № 2.** Бемор 30 сола. Дар ТМР-и қбуғуми косу рон ва ТК (баъд аз 2 моҳ) некрози асептикийи сараки рон бе вайроншавии қуррашаклии сараки рон дидад мешавад. Некрози асептикийи сараки рон марҳилаи II (ІА-ІВ).



A)

Б)

В)

**Расми №3.** Дар акси ТМР ва ТК дар речай 2D ва 3D некрози асептикийи сараки рон бо шикасти фишурдашудаи субхондралӣ ва вайроншавии қуррашаклии сараки рон дидад мешавад. Некрози асептикийи сараки рон марҳилаи III.



A)

Б)

В)

**Расми №4.** Дар акси рентгени ва ТК дар речай 2D ва 3D некрози асептикийи сараки рон бо деформатсияи сараки рон ва тагиротҳо дар хукӯҳ дидад мешавад. Некрози асептикийи сараки рон марҳилаи IV.

Гузаронидани чунин татқиқотх имконият медиҳанд, ки некрози асептикий сараки ронро дар марҳилаҳои аввали бемори ташхисгузори карда табобати консервативи ва ё табобати ҷарроҳиҳои узвнигорҳорданда гузаронида шавад.

**Хулоса.** Ҳамин тавр, барои муайян қандани некрози асептикий сараки рон, дар ма-

рҳилаи аввал, истифодаи ТМР ба мо имконият медиҳад, ки ба бемор ташхиси дуруст гузашта, табобати саривакти бармаҳал гузаронида муҳлати хизмати бугуми худи беморро дароз намуда, амалиети узвнигоҳдоранда истифода бурда шавад. Дар ҳолатҳои шикасти субхондралии сарак ТК маълумоти бештар ва хубтар медиҳад.

### АДАБИЁТ

1. Kaushik, A.P. Osteonecrosis of the femoral head: An update in year 2012 / A.P. Kaushik, A. Das, Q. Cui. // World J. Orthop. – 2012. – Vol. 3, N 5. – P. 49–57.
2. Ревенко, Т.А. 9. Артроз и некроз тазобедренного сустава у взрослых / Т.А. Ревенко, Е.И. Астахова, В.Г. Новикова // Ортопедия, травматология. — 1978. — Вып. 8. — С.12—17.
3. Sen, R.K. Management of avascular necrosis of femoral head at pre-collapse stage / R.K. Sen // Indian J. Orthop. – 2009. – Vol. 43, N 1. – P. 6–16.
4. Helms C.A., Major N.M., Anderson M.W. et al. Musculoskeletal MRI. Saunders. Inc. 2009. 442 p.
5. Boraiah S. Dyke J. P. Hettrich C. et al. Assessment of vascularity of the femoral head using gadolinium (Gd-DTPA)-enhanced magnetic resonance imaging: a cadaver study // J. Bone Joint Surg. Br. 2009. V.91. (1). P.131-137.
6. Tiderius C., Jaramillo D., Conolly S. et al. Post- closed reduction perfusion magnetic resonance imaging as a predictor of avascular necrosis In developmental hip dysplasia: a preliminary report. J. Pediatr. Orthop. 2009. V. 29. (1). P. 14-20.
7. 20. Helms C. A., Major N. M., Anderson M. W. et al. Musculoskeletal MRI. Saunders. Inc., 2009, p. 442.
8. Матвеев Р. П., Брагина С. В. Аваскулярный некроз головки бедренной кости (обзор литературы) // Экология человека. 2018. № 3. С. 58–64.
9. Chan K.L. and Mok C.C.\*. Glucocorticoid-Induced Avascular Bone Necrosis: Diagnosis and Management // Open Orthop J. — 2012. — Vol. 6. — P. 449-57
10. Рейнберг, С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов: руководство для врачей / С.А. Рейнберг. — М.: Медицина, 1964. — Т. 1, 2. — 256 с.
11. Rackwitz L., Eden L., Reppenagen S. et al. Stemcell- and growth factor-based regenerative therapies for avascular necrosis of the femoral head. Stem Cell Res. Ther. 2012, 3, pp. 7-16
12. Ахтямов И. Ф, Закиров Р. Х., Лобашов В. В. Современные методы визуализации в диагностике остеонекроза головки бедренной кости // Вестник современной клинической медицины. 2014. № 7 (прил. 2). С. 30–39.
13. Родионова С. С., Шумский А. А. Ранние стадии асептического некроза головки бедренной кости // Клинический протокол. М., 2013. 16 с.

### ОПТИМИЗАЦИЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ АСЕПТИЧЕСКОГО НЕКРОЗА ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

С.М. Акрамов

Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино»

Асептический некроз головки бедренной кости (АНБК, остеонекроз, ишемический

некроз) - это некроз элементов головки бедренной кости, возникающий в результате



нарушения кровообращения. Асептический некроз головки бедра чаще всего встречается в возрастной группе от 25 до 50 лет, причем у мужчины страдают в 3-8 раза больше чем женщины.

В этом статья описаны клинических проявлений асептического некроза головки бедренной кости и методы его диагностики в ранних стадиях, с использованием современных лучевых методы диагностики и определит стадию заболевание и характер изменениях. Показано сравнительная оценка различных методов лучевой диагностики – рентгенография, компьютерная томография

фия (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) в зависимости от стадии асептического некроза головки бедренной кости (АНГБК).

Цель исследования - оценить и сравнить рентгенографию, компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию для диагностики АНГБК и исходя из стадии выбор более подходящий метода лечения этого заболевания.

**Ключевые слова:** Асептический некроз головки бедренной кости (АНГБК), методы диагностики, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ).

## OPTIMIZATION OF EARLY DIAGNOSTICS OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD

S.M. Akramov

Department of traumatology, orthopedics and military field surgery of Avicenna TSMU

Aseptic necrosis of the femoral head (ANFH, osteonecrosis, ischemic necrosis) is a necrosis of the elements of the femoral head resulting from circulatory disorders. Aseptic necrosis of the femoral head most often occurs in the age group from 25 to 50 years old, and men suffer 3-8 times more than women.

This article describes the clinical manifestations of aseptic necrosis of the femoral head and methods for its diagnosis in the early stages, using modern radiation diagnostic methods, and will determine the stage of the disease and the nature of the changes. A comparative assessment of various methods of

radiation diagnostics is shown – X-ray, computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI), depending on the stage of aseptic necrosis of the femoral head (ANFH).

The aim of the study is to evaluate and compare X-ray, computed tomography and magnetic resonance imaging for the diagnosis of ANFH and, based on the stage, the choice of a more appropriate method of treatment for this disease

**Key words:** Aseptic necrosis of the hip (ANFH), diagnostic methods, computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI).

**Акрамов Садриддин Миражорович, докторант PhD дар кафедраи травматология, ортопедия ва ҶҲСМДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино”. E.mail: iramaakramov@gmail.com тел.: (+992) 93 478 77 75**

**Акрамов Садриддин Миражорович, докторант PhD кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ ГОУ «Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино», E.mail: iramaakramov@gmail.com тел.: (+992) 93 478 77 75**

**Akramov Sadreddin Mirahrorovich, PhD doctors of the department of traumatology, orthopedics and military field surgery of Avicenna TSMU, E.mail: iramaakramov@gmail.com, тел.: (+992) 93 478 77 75**

## ФАРМАКОЛОГИЯ

### ТАЪСИРИ МАВОДИ «ГЕПАТРИЛ» БА ТАҒИЙРОТҲОИ МОРФОЛОГӢ ЧИГАР ҲАГОМИ ЗАҲРОЛУД ШАВИ БО ЧОР ХЛОРИДИ КАРБОН ( $CCl_4$ )

Фаниев Н.Х.

Маркази инноватсионӣ биология ва тибби АМИТ

**Муҳиммият.** Ҷӣ хеле ки маълум аст, олимон бо назардошти механизмҳои патогенетикии осеби музмини паҳншудаи чигар ба самаранокии муолиҷавии гепатопротекторҳои растанигӣ ишора менамоянд. Ин гепатопротекторҳо, ба туфайли мавҷудияти флавоноидҳо, полифенолҳо, микроэлементҳо ва моддаҳои гуногуни фаъоли биологӣ дар таркибашон, дорои таъсироти антиоксидантӣ, иммуномодуляторӣ, захаронӣ ва муъдадилсозии мембранаи чигар мебошанд. Гепатопротекторҳои асосашон растанигӣ, дар муқоиса бо синтетикӣ, таъсироти иловагии дуюмдараҷа надоранд. Ин ба мо имкон медиҳад, ки дурнамои ҳосил намудани гепатопротекторҳои нав аз гиёҳҳои шифобахшро мавриди баррасӣ қарор дихем [1]. Тадқиқотҳои эпидемиологии солҳои охир нишон медиҳанд, ки зиёда аз 5% аҳолии калонсоли ҷаҳон аз гепатити музмин азият мекашанд. Дар Тоҷикистон дар 10 соли охир гирифторӣ ба гепатити музмини В 0,8-0,9% ва гепатити С 9-10%-ро ташкил додааст. Айни замон, дар байни наврасон сатҳи ин бемориҳо қарib 10% афзудааст [1,2].

Муолиҷаи гепатити музмини В ва С тоҳол яке аз вазифаҳои таъхирнапазири гепатологияи мусир ба шумор меравад. Сарфи назар аз он, ки табобати гепатити музмини В ва С бо доруҳои мусири антивируси гузаронида мешавад, ҳангоми раванди фаъол гепатопротекторҳо ба таври васеъ истифода бурда мешаванд[1].

Ҳамин тариқ, дар асоси ашёи хоми гиёҳӣ доруҳои аслии табобатӣ коркард ва таҳия карда мешаванд, ки онҳоро метавон дар муолиҷаи бисёр бемориҳои музмини чигар васеъ истифода бурд.

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзиши маводи растанигии «Гепатрил» дар баъзе тағиյиротҳои морфологӣ ҳангоми заҳролудшавӣ бо  $CCl_4$ .

**Маводҳо ва усуљҳои тадқиқот.** Кор дар замини Лабораторияи марказии илмӣ-тадқиқотии «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» гузаронида шудааст. Тадқиқотҳо дар 40 каламушҳои сафеди бо вазни 220-240 г, дар вивариум дар речай сабуки 12-соата бо дастрасии озод ба об ва гизои стандартӣ нигоҳ дошта мешуданд (ГОСТ Р 9.804-2006 ва RD-APK 3.10.07.0.2-09). Ба сифати моддаи заҳролудкунии зершадиди чигар пайвастагии чор хлориди карбон  $CCl_4$  дар омехта бо равғани офтобпараст бо таносуби 1:1 истифода шуд. Каламушҳо ба 5 гурӯҳ 8-тогӣ тақсим карда шуданд. 1- солим; 2-назорати  $CCl_4$  2г/кг; 3- Гепатрил 0,5г/кг+  $CCl_4$  2г/кг; 4- Гепатрил 0,7г/кг +  $CCl_4$  2г/кг; 5-Карсил 0,5г/кг+ $CCl_4$  2г/кг;


Тадқиқоти морфологии бофтаи чигари ҳайвоноти таҷрибӣ бо усуљҳои ситологӣ ва гистологӣ гузаронида шуд. Узвҳои омодашуда барои мӯоннаи минбаъдаи гистологӣ бурида шуданд, лавҳаҳо бо гафсии 3-5 мм. Лавҳаҳо дар якҷоягӣ бо барчасҳои (биркаҳои) маълумот ва рақамгузории минбаъда дар ҳалтаҳои докагӣ гузошта шуда, ба муҳлати як рӯз дар маҳлули 10%-аи формалини бо тарзи Лилли хобонда мешаванд. Пас аз коркард бо спирт, маводи сабтшуда ба блокҳои парафин рехта шуд. Қисмҳои гафсии 5-7 мкм бурида шуда, бо гематоксил-эозин олуда шудаанд.

Аз блокҳои ба ин тариқ гирифташуда қисмҳои гафсии 3 мкм тайёр карда шуданд, ки барои тайёр кардани доруҳои гистологӣ бо гематоксилин ва эозин, инчунин бо Ван Гизон ранг карда шуда, пас аз он тасвири умумии морфологии узв омӯхта шуд[1].

Барои арзёбии натиҷаҳои тадқиқоти патоморфологӣ, системаи таҳлили компютерии тасвирҳои микроскопӣ, ки аз микроскопи сабук-оптикаи иборат буд, истифода шуд. Микропрепаратҳо дар зери микроскопи


Olympus CX21FS 1. бо камераи махсусгардонии микроскопи рақамӣ MC-DO 48U(E), ҳангоми бузургиҳои гуногун омӯхта шуданд.

**Натиҷаҳои бадаст омада.** Мо тасвири морфологии чигарро ҳангоми захролудшавии зершадиди чигар  $CCl_4$  омӯхтем. Як моҳ пас аз ворид кардани гепатотоксин, ҳангоми муоинаи гистологии биопсияҳо дар қаламушҳои солим тасвири зерин мушоҳида карда шуд:




**Расми 1. Тасвири гистологии чигари қаламушҳои солим 30 рӯз. Рангқунии гемотаксилин бо эозин. Ув. x 80.**

Ҳангоми муоинаи гистологӣ, микропрепаратҳои чигар дар тамоми майдони пораи бурида ранги яксон доштанд. Рагҳои марказии варидӣ шакли мудаввар ё байзашакл дорои миқдори зиёди эритроситҳо мебошанд, сохтори лобулярий ва болорӣ, гепатоситҳои мономорфии нигоҳдошташударо дар бар мегиранд. Гепатоцитҳо дар рагҳои чигар дар паҳлӯи роҳҳо бо ҳам зич ҷойгиранд. Дар байни рагҳои чигар, синусоидҳои якбора васеъшуда бо шикастапораҳои дагалона, бе таркиб намоёнанд. Гепатоситҳо ранги яхела доранд, дар ситоплазма гранулятсия мавҷуд аст. Роҳҳои порталӣ васеъ карда намешаванд. Дар гепатоситҳо аломатҳои тағирёбии дистрофӣ ва некротикӣ вучуд надоштанд. Дар минтақаҳои портал сегонаҳо ба таври возех фарқ намекунанд. Рагҳои чигар гиперемия нестанд. Ҳеч нишонаҳои тағийироти дистрофӣ ва некротикӣ дар гепатоситҳо ёфт нашуд.




**Расми 2: Тасвири гистологии чигари қаламушҳо, назорати  $CCl_4$  30-рӯз. Рангқунии гематоксилин бо эозин. Ув. x 200**

Дар доруҳо бофтаи чигар дар тамоми майдони пораҳои бурида яксон ранг карда мешавад. Рагҳои марказӣ шакли номунтазам доранд, системаи лобулаҳо якбора вайрон мешавад, хусусан дар минтақаҳои периваскулярии маркази лобулҳо вароҳҳои порталӣ. Гепатоситҳо дар рагҳои чигар ба ҳамдигар нобаробар меоянд, вайроншавии сохтори гепатоситҳоро, ки дар баъзе ҷойҳо бо қатраҳои равғаний иваз мешаванд, дистрофияи равғаний ва некрозии гепатоситҳо муайян менамояд, ҳуҷайраҳои ҷарбӯй андози гуногун доранд. Дар байни рагҳои чигар, синусоидҳои якбора васеъшуда ба таври возех ба назар мерасанд, роҳҳои порталӣ дар баъзе ҷойҳо васеъ мешаванд. Дар минтақаҳои порталӣ сегона ба таври возех фарқ намекунад. Рагҳои чигар камхун мебошанд. Сохтори девораи рагҳо нигоҳ дошта нашудааст ва камхун мебошанд, инфильтратҳои илтиҳобии манбайӣ. Аломатҳои гепатозҳои равғаний токсикӣ ва тағийироти некротикӣ дар гепатоситҳо мушоҳида мешавад.



**Расми 3. Тасвири гистологии чигари қаламуш, вояи гепатрил 0,5 мл. Рангқунии гематоксилин бо эозин. Ул. x 200**


Дар доруҳо бофтаи чигар дар тамоми майдони порчаҳои бурида ранги яксон до-рад, рагҳои марказии варидии шаклашон дуруст, дар баъзе чойҳо васеъшуда, вайрон-шавии манбавии лобулярий ва болорӣ дар баъзе чойҳо вобаста ба некрози манбавии гепатоситҳо, дар баъзе чойҳои инфильтратҳои манбавии лимфоситӣ намоёнанд. Дар баробари ин, дистрофияи гепатоситҳо ва ҷисмҳои апоптотикӣ қайд карда шуд. Синусоидҳои васеъ дар байни рагҳои чигар ба таври возех намоёнанд, роҳҳои порталӣ дар баъзе чойҳо васеъ шудаанд. Нобудшавии манбавии лобулярий ва болорӣ гепатоситҳо муайян карда мешавад.



**Расми 4. Тағиироти морфологии бофтаи чигар дар каламушҳо, Гепатрил дар вояи 0,7 мл. Рангӯни гемотаксилин бо эозин Ул. x 80.**

Муоинаи гистологии доруҳои бофтаҳои чигар нишон дод, ки онҳо дар тамоми майдони порчаҳои бурида ранги яксон доштанд. Рагҳои марказӣ шакли мудаввар ё байзашакл доранд ва дорои микдори зиёди ҳуҷайраҳои сурҳи хун мебошанд. Гепатоситҳо дар рагҳои чигар дар паҳлӯи болорҳо бо ҳамзич чойгиранд. Дар байни болорҳои чигар синусоидҳои якбора васеъшуда ба таври возех намоёнанд, дар баъзе чойҳо ҷамъшавии ҳуҷайраҳои хурд қатраи равганӣ муайян мегарданд. Гепатоситҳо ранги якхелай гомогенӣ доранд, дар ситоплазма грануляция мавҷуд аст. Ядроҳо шакли дурусти мудаввар ва гиперхромӣ доранд. Ҳуҷайраҳои алоҳидаи апаптотикӣ муайян карда мешаванд. Лимфоситҳои 4-5 намоёнанд. Дар баъзе чойҳо микдори ками ҳуҷайраҳои ҷарбӯй мавҷуданд. Соҳтори лобулярий ва болории

чигар каме ҳалалдор шудааст. Гепатоситҳо мономорфӣ мебошанд. Дар гепатоситҳо падидаҳои дистрофияи равғани гидропӣ ва хурдқатра пайдо карда шуданд. Дар атрофи минтақаи сегона инфильтрати хурди лимфоситӣ ошкор муайян мегардад.



**Расми 5. Тағиироти морфологии бофтаи чигар дар каламушҳо, Карсил 0,5 мг. Рангӯни гемотаксилин бо эозин. Ул. x 200**

Ҳангоми ташхиси гистологии доруҳои бофтаи чигар, онҳо дар тамоми майдони порчаҳои бурида ранги яксон доранд. Рагҳои марказии шакли номунтаҳам, гепатоситҳо дар рагҳои чигар ба ҳам наздиканд, соҳтори онҳо ба яқдигар нобаробар тағиир ёфтааст. Дар байни рагҳои чигар, синусоидҳои якбора васеъшуда ба таври возех намоёнанд, ҷамъшавии ҳуҷайраҳои фарбеки андозаҳои гуногун муайян карда мешаванд. Ядроҳои гепатоситҳо шакли дурусти мудаввар ва гиперхромӣ доранд. Дар гепатоситҳо падидаҳои дистрофияи гидропӣ ва равғани. Ҳуҷайраҳои апаптотикӣ, алломатҳои соҳтори лобулярий ва болории чигар бо рушди гепатозҳои равғани ва некрозии гепатоситҳо муайян карда шуданд. Дар атрофи минтақаи сегона инфильтратияи хурди лимфоситӣ муайян карда мешавад.

Ҳамин тарик, дар асоси натиҷаҳои тадқиқоти морфологии каламушҳо, ки қиёми гепатрилро ба микдори 0,5 - 0,7 мл / кг вазни бадан қабул карда буданд, исбот гардид, ки моддаҳои санҷидашуда дорои таъсири гепатопротекторӣ ва барқароркунанда мебошанд, ки тағиироти некротикӣ ва дистрофияи ҷарбӯи гепатоситҳоро қариб пурра



пешгирий кардаанд. Гарчанде ки дар паренхимаи чигари каламушҳо аксар вакт падидаҳои дистрофияи гидропикии гепатоситҳо ва дистрофияи равгании хурдқатра мушоҳида мешуд.

Натиҷаҳои бадастомада нишон медиҳанд, ки қиёми «гепатрил» аз самаранокии доруҳои машҳури “Карсил”, ки барои табобати гепатит ва сиррози чигар васеъ истифода мешавад, камӣ надорад.

#### Адабиёт

- Мироджов Г.К., Якубова М.М., Курбанов М., Ишанқулова Б.А., Ганиев Н.Х. Поиск и перспектива использования новых гепатопротекторов растительного происхождения. Пробл. ГАЭЛ, 2015, №1. С. 3-8.
- Смольякова, В.И. Гепатопротекторные эффекты тиофана при экспериментальном поражении печени тетрахлорметаном. В.И. Смольякова, М.Б. Плотников, Г.А. Чернышева, И.С. Иванов, А.Е. Просенко, Н.В. Кандалинцева. Эксперим. и клинич. фармакология. – 2011. Т. 74, № 8. С. 37–40.
- Коржевский Д.Э. Основы гистологической техники. Д.Э. Коржевский, А.В. Гиляров. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2005. С. 608.

### ВЛИЯНИЕ ГЕПАТРИЛА НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ЧЕТЕРЫХХЛОРИСТОГО УГЛЕРОДА ( $CCl_4$ )

Ганиев Н.Х.

Центр инновационной биологии и медицины НАНТ

В статьедается морфологическое описание печени крыс при подостром отравлении  $CCl_4$ , лечении Гепатрилом и Карсилом.

**Ключевые слова:** гепатрил, печень, морфология, животные.

### EFFECT OF HEPATRIL ON MORPHOLOGICAL CHANGES OF LIVER CARBON CORCOLOGY ( $CCl_4$ )

Ganiev N.Kh.

Biology and medicine innovation center

This article provides a morphological description of the liver of rats in case of subcutaneous poisoning with  $CCl_4$  and their

treatment with Hepatril and Carsil.

**Key words:** непаурил, liver, morphology, animals.

**Ганиев Начмиддин Хуршедович** - Маркази инноватсионӣ биология ва тибби АМИТ ҳодими илмӣ. Сурога: 734017, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Карамов, 27,. Почтаи электронӣ: [nadzhmidding@mail.ru](mailto:nadzhmidding@mail.ru)

**Ганиев Наджмиддин Хуршедович** – Центр инновационной биологии и медицины НАНТ научный сотрудник. Адрес: 734017, Республика Таджикистан, город Душанбе, улица Карамова, 27,. E-mail: [nadzhmidding@mail.ru](mailto:nadzhmidding@mail.ru)

**Ganiev Najmiddin Khurshedovich** - Center for Innovative Biology and Medicine of the National Academy of Sciences of Tajikistan, Researcher. Address: 734017, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Karamova street, 27,. E-mail: nadzhmidding@mail.ru

## ОМЎЗИШИ ХОСИЯТИ ЗИДДИМИКРОБИИ БАЪЗЕ ҲОСИЛАҲОИ 1,3,4-ТИАДИАЗОЛО [3,2-А] ПИРИМИДИН

3.Г.Гулмаҳмадзода

Маркази илмию – тадқиқотии фарматсевтии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Муҳимијат.** Пайдо гардидани муқовимати зиддимикробӣ ва набудани доруҳои лозима бар муқобили онҳо (микроорганизмҳои дорои муқовимат) яке аз масъалаҳои ташвишовар барои ҳифзи саломатии инсон ва ҳайвонот дар саросари ҷаҳон мебошад[1]. Тахлили ада-биётҳои илмӣ нишон медиҳанд, ки бисёре аз пайвастагихои гетеросиклӣ, ки сохтори тиа-диазолиро доро мебошанд, ҳосияти баланди зиддимикробӣ зоҳир менамоянд [2].

Яке аз проблемаҳои актуалии химияи органикӣ ин синтези аналоги пайвастагихои фаъоли табии мебошад, ки ҳосияти баланди фар-макологӣ ва заҳрнокии пастро зоҳир менамоянд. Технологияи синтези ин пайвастагихо ва маҳсулоти партовҳои онҳо барои муҳити зист бояд аз ҷиҳати экологӣ тоза бошад ва дар сурати ба муҳити зист партофта шуданаш, микроорганизмҳо ба осонӣ ҷаббида тавонанд. Яке аз самтҳои омӯзишии ин моддаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин синтези ҳосилаҳои 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин мебошад, ки дар озмоишгоҳи химияи пайвастаҳои гетеросиклии Институти химияи ба номи В.И.Никитини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон син-тез карда шуда, сохтори онҳо бо усулои спектралӣ (ИК ва ЯМР) ва масс-спектралӣ таъид карда шудаанд.

Микробии баъзе ҳосилаҳои 1,3,4-тиадиазоло [3,2-а]пиримидин дар штаммҳои бактерияҳои грамм-мусбат (*Staphylococcus aureus*), грамм-манғӣ (*Escherichia coli*) ва штамми дорои муқовимат (*Pseudomonas aeruginosa*) мебошад.

**Мавод ва усули тадқиқот.** Ҳосилаҳои 1,3,4-тиадиазоло [3,2-а]пиримидин дар озмоишгоҳи химияи пайвастаҳои гетеросиклии Институти химияи ба номи В.И.Никитини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон син-тез карда шуда, сохтори онҳо бо усулои спектралӣ (ИК ва ЯМР) ва масс-спектралӣ таъид карда шудаанд.

Муайян намудани ҳосияти зиддимикробии ҳосилаҳои 1,3,4-тиадиазоло [3,2-а] пиримидин.

Ҳосияти зиддимикробии ҳосилаҳои синтезкардашудаи 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин дар 3 штамми гуногун, аз он ҷумла бактерияҳои грамм-мусбати *Staphylococcus aureus*, грамм-манғии *Escherichia coli* ва *Pseudomonas aeruginosa* (дорои муқовимат буда) тавассути усули ҳаллу фасли силсилавӣ (методом серийных разведений) омӯхта шудаанд. Ба сифати контроли мусбат ам-писиллин истифода бурда шуд.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Дар ҷадвали 1 натиҷаи тахлили зиддимикробии ҳосилаҳои синтезкардашудаи 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин муфассал овардашудааст.

**Мақсади кор.** Омӯзиши ҳосиятизидди-

**Ҷадвали 1. -Концентрасияи бактериостатикии пайвастагихои синтезкардашуда, мкг/мл**

№	Пайвастагӣ	Штамми микроорганизм		
		<i>S. aureus</i>	<i>E. coli</i>	<i>P. aeruginosa</i>
1	2-брому-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин	0,62	0,31	1,24
2	2-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин	39,8	39,8	79,36
3	2-фенокси-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин-2-ил	158,72	79,36	39,8
4	2-бромуфенокси-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин-2-ил	19,9	39,8	158,72
5	2-хлорметил-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин	158,72	79,36	39,8
6	2-метилтиоэтил-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло [3,2-а] пиримидин	317,44	158,72	79,36
7	Амписиллин	4,0	8,2	16,7

Чуноне аз чадвали 1 дида мешавад, пайвастагии 2-бром-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло [3,2-а] пирамидин хосияти қавии зиддимикробиро зоҳир намудааст. Концентрасияи бактериостатикии 2-бром-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а] пирамидин нисбати штаммҳои *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* ва *Pseudomonas aeruginosa* мутаносибан ба 0,62; 0,31; ва 1,24мкг/мл баробар аст. Концентрасияи бактериостатикии ампилин дар штаммҳои бактерияҳои *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* ва *Pseudomonas aeruginosa* аз 6 то 26 маротиба зиёдтар мебошад.

#### Адабиёт

- Cheng, G. Antimicrobial drugs in fighting against antimicrobial resistance / G.Cheng, M.Dai, S.Ahmed, H.Hao, X.Wang, Z.Yuan // Frontiers in Microbiology. -2016, №7, - P. 20-29.
- Al-Smadi, M.L. Synthesis, characterization, antimicrobial activity, and genotoxicity assessment of two heterocyclic compounds containing 1,2,3-selena- or 1,2,3-thiadiazole rings / M.L.Al-Smadi, R.Mansour, A.Mahasneh, O.F.Khabour. // Molecules. - 2019, №24, - P. 420-434.
- Нуров У.А. Синтез и превращения производных 1,3,4-тиадиазоло (3,2-а) пирамидина. Диссертация на соискание ученого звания канд. хим. наук. Душанбе, -2004. 112 с.

### АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 1,3,4-ТИАДИАЗОЛ[3,2-А] ПИРИМИДИНОВ

З.Г.Гулмаҳмадзода

Научно-исследовательский фармацевтический центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

Результаты антимикробных исследований некоторых производных 1,3,4-тиадиазоло [3,2-а] пирамидинов показали, что активность соединения 2-бром-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-ти-

диазол[3,2-а]пирамидина в 6-26 раз выше, чем у ампилинна против штаммов *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* и *Pseudomonas aeruginosa*.

### ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF SOME 1,3,4-THIADIAZOL[3,2-A] PYRIMIDINE DERIVATIVES

Z.G. Gulmakhmadzoda

Research Pharmaceutical Center of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan

Results of antimicrobial study of some derivatives of 1,3,4-thiadiazole[3,2-a]pyrimidines showed that the activity of the compound 2-bromo-7-methyl-5-oxo-5Н-1,3,4-thiadiazole[3,2 -

a]pyrimidine is 6-26 times higher than that of ampicillin against strains of *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* and *Pseudomonas aeruginosa*.

**Зафар Гулмаҳмадзода.** - Маркази илмию - тадқиқотии фарматсевтии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳодими қалони илмӣ. 734064, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, ҳонаи 16, ҳуҷраи 53. Телефон. 918-61-97-93; E-mail: [zsangov@mail.ru](mailto:zsangov@mail.ru)

**Зафар Гулмаҳмадзода.-** Научно-исследовательский фармацевтический центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ. Старший научный сотрудник, 734064, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Мухаммадиев дом 16, кв 53, Телефон. 918-61-97-93; E-mail: [zsangov@mail.ru](mailto:zsangov@mail.ru)

**Zafar Gulmahmadzoda.-** Research Pharmaceutical Center of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan. Senior Researcher, 734064, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Mukhammadievst., h. 16, apt. 53, Phone. 918-61-97-93; E-mail: [zsangov@mail.ru](mailto:zsangov@mail.ru)

## ЧАРРОҲӢ

### АҲАМИЯТИ ОКСИДАНТИИ ЭНДОТОКСИКОЗ ВА ГИПОКСИЯ ДАР ПАТОГЕНЕЗИ НОРАСОИИ ТЕСТИКУЛЯРӢ ДАР БЕМОРОНИ ДОРОИ ЧУРРАИ ҚАДКАШАК

Абдуллоҳозода Д.А., Гадоев И., Набиев М.Х.

Кафедраи ҷарроҳии умумии №2, МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуӣли ибни Сино», Ҷумхурии Тоҷикистон.

**Муҳиммият.** Чурраи қадкашак (ЧК) дар соҳтори бемориҳои ҷарроҳишаванд 80%-ро ташкил медиҳад [7,8,9,12]. Яке аз бемориҳое, ки функсиюн репродуктивии мардҳоро суст мекунанд ва ба пешӯии нохуби бороварӣ (наслронӣ) оварда мерасонанд, ин чурраи қадкашак (ЧК) аст [1,2,3,4,14]. Дар марҳалаи мимрӯзai рушди технологияи ҷарроҳӣ герниопластикаи чурра ҷарроҳии муқаррарӣ (routine operation) ба ҳисоб меравад ва тақрибан ҳамарӯза, аз ҷумла дар шароити амбулаторӣ истифода карда мешавад, ки барои ин такмили пайваст ёфтани такмил ёфтани техникаи иҷрои чуррабурӣ мусоида мекунад [5,6,7,8]. Айни замон усуљҳои сершумори герниопластикаи чурра мавҷуд аст, ки ҳар қадоми онҳо нишондодҳо, зиддинишондодҳо, бартарӣ ва камбудии мушаҳҳаси худро доранд [9,10,11,15]. Ҳама усуљҳои ҷарроҳии нест карданӣ ЧК ба ду гурӯҳ чудо карда мешаванд: намуди қашидашавандай герниопластиқӣ (аутопластика), намуди қашиданашванда ва лапароскопии герниопластиқӣ [13,17,18]. Намуди қашидашавандай герниопластиқӣ дар ҷарроҳӣ муддати дурру дароз исифода мешавад ва нисбатан усули омӯхташудаи табобати ҷарроҳии ЧК ба ҳисоб меравад [19,20,21]. Дар маҷмӯъ усуљҳои қашидашавандай герниопластиқӣ ба пластикаи деворӣ пеш ё ақиби канали қадкашак ҷудол мешавад. Он намудҳои герниопластика зиёдтар ба кор бурда мешаванд, зеро усули нисбатан боэътиими табобати ҷарроҳии ЧК ба ҳисоб мераванд ва ретсивҳои беморӣ камтар ба назар мерасад [16,22,23,24,25].

**Мақсади таҳқиқот.** Муайян кардани сатҳи маркерҳо «стресси оксидантӣ» ва гипоксия дар хуни аз варид ҳангоми ЧК ҷориша-ванда ва давраи пас аз ҷарроҳии герниопластикаи чурра.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Дар маҷмааи тандурустии «Истиқлол»-и ш. Душанбе таҳти муоинаи мо 34 бемори гирифтори ЧК қарор дошт. Синну соли беморон аз 18 то 30-сола буд. Давомнокии бемори диабети қанд 2-10 сол буд. Беморонро аз ҷиҳати ҳусусиятҳои беморӣ ба 3 гурӯҳ чудо кардан-беморони давомнокии чурраашон зиёда аз 5 сол ва ё бештар-14 нафар, беморони дорои ЧК якҷоя бо варикоселе – 12 нафар, беморони мубтало ба бенаслӣ, ки ЧК-ро аз сар гузаронидаанд. Бо мақсади муайян карданӣ моҳияти патогенези норасоии тестикуллярӣ (НТ) ва аҳамияти эндотоксемияи «оксидантӣ» дар ипайдошавии он дар 34 бемори гурӯҳҳои гуногуни ЧК муҳтавои маҳсулоти ОПЛ ва маркерҳои гипоксия дар хуни аз хояҳо ҷориша-ванда таҳқиқ карда шуд.

Коркарди оморӣ бо ёрии бастаи амалии «Statistica 6.0» (Statssoft Inc., ИМА) таҳлил карда шуд. Нишондиҳандай сифатӣ дар шакли ҳиссаҳо (%), нишондиҳандай миқдорӣ дар намуди аҳамият ва ҳатоҳои он ( $M \pm m$ ) ҳисоб карда шуд. Таҳлили дисперсионӣ бо усули Вилкоқсон гузаронида шуд. Фарқият ҳангоми  $p < 0,001$  будан аз ҷиҳати оморӣ муҳим шуморида шуд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот.** Дар қисми авали таҳқиқоти мазкур нишондиҳандои маҷрои хун дар танобаки нутфабар ва паренхимаи хоя дар гурӯҳҳои таҳқиқшавандана омӯхта шуд (Ҷадвали 1).

Дар натиҷа муқаррар карда шуд, ки дар беморони гурӯҳи I дар натиҷаи муддати тӯлонӣ аз ҳалтаи чурра фишор ёфтани үнсурҳои танобаки нутфабар, суръати баландтарини гардиши хуни шараёнӣ –  $36,12 \pm 3,8$  см/сонияро ва суръати миёнаи гардиши хуни шараёнӣ –  $11,8 \pm 1,2$  см/с, шохиси резистентӣ –  $0,84 \pm 1,3$  воҳ. ш. ва суръати маҷрои хуни варидӣ  $10,94 \pm 0,14$  см/с.-ро ташкил дод.

**Чадвали 1.- хусусиятҳои гардиши хун дар танобаки нутфабар дар гурӯҳҳои таҳқиқшаванда (n=34)**

Нишондиханда	Шахсони солим (n=20)	Гурӯҳҳои таҳқиқшаванда		
		гурӯҳи I (n=14)	гурӯҳи II (n=12)	гурӯҳи III (n=8)
S арт, см/с	37,21±4,2	36,12±3,8	35,64±5,1	34,12±5,8
Mear, см/с	12,8±3,2	11,8±1,2	10,64±2,6	9,2±3,2
RI воҳ. шартӣ	0,84±0,12	0,84±1,3	0,88±0,16	0,02±0,18
Sken, см/сек	10,96±0,12	10,94±0,14	10,92±0,72	11,62±2,74

Эзоҳ: p<0,05 эътиимоднокии фарқият дар муқоиса аз маълумотҳои ибтидой.

Ихтиолҳои нисбатан возехтари гардиши хуни танобаки нутфабар дар беморони гурӯҳҳои II-III ба мушоҳида расид. Суръати баландтарини гардиши хуни шараёнӣ дар танобаки нутфабар – 35,64±5,1 см/с. ва 34,12±5,8 см/с., суръати миёнаи гардиши хуни шараёнӣ – мутаносибан то 10,64±2,6 см/с ва 9,27±3,2 см/с расид, шохиси резистентӣ – 0,88±0,16 усл.ед и 0,92±0,18 воҳ. ш. буд. Нишондихандаҳои суръати мачрои хуни варидӣ дар ин маврид 10,92±2,72 см/с.

ва 11,62±2,74 см/с.-ро ташкил дод.

Тавре ки дида мешавад, бо паст шудани нишондодҳои суръати баландтарин ва миёнаи мачрои хуни шарёнӣ дар рагҳои танобаки нутфабар аз 11,8±1,2 см/с. дар беморони гурӯҳи I то 10,94±0,14 в/ш, дар гурӯҳи III нишондихандаҳои мачрои хун аз 0,953% то 28,1% баланд шуд.

Ихтиололи гардиши хун дар танобаки минбаъд ба хеле бад шудани гардиши хуни хояҳо мегардад (чадвали 2).

**Чадвали 2.- Нишондихандаҳои гемодинамика дар паренхимаи хояҳо дар беморони гурӯҳҳои таҳқиқшаванда (n=34)**

Нишондиханда	Шахсони солим (n=20)	Гурӯҳҳои таҳқиқшаванда		
		Гурӯҳи I (n=14)	Гурӯҳи II (n=12)	Гурӯҳи III (n=8)
V <sub>maxsistcm/сония</sub>	10,74±0,07	10,61±0,12	9,06±0,15	8,7±0,10
V <sub>maxdiastcm/сония</sub>	4,14±0,09	4,06±0,18	3,96±0,14	1,36±0,12
RI в/ш	0,62±0,06	0,65±0,03	0,69±0,04	0,83±0,09

Эзоҳ: p<0,05 эътиимоднокии фарқият дар муқоиса аз маълумотҳои ибтидой.

Муайян карда шуд, ки дар беморони гурӯҳи I дар натиҷаи фишорёбӣ аз чурра хун-гардиши паренхимаи хояро вайрон карда, дар натиҷаи фишори дарозмуддатишемия ва атрофияи хояҳо ба вучуд омадааст.

Нишондихандаҳои суръати систоликии мачрои хун дар паренхимаи хоя дар беморони гурӯҳи I – 10,6±0,12 см/с. ва суръати диастоликии мачрои хун 4,06±0,18 см/с.-ро ташкил дод. Шохиси резистентнокӣ ба 0,62±0,03 в/ш баробар буд. Ихтиолҳои назарраси гардиши хун дар паренхимаи хоя дар беморони гурӯҳи II (ҳамbastагии варикоселе гардиши хунро дар паренхима вазнинтар кард) ва гурӯҳи III (дар баробари ихтиолҳои возехи ишемикӣ дар танобаки нутфабар ва хояҳо ба назар расид.

Ҳамин тавр, нишондихандаҳои суръати систоликии мачрои хун дар паренхимаи хоя дар беморони гурӯҳҳои II-III – 9,06±0,5 см/с. ва 8,7±0,10 см/с. буд. Дар баробари ин, дар ин беморон паст шудани нишондихандаҳои суръати диастоликии мачрои хун дар паренхимаи хоя – 3,96±0,14 см/с. ва 1,36±0,12 см/с. дида шуд. Шохиси резистентнокӣ – 0,69±0,04 в/ш ва 0,83±0,09 в/ш буд.

Ҳамин тавр, дар беморони гурӯҳҳои II-III ихтиолҳои возехи ишемикӣ дар танобаки нутфабар ва хояҳо ба назар расид.

Таҳқиқоти нишондихандаҳои гемостаз ва реологияи хун дар гурӯҳҳои таҳқиқшаванда нишон дод, ки дар динамикаи таҳқиқоти ихтиолҳои дағал муайян карда нашуд (чадвали 3).

**Чадвали 3.- Баъзе нишондодҳои гемостаз ва реология дар хуни канории гурӯҳҳои таҳқиқшаванда.**

Нишондиханда	Шахсони солим (n=20)	Гурӯҳҳои таҳқиқшаванда		
		Гурӯҳи I (n=14)	Гурӯҳи II (n=12)	Гурӯҳи III (n=8)
ВСК, дак.	6,2±0,2	6,1±0,8	5,2±0,5	4,12±0,1
Фаълонокии тромбопластикӣ, %	80,2±1,0	82,4±1,3	83,5±1,4	85,0±1,1
Фибриноген, г/л	2,37±0,2	2,37±0,1	2,41±0,41	2,4±0,32
Антитромбин, %	92,5±1,8	92,7±1,4	91,8±1,1	89,3±1,2
Фибринолиз, %	19,4±0,2	19,4±0,3	19,8±0,4	20,15±3,2
ПДФ, мкг/мл	Нет	Нет	Нет	Нет
Агрегатсияи тромбоситҳо, дак.	6,1±1,0	6,1±1,1	6,1±1,3	6,1±1,2
Часпакии хун	4,9±0,05	4,9±0,052	4,9±0,008	5,0±0,01

Эзоҳ: p<0,05 эътимоднокии фарқият дар муқоиса аз маълумотҳои ибтидой.

Дар хуни канорӣ тағиироти на чандон зиёд дар нишондихандаҳои лаҳташавии хун дар беморони гурӯҳҳои II-III дида шуд.

Омӯзиши сатҳи нишондихандаҳои «оксидантнокӣ»-и токсемия ва гипоксия аз баланд шудани сатҳи онҳо гувоҳӣ медиҳад (чадвали 4).

**Чадвали 4.- Баъзе нишондихандаҳои маркерҳои эндотоксемия ва гипоксияи оксидантӣ дар хуни канорӣ дар гурӯҳҳои таҳқиқшаванда (n=34)**

Нишондиханда	Шахсони солим (n=20)	Гурӯҳҳои таҳқиқшаванда		
		Гурӯҳи I (n=14)	Гурӯҳи II (n=12)	Гурӯҳи III (n=8)
ДК, опт.едпг/мл	1,2±0,04	1,3±0,02	1,6±0,06	1,9±0,1
МДА, нмол/мл	2,21±0,05	2,4±0,09	2,5±0,07	3,2±1,2
Лактат крови ммол/л	1,0±0,1	1,2±0,2	1,4±0,5	2,1±0,4

Эзоҳ: p<0,05 эътимоднокии фарқият дар муқоиса аз маълумотҳои ибтидой.

Сатҳи ДК ва МДА дар хуни канории беморони гурӯҳи I- 1,3±0,02 опт.едпг/мл ва 2,4±0,09 нмол/мл расид, ки ин аз муддати тӯлонӣ фишор ёфтани унсурҳои танобаки нутфабар ҳалтаи чурра вобаста аст, баланд шудани сатҳи лактат дар хун – 1,2±0,2 ммол/л. вуҷуд доштани ишемияро тасдиқ мекунад.

Дар беморони гурӯҳи II ва III ин нишондихандаҳо дар хуни канорӣ хеле баланд буданд. Чунончи, мутаносибан сатҳи ДК 1,6±0,06 опт.едпг/мл ва 1,9±0,10 опт.едпг/мл, МДА – 2,5±0,07 нмол/мл ва 3,2±1,2 нмол/мл буд.

Ҳамин тавр, дар беморони ҳамаи гурӯҳҳо дар хуни канорӣ баланд шудани сатҳи маркерҳои

токсемия ва гипоксияи «оксидантӣ» мавҷуд аст.

Муайян кардани механизмҳои осебҳои ГТБ ва паренхимаи ҳояҳо ҳангоми мавҷуд будани ишемия ва гипоксияи музмин мухим ва зарурӣ ба ҳисоб меравад, ки дар ниҳояти кор ба ихтиоли статуси гормоналӣ ва сперматогенез оварда мерасонад. Тавре ки қайд карда шуд, дар беморони аз тарафи мо таҳқиқшуда дар хуни варидӣ, аз ҳоя ҷориҷаванда: v. testicularis, варидҳои ҳушамонанди ҳоядон, варидҳои унсурҳои танобаки нутфабар нишондихандаҳои сатҳи маркерҳои токсемия ва гипоксияи «оксидантӣ» таҳқиқ мешавад (чадвали 5).

**Чадвали 5.- Нишондихандаҳои маркерҳои эндотоксемия ва гипоксияи оксидантӣ аз хуни варидии ҳояҳо ҷориҷаванда дар гурӯҳҳои таҳқиқшаванда.**

Нишондиханда	Шахсони солим (n=20)	Гурӯҳҳои таҳқиқшаванда					
		Гурӯҳи I (n=14)		Гурӯҳи II (n=12)		Гурӯҳи III (n=8)	
		Хуни канорӣ	Хуни аз ҳоя ҷориҷаванда	Хуни канорӣ	Хуни аз ҳоя ҷориҷаванда	Хуни канорӣ	Хуни аз ҳоя ҷориҷаванда
ДК, опт.едпг/мл	1,2±0,04	1,3±0,2	1,5±0,01	1,6±0,06	2,0±0,4	1,9±0,10	2,1±0,9
МДА нмол/мл	2,21±0,05	2,4±0,09	2,6±0,04	2,5±0,07	3,3±0,08	3,2±1,2	4,9±1,23
Лактати хун ммол/л	1,0±0,1	1,2±0,2	1,5±0,7	1,4±0,5	2,3±0,6	2,1±0,4	2,5±0,2

Эзоҳ: p<0,05 эътимоднокии фарқият дар муқоиса аз маълумотҳои ибтидой.

Муддати тўлонй доштани чурра, тъисири ЧК ба фаъолияти ғадудҳои чинсӣ, ки дар беморони гурӯҳи I дар натиҷаи фишор ёфтани рагҳои танобаки нутфабар аз муҳтавои халтаи чурра, ҳамчунин флебогипертензия ҳангоми паст шудани аксулчараёни хуни варидӣ дар беморони гурӯҳи II, осеб дидани унсурҳои танобаки нутфабар дар беморони гурӯҳи III, барои пешравии ишемия, гипоксияи хояҳо ва тухмдон ва қабати эпителиалий-спермалии он оварда мерасонад ва ҳассосияти онро нисбат ба гипоксия, тъисирҳои зиёновари токсинҳои оксидантҳо кам месозад.

Маҳсулоти токсикии генезаш оксидантӣ осебҳои вазнини эндотелияҳои рагҳои танобаки нутфабар, паренхимаи хояҳо, ҳамчунин ГТБ – ро ба вучуд меоранд, ки дар на-

тичаи пур шудани на танҳо аз шаклҳои фольги оксиген, балки лактати хун ба вучуд меоянд, ки сатҳи онҳо дар беморони гурӯҳҳои II-III дар хуни аз хояҳо ҷори шаванд ба таври ниҳои баланд аст – мутаносибан  $2,3 \pm 0,6$  ммол/л ва  $2,5 \pm 0,2$  ммол/л.

Тъисири осебрасони ОПЛ дар заминаи ишемияи аллакай муддати тўлонй вучуд дошта ва гипоксия пайдо шудани тафироти некробиотикӣ дар эпителии сперматогениро ба таҳрик оварда, баъдан боиси бад шудани статуси сперматогенез ва гормоналий ва аз даст додани функцияи репродуктивӣ мегардад.

Тафиротҳои патофизиологии возеху пешраванд ба вайроншавии заминаи гормоналии сперматогенез оварда мерасонад (чадвали 6).

#### **Чадвали 6.- Динамикаи нишондиҳандаҳои сатҳи ОПЛ, гормонҳои чинсӣ, допплерографияи рагҳо ва спермограмма дар беморони гурӯҳҳои II-III**

Нишондиҳанда	Беморони гурӯҳи II (n=12)		Беморони гурӯҳи III (n=8)	
	Профили гормоналий			
Тестостерон ЕД/мл	16,1 (-6,93%)		13,2 (-23,7%)	
ФСГ, ЕД/мл	4,6 (-6,1%)		6,1 (+19,7%)	
Пролактин, ЕД/мл	25 (-5,6%)		210 (-21,05%)	
ЛГ, ЕД/мл	5,4 (+11,1%)		5,3 (+9,43%)	
<b>Допплерографияи рагҳои тестикулярий</b>				
Суръати миёнаи маҷрои хун (см/с)	9,4 (-40,1%)		4,4 (-72%)	
$V_{max}$ , (см/с)	25,8 (37,2%)		16,1 (-60,8%)	
RI	0,91 (+8,5%)		0,98 (+15,6%)	
Ҳачми умумии гонад	30 (-11,2%)		24,5 (-27,9%)	
ДК, опт.едпг/мл	2,0±0,4		2,4±0,1	
МДА, намол/мл	3,3±0,08		4,9±1,23	
Лактати хун	2,3±0,6		2,5±0,2	

Эзоҳ:  $p < 0,05$  эътиоднокии фарқият дар муқоиса аз маълумотҳои ибтидой.

Тавре ки аз маълумотҳои ҷадвал бармеояд, дар натиҷаи ба таври ниҳои баланд шудани сатҳи маҳсулнокии ОПЛ ва лактати хун дар хуни аз хоядон ҷори шаванд, дар беморони гурӯҳҳои II ва III ихтилолҳои дагали гемодинамикаи тестикулярий ба мушоҳида мерасад, ки ин дар шакли паст шудани суръати миёнаи маҷрои хун дар рагҳои хоя, маҳсусан дар тарафи ҷарроҳишуда зохир мешавад. Афзудани аҳамияти шохиси резистентнокӣ то 15,6% низ аз ихтилолҳои назарраси гемосиркуляторӣ дар тарафи герниопластикашуда ва умуман дар организм дарак медиҳанд.

Дар ин замана то 23,7% паст шудани сатҳи тестостерон ба назар мерасад, ки вай дар ин маврид аз ҳудуди ифодаҳои мұйтадил берун намешавад ва ба андозаи кофӣ баланд боқӣ мемонад (13,2 ЕД/мл). Баландшавии фишордиҳии нишондиҳандаҳои гормонҳои гипофизарӣ дидо мешавад: ФСГ то 19,7%, ЛГ то 9,43%. Гипотрофияи возехи хояҳо дар тарафи ҷарроҳишуда дидо мешавад, ки бо камшавии назарраси ҳаумии гонад то 27,9% аз ҳисоби ҳачми хояи рост инъикос мейбад. Дар ин замана тафироти назарраси эякулят ба мушоҳида расид, ки дар кам шудани вазни холиси шаклҳои аз ҷиҳати

морфологий мұтадили сперматозоидхо аз 34% то 28% зохир мешаванд.

Хулосаҳо

1. Афзоиши муҳтавои маҳсулоти ОПЛ дар паренхимаи хоя минбаъд ба шохаронии аксуламалҳои занцирӣ ва маҳсулоти ниҳоии ОПЛ оварда мерасонад, ки дорои фаълонкӣ олии осебрасонандаан ва минбаъд осебҳои системавии соҳторҳои ҳучайравии хояи контролатералий ва баъдан пешравӣ ва инкишофи ТН дорад.

2. Гузаронидани таҳқиқоти клиникӣ нақши асосии токсемия ва гипоксияи оксидантро дар патогенези ТН дар беморони дорои ЧҚ нишон медиҳад.

3. Натиҷаҳои пажӯҳиш зарурати дар табобати комплексии беморони мубтало ба ЧҚ баргузории табобати пешазҷарроҳӣ ва пасазҷарроҳӣ бо мақсади кам кардани концентратсияи моддаҳои токсикии оксижантӣ ва беҳтар гардонидани солимии репродуктивии мардҳоро таъкид меқунад.

### Адабиёт

1. Айтекова, Ф.М. Влияние метода герниопластики на показатели тестостерона у пациентов мужского ОПЛА при паховых грыжах/ Ф.М. Айтекова, Г.Р. Аскерханов // Глобальный научный потенциал. – 2014. – Т.35, №2. – С. 10 – 14.
2. Артифексов, С.Б. Андрологические аспекты бесплодного брака [Текст] / С.Б. Артифексов // Урология и нефрология. – 1996. – №4. – С. 39-41.
3. Артифексов, С.Б. Варикоцеле и инфертильность/ С.Б. Артифексов // Проблемы репродукции. – 2001. – №6. – С. 47-53.
4. Астраханцев, А.Ф. Морффункциональные нарушения testикул при гемодинамических нарушениях/ А.Ф. Астраханцев, Н.М. Крупнов // Урология и нефрология. – 1996. – №5. – С. 50-51.
5. Астраханцев, А.Ф. Влияние паховой грыжи на функциональное состояние яичка / А.Ф. Астраханцев, И.В. Зотов // Актуальные вопросы клинической морфологии: сб. науч. тр. Рязан. мед. ун-та. – Рязань, 2001. – Вып. 2. – С. 54-57.
6. Баулин, В.А. Пути улучшения результатов лечения паховых грыж у мужчин/ В.А. Баулин // Известия высших учебных учреждений. Поволжский район. Медицинские науки. – 2011. – №3(19) . – С. 49-56.
7. Бушнин, С.С. Лапароскопическая герниопластика методом «вставки» или герниопластика по Лихтенштейну в лечении косых паховых грыж/ С.С. Бушнин, Е.И. Кропачева, С.Н. Качалов // Дальневосточный медицинский журнал. – 2009. – № 2. – С.26-28.
8. Васильев, В.И. Грыжесечение как одна из причин мужского бесплодия / В.И. Васильев // Хирургия. Журнал им. Пирогова. – 1990. – №8. – С. 70-74.
9. Вашетко, Р.В. Многослойная глубокая герниопластика способом E. Shouldice при паховых грыжах / Р.В. Вашетко, Ю.М. Стойко // Вестник хирургии. – 2002. – №4. – С. 91-94.
10. Винник, Ю.С. Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки / Ю.С. Винник. – Красноярск, 2011. – 260 с.
11. Влияние паховой грыжи на морффункциональное состояние яичка / Ю.Б. Кириллов [и др.]. – Рязань: Русское слово, 2006. – 102 с.
12. Возможности “свободной от натяжения” пластики брюшной стенки при устраниении паховой грыжи/ Т.К. Калантаров [и др.] // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. – 2011. – № 3. – С. 38-40.
13. Герниопластика по Трабрукко в лечении паховых грыж / И.В. Федоров [и др.] // Практическая медицина. – 2011. – № 49. – С. 96-98.
14. Гогия, Б.Ш. ИсОПЛъзование проленовой сетки/ Б.Ш. Гогия, А.А. Адамян // Хирургия. – 2002. – №4. – С. 65-69.
15. Емельянов, С.И. Эндохирургия паховых и бедренных грыж / С.И. Емельянов, А.В. Протасов, Г.М. Рутенбург. – СПб.: Мир медицины, 2001. – 122 с.

16. ИсОПЛъзование современных технологий в лечении больных с ущемленными грыжами передней брюшной стенки/ О.В. Ооржак [и др.] // Главный редактор. – 2014. – Т. 9, № 1. – С. 54 - 57.
17. Кубышкин, В.А. Лапароскопическая герниопластика/ В.А. Кубышкин, Д.А. Ионкин // Эндоскопическая хирургия. – 1995. – №2. – С.42-47.
18. Милюков, В.Е. Влияние паховой грыжи и ее оперативного лечения традиционными способами на репродуктивную функцию мужчины / В.Е. Милюков, А.М. Кисленко // Анналы хирургии. – 2006. – №3. – С.13-17.
19. Островский, В.К. Рецидивные паховые грыжи / В.К. Островский, И.Е. Филимончев // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 2012. – Т. 171, №. 3. – С.110-112.
20. Патогенез паховой грыжи и обоснованность применения натяжных и ненатяжных способов пластики при ее лечении / В.И. Белоконев [и др.] // Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. – 2008. – №3. – С. 49-54.
21. Секерская, М.Н. Сравнительная оценка лапароскопической и открытой герниопластики паховых грыж/ М.Н. Секерская, И.А. Абашин // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. – 2014. – Спец. вып. – С. 138.
22. Стхун, Ф.И. Паховая грыжа – одна из причин бесплодия мужчин / Ф.И. Стхун // Сов. медицина. – 1987. – № 1. – С. 96-99.
23. Филимончев, И.Е. Оптимизация профилактики и лечения рецидивных паховых грыж: автореф. дис. ...канд. мед. наук / И.Е. Филимончев. – Ульяновск, 2012. – 24 с.
24. Черных, А.В. Биомеханические особенности аутогерниопластики паховых грыж с различными послабляющими разрезами передней стенки влагалища прямой мышцы живота/ А.В. Черных, Е.И. Закурдаев, Ю.В. Малеев // Человек и его здоровье: Курский научно-практический вестник. – 2015. – №3. – С.105-109.
25. Шалашов, С. В. Паховые грыжи у взрослых: руководство для врачей / С.В. Шалашов. – Новосибирск: Наука, 2011. – 136 с.

## ЗНАЧЕНИЕ ОКСИДАНТНОГО ЭНДОТОКСИКОЗА И ГИПОКСИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ ТЕСТИКУЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ

Абдуллоzода Д.А., Гадоев И., Набиев М.Х.

Кафедра общей хирургии №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Таджикистан, г. Душанбе

**Актуальность.** Одним из многих заболеваний, ослабляющих репродуктивную функцию мужчины и неблагоприятно влияющих на прогноз фертильности, является паховая грыжа [1,2,3,4]. На современном этапе развития хирургических технологий паховая герниопластика считается операцией рутинной и выОПЛняется практически повсеместно, в том числе, в амбулаторных условиях, чему способствует и постоянное совершенствование хирургической техники выОПЛнения грыжесечения

**Цель исследования.** Определить уровень маркеров «оксидантного стресса» и гипоксии в крови и отекающей от яичка венозной крови при ПГ и послеоперационном периоде после паховой герниопластики.

**Материал и методы исследования.** В комплекс здоровья « Истиклол» г. Душанбе под нашим наблюдением находились 34 больных с паховыми грыжами. Возрастной спектр больных колебался от 18 до 30 лет. Длительность заболевания сахарным диабетом составила от 2 до 10 лет. Больные по характеру заболеваний распределены на 3 группы - больные с длительным (5 или более) грыженосительством -14, Больные ПГ, сочетающейся с варикоцеле – 12, Больные с бесплодием, перенесшие паховые грыжесечения – 8. Для понимания сущности патогенеза тестикулярной недостаточности (ТН) и значения «оксидантной» эндотоксемии в ее развитии у 34 больных с различными

группами ПГ, исследовано содержание продуктов ОПЛ и маркеров гипоксии в отекающей от яичка крови. Отекающую от яичка венозную кровь забирали из расширенных гроздевидных вен мошонки, testikuлярной вены путем пункции или во время операции.

**Заключение.** Таким образом, повышение содержания продуктов ОПЛ в паренхиме яичка в дальнейшем приводит к разветвлению цепных реакций и конечных продуктов ОПЛ, обладающих высокой повреждающей активностью с последующим развитием си-

стемных повреждений клеточных структур контрлатерального яичка с последующим прогрессированием и развитием ТН. Результаты исследования диктуют необходимость проведения в комплексе лечения больных ПГ пред-и послеоперационной антиоксидантной и антигипоксической терапии с целью снижения концентрации токсических оксидантных веществ и улучшения репродуктивного здоровья мужчин.

**Ключевые слова:** паховые грыжи, оперативное лечение, перекисное окисление липидов, testikuлярной недостаточности.

## THE SIGNIFICANCE OF OXIDANT ENDOTOXICOSIS AND HYPOXIA IN THE PATHOGENESIS OF TESTICULAR INSUFFICIENCY IN PATIENTS WITH INGUINAL HERNIAS

Abdullozoda D.A., Gadoev I., Nabiev M.Kh.

Department of General Surgery №2, TSMU Abuali ibn Sino, Tajikistan, Dushanbe

Purpose of the study - to determine the level of markers of “oxidative stress” and hypoxia in the blood and venous blood flowing from the testicle in PH and the postoperative period after inguinal hernioplasty.

It was determined that an increase in the content of OPL products in the testicular parenchyma further leads to branching of chain reactions and end products of OPL, which have a high damaging

activity, followed by the development of systemic damage to the cellular structures of the contralateral testis, followed by the progression and development of TN. The results of the study dictate the need for pre- and postoperative antioxidant and antihypoxic therapy in the complex treatment of patients with PH in order to reduce the concentration of toxic oxidant substances and improve the reproductive health of men.

**Абдуллозода Ч. А.-** д.и.т. профессори кафедраи ҷарроҳии умумии №2, МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино».

**Абдуллозода Дж. А.-** д.м.н., профессор кафедры общей хирургии №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино.

**Abdullozoda J. A. -** Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of General Surgery No. 2 of Avicenna TSMU Abuali ibn Sino.

**Гадоев И.** – ассистенти кафедраи ҷарроҳии умумии №2, МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино». Тел. 918 48 81 81.

**Гадоев И.** - ассистент кафедры общей хирургии №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино. Тел. 918 48 81 81

**Gadoev I.** - Assistant of the Department of General Surgery №2, Avicenna TSMU Abuali ibn Sino. Тел. 918 48 81 81

**Набиев М.Х.-** н.и.т., мудири кафедраи ҷарроҳии умумии №2, МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино». Телефон: +992 987 25 60 60; E-mail: [muzaffar.nabiev.2017@mail.ru](mailto:muzaffar.nabiev.2017@mail.ru)

**Набиев М.Х.** – к.м.н., заведующий кафедрой общей хирургии №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино; Телефон: +992 987 25 60 60; E-mail: [muzaffar.nabiev.2017@mail.ru](mailto:muzaffar.nabiev.2017@mail.ru)

**Nabiev M.Kh.** – Candidate of Medical Sciences, Head of the Department of General Surgery No. 2, Avicenna TSMU Abuali ibn Sino; Telephone +992 987 25 60 60; E-mail: [muzaffar.nabiev.2017@mail.ru](mailto:muzaffar.nabiev.2017@mail.ru)

## НАҚШИ ТАБОБАТИ КОМПЛЕКСИИ БЕМОРОНИ ПИРОНСОЛИ ГИРИФТОРИ ХОЛЕСИСТИТИ ШАДИД БО БЕМОРИҲОИ ҲАМРОҲШУДАИ ДИЛУ РАГҲО

Зиёев Ш.Х.

Кафедраи ҷарроҳии умумии №1 МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино».

**Муҳиммият.** Тибқи маълумоти Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ ба бемории санги талҳа 1/3 ҳиссаи аҳолии аз 70-сола боло гирифтор аст. Ҳолесистити шадид яке аз проблемаҳои асосии гериатрия ва геронтологи бо басомади баландт бемории санги талҳа дар ин ғурӯҳи синнусолии одамон ба шумор меравад. Ҷараёни оризаноки ҳолесистити шадид дар беморони пиронсол бо бемориҳои ҳамроҳшуда аксар вақт ба оризаҳои вазнини амалиёти ҷарроҳӣ оварда мерасонад ва дар бештари мавридҳо ҳолати фавт ба мушоҳидат мерасад [1,2,11]. Ҳолесистити шадид дар беморони пиронсол дорои як қатор маҳсусиятҳост, ки ин зарурати ба муносабати маҳсус зарурат доштани ин ғурӯҳи беморонро тақозо меунад [4].

Тибқи маълумоти муаллифони гуногун, дар беморони мубтало ба бемориҳои вазнини дилу рагҳо (БДР), дар бештар аз 95%-и ҳолатҳои ҲУ ба мушоҳидат мерасад, шакли бесангӣ ин беморӣ танҳо дар 5% дига мешавад [2].

Муҳиммияти проблемаи табобати беморони қалонсол ва пиронсоли дорои БДР ба басомади баланди ин беморӣ, ҳамчунин пайдо шудани синдроми якдигарро вазнинкунандай бемориҳо вобаста аст, ки ин интиҳоби усули табобатро душвор месозад [5,d]. Дар беморони қалонсол ва пиронсоли дорои ҲУ ва бемориҳои ҳамроҳшудаи БДР дар намудҳои зерин: БФ марҳалаҳои II-III, ФШ дараҷаҳои 2-13, НМД II-IVфк, стено-кардияи шиддаташ III-IVфк; ИШМ, ҳатари ҷарроҳиро ҳеле зиёд мекунад, табобати пасазҷарроҳиро вазнин мегардонад. Табобати чунин беморон – проблемаи мураккаб аст, фавтият дар ин маврид аз 5 то 23% -ро ташкил медиҳад [5,6].

Табобати комплексии консервативии ҲУ дар беморони қалонсол ва пиронсол бояд ба самтҳои зерин равона карда шаванд:

1. Пешгирӣ бартараф ё пешгирӣ намудани гипертензия дар талҳароҳҳо ва талҳадон;

2. Қатъ кардани синдроми дард;
3. Аз байн бурдани гиповолемия, ихтилолҳои обу –электролитҳо ва сафеда;
4. Беҳтар кардани хосиятҳои реологии хун;
5. Мубориза бар зидди гипоксемия;
6. Профилактикаи паҳншавии ҷараёни сироятий-илтиҳобӣ;
7. Компенсатсияи системаи дилу рагҳо (СДР);
8. Беҳтар кардани ҳолати функционалии СДР;
9. Кам кардани ҳатари тромбоэмболияи шохҷаҳои майдай шарёнҳои шушҳо [8].

Ҳангоми ҲУ доираи фаъолияти ҷарроҳ ҳеле васеъ вст: аз тактикаи фаъоли ҷарроҳӣ сар карда, то табобати консервативӣ. Ба андешаи муҳаққиқондар беморони дорои шаклҳои оризаноки ҲУ (перфоратсияи талҳадон, перитонит, зардпарвии механикӣ ва ҳолангит) ҷарроҳӣ бояд дар 2 соати авали баъди ба статсионар ворид шудани бемор ва беҳтараш бо усули миниинвазивӣ иҷро карда шавад. Ислоҳи ихтилолҳои гемодинамикӣ дар чунин ҳолатҳо мумкин аст, ки кӯтоҳмуддат бошад. Онҳо тасдиқ мекунанд, ки давомнокии табобати консервативӣ дар ин категорияи беморон миқдори шаклҳои оризанокро зиёд карда, ҷарроҳҳои маҷбурий дар заминаи оризаҳои аллакай саршуҳда, дар шарорити суст шудани заҳираҳои функционалии организм иҷро карда мешавад. Аз тарафи дигар, ҷарроҳие, ки дар авчи ҳуруҷи беморӣ дар беморони дорои осебҳои ҷуброннашавандай дилу рагҳо ва дигар бемориҳои вазнинкунанд (ИВХМ), шиддат гирифтани астмаи бронхиалий, БФ дараҷаи II-III, НМД III-IV ф.к., ТЭШШ) гузаронида мешавад, ҳатарнок аст, ки инро оризаҳои пас аз ҷарроҳӣ 10-35% ва фавти дараҷаи баланди пас аз ҷарроҳӣ- 23% тасдиқ мекунанд [7].

Ба андешаи муаллифони табобати консервативӣ, ба табобати ҷарроҳӣ дар наздикитарин муҳлати пас аз ворид шудан ба беморхона танҳо ҳамон бемороне тааллук

долранд, ки перитонит дошта бошанд. Беморони бокимонда табобати консервативӣ мегиранд, бо назардошти дараҷаи вазнинии ОДР, дар сурати бомуваффақият анҷомидани табобат ҷарроҳӣ барои якчанд шабонарӯз ъа таъхир пеафтад. Дар ин маврид имконияти холетсистэктомия «дар давраи сард» ҳамчун алтернативаи ҷарроҳии таъчилий баррасӣ карда мешавад [10].

Ҳангоми ба нақша гирифтани амалиёти ҷарроҳии ХУ дар bemорони калонсол ва пиронсол, баҳогузории ҳатари пешазҷарроҳии оризаҳои дилу рагҳо аҳамияти калон дорад. Мағҳуми ҳатари ҷарроҳӣ аз ҳолати умумии ҷисмонӣ, муносибати тафриқавӣ нисбат ба табобат, яъне баҳогузорӣ ба ҳолати фунсионалии СДР, инчунин ҳусусиятҳо ва ҳаҷми амалиёти ҷарроҳиро дар бар мегирад. Ин бояд ҷарроҳ, кардиолог ва аnestезиологро водор намяд, ки усулҳои нисбатан раътионалӣ ва эҳтиёткунандаро истифода кунанд [9].

**Мақсади таҳқиқот.** Баҳогузорӣ ба нақши комплексии табобати медикаментозӣ ҳангоми омодагии пеш аз ҷарроҳӣ дар дар bemорони калонсол ва пиронсоли дорои холетсистити умумӣ бо bemориҳои ҳамроҳшудаи дилу рагҳо.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳлили маводи клиникии маводи 90 bemори калонсол ва пиронсоли дорои холетсистити шадид, ки дар пойгоҳи клиникии кафедраи ҷарроҳии умумии №1 МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» дар пойгоҳи БКШ №2 ба номи академик К.Т. Тоҷиеви ш. Душанбе дар давраи солҳои 2015- 2020 таҳти муолиҷа қарор гирифта буданд. Мардҳо – 38 (42,2 %), занҳо – 52 (47,8%) буданд. Беморони калонсол (60-74) ҳамагӣ 26 (28,9%), пиронсол – 60 (61,2 %) ва дарозумрҳо (90 ва бештар) – 4 (9,9%) буданд. Табобати комплексии медикаментозӣ дар ҳамаи bemорон 90 (100%) – и гурӯҳи асосӣ сурат гирифт. Табобати консервативии bemорон аз истифодаи антикоагулянотҳо (мустаким ва ғайри mustakim), антиагрегантҳо, в-адреноблокаторҳо, ингибитори аngiotenzin-табдилдиҳандай фермент (иАПФ) ё блокаторҳои ретсепторҳои angiotenzin-2 (БРА-2), антагонистҳои калсийя, диуретикҳо (ҳамтиазидинӣ, ҳам гирехӣ), антагонистҳои ал-

достерон, статинҳо, дар баъзе ҳолатҳо – нитратҳо ва гликозидҳои дил, ҳамчунин спазмолитикҳо, доруҳои антибактериалӣ, воситаҳои гемостатикий (препаратҳои инсулин ва воситаҳо барои табобати инфузионӣ) иборат буд.

Бо мақсади беҳтар соҳтани реологияи хун, микросиркулятсия, ҳамчунин зуд қатъ кардани синдроми дар два нест кардани ҷараёни илтиҳобӣ дар РТ табобати интенсивии консервативӣ бо истифода аз маҳлули реамберин – 400,0 ва ремаксол -200мл, маҳлули физиологӣ барои нест кардани гипоксия ва эндотоксемияи оксидантӣ гузаронида шуд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва муҳокимаи онҳо.** Ҳангоми баланд будани фишори шарёнӣ (150/100 мм.сут. сим.) доруҳои гипотензивии таъсирашон кӯтоҳмуддат аз ду гурӯҳ истифода шуданд: иАПФ (каптоприл бо 12,5-25мг 3 маротиба дар ш/р, дар ҳолатҳои таъчилий – 25-50 мг) ё блокаторҳи каналҳои калтсий (нифидепин дар ҳолатҳои таъчилий 10-20мг). Дар ҳолатҳои таъчилий барои паст кардани ФШ моксонидиро (0,2-0,4мг) низ истифода карданд. Дар ҳолати устувор гаштани ҳолати bemор иАПФ ё БРА-2-и таъсирашон тӯлонӣ (моноприл 10-40мг дар ш/р, лизиноприл 10-40мг дар ш/р) низ истифода гашт. Ҳангоми тахикардияи возех (зиёда аз 110 зарба дар дақика), НМД II-III фк, стенокардияи шиддати босубот в-адреноблокаторҳо – метопролол (беталок 30к) 100мг дар ш/р таъйин карданд. Дар сурати мавҷуд будани симптомҳои норасони дил аз иАПФ ё блокаторҳои ретсепторҳои аngiotenzin-2 (лозартан 25-100мг дар ш/р, валсартан 40-160мг дар ш/р) ва диуретикҳои гирехӣ (фуросемид 0,5-2,0мг/кг массаи бадан дар ш/р peros ё парентералӣ) таъйин карда шуд.

Дар bemорони дорои симптомҳои ниҳоят возехи НД гликозиди дил – дигоксин 0,25-0,5мг дар ш/р peros дохиливаридӣ таъйин карда шуд. Ҳамчунин дигоксин дар bemорони дорои ФП ва назорати нокифояи басомади қашишҳӯриҳои дил дар заминай истифодаи в-блокаторҳо ба кор бурда шуд. Дар ҳамаи bemорони дорои атеросклерози аз ҷиҳати клиникӣ муҳим: БИД, bemории сереброваскулярӣ, атеросклерози инсидодии ша-

рёнҳои андомҳои поёни ё омилҳои хатари он (пиронсолӣ, сигоркашӣ, диабети қанд, дислипидемия) аторвостатин 20-40мг ё розувостатин 10-20мг дар ш/р таъйин карда шуд.

Ҳангоми гипрегликемия (қанди хун зиёда аз 11 ммол/л) инсулини таъсираш кӯтоҳмуддат – глулизин ё аспарт 4-12 Ед –ро истифода намуда, минбаъд вазъи қади хунро дар давоми шабонарӯз назорат карданд. Ҳангоми кетоатсидози вазнини гипергликемӣ, аломатҳои гиперосмолярнокӣ ё инсулини таъсираш кӯтоҳмуддатро дар шакли инфузияи давомники дохиливаридӣ 0,1 Ед/кг массаи бадан таҳти назорати сатҳи гликемия ба кор бурданд.

Беморони дорои хатари баланди оризаҳои дилу рагҳо бо шаклҳои оризаноки ХУ дар давраи то ҷарроҳӣ, табобати медикаментозӣ кӯтоҳмуддат буд, табобати ҷарроҳӣ бошад, дар 2 соати авали пас аз дохил шудан ба статсионар иҷро карда шуд. Дар чунин bemoron ҷарроҳӣ дар заминай истеъмоли дезагрегантҳо иҷро карда шуд. Аз ҳама антикоагулянтҳо гепарини пастволекулярии эноксапарин 1мг/кг массаи бадан ба кор бурда шуд. Препаратро 6-8 соат пеш аз ҷарроҳӣ ва баъдан 1 маротиба дар ш/р (ҳангоми шаклҳои беоризаи ХУ) истифода намуданд. Дар давраи пас аз ҷарроҳӣ кӯшиш карданд, ки табобати тӯлонии консервативиро аз нав сар кунанд.

Ҳангоми дар bemoroni қалонсол ва пирансоли гирифтори ХУ тибқи маълумоти ЭКГ ошкор намудани ихтилолҳои аз ҷиҳати клиникӣ муҳимми ритм (экстрасистолия, ФП, тахикардияи болои меъдачавӣ ва меъдачавӣ) аз препаратҳои антиаритмикӣ в-блокаторҳо, антагонистҳо, калсий (веромпил 80 мг 3 маротиба дар ш/р, дилтиаз 90мг ду маротиба дар ш/р), ҳамчунин соталол 40-160 мг ду маротиба дар рӯз ва 150-300мг дохиливаридӣ фавворавӣ оҳиста, дар ҳолати таъчилии камтар бошад, 600-800мг дар ш/р регос то расидан ба дозаи асосӣ дар 10 грамм, баъдан 100-300 мл дар ш/р ба сифати дозаи дастгирикунанда) истифода гардид.

Дар давраи пас аз ҷарроҳӣ гепатопротекторҳо – эссентсиали-Н, прокинетики – мотилиум таъйин карданд. Дар bemoroni дорои астмаи бронхиалиӣ (АБ) ва БМИШ (Бе-

мории инсидодии шушҳо) препаратҳои бронхвасеъкунандаро истифода намуданд – аминофиллин (эуфиллин) 10,0 мл маҳлули 2,4% 2-3 маротиба дар ш/р дохиливаридӣ оҳиста, воситаҳои стимулятсионии кори маркази нафаскашӣ – аналептикҳо (сулфокомфокаин то 1200мг дар ш/р дохиливаридӣ қатрагӣ), воситаҳои балғамрон – маҳлули бромгексини гидрохлорид ба дарун 8-16 мг 3 маротиба дар ш/р, муколитикҳо – атсетилтисистеин (флюимусил) 3 мл маҳлули 10% 2 маротиба дар ш/р дохиливаридӣ. Дар bemoroni дорои BA табобати медикаментозӣ имконият дод, ки хуруҷҳои астма қатъ ва norasоии нафаскашӣ ҷуброн карда шавад.

Табобати гайримедикаментозӣ ташкили реҷаи гизо, парҳези эҳтиёткунандаи механикӣ ва химиавиро дар бар мегширад: беморон гизоро ҷандин карат (5 маротиба дар як рӯз) истеъмол кардаанд, тановули оҳирини гизо 6 соат пеш аз хоб буд.

Пас аз истеъмоли гизо тавсия карда мешавад, ки хоб накунанд. Аз ратсиони гизо маҳсулотеро, ки моторикаи меъдаро суст ва секретсияи меъдаро метезонанд, хориҷ карда шуданд. Табобати кардиотропии гузаронидашуда дар ғурӯҳи асосӣ имконият дод, ки нишондиҳандаи ифодаи миёнаи фраксияи партоби меъдаҷаи чапбаланд бардошта шавад. Таъсири мусбати табобати консервативии таъйин кардашударо мушоҳида намуда, дар СДР хатари пайдошавии оризашоро баҳоғузорӣ намуда, имконияти гузаронидани амалиёти ҷарроҳиро тасдиқ намуданд. Дар 81 (%)-и bemorон дисфункцияи систоликии мавҷуда ва ислоҳ намудани дисфункцияи дистоликиро бартараф кардан муюссар гашт. Дар 9 (%)-и bemorон нишондиҳандаҳое ба қайд гирифта шуданд, ки тавассути табобати медикаментозӣ ислоҳ нашуданд: СН – IVfk. (NYHA), стенокардияи шиддати III-IVfk, ФВЛЭ<30%, фишор дар шараёни шушҳо болотар аз 50 мм.сут. сим. Тибқи маълумоти ЭхоКГ, ФШ рефрактерӣ бо рақамҳои баланди ФШ (зиёда аз 170/110 мм.сут. сим.), нишондиҳандаҳои баланди сатҳи не-крози миокард. Дар ин bemorон иҷро намудани ЧЧМХ ва холестистомия ба ҳайси усули ниҳоии табобати ХУ нишондод дорад.

Наркози эндотрахеалй хангоми ичро намудани ЛХЭ ва ҳатто холетсистэктомия аз дастраскунии нинималй зиддинишондод буд.

**Хулоса.** Ҳамин тавр, табобати комплекси медикаментозиро метавон ҳамчун як

чузъи ҳатмии омодагии пешазчарроҳии беморони калонсол ва пионсоли дорони ХУ ҳисобид, зоро ин марҳала дар ин категорияи беморон дар бештари ҳолатҳо хеле зарурӣ маҳсуб мегардад.

#### Адабиёт:

1. Капшитарь А.В. Мини-доступ для холецистэктомии у больных с острым холециститом в пожилом и старческом возрасте // Укр. журн. хирургії.— 2014.— №1 (24).— С. 99—102.
2. Курбанов Ф. С. Результаты лапароскопической холецистэктомии у больных пожилого и старческого возраста/ Ф. С. Курбанов, Ю. Г. Алиев, С. Ф. Аббасова [и др.] // Хирургия.— 2013.— №10.— С. 22—24.
3. Романова Н.А. Затяжное течение инфаркта миокарда у пожилого больного на фоне острого калькулезного холецистита (клинический случай).// Н.А. Романова, Т.Е. Липатова, С.С. Паршина, Т.В. Хайбекова // Саратовский научно-медицинский журнал. –2019. – Т. 15. - №3 – с.817-821.
4. Совцов С.А. Холецистит у больных высокого риска/ С.А. Совцов, Е.В. Прилепина // Хирургия. Журнал им. НИ Пирогова. – 2013. - №12. – С.18.
5. Хажалиев В.А. Особенности течения и хирургическая тактика при деструктивном холецистите у лиц пожилого и старческого возраста/ В.А. Хажалиев, А.Н. Ферзаули, Р.В. Хажалиев, А.С. Байсаев// Вестник Чеченского государственного университета. - 2016. - №3. – С.29-46.
6. Demarchi M.S. Electrocardiographic changes and false-positive troponin I in a patient with acute cholecystitis. / M.S. Demarchi, L. Regusci, F. Fasolini// Case Re. Gastroenterol. – 2012. – T.6(2). -C.410-414.
7. Kuwabara K. Relationships of age, cholecystectomy approach and timing with the surgical and functional outcomes of elderly patients with cholecystitis/ K.Kuwabara, S. Matsuda, K. Fushimi [et al.] // Intern. J. Surg.— 2011.— Vol. 9.— P. 392—399.
8. Rao A. Safety of outpatient laparoscopic cholecystectomy in the elderly: analysis of 15,248 patients using the NSQIP database/ A. Rao, A. Polanco, S. Qiu[et al.]// J. Am. Coll. Surg.— 2013.— Vol. 217, N6.— P. 1038—1043.
9. Sajid M.S. Needlescopic versus laparoscopic cholecystectomy: a metaanalysis./ M.S. Sajid, M.A. Khan, K. Ray [et al.]// ANZ Journal of Surgery. – 2009. –T.79(6). -P.437–442. PMID: 19566866. DOI: 10.1111/j.1445-2197.2009.04945.x.
10. Takada T., TG13: updated Tokyo Guidelines for the management of acute cholangitis and cholecystitis./T. Takada, S.M. Strasberg, J.S. Solomkin, H.A. Pitt [et al.]// J Hepatobiliary Pancreat Sci. – 2013. – T.20 – P.1-7.
11. Zafar S. N. Optimal time for early laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis/ S. N. Zafar, A. Obirieze, B. Adesibikan [et al.]// JAMA Surg.— 2015.— Vol. 150, N 2.— P. 129—136.

## РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Зиёев Ш.Х.

Кафедра общей хирургии №1 (зав. кафедры к.м.н., доцент Боймуродов О.С.),  
ГОУ ТГМУ имени Абуалиибни Сино

**Цель исследования.** Оценить роль комплексной медикаментозной терапии при предоперационной подготовке пациентов пожилого и

старческого возраста с острым холециститом с сопутствующей сердечнососудистой патологией.

**Материал и методы исследования.** Проведен анализ клинического материала 90 пациентов пожилого и старческого возраста с острым холециститом, находившихся на лечении в клиниках баз кафедры общей хирургии №1 ТГМУ имени Абуалиибни Сино на базе ГКБ №2 им. академика К.Т. Тоджиева г. Душанбе с 2015 по 2020 гг. Мужчин было – 38 (42,2 %), а женщин – 52 (47,8%). Пациентов пожилого возраста (60–74) всего было 26 (28,9%), старческого – 60 (61,2 %) и долгожителей (90 и более) – 4 (9,9%). Комплексное медикаментозное лечение было проведено всем 90 (100%) больным из основной группы. Консервативное лечение пациентов включало использование антикоагулянтов (прямых и непрямых), антиагрегантов, β-адреноблокаторов, ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ)

или блокаторов рецепторов ангиотензина-2 (БРА-2), антагонистов кальция, диуретиков (как тиазидных, так и петлевых), антагонистов альдостерона, статинов, в некоторых случаях – нитратов и сердечных гликозидов, а также спазмолитиков, антибактериальных препаратов, гемостатических средств (препарата инсулина и средств для инфузационной терапии).

**Выводы.** Таким образом, комплексную медикаментозную терапию можно рассматривать как обязательный компонент в предоперационной подготовке больных пожилого и старческого возраста с ОХ, так как этот этап у этой категории больных в большинстве случаев бывает очень необходимым.

**Ключевые слова:** острый холецистит, консервативное лечения, пожилой и старческий возраст

## THE ROLE OF COMPLEX CONSERVATIVE TREATMENT OF ELDERLY AND SENILE PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR PATHOLOGY

ZieevSH.Kh.

Department of generally surgery № 1 (head of the department, candidate of medical sciences, docent Boymurodov O.S.), Avicenna ATSMU

**Purpose of the study.** To assess the role of complex drug therapy in the preoperative preparation of elderly and senile patients with acute cholecystitis with concomitant cardiovascular pathology.

**Material and research methods.** The analysis of the clinical material of 90 elderly and senile patients with acute cholecystitis, who were treated in the clinics of the bases of the Department of General Surgery No. 1 of the Abuali ibn Sino State Medical University on the basis of the GKB No. 2 named after Academician K.T. Todzhiev, Dushanbe from 2015 to 2020. There were 38 men (42.2%) and 52 women (47.8%). There were 26 (28.9%) elderly patients (60–74), 60 (61.2%) elderly patients, and 4 (9.9%) long-livers (90 and more). All 90 (100%) patients from the main group received complex drug treatment.

Conservative treatment of patients included the use of anticoagulants (direct and indirect), antiplatelet agents, β-blockers, angiotensin converting enzyme inhibitors (ACE inhibitors) or angiotensin-2 receptor blockers (ARB-2), calcium antagonists, diuretics (both thiazide and loop), antagonists of aldosterone, statins, in some cases - nitrates and cardiac glycosides, as well as antispasmodics, antibacterial drugs, hemostatic agents (insulin preparations and agents for infusion therapy).

**Conclusions.** Thus, complex drug therapy can be considered as an obligatory component in the preoperative preparation of elderly and senile patients with AC, since this stage in this category of patients in most cases is very necessary.

**Key words:** acute cholecystitis, conservative treatment, elderly and senile age

**Зиёев Шахобидин Хайридинович** – докторант PhD кафедраи ҷарроҳии умунии №1, МДТ ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино; Е-mail: [Zieevshahobidin@mail.ru](mailto:Zieevshahobidin@mail.ru) Тел.: (+992) 937 97 96 65

**Зиёев Шахобидин Хайридинович** - докторант кафедры общей хирургии №1 ГОУ ТГМУ им. Абуали ибн Сино; Е-mail: [Zieevshahobidin@mail.ru](mailto:Zieevshahobidin@mail.ru) Тел.: (+992) 937 97 96 65

**Ziyyoyev Shahobidin Hayridinovich**- PhD candidate of the Department of General Surgery No. 1, TSMU named after Abuali ibni Sino; E-mail: [Zieevshahobidin@mail.ru](mailto:Zieevshahobidin@mail.ru) Tel.: (+992) 937 97 96 65

## ДАСТРАСКУНИИ ЯГОНАИ ЛАПАРОСКОПЙ - РАВИШИ НАВ ДАР ТАБОБАТИ ЧАРРОХИИ КАМОСЕБ

**Расулов Н.И.,<sup>1</sup> Нуров З. М.,<sup>2</sup> Бахромов М.В.<sup>1</sup>**

1. Кафедраи анатомияи топографӣ ва амалияи чарроҳӣ (мудири кафедра н.и.т., дотсент Қурбонов Ҷ.М), 2. Маркази ташхисию табобатӣ (директори марказ н.и.т., дотсент Нурудзода З.М.) – и МТД ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Марҳалаи нав дар чараёни чарроҳии камосеб бо хусусияти коркардҳои навин дар таҷрибаи клиники ворид гардид – чарроҳии камосеб, ба ин эндовидеочарроҳӣ ва амалиёти эндоскопӣ шомил мешаванд. Мақсади равиши дастраскуни ягонаи чарроҳӣ – ин кам кардани дастраскуни амалиёти чарроҳӣ ва натиҷаи хуби зебоиро таъмин менамояд. Риоя кардани ин принсипҳо дар беморон эътиимод ба навси онҳоро нисбати чарроҳӣ баланд карда, имконият медиҳад, ки саривакт ба муассисаҳои табобати муароҷиат намоянд. Чарроҳии камосеби муосир бо ду равиш чараён мегирад - чарроҳии эндоскопии транслюминали ва чарроҳӣ аз дастраскуни ягонаи лапароскопии (ДЯЛ). Ҳардӯи ин технология дар дараҷаи мукаммалшави амалиёти техники ва воридкушави ба таҷрибаи клиники мебошанд [1]. Консепсияи асосии ДЯЛ вастакуни ҳамаи асбобҳои кори лапаропорт ба воситаи як бурриш дар девораи пеши шикам мебошад. Бо чунин дастовардҳои ин равиши чарроҳӣ ҳоҳиши амалиётҳои чарроҳӣ аз дастраскунии ягонаи лапароскопии вусъат ёфт. Бо ахбороти K. Krajinovic ва муаллифон., агар дар соли 2001 –ум микдори ахбороти нашруда дар китобҳои илми аз 10 нашр зиёд набуда, ин шумора дар соли 2009 –ум ба 160 расидаст. Ҳамчунин натиҷаҳои ин ахбороти нашршударо фаъолона дар таҷрибаи клиники дар 1,5 соли охир ворид карданд. Яке аз аввалин номи ин технологияро до нишгоҳи Drexel - Single Port Access (SPA) surgery (чарроҳии якпорта) номгузори кардаст [7]. Дар замони муосир ихтизороти гуногуни беасос дар адабиётҳои ҷаҳони илми барои фаҳмондани аҳмияти ин амалиёти чарроҳӣ бо истифодаи асбобҳои лапароскопии аз дастраскуни ягона интишор мешавад.

Аксарияти ин номгузориҳои ихтизори аз истеҳсоли шикатҳои истеҳсолкунандай пешқадами дуняви номгузори мешавад [1]. Ҳамчун, Olympus ин таҷхизоти амалиётиро Laparoscopic SingleSite surgery (LESS) (чарроҳии лапароэндоскопи якпорта) номгузори кардаст. Ба монанди ин Ethicon EndoSurgery Inc. чунин ном SingleSite Laparoscopy (SSL) (лапароскопияи якпорта) пешниҳод кардаст. Covidien Inc. — Single Incision Laparoscopic Surgery (SILS) (чарроҳии лапароскопии дастраскуни ягона) ном гузоштаст. Ин амалиёт аз дастраскуни ягона номҳои зеринро низ дорад: oneport umbilical surgery (OPUS; чарроҳии трансумбликали эндоскопии [37], transumbilical endoscopic surgery (TUES) (чарроҳии эндоскопии трансумбликали) [49, 50], embryonic NOTES (NOTES; ҷанини эмбриональ) [4, 11, 16], ҳамчунин natural orifice transumbilical surgery (NOTUS) (чарроҳии трансумбликали бо суроҳҳои сунъӣ); single port laparoscopic surgery (SPLS; чарроҳии дастраскуни ягона [41], singleport laparoscopy (SPL; лапароскопияи якпорта) [20], single laparoscopic incision transabdominal (SLIT) surgery (дастраскуни чарроҳии лапароскопии трансабдоминали) [29]. Барои систематики шудани ин ихтиироти ихтизоршуда дар соли 2010 дар Ҷамъомади XIII эндоҷарроҳони Россия истилоҳи тибии дастраскуни ягонаи лапароскопии «единий лапароскопический доступ» пешниҳод карда шуд ва тавсия карда шуд, ки ибо чунин ном дар адабиётҳои илмии тибби истифода карда шавад [1]. Бартарии бебаҳси амалиёти чарроҳӣ аз ДЯЛ ҷунинанд: кам кардани алоими дардманда дар давраи байдичарроҳӣ аз ҳисоби кам осебрасони девори пеши шикам, пасткардани пайдошавии

асрҳои баъдиҷарроҳи дар ковокии шикам, кам кардани муҳлати давраи барқароршави аз ҳисоби кам будани дастрасткуни ва ин мувофиқат мекунад ба кам будани алоими дарди, ҳамчунин натиҷаи хуби косметики (изи баъдиҷарроҳӣ дар мавқеи ноф пинҳон мемонад). Ҳангоми истифодаи технологияи номбурда эҳтимоли пайдошавии оризаҳои сирояти троакариро кам мекунад. Ин вобастаги ба тамоси бевоситаи узвҳо бо миқдори ками троакарро дорад. Басомади пайдошавии чурраҳои троакариро кам карда, осеби узвҳо ва соҳторҳои ковокии шикам ва фазои пушти сифоқпардаро ҳангоми васлкунии троакарҳо кам мекунад. Ин усул як қатор бартариҳоро на танҳо дар бемор ҳатто дар ҷарроҳон низ дорад: барои гузаронидани ин ё он амалиёт бояд ҳаракати даст кам бошад ва ҳамаи ин ҳаракатҳо дар як равиш гузаронида мешавад.

Ягона норасогии возеҳи ин амалиёт ма-водҳои ҳарочотие мебошад, ки истифода карда мешавад. Дар мамлакатҳои Аврупои Фарби ва ИМА дар шароити сугуртаи тибби ин амалиёт тасвир мешавад, ки нақши асосиро аз ҳисоби кам будани хобравии кати фоидай иқтисоди медонанд [46]. Дар равиши ҷарроҳи ДЯЛ муқобилияти асоси секунҷаи пушидамонанд мебошад, ки ин имконияти маҳдуд барои муоина ва ҳаракати асбобҳоро ба вучуд меоварад. Аммо аз ҳисоби асбобҳои мулоим ва қуллайҳа-каткунанда дастраскуни ягонаи лапароско-пи равиши нави камосебиро ба амал овард – ҷарроҳии транслюминалӣ эндоскопии ба воситаи суроҳҳои табии мавҷуда (NOTES), ин намуди амалиёти ҷарроҳи низ дар ҷара-ённи пешрафти дастрасткуни ягона саҳми қалон гузошт. Гайринишондод ба амалиёти ҷарроҳи бо дастраскуни ягонаи лапароскопии ба монанди лапароскопияи анъана-ви мебошад: ҷарроҳҳои азсағузаронида дар узвҳои ковокии шикам, гайринишондод ба хусусияти умумидошта ва гайра. Яке аз имкониятҳои аввали усули истифодаи ДЯЛ васлнамудани янчанд троакар ба воситаи як бурриши назди нофи бе истифодаи таҷхизоти маҳсус мебошад. Ин усул бартарии иқтисоди дорад. Аз тарафи дигар ҳангоми

ин шароити нохӯб барои истифодаи асбобҳо ташкил карда дар натиҷа асбобҳо ба якдигар расида мушкили эҷод мекунад. Ҳамчунин ҳангоми маҳкамнамудани суроҳии апоневрози мушкил мебошад, ки ин ҳавфи пайдошавии чурраҳои троакариро дар давраи баъдиҷарроҳи зиёд мекунад [25]. TriPort (Advanced Surgical Concepts, Olympus, Чопон), ҳамчунин бо номи RR порт машҳуш мебошад (расми 1) - ин таҷхизот барои амалиётҳо бо дастраскуни ягона ба воситаи ноф коркард карда шудаст.



**Расми 1. Трипорт.**

TriPort (Advanced Surgical Concepts, Olympus, Чопон), ҳамчунин бо номи RR порт машҳуш мебошад (расми 1) - ин таҷхизот барои амалиётҳо бо дастраскуни ягона ба воситаи ноф коркард карда шудаст.

Ҳангоми ин бурриш наздик ба 1,5 – 2,0 см гузаронида мешавад. Дастан ин таҷхизот ба воситаи бурриши апоневроз дар бе-рун васл карда мешавад; қисмати дарунаи даста ҳалқаи худвасеъкунак дорад, ки имко-ни котеъона доштани TriPort дар девораи пеши шикам дорад. Чиқадаре, ки даста бо дарозии бурриш мувофиқ бошад, қисми бे-рунаи даста новобаста аз ғафсии девораи пеши шикам дар пуст мустаҳакам васл ме-гардад. TriPort дар ковокии шикам ба воситаи бурриши апоневроз бо ёрии роҳнамо-як (инжектор) ворид карда мешавад. Дар берун се ва ё чор суроҳи барои ворид кардани асбобҳо ва суроҳи барои васл кардани газ дорад, ки ин барои идора кардани гази воридшуда дар ковокии шикам мебошад. Ҳар як суроҳи бо дарғот маҳкам мебошад, ки аз пластмас соҳта шудаст. Ба монанди GelPort, ки барои гузаронидани амалиётҳои лапароскопӣ ассиденти истифода мешавад. Ин барои хуб нигоҳ доштани пневмоперите-тонеум ҳангоми ворид кардани асбобҳо мебошад. Дар қисмати берунаи TriPort се порт дохил мешавад: ду – 5 мм ва як 12 милиметрови. Миқдори намунаҳои клиникии на-

шршуда бо истифодаи TriPort дар адабиётҳои тибби зиёд мебошад. Қисмати зиёди ин амалиётҳои урологи мебошад; ахборотҳои истифодаи васеъи ин таҷҳизот ҳангоми холесистэктомия низ ба назар мерасад [9, 16, 18, 37, 42]. Дар соли 2008 ахборот аз гузаронидани амалиёти холесистэктомия 20 бемор бо истифода аз дастраскунии ягона интишор шуд. Аввалин бор дастрасткуни ягона дар Тоҷикистон моҳи январи соли 2009 дар табобати холесистити музмини сангдор истифода карда шуд. Дар соли 2011 42 амалиёти ҷарроҳӣ холесистэктомия аз дастраскуни ягона дар адабиётҳои тибби нашр шуд [2]. Дар он вақтҳо натиҷаи муқисави дастраскуни ягона бо холесистэктомияи маъмули лапароскопӣ тадқиқот гузаронида нашуда буд. TriPort бартариҳои зиёд дорад. Якум, якчанд асбобро аз нуқтаҳои гуногуни он бе талафёбии пневмоперитонеум ворид карда мешавад. Илова бар ин, ин суроҳиҳо бо асбобҳои андозаашон гуногун мувоғиқ мешавад. Дуюм, TriPort дар ковокии шикам ба осони васл карда шуда ва бо осони бароварда мешавад. Масалан, дар вақти баровардани маводи ҷарроҳи шуда аз ковокии шикам осон мебошад. Сеюм, он тез ва сабук дар ғафсии гуногуни шикам мутобиқ мешавад. Чорум, ҳар як порташ кунҷи таъсирро назаррас дигаргун мекунад, имкон медиҳад, ки асбобҳои ворид кардашуда аз якдигар ба фосилаи лозими ба бе ҳалалрасони ҳаракат қунанд. Таҷҳизоти номбурда имконоти гузаронидани гуногуни бурришҳоро вобаста аз муҳимият ва миқдори асбобҳо дорад. Асбоби роҳнамои қунди ин таҷҳизот ҳавфи осебинии узвҳои доҳилиро кам мекунад. Фарқияташ аз троакарҳои лапароскопияи маъмули ин мавқеъи ҷарроҳиро саҳт мекунад, ки ин вобаста аз ҳалқаи дарунааш мебошад. Ин ҳалқа дар девори пеши шикам аз дарун саҳт наздик шуда барои ташкили фазои кори имконияти хуб медиҳад. Соҳтори таҷҳизот имкон медиҳад, ки асбобҳои муллоими каҷшаванди истифода карда шавад, ин ҳусусият дар лапароскопияи маъмули истифода карда намешавад. Ба норасогии TriPort ворид кардани роҳномояк ба врситаи бурриши апоневроз ҳан-


гоми ҷойгиршави берун аз ҳалқаи ноф мушкили эҷод мекунад. Ин маҳдудият метавонад дар нуқтаи ҷойи таъсирнокии амалиёти ҷарроҳи ҷойгир шавад. Илова, бар ин ҳангоми васл кардани ин эҳтимоли талафноки пневмоперитонеум ва осеби дарғоти дастаи таҷҳизот шуданаш мумкин. Дар ин ҳолат таҷҳизотро иваз кардан лозим. Намудҳои гуногуни ин таҷҳизот ба монанди QuadPort (рис. 2), чор порт барои асбобҳо дорад: якто – 12 мм, ду – 10 мм ва як 5 мм. Бо ин намуд амалиётҳои гузаронида хеле кам интишор шудаст. Инро аксарияти вакт ҳангоми неврэктомияи лапароскопӣ истифода мебаранд [16, 37]. Ширкати Covidien Inc. (Швейцария) соҳтореро барои дастраскуни лапароскопи ягона ба номи SILS порт (рис. 3), ихтироот кард, ки аз резинаи муллоими эластики иборат буда шакли соати кумиро дорад.



**Расми 2. Quad Port. Расми 3. SILSE порт.**

Ин соҳтор низ аз чор порт иборат мебошад: якто барои инсулятсия ва сето мутобиқшуда барои троакарҳои аз 5 то 12 мм. Васл намудани соҳтори SILS ба монанди техникаи Hassan гузаронида мешавад. Бароварди ширкати Pnavel Systems (ИМА) ба номи UniX (рис. 4) тавсия барои гузаронидани амалиётҳо бо ДЯЛ бо истифодаи якҷояи се троакари 5 мм. Ин шакли қифро дорад, ки дарозии кам дошта барои ҳаракати зиёди асбобҳо мусоидат мекунад. Таҷҳизоти UniX port, ба монанди соҳтори дар боло зикршуда техникааш бо усули Hassan гузаронида мешавад. Истифодаи клиникии ин таҷҳизот бо бартарияш дар амалиётҳои урология зиёд нашр шудаст [17, 20, 21, 22]. Таҷҳизоти Surgi Quest, (США; рас. 5) асоси

технология ин ба лапароскопия маъмули муқобил мебошад, ки дар ин барои ҳифз кардани пневмоперитонеум монеаи механик истифода мешавад. Порти Air Seal ҳамроҳи монеаи механикӣ дар таркибашон газ доранд, ки фишор дар ин нисбат аз пневмоперитонеум назаррас баландтар мешавад ва баъд ба таҷхизот ворид мешавад.



Расми 4. Uni EX.



Расми 5. Air Seal

Таҷхизоти Air Seal имконоти васл кардан асбобҳои гуногун ва ҷандоро дошта, гирехои экстракорпоралӣ бе талафёбии газ гузоштанро дорад. Монеаи гази ҳамчунин камшавии такрории газиро ба вучуд меоварад, ки ҳангоми истифодаи таҷхизоти дузандай эндоскопӣ муҳим мебошад. Дар ин ҳолат ҷойивазкуни асбобҳои кори аз ҳисоби кашидашавии дуд хуб намоён мешавад. Набудани монеаи механикӣ имконияти хуби истифодаи асбобҳои гуногун қутр ва гуногун намудро ба вучуд меоварад. Норасогии ин порт дарозии он мебошад, ки ҳаракати асбобҳоро дар ковокии шикам маҳдуд мекунад.




Расми 6. Gel Port

Ин мушкилиро бо роҳи модернизатсияи ин таҷхизот баратараф мекунанд. Мағхуме низ вучуд дорад, ки ин таҷхизотҳоро барои гузаронидани амалиётҳои ҷарроҳии асистенти бо асбобҳои маъмулии лапароскопӣ якҷоя истифода карда мешавад. Дар соли 2009 A.M. Merchant ва ҳамуаллифонаш амалиётро навистанд, ки бо ёрии GelPort (Applied Medical, ИМА; рас. 6) дар қисмати холедоҳ, холесистэктомия, гемиколэктомия, бандажгузории меъда ва бурриши сурхударо гузарониданд (26). D. Mutter ва ҳамуал. (2008) техникаи амалиётти ҷарроҳии хо-

лесистэктомияро бо ин таҷхизот муфассал навистааст (27). Ҳамчунин таҷхизотҳои зиёде бо истифодаи дастраскунии ягонаи лапароскопӣ мавҷуданд, ки соҳторашон дар боло зирк шудаанд (системаи OctoPort (Корея; рас. 7), Womsurgical (Аргентина; рас. 8), Cone ва EndoCone (Karl Storz, Олмон) ва диг. Яке аз принсипҳои асосии ҷарроҳии лапароскопӣ консепсияи секунча мебошад, ки ҳангоми ҳаракатҳои асбобҳои ҷарроҳии барои ҷарроҳ ва ассидентон монеъа эҷод мекунад.




Расми 7. Octo Port. Расми 8. Womsurgical ва асбоб барои ДЯЛ.



Ин консепсия ҳангоми амалиёти ҷарроҳии истифода аз дастраскунии ягона як омили асосии монеаи рушди ин технология мебошад. Аз ҳамин лиҳоз барномаҳои амалиёти ҷарроҳӣ бо истифодаи технологияи NOTES ва ДЯЛ тавъам пешниҳод карда шуд, ки мегавонад ин мушкилиро ҳал кунад ва роҳнамои нав дар ҷарроҳии камосеб шавад. Ҳусусияти технологияи ДЯЛ дар он мебошад, ки амалиёти ҷарроҳи аз як нуктаи бурриш назаррас мебошад. Дар ин ҳолат ҳаракати ҳурдтарини камера ба ҳаракати дигар асбобҳо дигарнуни ба вучуд меоварад. Ин ҳусусият дар амалисозии соддатарин ҷарроҳи низ мушкилот эҷод мекунад. Барои пешгирий кардани ин монеа асбобҳои ихтилофпазир истифода карда мешавад. Мушкилии маҳдудияти асбобҳо дар ковокии шикам ва беруни девораи шикам дар якчанд самтҳои ҳаракати асбобҳо ҳал карда шудаст: коркарди асбобҳое, ки ҳаракати даврашакл доранд, асбобҳои бо дасташакон каҷи тобхуранд, асбобҳои дарозиашон гуногун бо ҳаракатҳои хос, ҳамчунин коркарди камераҳои соҳторашон сабук ва кунци бинояшон фароҳу равшан дар мавқеъи ҷарроҳи шаванда. Асбобҳо барои ДЯЛ, ки аз тарафи ширкати Олимпуси (Чопон, Намунаи 9) истеҳсол шудаст, дубаробар каҷи доранд

вале фишор намеоранд то, ки як кунци муаян дошта бошанд. Барои амалиётҳои лапароскопӣ кунци муаян бе фишороварии асбобҳо муҳим мебошад. Илова бар ин, ин навъи асбобҳо нисбат ба асбобҳои маъмулӣ лапароскопӣ дарозии калон доранд, ки имконияти истифодаи инҳоро дар беморони сохтори андомашон мухталиф мувофиқ мекунад. Covidien Inc. (Швейтсария) асбобҳо бо соҳти байёншуда истеҳсол мекунад (10), ки метавонанд дар атрофи худашон ҳаракат мекунанд. Ин навъи асбоб аз дисектор, исканча ва қайчиҳо иборат мебошанд. Ҳамаи ин асбобҳо аз 0 то  $80^{\circ}$  тоб меҳуранд. Ҳамчунин ин асбобҳо дар худашон равшандиҳанда барои коагулятсияи монополяри доранд. Боз як мағҳуми дигар дар истилоҳи ДЯЛ вучуд дорад, ки ин мағҳуми салишвавии асбобҳо мебошад. Ин намуди асбобҳоро ширкати Novare RealHand HD и Cambridge Endo истеҳсол мекунад. Дастай асбобҳо аз яқдигар дар як андозаи дур ҷойгир мебошанд, ки бархурди инҳоро ғайриимкон мекунад. Ҳангоми ин дар вақти ҳаракат дасти рости ҷарроҳ ҳаракати дасти чапро ичро мекунад ва баракс, ин амал бо натиҷаи назаррас номувофиқи эҷод мекунад. Файр аз ин бархурди асбобҳо барои ҳаракаташон маҳдудият эҷод карда ҳангоми ҷудо кардани бофтаҳо мушкили бавучуд меоварад. Ин мушкилии маҷудбуدارо ҳангоми истифодаи системаи daVinci (Intuitive Surgical, ИМА) бартараф кардан мумкин. Барои ин дар панели идоракуни таҷҳизот нуқтаи гузариш “ба рост ва ҷап” вучуд дорад, ки бо ҳамин равиш бархурди асбобҳоро нигоҳ медорад. Ширкати Novare Surgical Systems Inc. (ИМА) як навъи асбобро RealHand (рас. 11) истеҳсол мекунад, ки ҳаракати ангуштони ҷарроҳро дар баробари акси оинави такрор мекунад.



Ин амал барои чудо кардани бофтаҳо ва бурридани онҳо шароит фароҳам меоварад. Навъи асбоби RealHand 11 намуд асбобҳои гуногун доранд. Яке аз инҳо намуди дисектори қаҷро дорад, ки имкони чудо ва пайвасткунии бофтаҳоро дорад. Асбоби 5 мм Thermaseal (Novare Surgical Systems Inc., ИМА) манбаи қуввадиҳии автомати дошта, бофтаҳоро бе истифодаи барқ гарм мекунад ва аз ин ҳисоб (бастани гармии бофтаҳо) ба вучуд меояд. Ширкати Endo (ИМА) асбобҳое ба монанди Novare : сӯзанқапак, диссектор, қайчи ва ҷангак барои коагулятсияи монополяри истеҳсол мекунад. Мақсади ҳамаи элеменҳои амалиёти лапароскопӣ фаъол дидани бофтаҳо мебошанд, ки бо ёрии камера ичро карда мешаванд. Дар айни замон намудҳои гуногуни камера вучуд доранд, ки на ҳамаи он ҷойивазқуниро дар вақти амалиётҳои ДЯЛ таъмин карда метавонанд. Камераи EndoEye (Olympus, Ҷопон; рас. 13) чунон соҳта шудаст, ки ноқили равшанидиҳандааш дар камера бо андозаи дурттар ҷойгир мебошад. Ин имконияти ғунҷоиши хуб дошта дар берун аз қовокии шикам ба дигар асбобҳо монеъа эҷод намекунад. Камера бо қутри 5 ва 10 мм бо қунҷи биноиш  $0^{\circ}$ ,  $30^{\circ}$  ва  $45^{\circ}$  ба дарозии гуногун вучуд дорад. Ҳамчунин камера бо доштани қисмати қаҷи дисталияш имкон медиҳад, ки қунҷҳои гуногунро муоина қунад. Бартарии асосии ин камера дар он аст, ки таҳрифотро дар соҳт, андоза, ва майдони ҷарроҳӣ ба иникос намекунад. Ҳамчунин камераҳо ҳастанд, ки қисмати проксималияшон кутоҳ буда, бархурди дасти ҷарроҳ ва асистентро ба вучуд намеоварад.

Аввалин маротиба ҷарроҳии классикии лапароскопиро бо техникаи дастрасatkунии лапароскопии ягона дар гинекология истифода бурдаанд. C.R. Wheeless дар соли 1969 – ҳум амалиёти ҷарроҳӣ бастани найҷаҳои бачадонро бо навъи ягонаи лапароскопӣ якумин бор гузарондааст [47]. Баъдтар аз гузаронидани зиёда аз 1000 намуди чунин амалиёт ахборот интишор шудааст [45,48]. M.A. Pelosi ва M.A. Pelosi III дар соли 1992 аз гузаронидани амалиёти ҷарроҳӣ экстиратсияи бачадон бо найҷаҳояш бо дастрасatkунии ягонаи лапароскопӣ ҳабар дод [32].

Инҳо ҳамчунин дар соли 1992 дар адабиётҳои тибби ахборот оиди аппендэктомияи лапароскопӣ 25 бемор интишор шуд. Ҳамаи ин амалиётҳо ҳангоми лапароскопияи ташхиси гузаронида шудаст [31]. Аввалин маротиба оид ба холесистэктомия аз дастраскунни ягонаи лапароскопӣ дар соли 1997 G. Navarra ва муалл. Ба ҳамин монанд 30 намуди амалиёт аз дастраскунни ягона ба воситаи ноф бо истифодаи ду 10 мм троакар нависта пешниҳод карданд. Траксияи талҳадон ба воситаи се дарзи қапанда, ки дар девораи пешниҳод ҷаҳонгузорӣ шудаст анҷом дода мешавад. Бо чунин усул дар ҳашт ҳолат холанграфияи доҳилиҷарроҳи бо-муввафқият гузаронида шудаст [28]. Амалиётҳои ҷарроҳӣ бо истифодаи дастраскунни ягонаи лапароскопӣ бо пешрафту та-

рақиёти техники ҷараён доранд. Ин равиши ҷарроҳӣ айни замон яке аз намудҳои зиёд тақарикунандай ҷарроҳии камосеб мебошад[1], ки назарас барои ҷарроҳ ва ҳам асистент мувоғиқ мебошанд. Аммо бо як натиҷаи таъсири камосебию косметикий ноил шудан барои беморон набояд ба ин намуди амалиёт бешубҳа бартари дода шавад. Дар намудҳои навоварӣ бо истифода аз **ДЯЛ** тақиқотҳо бо баробари ва натиҷаҳои дарозмудат гузаронида нашудаст. Маълумотҳои таҳқиқоти ягонаи ретроперспективи ин бартарии **ДЯЛ** назаррас паст шудани дардманди дар давраи бадиҷарроҳи дар муқоиса ба ҷарроҳии аънанави мебошад[2]. Ин равиши табобат бо истифодаи дастраскунни ягонаи лапароскопӣ дар оянда бешубҳа умединуна мебошад.

### Адабиёт

1. Резолюция XIII Съезда Общероссийской общественной организации «Общество эндоскопических хирургов России», г. Москва, 19 февраля 2010 г.
2. Расулов Н.И. Лапароскопическая холецистэктомия из единого доступа с использованием sils port в лечении хронической желчнокаменной болезни/ Н.И. Расулов, А.Р.Рахматуллаев, Т.Г.Чакалов// Материалы годичной научно-практической конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино; проблемы и достижения современной медицины г. Душанбе. -2011 – С . 153-154.
3. Bucher P., Pugin F., Morel P. Single portaccess laparoscopic right hemi colectomy // Int. J. Colorectal. Dis.— 2008.— Vol. 23.— P. 1013—1016.
4. Canes D., Desai M.M., Aron M. et al. Transumbilical single\$portsurgery: evolution and current status // Eur. Urol.— 2008.— Vol. 54,N 5.— P. 1020—1029.
5. Castellucci S.A., Curcillo P.G., Ginsberg P.C. et al. Single\$port access adrenalectomy // J. Endourol.— 2008.— Vol. 22.— P. 1573—1576.
6. Cuesta M.A., Berends F., Veenhof A.A. The «invisible cholecystectomy»: transumbilical laparoscopic operation without a scar // Surg. Endosc.— 2008.— Vol. 22, N 5.— P. 1211—1213.
7. Curcillo P.G.II, Wu A., Podolsky E.R. et al. Single\$port access (SPA) cholecystectomy: initial validation of a single\$incision approach // Surg. Endosc.— 2008.— Vol. 22 (suppl 1).— P. 281.
8. D'Alessio A., Piro E., Tadini B., Beretta F. One\$trocar transumbilical laparoscopic\$assisted appendectomy in children: our experience // Eur. J. Pediatr. Surg.— 2002.— N 12.— P. 24—27.
9. Desai M.M., Aron M., Canes D. et al. Single\$port transvesical simpleprostatectomy: initial clinical report // Urology.— 2008.— Vol. 72,N 5.— P. 960—965.
10. Desai M.M., Rao P.P., Aron M. et al. Scarless single\$port transum bilical nephrectomy and pyeloplasty: first clinical report // BJU Int.— 2008.— Vol. 101.— P. 83—88.
11. Desai M.M., Stein R., Rao P. et al. Embryonic natural orifice transum bilical endoscopic surgery (E\$NOTES) for advanced reconstruction: initial experience // Urology.— 2009.— Vol. 73, N 1.— P. 182—187.
12. Earle D.B., Jones D., Schwitzberg S., Azarbarzin K. Air\$Seal: a minimally invasive access port that enhances patient safety and enables new operative approaches // Presented at the SAGES Emerging Technology Forum, Philadelphia, PA, April, 2008.

13. Ersin S., Firat O., Sozbilen M. Single\$incision laparoscopic chole cystectomy: is it more than a challenge // Surg. Endosc.— 2009.
14. Esposito C. One\$troc ar appendectomy in pediatric surgery // Surg. Endosc.— 1998.— N 12.— P. 177—178.
15. Garg S., Gundeti M., Mushtaq I. The single\$instrumentport laparo scopic (SIMPL) nephrectomy// J. Pediatr. Urol.— 2006.— N 2.—P. 194—196.
16. Gill I.S., Canes D., Aron M. et al. Single\$port transumbilical (E\$NOTES) donor nephrectomy // J. Urol.— 2008.— Vol. 180.— P. 637—641.
17. Goel R.K., Kaouk J.H. Single port\$access renal cryoablation (SPARC): a new approach // Eur. Urol.— 2008.— Vol. 53.— P. 1204—1209.
18. Gumbs A.A., Milone L., Sinha P., Bessler M. Totally transumbilical laparoscopic cholecystectomy // J. Gastrointest. Surg.— 2009.— Vol. 13, N 3.— P. 533—534.
19. Hodgett S.E., Hernandez J.M., Morton C.A. et al. Laparoendo scopic single site (LESS) cholecystectomy // J. Gastrointest. Surg.— 2009.— Vol. 13, N 2.— P. 188—192.
20. Kaouk J.H., Goel R.K., Haber G.P. et al. Single\$port laparoscopic radical prostatectomy // Urology.— 2008.— Vol. 72.— P. 1190—1193.
21. Kaouk J.H., Haber G.P., Goel R.K. et al. Single\$port laparoscopic surgery in urology: initial experience // Urology.— 2008.— Vol. 71.— P. 3—6.
22. Kaouk J.H., Palmer J.S. Single\$port laparoscopic surgery: initial experience in children for varicocelectomy // BJU Int.— 2008.— Vol. 102.— P. 97—99.
23. Krajinovic K., Kerscher A., Germer C.T. Single port laparoscopic chole cystectomy with the X\$Cone system: A porcine study // Colorectal Congress «Benign colorectal diseases». Poster exhibition. Laparoscopy and novel techniques. St. Gallen, Switzerland, 2—4 December, 2009.
24. Leroy J., Cahill R.A., Peretta S., Marescaux J. Single\$port sigmoid ectomy in an experimental model with survival // Surg. Innov.— 2008.— Vol. 15, N 4.— P. 260—265.
25. MacDonald E.R., Brownlee E., Ahmed I. New tools for a new job single port laparoscopic surgery equipment // Med. Equipment Insights.— 2009.— N 2.— P. 1—7.
26. Merchant A.M., Cook M.W., White B.C. et al. Transumbilical Gelport access technique for performing single\$incision laparoscopic surgery (SILS) // J. Gastrointest. Surg.— 2009.— Vol. 13, N 1.— P. 159—162.

## ЕДИНЫЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ДОСТУП - НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МИНИИНАЗИВНОЙ ХИРУРГИИ

**Расулов Н.И., Нуров З. М., Бахромов М.Б.**

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии (зав. кафедра к.м.н., доцент Курбанов Ч.М) и Лечебно диагностический центр (к.м.н., доцент Нуров З.М.)  
ТГМУ им. Абуали ибни Сино

Проанализированы данные литературы относительно хирургических вмешательств из единого лапароскопического доступа, которые в последние годы начали широко внедрять в клиническую практику хирургических клиник мира. Описаны преимущества и недостатки данного метода. Представлены основные виды устройств и инструментов, используемых

при таких вмешательствах. Приведены особенности техники операций, а также результаты клинического применения единого лапароскопического доступа при различных хирургических вмешательствах.

**Ключевые слова:** единий лапароскопический доступ, хирургические вмешательства из единого лапароскопического доступа.



## SINGLE LAPAROSCOPIC ACCESS - A NEW DIRECTION OF MINI-INVASIVE SURGERY

N.I. Rasulov, Z.M. Nurov, M.V. Bakhromov,

Department of Operative Surgery and Topographic Anatomy (the head of department c.m.s. Qurbanov J.M) and MDC of the Avicenna TSMU (the head of MCD c.m.s. Nurov Z.M.)

Data of world literature on single laparoscopic incision surgery is analyzed in the article, which the last years began to be widely introduced to the clinical practice of surgical clinics of the world. There are described advantages and lacks of this method. There are represented the main types

of devices and instruments used for these interventions. The features of technique of operations and results of clinical application of single laparoscopic incision at different surgery are represented.

**Key words:** single laparoscopic incision, single laparoscopic incision surgery.

**Расулов Нематулло Исломидинович** – н.и.т. ассистент кафедра анатомии чарроҳи ва анатомияи топографи ДДТТ ба номи Абӯали ибни Сино. Тел. 918.33.43.53. поч. Элек. [Sajjodinemat@mail.ru](mailto:Sajjodinemat@mail.ru).

**Нурев Зоир Мираҳмадовиҷ** – н.и.т. ассистент кафедра анатомии чарроҳи ва анатомияи топографи ДДТТ ба номи Абӯали ибни Сино. Тел. 988.25.45.51.

**Бахромов Музаффар Бафоевиҷ** – муалими калони кафедра анатомии чарроҳи ва анатомияи топографи ДДТТ ба номи Абӯали ибни Сино. Тел. 918.10.92.91.

**Расулов Нематулло Исломидинович** – к.м.н., ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ТГМУ имени Абуали ибни Сино. Тел. 918.33.43.53. Элек. Поч. [Sajjodinemat@mail.ru](mailto:Sajjodinemat@mail.ru).

**Нурев Зоир Мираҳмадовиҷ** – доцент кафедра обиҷей хирургии № 1 ТГМУ имени Абуали ибни Сино. 988.25.45.51.

**Бахромов Музаффар Бафоевиҷ** – ст. пред. кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ТГМУ имени Абуали ибни Сино. Тел 918.10.92.91.

**Rasulov Nematullo Islomidinovich** – c.m.s. ass. of department of the operative surgery and topography anatomy Avicenna TSMU. Mob. +992 918334353 email – [sajjodinemat@mail.ru](mailto:sajjodinemat@mail.ru)

**Nurov Zoir Miramadovich** - Associate Professor of the Department of General Surgery No. 1 of the Abuali Ibni Sino TSMU. 988.25.45.51.

**Bahromov Muzaffar Bafoevich** – main ass. of department of the operative surgery and topography anatomy Avicenna TSMU. Mob +992 918109291

## ШАРХИ АДАБИЁТ

### ГИПЕРПАРАТИРЕОЗИ АВВАЛИЯ – РОХХОИ ҲАЛЛИ ОНХО

Ниязова Н.Ф.

Кафедраи эндокринологияи МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино».

Гормони Parathyroid gland – паратгормон (ПТГ) яке аз муҳимтарин гормонҳои барои нигоҳ доштани гомеостази калсий ва фосфат зарур ба ҳисоб меравад. Ин гормон 1б-гидрооксидшудаи 25 (ОН) D-ро то 1,25 (ОН)<sub>2</sub>D ҳосил меукнад, ки барои ҷаббидан ва аз устухонҳо дар рӯдаҳо озод шудани калсий ва фосфат мусоидат мекунад [1], ба ин васила реабсорбсиояи минералҳоро дар каналаҳои гурдаҳо танзим мекунад.

Аномалияи дарунии экскретсия ё стимулятсияи аномалии тавлиди ПТГ ба гиперпаратиреози аввалия, ба дувумй ва сеюмй оварда мерасонад.

Таваҷҷуҳи маҳсус дар амлии клиникӣ ба пайдошавии гиперпаратиреози аввалия (ГПТА) дода мешавад, чунки ин ташхис мумкин аст, ки дар асоси зухуроти биохимиявӣ, скелетӣ ва гурдаҳо гузашта шавад. ГПТА сабаби нисбатан зиёд дучор шавандай пайдо шудани гиперкалсиемия мегардад, ки сари вақт ташхис накардани он хатари пайдо шудани остеопороз ва шикстагиҳоро зиёд наムда, ба тавлидшавии сангӣ гурда ва норасоии гурдаҳо оварда мерасонад, ҳамчунин сифати ҳаётро хеле бад месозад [2,3].

Илова ба рн ин омӯзиши ГПТА бо таҳлили маълумотҳои адабиётҳои илмӣ оид ба паҳншавии ин патология дар популятсия, хусусиятҳои манзараҳои клиникӣ ва равишҳои асосии табобат сурат гирифта, барои амлии муосири клиникӣ хеле актуалӣ ба шумор меравад.

**Мақсади таҳқиқот:** Таҳлили маълумотҳои адабиётӣ илмии ба масъалаҳои ГПТА.

**Эпидемиология.** ГПТА (рамзи он дар ТББ-10 E21.0) ба бемориҳои эндокринӣ доҳил карда шудааст, ки бо баландшавии тавлиди ГПТА ҳангоми мӯътадил будани сарҳади болоӣ ё баланд шудани сатҳи калсий дар хун дар натиҷаи патологияи аввалияи Parathyroid gland ба амл меояд. Ин беморӣ

дар нозология пас аз бемориҳои диабети қанд ва бемориҳои ғадуди сипаршакл тибқи натиҷаҳои таҳқиқотҳои анҷомшуда дар қишварҳои Аврупои Фарбӣ ва Америкаи Шимолӣ дар ҷойи сеюм меистад.

Паҳншавии ГПТА аз мансубияти гендерӣ вобаста аст, дар бештарӣ мавридиҳо вай дар байни занҳои калонсол 0,22–0,36% ва дар байни занҳои давраи постменопаузалӣ зиёда аз 3% дидо мешавад [4,5,6,7].

Ба омилҳое, ки ба паҳншавии ГПТА дар популятсия таъсир мерасонанд, ба андешаи як гурӯҳ муҳаққиқон инҳоро доҳил мекунанд: мавқеи ҷуғрофии қишвар, мансубияти этникӣ, дараҷаи истифода аз скрининги кӯҳнаи биохимиявӣ дар қишвар [8,9].

Масалан, дар қишварҳои Аврупои Фарбӣ ва Америкаи Шимолӣ, ки дар ин ҷоҳо скрининги биохимиявӣ аз авали солҳои 1970 истифода мешавад, ГПТА бемории паҳншуда боқӣ мемонад. Дар он қишварҳои, ки скрининг кӯҳна нест, ГПТА кам ба қайд гирифта мешаванд. Yeh et al дар байни аҳолии иборат аз наҷодҳои муҳталиф гузаронида шуд, ки зиёда аз 3,5 миллион аҳолии гирифтори ПГПА-ро дар бар гирифт ва муйян карда шуд, ки ин беморӣ мутаносибан дар байни аҳолии зан ва марди сиёҳпӯст ва осиёй ва сафедпӯст 92 ва 46, 81 ва 29, ҳамчунин 52 ва 28 ба 100 000 аҳолиро ташкил дод [9].

Тамоюли зиёдшавии беморшавӣ ва паҳншавии ин бемориро дар даҳсолаҳои охир дар ҷаҳон бояд қайд кард. Сабаби ин шояд ворид кардани скрининг бо шинохтан ва ташхис кардани гиперкалсиемия сабук вобаста бошад [10,11,12].

Мувофиқи натиҷаҳои лоиҳаи намунавии России, шаклҳои манифестии ГПТА (67%) бартардоранд, ҳол он ки дар Европа ва Америкаи Шимолӣ аллакай дар соли 2004 г. ба сомади дучоршавии он аз 20% баланд набуд [13,14]. Дар Тоҷикистон тақиқотҳои бузургмиёси эпидемиологии ГПТА вучуд надо-

ранд. Миқдори умумии беморони мубтало ба ГПТА дар регистри Тоҷикистон дар соли 2019 ҳамагӣ 72 нафарро ташкил дод. Ошкор соҳтани ГПТА дар 100 ҳазор аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон - 0,8 ҳолат буд [15].

### Хусусиятҳои этиопатогенетикии ГПТА.

Дар бештари ҳолатҳо (80-85%) дар замини ташаккули аденоамаи ГПТА ва миқдори камтар дар сурати мавҷуд будани тағиیرтҳои зиёд дар ГПТА (10—15%); дар 1—5%— аз сабаби номияҳои бадсифати ГПТА ба вучуд меоянд [16].

Барои ПТА-и ирсӣ осебҳои сершумори ПТА хос аст. ПТА, маъмулан, ба осебҳои сершумори ПТА иртибот доранд [16,17,18]. Шаклҳои ирсии ГПТА диккатчалбкунанданд, зоро имконият медиҳанд, ки патогенези пайдошавии номияҳои ПТА дар маҷмӯй амиқ фаҳмида шаванд. Ба шаклҳои ирсии ГПТА инҳо дохил мешаванд: синдроми неоплазияҳои сершумори эндокринии типи 1 (НСЭ-1), типи 2А (НСЭ-2А), типи 4 (НСЭ-4), вариантҳои гиперкальсиемияи гипокалсиурикии оилавӣ ва гиперпаратиреози маҳдуди оилавӣ дохил мешаванд. Мутатсия дар генҳои MEN1, RET, CDKN1B, ба пайдошавии мутаносибан МЭН-1, НСЭ-2А, НСЭ-4 оварда мераксонанд.

Муайян кардани хусусиятҳои ирсии беморӣ аз нуқтаи назари клиникӣ на танҳо барои беморон, балки барои хешовандони дараҷаи аввал низ муҳим аст [19].

Баъзе муҳаққиқон алоқамандии байни зиёдшавии дучоршавии ГПТА-ро дар занҳо давраи постменопауза ба он вобаста мекунанд, ки шояд, ба дисбаланси соҳаи гормоналӣ иртибот дошта бошанд. Дар таҳқиқотҳои популъационӣ, дар занҳои гирифтори ГПТА ошкор намудани саратони ғадуди ширӣ низ аз иртиботи мутақобилаи этиологии ин ҳолатҳои патологӣ гувоҳӣ медиҳад [20].

Табобат бо литий, стандарти тиллои табобати ихтилолҳои биполярӣ мебошад, ҳамчунин метавонад тақрибан дар ҳар як ҳолати чорум бо гиперкальсиемия ҳамроҳ бошад. Связанный с литием ГПТА-и бо литий алоқаманд ё ҳамчун аденоамаи ягона ё ҳамчун бемориҳои ғадудҳои сершумор дидар мешавад.

Асоси патогенези гиперпаратиреозро маҳсулоти барзиёди ПТА, ихтилоли гомеостази калсий-фосфорӣ ташкил медиҳад. Дар сурати барзиёд будани ПТА резорбсияи бофтаҳои устухонҳоро аз онҳо хориҷ шудани калсий ва фосфор ҳамроҳӣ мекунад; реабсорбсияи фосфор дар гурдаҳо.

Натиҷаи протсесҳои бемории дар боло зикршуда ташаккул ёфтани гиперкальсиемия, гипофосфатемия гиперкальсиурия ва фосфатурия мебошанд.

### Аломатҳои асосии клиникии ГПТА.

Ба симптомҳои асосии ГПТА ихтилолҳоеро дохил мекунанд, ки дар асоси узвҳо – нишонаҳои ПТА — бофтаҳои устухонҳо, гурдаҳо ва роҳи ҳозима пайдо мешаванд. Ихтилоли системаи устухонҳоро зиёд дучоршаванда меҳисобанд, кибо эҳсосоти дард, пайдо шудани шикастагиҳои худ ба ҳудӣ зоҳир мегарданд.

Дар беморони гирифтори ГПТА синдроми дард, маъмулан, ҳангоми сарбории ҷисмонӣ ва муддати тӯлонӣ дар ҳолати вертикалий истодан (рост истодан, нишастан) зиёд мешавад. Натиҷаи деминерализатсия ҷунбонак шудан ва рехтани дандонҳост.

Зиёд шудани возеҳии гиперкальсиемия ба баланд шудани сатҳи калсиурия оварда мерасонад, ки ба эпителии каналчаҳои гурдаҳо ва пайдошавии нефролитиаз таъсири осебпазир мерасонад.

Особ дидани каналчаҳои гурдаҳо ҳассосияти онҳоро нисбат ба гормони антидиуретикӣ паст мекунад, протсесси реабсорбсияи обро вайрон мекунад ва полиурия ва полидипсия пайдо мешавад.

ГПТА бо ҳамроҳии нефрокалсииноз ва пайдо шудани норасоии гурдаҳо сурат мегирад. Басомади уролитиаз, ки вобаста аз ГПТА пайдо шудааст, дар кӯдакони Тоҷикистон 54,7%-и ҳамаи бемориҳои урологияи инну соли кӯдакиро ташкил медиҳад [21]. Паҳншавии марҳалаҳои гуногуни бемориҳои музмини гурдаҳо дар Тоҷикистон аз 20,4 то 31 ҳолат ба 100000 аҳолии калонсолро ташкил медиҳад ва солҳои охир майл ба афзоиш дорад [22].

Дар роҳи ҳозима дар шароити гиперсекретсияи ПТГ ва гиперкальсиемия фаъолшавии

тавлиди кислотаи намак ва ферментҳои ҳозима ба амал меояд. Онҳо дар навбати худ, боиси осеб дидани пардаи луобии канали ҳозима ва осеб дидани ғадуди зери мөъда мегарданд.

Ин ҳолат аз ҷиҳати клиникӣ бо реши мөъда зоҳир мегардад, ки дар 15%–27%-и ҳолатҳо ташхис мешавад.

Барои панкреатит ҳангоми ГПТА ҷараёни ретсидивӣ хос аст, ки маъмулан, онро пайдо шудани панкроокалсиноз ва панкроокалкулез ҳамроҳӣ мекунанд.

Зуҳуроти патологияи бофтаҳои мушакҳо ҳангоми ГПТА инҳо мебошанд: мондашавӣ, сустӣ, махсусан дар мускулатураи проксималиӣ, ки сарбории бештари функционалиро бар дӯшдорад. Беморон дар ин маврид аз мушкил будани ҳаракат –нишастан, барҳостан, дар зинаҳо боло шудан, шикоят мекунанд. Зуҳуроти клиникӣ дар ин маврид инҳоянд: пайдо шудани «роҳгардии мурғобӣ» ва паҳнпой [23,24,25,26].

Бисёр муҳаққиқони ватаний ва ҳориҷӣ чунин таҳмин мекунанд, ки ГПТА шояд тавасути ихтилолҳои психоневрологӣ пайдо шавад: нооромӣ, депрессия [27,28].

Муҳаққиқони ҳориҷӣ (Walker M.D. (2013)) ва ҳаммуаллифон оид ба таъсири ГПТА ба симптомҳои нейропсихикӣ якчанд таҳқиқотро таҳлил кардаанд. Онҳо динамикаи мусбатро таъкид кардаанд, ки аз past шудани дараҷаи возехии симптоматика, pas аз гузаронидани табобати ҷарроҳӣ дарак медиҳад.

Барои тибби амалий се маводи нашршуда аҳамияти бештар доранд [29,30,31], ки ҳар қадоми онҳо барои баҳо додан ба сифати ҳаёти bemoroni дорои ГПТА – и бесимптом аз саволномаи SF-36 истифода шуд. Муаллифон иртиботи мутақобилаи байни ГПТА ва мавҷуд будани симптомҳои нейропсихикро муйян карданд [31, 32]. Webb S.M. ва ҳаммуаллифон (2016) саволномаи махсуси баҳогузорӣ ба сифати ҳаёти bemoroni дорои ГПТА – PHPQoL (Primary Hyperparathyroidism Quality of Life) –ро таҳия намуданд [33].

Пурсишнома барои зуд баҳогузорӣ карданӣ ҷанбаҳои нейрокогнитивӣ ва ҷисмонии ГПТА таъйин шудааст, вай имконият медиҳад, ки параметрҳои барои ин bemorӣ nondir ва таъсири табобат ба ҷараёни клиникии он баҳогузорӣ карда шавад [34].

Яке аз вазифаҳои асосии муҳим ошкортнамудани ГПТА дар занҳо ҳангоми ҳомилагӣ мебошад. Зуҳуроти номахсусе, ки дар байни онҳо аҳамияти аввалиндарача ба ҷараёни ретсидивдори bemoriҳои роҳҳои ҳозима, ихтилоли метаболизми устухонҳо, фишорбандии шарёни бояд дода шавад, табиб-гинекологи машваратгоҳи занонаро аз имконпазирии чунин bemorӣ водор месозад.

Хусусияти махсуси манзараҳои клиникии ГПТА дар байни ашхоси Аврупои Farbī ва Америкаи Shimolī бартарӣ доштани (то 80% аз ҳама ҳолатҳои ба қайд гирифташуда) шаклҳои нарм (камсимптом) ва бесимптоми ҷараёни bemorӣ ба шумор меравад. Дар ИМА, Канада ва Европа bemorии бесимптом фенотипи бартари доштаи клиникӣ дар давоми 40 соли охир буд [35].

Таҳлили таҳқиқотҳои нисбатан бузург, ки дар марказҳои Санкт-Петербург (449 bemor) дар давраи солҳои 2011- 2018 гузаронида шудаанд, аз бартарӣ доштани ҷараёни манифестиин ин bemorӣ ва хусусиятҳои гендерии он гувоҳӣ медиҳад [36].

Бисёрпаҳлӯ будани зуҳуроти клиникии ГПТА ташхиси ин bemoriro хеле душвор месозад.

**Тасниф.** Дараҷаи возехии зуҳуроти клиникӣ ба яке аз ин шаклҳо мансуб буданро муайян мекунанд: нормокалсиемӣ, нарм ва манифестӣ.

Барои шакли нормокалсиемияи ГПТА (nGPT) аломатҳои махсус нишондиҳандаҳои калсии умумӣ ва ионизатсияшуда дар ҳудуди фосилаҳои референтӣ дар тамоми давраҳои муоина ҳангоми баланд будани сатҳи ГПТ хос аст. Дар шакли нарм дар ҷойи аввал шикоятҳои номахсуси клиникӣ менистанд: дар таҳқиқотҳои лабораторӣ тағиироти ноҷиз дидা мешавад; баландшавии мӯтадили ғализати калсии хун ва ГПТ.

Дараҷаи нисбатан баланди возехии ихтилолҳои устухонӣ, виссералиӣ, то ҳадди пайдо шудани кризи гиперкалсиемӣ барои шаклҳои манифестӣ хос аст.

Мувофиқи системаҳои организм, ки асосан ҳангоми ГПТА осеб мебинанд, чунин шаклҳоро ҷудо мекунанд: шаклҳои устухонӣ, виссералиӣ, омехта.

## Ташхис.

Ташхиси ГПТА-ро мқтавон бо усулхои биохимияй ғузошт. Са, ГПТ, фосфор, креатинин, албумин, 25-ОН витамины D ва экскретсияи шабонарұзии калсий бо пешоб [37].

Хангоми шубха кардан гиперпаратиреози нормокалсиемия ё дар беморони гирифтори гипоальбуминемия сатхи калсии ионизатсияшударо дар зардоб баҳогузорй кардан муҳим аст [38,39].

Визуализацияи Parathyroid gland чихати муайян кардани бофтахой аномалии Parathyroid gland протседураи стандарттии пеш аз қаррохы шудааст [37].


Арзиши визуализацияи аз дақиқан муайян кардани бофтахой аномалии Parathyroid gland барои муайянт намудани тактикаи банақшагирии қаррохихои дахлдор дар Parathyroid gland иборат мебошад [40,41].

Усулхои нисбатан зиёд истифодашавандаи визуализацияи стсинграфия  $^{99m}\text{Tc}$ -сестамиби, ултрасадо ва томографияи компьютерӣ (ТК) маҳсуб мешаванд. Дар сурати мувофиқат кардани стсинграфия ва ултрасадо арзиши мусбати пешгүйикунандаи қойғиршавии дурусти паҳлӯии аденомаи Parathyroid gland метавонад то 97% бирасад [42].

Дар ТУС аденомаи Parathyroid gland дар шакли сохтори гипоэхогении гирд ё байзани дорои сарҳади возех визуализация мешавад, ки ибо хати эхогені чудо шудааст ва бо бофтахой дар боло қойғиршудаи гиперэхогении бофтахой ғадуди сипаршакл контраст мешавад (Расмҳои 1,2).



Расм 1. ТУС, сохтори гипоэхогеній визуализация мешавад (тирчай борик), ки дар хиссаи чапи ғадуди сипаршакл қарор дорад (тирчай ғафс).




Расм 2. ТУС дар режими допплерографияи ранга: сохтори гипоэхогении Parathyroid gland визуализация мешавад (тирчай борик), васкуляризацияи пуршидат дар яке аз қутбҳо (тирчай ғафс).

Дар меъёр андозаи Parathyroid gland тақрибан 4мм аст. Онҳо ҳангоми ичро намудани ТУС визуализация намешаванд. ТУС ҳангоми муайян кардани аденомаи Parathyroid gland дар наздикии ғадуди сипаршакл ё қисми болои гарданакии ғадуди ҷоғар иттилоънок аст. Муайян кардани аденомаи Parathyroid gland дар ҳолати дар ақиби трахея ё сурхрӯда, миёндевор қойғир шудани он, мушки ласт.

Ба сифати методикаи иловагии ТУС мумкінт аст, ки барои тасдиқ кардани қойғиршавии аденомаи Parathyroid gland, аз стсинграфияи  $^{99m}\text{Tc}$ -сестамиби идентификатсия шуда истифода карда шавад. Ҳассосияти 76–87%-ро ташкил медиҳад, арзиши пешгүйикунандаи вай бо натиҷаи мусбат 93–97% ва дақиқии ташхис 88%-ро ташкил медиҳад [42,43].

Асоси ташхиси радиоизотопии Parathyroid gland-ро қобилияти паратиреоситҳо нисбат ба ғасби интихобӣ ва муддати тӯлони нигоҳ доштани радиофармпрепарат (РФП) ташкил медиҳад.

Барои ичро кардани стсинграфия дар фаъолияти ҳамарӯзаи клиникӣ РФП аст дар асоси изотопи технетсия ( $^{99m}\text{Tc}$ ) ва лиофилизати метоксизобутилизонитрил (МИБИ) – номи тиҷоратии  $^{99m}\text{Tc}$ МИБИ (номи тиҷоратии  $^{99m}\text{Tc}$ -технетрил) (Расм 3).



**Расми 3. Мисоли стсинграфияи дуфа-зи ичрокардашуда: скани барвақт ва таъ-хиркарда бо  $^{99m}$ Тс-МИБИ. Дар мавзеи ҳис-саи рости ғадуди сипаршакл (тирчаҳо) соҳтори Parathyroid gland бо ғасби баланди РФП визуализатсия мешавад.**

Ҳангоми таҳлил кардани тамоюли инкишофи визуализатсияи ташхисӣ дар беморони ин когорт таҳқиқоти инноватсиониро дар соҳаи тибби ядрой қайд кардан лозим аст, ки самаранокии РФП-ҳои навро маҳсусан дар онҳое, ки томографияи позитронӣ-эмиссионӣ / томографияи компьютерӣ (ПЭТ/КТ)-ро истифода намудаанд, баҳогузорӣ мекунад. Дар солҳои охир ба истифодаи  $^{18}$ F-фторхолин ва  $^{11}$ C-метионин умеди калон баста шудааст. Муониҳои умебахш ба Michaud et al. тааллуқ доштанд, ки натицаҳои ПЭТ / КТ –ро бо истифода аз  $^{18}$ F-фторхолина баҳогузорӣ мекунанд.

Дар гурӯҳи 12 –нафараи беморон, ки дар онҳо натицаҳои ТУС қаноатқунанда набуд, ё стсинграфияҳассосияти ПЭТ / КТ 89%-ро ташкил дод, бо 2 тести козиби мусбат ва 1 тести козиби манғӣ [44].

Leizac et al. дар таҳқиқоти худ бо иштироки 24 бемор нишон дод, ки ҳассосият ва маҳсусияти ПЭТ / КТ бо истифода аз  $^{18}$ F-фторхолин мутаносибан 92% ва 100% -ро ташкил дод [45,46].

Ҳамчунин қайд кардан лозим аст, ки осе-бҳои бисёрузвӣ ҳангоми ин беморӣ иҷро на-мудани баҳогузории лабораторӣ-инстру-менталии соҳтор ва функсияи гурдаҳо ва узвҳои роҳи ҳозимаро талаб мекунад.

Равишҳои асосии табобати ГПТА.

Табобати ҷарроҳии тагйиротҳои патоло-гии Parathyroid gland ба усули радикалии та-бобати ГПТА доҳил мешавад.

Тактикаи консервативии муроқибати бе-моронро метавон ҳамчун варианти муроқи-

бати беморон дар марҳалаи тайёр кардани онҳо ба ҷарроҳӣ, ҳангоми мавҷуд будани зиддинишондоди мутлақ нисбат ба ҷарроҳӣ ё ҷарроҳиро рад кардани бемор баррасӣ намуд. [47,48,49].

Таҳқиқоти интихоби тасодуфии платсе-бо-назоратшавандай истеъмоли витамини D дар давоми 26 ҳафта хеле паст шудани сатҳи ГПТ-ро дар зардоб то 17% ва зиёд шудани зичии минералии устухони қисми камарии сутунмуҳра то 2,5% бе таъсирҳои манфири нишон дод [50]. Муқаррар карда шуд, ки бисфосфонатҳои аминоизакунанда ва табобати ивазкунандаи гормоналӣ зичии минералии устухонҳоро беҳтар ваа маркерҳои биохимиавии метаболизми бофтаҳои устухониро дар беморони дорои ГПТА паст мекунад. Табобат бо эстрогенҳо экскретсияи калсий бо пешобро кам ва зи-чии минералии устухонҳоро дар постменопауза дар занҳои дорои дараҷаи сабуки ГПТА зиёд мекунад. Паст шудани калсии ионизатсияшуда ё ГПТ ҳангоми табобат бо эстрогенҳо ба мушоҳида нарасид.

Таъйин кардани табобати антирезорбтивӣ дар беморони дорои ного Т- баҳоҳан-гоми иҷро намудани денситометрия дар қисми камарии сутунмуҳра, рон ё як сеяки устухони соид баробар ё катар -2,5 ҷиҳатҳои мусбати худро нишон дод; шикастагиҳои нозуқ дар анамнез.

Муайян кардани сатҳи интраҷарроҳии ГПТ стандарти тиллой барои тасдиқ наму-дани «муолиҷа» дардавраи ҷарроҳӣ боқӣ мемонад [51,53,54].

Бартарии иҷро паратиреоидэктомияи инвазивнокияш минималӣ, пеш аз ҳама, дар ҳосил кардани натицаҳои беҳтарини косме-тикий, травматизатсияи кам, хатари камта-рини пайдо шудани зухуроти номатлуб ва давомнокии камтарини дар шароити стат-сионарӣ қарор доштан зоҳир мешавад.

Дар айни замондар фаъолияти амалии тиббӣ методҳои зиёди каминвазивӣ кор-кард шудаанд. Ба онҳо доҳил мешаванд: склеротерапия, фотокоагулятсияи лазерӣ, криотерапия ва аблятсияимавчи радиоӣ.

Дар ҳолате, ки ба вучуд доштани карсиомаи Parathyroid gland шубҳа пайдо шавад, беморро

бехтар онаст, ки ба марказхой махсуси чаррохӣ, ки таҷрибаи чарроҳии онкологиро тдоранд, муроҷиат намояд. Дар ин ҳолат тактикаи қобили қабули муроқибати беморон иҷро намудани ирезексияи блоки ягона, аз ҷумла ҳиссаи ипсилатералии ғадуди сипаршакл ва бофтаҳои нарсми атрофии он ба шумор меравад [55,56].

Резексияи радикалӣ ба сифати табобати ҳатти аввал ҳатари пайдо шудани ретсидивро кам карда, зиндамонии беморро бехтар месозад.

**Хулоса.** Пайдо шудани ГПТА барои тибби амалӣ бо гуногуни симптомҳои ҳамин беморӣ проблемаи ҷиддиро ба бор меоварад, зоро он имконият намедиҳад, ки сари вақт ташхис гузошта шавад. Омӯзиши ҳаматарафай минбаъдаи он, равишҳои консервативӣ ва ҷарроҳии муроқибати беморон бо дар назардошти инноватсия ва ба даст овардани алгоритм ва коркарди равиши қасбии муроқибати ҷунин беморон мусоидат ҳоҳад намуд.

### Адабиёт

1. Guo, Y., Wang, Q., Lu, C. et al. New parathyroid function index for the differentiation of primary and secondary hyperparathyroidism: a case-control study. *BMC Endocr Disord* 20, 5 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12902-019-0487-8>
2. Madkhali, T, Alhefdhi, A, Chen, H, Elfenbein, D. Primary hyperparathyroidism. *Ulus Cerrahi Derg*.2016;32:58–66. doi:10.5152/UCD.2015.3032.
3. John P Bilezikian, Primary Hyperparathyroidism, *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, Volume 103, Issue 11, November 2018, Pages 3993–4004, <https://doi.org/10.1210/jc.2018-01225>
4. Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Мокрышева Н.Г., Рожинская Л.Я., Кузнецов Н.С., Пигарова Е.А., Еремкина А.К., Егшатян Л.В., Мамедова Е.О., Крупинова Ю.А. Первичный гиперпаратиреоз: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы лечения. Проблемы Эндокринологии. 2016;62(6):40-77. <https://doi.org/10.14341/probl201662640-77>
5. Darba J, Marsa A (2020) Epidemiology and management of parathyroid gland disorders in Spain over 15 years: A retrospective multicentre analysis. *PLoS ONE* 15(3): e0230130. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230130>
6. Chiavistelli S, Bilezikian JP. Does calcium intake influence the development of primary hyperparathyroidism? *IBMS Bonekey*. 2013;10. doi: 10.1038/bonekey.2013.48
7. De Lucia F, Minisola S, Romagnoli E, et al. Effect of gender and geographic location on the expression of primary hyperparathyroidism. *J Endocrinol Invest*. 2013;36(2):123-126. doi: 10.3275/8455
8. Regional Clinical and Biochemical Differences among Patients with Primary Hyperparathyroidism Цzer Makay, Beyza Цззәнәр, Turgay Ҷимек, Cumhur Агәсә, Вълент Гънгир, Serdar Цзбае, Tamer Akza, Ali Upur Emre, Gъldeniz Karadeniz Zakmak, Мъфиде Акзау, Вълент Ынал, Mustafa Girgin, Sadullah Girgin, Semih Gъргыль, Atakan Sezer, Adem Karataе, Эбраһим Ali Цземир, Nihat Aksakal, Serap Erel, M. Ыmit Upurlu, Ali Элкер Filiz, Can Atalay, Ali Uzunkуу, Upur Deveci, Зетин Kotan, Гүкхан Эзцз, Yavuz Kurt, Abut Kebudi, N. Zafer Cantыrk, Yesim Erbil, Rumen Pandev, Bahадэр M. Гъльюплу Balkan Med J. 2017 Jan; 34(1): 28–34. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.4274/balkanmedj.2015.0865
9. John P Bilezikian, Primary Hyperparathyroidism, *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, Volume 103, Issue 11, November 2018, Pages 3993–4004, <https://doi.org/10.1210/jc.2018-01225>.
10. Kontogeorgos G, Trimpou P, Laine CM, Olerud G, Lindahl A, Landin-Wilhelmsen K. Normocalcaemic, vitamin D-sufficient hyperparathyroidism—high prevalence and low morbidity in the general population: a long-term follow-up study, the WHO MONICA project, Gothenburg, Sweden. *Clin Endocrinol (Oxf)*. 2015;83(2):277–284.
11. Vignali E, Cetani F, Chiavistelli S, Meola A, Saponaro F, Centoni R, Cianferotti L, Marcocci C. Normocalcemic primary hyperparathyroidism: a survey in a small village of Southern Italy.



Endocr Connect. 2015;4(3):172–178.

12. Khan, A.A., Hanley, D.A., Rizzoli, R. et al. Primary hyperparathyroidism: review and recommendations on evaluation, diagnosis, and management. A Canadian and international consensus. *Osteoporos Int* 28, 1–19 (2017). <https://doi.org/10.1007/s00198-016-3716-2>
13. Яневская Л.Г., Каронова Т.Л., Слепцов И.В., Борискова М.Е., Бахтиярова А.Р., Иванова Е.В., Погосян К.А., Фарафонова У.В., Андреева А.Т., Цой У.А., Гринёва Е.Н. Первичный гиперпаратиреоз: клинические формы и их особенности. Результаты ретроспективного исследования. Клиническая и экспериментальная тиреоидология. 2019;15(1):19-29. <https://doi.org/10.14341/ket10213>
14. Мокрышева Н.Г., Рожинская Л.Я., Перетокина Е.В. и др. Анализ основных эпидемиологических характеристик первичного гиперпаратиреоза в России (по данным регистра) / / Проблемы эндокринологии. — 2012. — Т. 58. — № 5. — С. 16- 20.
15. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. <https://www.stat.tj/tj/database-socio-demographic-sector> (05.08.2021)
16. Papadakis, M., Weyerbrock, N., Zirngibl, H. et al. Correlation of perioperative biochemical variables with single adenoma weight in patients with primary hyperparathyroidism. *BMC Surg* 20, 303 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12893-020-00922-5>
17. Chiavistelli S, Bilezikian JP. Does calcium intake influence the development of primary hyperparathyroidism? *IBMS Bonekey*. 2013;10. doi: 10.1038/bonekey.2013.48
18. Yeh MW, Ituarte PHG, Zhou HC, et al. Incidence and prevalence of primary hyperparathyroidism in a racially mixed population. *J Clin Endocr Metab*. 2013;98(3):1122-1129. doi: 10.1210/jc.2012-4022
19. Мамедова Е.О., Мокрышева Н.Г., Рожинская Л.Я. Наследственные формы первичного гиперпаратиреоза. Остеопороз и остеопатии. 2018;21(2):23-29. <https://doi.org/10.14341/osteo9877>
20. Norenstedt S, Granath F, Ekbom A et al. Breast cancer associated with primary hyperparathyroidism: a nested case control study. *Clin Epidemiol* 2011; 3: 103– 6.
21. Икрамов Т. Ш. Оптимизация интенсивной терапии и анестезиологического обеспечения у детей с двухсторонним уrolитиазом, осложненным хронической болезнью почек. Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Душанбе-2017.
22. Абдуллоев С. М. Клинико-эпидемиологические особенности и факторы риска развития хронической болезни почек в Республике Таджикистан. Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.02 – эпидемиология Душанбе-2019.
23. Farzaneh Amini Nezhad, Moloud Payab, Sara Nayebandi, Shirin Hasani-Ranjbar, Jaw tumor in recurrent primary hyperparathyroidism: A case report, International Journal of Surgery Case Reports, Volume 52, 2018, Pages 54-58, ISSN 2210-2612, <https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2018.09.035>.
24. Калинин А.П., Котова И.В., Бритвин Т.А. и др. Гиперкальциемический криз. Альманах клинической медицины. 2014; 32: 101–104.
25. Cipriany C., Biamonte F., Costa A.G. et al. Prevalence of kidney stones and vertebral fractures in primary hyperparathyroidism using imaging technology. *J Clin Endocrinol Metab*. 2015; 100: 139–15.
26. Berger C., Almohareb O., Langsetmo L. et al. Characteristics of hyperparathyroid states in the Canadian multicenter osteoporosis study (CaMos) and relationship to skeletal markers. *Clin Endocrinol (Oxf)*. 2015; 82: 359–68
27. Silverberg SJ, Clarke BL, Peacock M, et al. Current issues in the presentation of asymptomatic primary hyperparathyroidism: proceedings of the Fourth International Workshop. *J Clin Endocrinol Metab*. 2014;99(10):3580-3594. doi: 10.1210/jc.2014-1415

28. Пояркова В.О., Рунова Г.Е., Фадеев В.В. Нейрокогнитивные аспекты гиперпаратиреоза. Ожирение и метаболизм. 2019;16(1):7-11. <https://doi.org/10.14341/omet9507>
29. Ambrogini E, Cetani F, Cianferotti L, et al. Surgery or surveillance for mild asymptomatic primary hyperparathyroidism: A prospective, randomized clinical trial. *J Clin Endocrinol Metab.* 2007; 92(8):3114-3121. <https://doi.org/10.1210/jc.2007-0219>
30. Bollerslev J, Jansson S, Mollerup CL, et al. Medical observation, compared with parathyroidectomy, for asymptomatic primary hyperparathyroidism: A prospective, randomized trial. *J Clin Endocrinol Metab.* 2007; 92(5):1687-1692. <https://doi.org/10.1210/jc.2006-1836>
31. Otsuki, Koji MD, PhD<sup>a,\*</sup>; Izuohara, Muneto MD, MSc<sup>a</sup>; Miura, Shoko MD<sup>a</sup>; Yamashita, Satoko MD<sup>a</sup>; Nagahama, Michiharu MD<sup>a</sup>; Hayashida, Maiko MD, PhD<sup>a</sup>; Hashioka, Sadayuki MD, PhD<sup>a</sup>; Miyaoka, Tsuyoshi MD, PhD<sup>a,b</sup>; Hotta, Yukie MD<sup>c</sup>; Shimizu, Yasuhiko MD, PhD<sup>c</sup>; Inagaki, Masatoshi MD, PhD<sup>a</sup>. Psychosis in a primary hyperparathyroidism patient with mild hypercalcemia March 26, 2021 - Volume 100 - Issue 12 - p e25248
32. Lourida I, Thompson-Coon J, Dickens CM, et al. Parathyroid hormone, cognitive function and dementia: A systematic review. *PLoS One.* 2015; 10(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127574>
33. Webb, Susan & Puig-Domingo, M & Villabona, C & Mucoz-Torres, Manuel & Marazuela, Monica & Fernández, D & Martínez, G & Jodar, Esteban & Mangas, MA & Perulero, N & Badia, X. (2016). Validation of PHPQoL, a Disease-Specific Quality-of-Life Questionnaire for Patients With Primary Hyperparathyroidism. *The Journal of clinical endocrinology and metabolism.* 101. jc20153094. 10.1210/jc.2015-3094.
34. Брызгалина С.М., Каширина Е.П., Щеренко А.Г., Королева Ю.Б., Вылегжанина О.В., Каширина Е.Ж. Трудности диагностики первичного гиперпаратиреоза во время беременности // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 4.
35. Berger C, Almohareb O, Langsetmo L, Hanley DA, Kovacs CS, Josse RG, Adachi JD, Prior JC, Towheed T, Davison KS, Kaiser SM, Brown JP, Goltzman D. Characteristics of hyperparathyroid states in the Canadian multicentre osteoporosis study (CaMos) and relationship to skeletal markers. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2015;82:359–68. doi: 10.1111/cen.12569.
36. Яневская Л.Г., Каронова Т.Л., Слепцов И.В., Борискова М.Е., Бахтиярова А.Р., Иванова Е.В., Погосян К.А., Фарафонова У.В., Андреева А.Т., Цой У.А., Гринёва Е.Н. Первичный гиперпаратиреоз: клинические формы и их особенности. Результаты ретроспективного исследования. Клиническая и экспериментальная тиреоидология. 2019;15(1):19-29. <https://doi.org/10.14341/ket10213>
37. Uludag M, Aygun N. Primary hyperparathyroidism: Current situation in the clinical and biochemical presentation. *Med Bull Sisli Etfal Hosp.* 2016;50:171–80.
38. Normocalcemic Hyperparathyroidism: Study of its Prevalence and Natural History Marian Schini, Richard M Jacques, Eleanor Oakes, Nicola F A Peel, Jennifer S Walsh, Richard Eastell J *Clin Endocrinol Metab.* 2020 Apr; 105(4): e1171–e1186. Published online 2020 Feb 19. doi: 10.1210/clinem/dgaa084 PMCID: PMC7069345
39. Beysel, S., Caliskan, M., Kizilgul, M. et al. Parathyroidectomy improves cardiovascular risk factors in normocalcemic and hypercalcemic primary hyperparathyroidism. *BMC Cardiovasc Disord* 19, 106 (2019). <https://doi.org/10.1186/s12872-019-1093-4>
40. Enhancing Parathyroid Gland Visualization Using a Near Infrared Fluorescence-Based Overlay Imaging SystemMelanie A McWade, Giju Thomas, John Q Nguyen, Melinda E Sanders, Carmen C Solyzano, Anita Mahadevan-JansenJ Am Coll Surg. Author manuscript; available in PMC 2020 May 1. Published in final edited form as: *J Am Coll Surg.* 2019 May; 228(5): 730–743.
41. Slashchuk K.Yu., Degtyarev M.V., Rumyantsev P.O., Troshina E.A., Melnichenko G.A. Imaging methods of the parathyroid glands in primary hyperparathyroidism. Literature review. *Endocrine Surgery.* 2019;13(4):153-174. (In Russ.) <https://doi.org/10.14341/serg12241>

42. Karen Tsai, Tom Z. Liang, Edward G. Grant, Mark S. Swanson, Braden Barnett, Optimal imaging modality for diagnosis of parathyroid adenoma: Case report and review of the literature, *Journal of Clinical and Translational Endocrinology: Case Reports*, Volume 17, 2020, 100065, ISSN 2214-6245, <https://doi.org/10.1016/j.jecr.2020.100065>.
43. Shen, J., Wu, Q. & Wang, Y. The role of ultrasound in the diagnosis of the coexistence of primary hyperparathyroidism and non-medullary thyroid carcinoma. *BMC Med Imaging* 19, 7 (2019). <https://doi.org/10.1186/s12880-019-0306-8>
44. Michaud L, Burgess A, Huchet V, Lefivre M, Tassart M, Ohnona J, et al. Is <sup>18</sup>F-fluorocholine-positron emission tomography/computerized tomography a new imaging tool for detecting hyperfunctioning parathyroid glands in primary or secondary hyperparathyroidism? *J Clin Endocrinol Metab.* 2014;99:4531–4536.
45. Lezaic L, Rep S, Sever MJ, Kocjan T, Hocevar M, Fettich J. <sup>18</sup>F-fluorocholine PET/CT for localization of hyperfunctioning parathyroid tissue in primary hyperparathyroidism: a pilot study. *Eur J Nucl Med Mol Imaging.* 2014;41:2083–2089.
46. Schwartz IE, Capra GG, Mullin DP et al. Parathyroid computed tomography angiography: early experience with a novel imaging technique in primary hyperparathyroidism. *Otolaryngol Head Neck Surg.* 2019;161(2):251-256. doi: <https://doi.org/10.1177/0194599819842106>
47. Tassone F, Guarnieri A, Castellano E, et al. Parathyroidectomy halts the deterioration of renal function in primary hyperparathyroidism. *J Clin Endocrinol Metab.* 2015;100(8): 3069-3073. doi: <https://doi.org/10.1210/jc.2015-2132>.
48. Zhang, J.L.H., Appelman-Dijkstra, N.M., Fu, E.L. et al. Practice variation in the treatment of patients with renal hyperparathyroidism: a survey-based study in the Netherlands. *BMC Nephrol* 22, 150 (2021). <https://doi.org/10.1186/s12882-021-02361-7>
49. К.Ю. Слащук\*, М.В. Дегтярев, Г.О. Румянцев, Е.А. Трошина, Г.А. Мельниченко Методы визуализации околощитовидных желез при первичном гиперпаратиреозе. Обзор литературы Эндокринная хирургия, 2019, Т. 13, №4 doi: 10.14341/serg12241
50. Nasser M. Al-Daghri, Sobhy Yakout, Naji Aljohani, Yousef Al-Saleh, Omar S. Al-Attas, Jean-Yves Reginster, Dara Al-Disi, Majed S. Alokail, Vitamin D Status and its correlation with Parathyroid Hormone level among population in Riyadh, Saudi Arabia, *Journal of King Saud University - Science*, Volume 32, Issue 3, 2020, Pages 2016-2019, ISSN 1018-3647, <https://doi.org/10.1016/j.jksus.2020.02.002>.
51. Wenfei Xia, Jinjun Zhang, Wenzhuang Shen, Zhi Zhu, Zhifang Yang, Xingrui Li A Rapid Intraoperative Parathyroid Hormone Assay Based on the Immune Colloidal Gold Technique for Parathyroid Identification in Thyroid Surgery. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2020; 11: 594745.doi: 10.3389/fendo.2020.594745
52. Hathaway TD, Jones G, Stechman M, et al. The value of intraoperative PTH measurement in patients with mild hyperparathyroidism. *Langenbecks Arch Surg.* 2013;398(5):723-727. doi: <https://doi.org/10.1007/s00423-013-1080-7>.
53. Bobango ID, McHenry CR: Is intraoperative parathyroid hormone monitoring necessary for primary hyperparathyroidism with concordant preoperative imaging? *Am J Surg.* 2017;213(3):484–8. 10.1016/j.amjsurg.2016.11.035
54. Shawky M, Abdel Aziz T, Morley S, et al. : Impact of intraoperative parathyroid hormone monitoring on the management of patients with primary hyperparathyroidism. *Clin Endocrinol (Oxf).* 2019;90(2):277–84. 10.1111/cen.13882
55. Wang JB, Sun HL, Song CY, Gao L. Association between decreased serum parathyroid hormone after total thyroidectomy and persistent hypoparathyroidism. *Med Sci Monit* 2015; 21: 1223–31.
56. Ferraro, V., Sgaramella, L.I., Di Meo, G. et al. Current concepts in parathyroid carcinoma: a single Centre experience. *BMC Endocr Disord* 19, 46 (2019). <https://doi.org/10.1186/s12902-019-0368-1>.

## ПЕРВИЧНЫЙ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ – ПУТИ РЕШЕНИЯ Н.Ф.Ниязова

**Аннотация.** Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) достаточно актуальная проблема, обусловленная первоначальными патологическими изменениями околощитовидных желез (ОЩЖ). Они сопровождаются нерегулируемой продукцией паратгормона (ПТГ) в кровь, увеличением уровня кальция в сыворотке крови. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о наличии связи между данной патологией и такими факторами, как: пол, возраст, географическое местоположение, расовая принадлежность, уровень развития медицины. Клинические проявления ПГПТ достаточно многогранны, в первую очередь изменения затрагивают основные органы-мишени: почки, костную систему, желудочно-кишечный тракт. Исследования последних лет подтверждают факт взаимосвязи нейропсихических нарушений и ПГПТ, что доказывает роль изучаемой патологии в снижении качества жизни.

Выбор той или иной диагностической процедуры достаточно сложен и для точного оп-

ределения диагноза ПГПТ необходим комплексный подход с применением существующих лабораторно-инструментальных методик, анализ данных которых позволит с большей вероятностью верифицировать патологию околощитовидных желез. Выбор тактики ведения пациента определяется клиническим течением заболевания, данными объективного и лабораторно-инструментальных методов исследования, особенностями личности пациента.

Наиболее оправданным признано хирургическое лечение, эффективность которого достигает 95-99% с достаточно небольшой частотой осложнений.

Совершенствование персонализированного подхода при оперативном вмешательстве с учетом достижений и инноваций в практической медицине последних лет будет способствовать не только улучшению результатов лечения, но и повышению качества жизни пациентов.

**Ключевые слова:** паратгормон, околощитовидные железы, первичный гиперпаратиреоз.

## PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM - WAYS OF SOLUTION Niyzova N.F.

**Annotation.** Primary hyperparathyroidism (PHPT) is a rather urgent problem due to the initial pathological changes in the parathyroid glands (PTG). They are accompanied by unregulated production of parathyroid hormone (PTH) into the blood, an increase in serum calcium levels. Epidemiological data indicate a connection between this pathology and factors such as gender, age, geographic location, race, level of development of medicine. The clinical manifestations of PGPT are quite multifaceted, first of all, the changes affect the main target organs: kidneys, skeletal system, gastrointestinal tract. Recent studies confirm the fact of the relationship between neuropsychiatric disorders and HGPT, which proves the role of the studied pathology in reducing the quality of life.

The choice of this or that diagnostic procedure is rather difficult and for an accurate determination of the diagnosis of HHPT, an integrated approach is

required using existing laboratory and instrumental techniques, the analysis of which will make it more likely to verify the pathology of the parathyroid glands. The choice of patient management tactics is determined by the clinical course of the disease, the data of objective and laboratory-instrumental research methods, and the patient's personality characteristics.

The most justified is surgical treatment, the effectiveness of which reaches 95-99% with a fairly low frequency of complications.

Improving the personalized approach to surgical intervention, taking into account the achievements and innovations in practical medicine of recent years, will contribute not only to improving treatment results, but also to improving the quality of life of patients.

**Key words:** parathyroid hormone, parathyroid glands, primary hyperparathyroidism

**Ниязова Н. Ф.-** н.и.т., мудири кфедраи эндокринология МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалий ибни Сино», E-mail: [nargis\\_niyzova\\_7373@mail.ru](mailto:nargis_niyzova_7373@mail.ru). Tel: 919 02 20 30.

**Ниязова Н. Ф.-** к.м.н., зав. кафедрой эндокринологии ГОУ « ТГМУ им. Абуали ибни Сино», E-mail: [nargis\\_niyzova\\_7373@mail.ru](mailto:nargis_niyzova_7373@mail.ru). Tel: 919 02 20 30.

**Niyzova N.F.-** Candidate of Medical Sciences, Head of the Department of Endocrinology, State Educational Institution “ATSMU named after Abuali Ibn Sino”

## ПАТОГЕНЕЗИ ПЕРИТОНИТИ ПАҲНГАШТА ВА СЕПСИСИ АБДОМИНАЛӢ

(шарҳи адабиёт)

А.Р.Сараев

Кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1, МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино”

Солҳои охир дар патогенези перитонит иловаҳои нави муҳим ворид карда мешаванд. Мувоғиқи ақидаи бисёре аз клинисистҳо ва олимон пайдо шудани чунин синдромҳо, монанди таассури системавии лтиҳобӣ, эндотоксикоз, норасоии энтералиӣ, гипертензияи дохилибатӣ, дисфункцияи эндотелиалиӣ, стресси оксидкунанда аҳамияти маҳсус доранд [4].

Дар айни замон чунин омилҳои ташкилкунандай патогенези перитонити паҳнгашта, ки ҷараён ва натиҷаи онро муайян мекунанд, инҳо мебошанд: надоштани қобилияти маҳдудсозӣ ва ҷудокуни ҷараёни фасодӣ-илтиҳобии макроорганизм дар назди манбаъ, ҳосилкунни ғаъоли медиаторҳои илтиҳоб ва ҷаббиши онҳо якҷоя бо токсинҳо ба хун, партоби ситокинҳо ба маҷрои хуни системавӣ ва осеби эндотелии рагҳо, ҳамроҳ шудани норасоии энтералиӣ ва баланд шудани ғишори интраабдоминалӣ, инкишофи синдроми таассури илтиҳобии системавӣ, интоксикатсияи эндогенӣ ва сепсиси абдоминалӣ. [7]. Бисёромилӣ ва бисёр-ҷузъӣ будани ихтиолҳои патофизиологӣ дар организм ва пайдо шудани тағйиротҳои мураккаби морфофункционалӣ дар узвҳо ва системаҳои алоҳида фочианок будани вазъиятро мефаҳмонад, дар табобати перитонити мушкилоти зиёдро ба вучуд меоранд [8], вазифаи интиҳоби тактикаи оптимальии табобат мураккабӣ ва ғуногуни худро нигоҳ медорад.

Патогенези перитонити паҳнгашта – ҷараёни мураккаб ва тағйирёбандай авҷгирии ихтиолҳои патофизиологӣ мебошад. Дар ин ҷараён ҳусусиятҳои тағйиротҳои мураккаби морфофункционалӣ ва синну соли бемор, вазнинии бемориҳои ҳамроҳшуда ва дигар омилҳои хатар низ саҳми калон доранд. Аммо дар патогенези ин оризаи вазнин эндотоксикоз нақши калидӣ дорад, ки ҳам дар натиҷаи дар организм ҷамъшавии маҳсулоти токсикии мубодилаи вайроншу-

даи моддаҳо ва ҳам дар натиҷаи ҷаббидани токсинҳо аз ковокии шикам инкишоф мёбад, азбаски ҳангоми перитонит якбора қабатҳои мезотелий ва сарҳадӣ (монеаи асосӣ барои ҳамаи воситаҳои бегона ва токсикӣ) ва сифоқпарда ҳангоми перитонит аз соатҳои аввал барои ҷаббидан кушода ҳастанд [13].

Далели ба ҳамагон маълум он аст, ки асоси иммунопатогенези сепсисро каскади ситокинӣ ташкил медиҳад, ки таъсири онро ҳамкории медиатрҳои зиддиилтиҳобӣ муайян мекунанд. Партоби бузурги ситокинҳо ба хун (интерлейкинҳо (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8), омили некрози омос, тромбоксан А2, лейкотриенҳо, омили агрегатсияи тромбоситҳо) ба вайроншавии механизмҳои адаптатсионии танзими гомеостаз оварда мерасонад. Аксуламалҳои метаболикӣ идора-нашванда мегарданд, синдроми таассури илтиҳобии системавӣ пеш меравад, ҳамаи ин бошад, механизми асосии пайдо шудани сепсис ба ҳисоб мераванд. Ҳангоми пайдо шудани оризаҳои фасодӣ-илтиҳобӣ баланд шудани сатҳи интерлейикинҳо сабаби ғаъолшавии нейтрофилҳо ва минбаъд таъсири саҳти ҳаробкунандай онҳо ба бофтаҳо мегардад [10].

Дар байни моддаҳои ғаъоли биологӣ, ки эндотелий ҳосил мекунад, оксиди азот (NO) –имуҳимтарин ба ҳисоб меравад. NO дар шароити мұтадили физиологӣ натанҳо ҳамчун вазодилататори пурқувват баромад мекунад, балки ҷараёнҳои ремоделизатсияи девораҳои рагҳоро нигоҳ медорад, адгезия ва агрегатсияи тромбоситҳо, адгезияи моноситҳоро бартараф месозад ва ба ин васила девораи рагҳоро аз бозсозиҳои патологӣ муҳофизат менамояд [20]. NO таҳти таъсири ферменти NO-синтаз аз аминокислотаҳои L-аргинин ҳосил мешавад. Дар мавриди камбуди NO натанҳо суст шудани вазодилататсия ба амал меояд, балки ҷараёни ремоделизатсияи девораҳои рагҳо, адгезия

ва агрегатсияи тромбоситҳо ва моноситҳо ро ба кор медарорад. Таъсиривазодилатории NO бар муқобилитаъсиривазоконстрикторииэндотелинҳравона карда шудааст [22].

Омӯзиши оқибатҳои дисметаболикии перитонит нишон дод, ки ҳангоми сепсиси ҷарроҳии абдоминалӣ, ки такрибан дар ҳама фалокатҳои абдоминалӣ дида мешавад, ва ҳам ҳангоми склероз нақши асосиро (тригериро) худи ҳамон як омил, яъне эндотоксини микрофлораи граммусбат мебозад, ки потенсиали патологии худро дар шакли дисфункцияи эндотелий амалӣ месозад, онро В.С.Савелев (соли 2009) [17] сабаби асосии бемориҳои дилу рагҳо ва фавти беморон пас аз гузаронидани перитонит номида буд.

Барои арзёбии ҳолати эндотелий маркерҳои гуногуни биохимияйи истифода мешаванд. Пеш аз ҳама ин андозагирии сатҳи метаболитҳои устувори NO (нитратҳо ва нитритҳо) дар зардоби хун ё пешоб мебошад [19]. Аммо омӯхтани танҳо метаболитҳои NO дар плазма ё пешоб имконият намедиҳад, ки аз ҳусуси системаи нитрат ҳосилкунанда маълумоти пурра ба даст оварда шавад. Қобилияти оксиди азотро ҳосил кардани эндотелий нишондиҳандай муҳиматрини фаъолнокии функционалии он ба шумормеравад, ки он дар навбати худ аз бисёр ҷиҳатҳо ба сатҳи экспрессия ва фаъолнокии ферменти NOS иртибот дорад [12, 22]. Азбаски имконияти бевосита андозагирий намудани экспрессия ва фаъолнокии ферменти NOS дар одамон дар шароити *invivo* имконнозазир аст, натиҷаҳои асосии таҳлили ин параметрҳо ва таъсири онҳо ба омилҳои гуногун дар ҳайвоноти озмоишгоҳӣ ва қиштҳои ҳуҷайраҳо ба даст оварда шуд. Ба сифати маркерҳои потенсиалии дисфункцияи эндотелий як қатор моддаҳои дигар мавриди баррасӣ қарор доранд, ки маҳсулоти онҳо метавонад ҳолати эндотелийро инъикос намояд: активатори бофтаии плазминоген ва ингибитори он, тромбомодулин, омили Виллебрандт, сатҳи эндотелии дескваматсияшуда [12].

Инчунин дар патогенези ПП иштироки

моноситҳо, ҳамчун омили барқароркунандай эндотелии иллатёфта, ҷолиби таваҷҷуҳ мебошад [9]. Дар ин ҷода моноситҳо нақши ҳуҷайраҳои прогениториро мебозанд.

Зернавъи шакли ҳалшавандай сафедаи ретсептории sCD14, ки ҷузъҳои бактериалиро (липополисахаридҳоро (LPS) ва сафедаҳоро, ки ҳангоми сироятҳои системавӣ LPS-ро пайваст мекунанд) шинохта мекунанд, sCD14-ST номи пресепсинро гирифт. Пресепсин дар натиҷаи таҷзияи sCD14 ҳангоми ҷараёни фагоситоз дар вакти илтиҳоб ба вучуд меояд [28], баланд шудани он метавонад, ки аз вучуд доштани ҳам mCD14 (membrane – мембрани), ҳам sCD14 (soluble – ҳалшаванда) гувоҳӣ дихад. Ин ретсепторҳо аз мембранаи моноситҳо/макрофагҳои чудо шуда дар хуни беморони дори ШС давр мезананд (ҳам дар зиндамондаҳо ва ҳам дар фавтидаҳо) [30].

Манбаи асосии пресепсин дар инсон моноситҳо ба ҳисоб мераванд. Тарашишҳои пресепсин аз ҷониби моноситҳо бештар бо фагоситози бактерияҳо ё стимулҳои тамизшудаи фагоситоз, ба мисли кристаллҳои монуурати натрий, назар ба стимулҳои ҳалшавандай илтиҳобӣ, индуksия мешавад. Ингибиторҳои фагоситоз, монанди ситохалазин ва вортманнин тарашишҳои пресепсинро боз медоранд. Таҷзияи рецептори CD14, ки боиси ҳосилшавии пресепсин гашта, тавассути эластаза, протеази серинӣ, ки дар моноситҳои одам ҳастанд, амалӣ мегарданд. Ингибитори ин эластаза – сивелестат тарашишҳои пресепсинро маҳв мекунад. Ҳамин тарик, пресепсин метавонад, ки ба таври ғайримустақим ба фаъолнокии функционалии моноситҳо ишора кунад [24].

Моноситҳо дар ҷавоби иммунологӣ ба сирояти бактериалий нақши калидӣ доранд [9]. Ба сифати ҳуҷайраҳои иммунии антиген-тақдимкунанда амал қарда, онҳо метавонанд, ки микробҳо ва зарраҳои саҳтро фагоситоз ва вайрон кунанд, моноситҳо ситокин ҳосил мекунанд, ғайр аз ин, онҳо қобилияти ба навъҳои гуногуни ҳуҷайраҳо мубаддал гаштанро доранд.

Дар марҳилаи муайяни авҷирии сепсиси абдоминалӣ, қатъ гаштани нигаҳдории

системаи иммунореактивнокии организм ба амал меояд, ихтиоли кори системаи иммунӣ рух медиҳад, ки онро ҳамчун иммуно-дефитсити сохторӣ-функционалии Т-лимфоситарӣ-моноситарӣ муайян кардан мумкин аст. Возехии иммуносупрессия метавонад, ки ба сифати омили пешгӯикуни хизмат кунад, ки зиндамонии беморони гирифтори шоки септикро муайян мекунад [18], ба сифати маркери онҳо чун анъана ситокинҳо баромад мекунанд. Ситокини илтиҳобии омили некрози омос-алфа (ОНО-б) медиатори асосии фаъолнокии моноситарӣ ва яке аз ситокинҳои асосии дар патогенези сепсис иштироккунанда ба ҳисоб меравад [14].

ОНО-ббар иловаи таъсирирасонии илтиҳобии худ боз ба индуксияи экспрессияи ретсепторҳои CD14 ба моноситҳо низ ҷал мешавад [5]. CD14 – сафедаи гликозилфосфатидилинозитол-вобастаи мембрани аст, ки ба оилаи антигенҳои ретсепторҳои липополисахариди (ЛПС) девораи микроб мансуб буда, дар бештари моноситҳо экспрессия мешавад.

Ҳангоми авҷирии сепсиси абдоминалий ҷараёни осеб ёфтани эндотелиоситҳо бо инкишофи дисфункцияи эндотелиалий, механизми асосии авҷирии ҷараёни патологии перитонити паҳнгашта [25], кувват мегирад. Табиист, ки дар ин самт бояд механизмҳои муқобилияти организм бар зидди патология ба кор дароянд. Фаъолият кардани рагҳо, ҳунтаъминкунии оптималии бофтаҳо, ҷанбаи муҳимтарини нигаҳдории гомеостази организм ба ҳисоб мераванд. Тадбирҳои табобатӣ ҷиҳати ислоҳ кардани дисфункцияи полиорганий самаранок ҳоҳанд шуд, бо шарте ки ҳунтаъминшавии муносиби узвҳо ба бофтаҳо барқарор шаванд.

Тибқи маълумоти Поройский С.В. ва ҳаммуаллифон, дисфункцияи эндотелиалий ҳангоми патологии сифоқпарда ҳолати баргаштпазир аст, ки инро пастшавии баргардандаи синтези ангезидаи NO тасдик мекунад, гарчанде механизмҳои барқароршавии функцияи эндотелий оварда намешаванд [15]. Нишон дода шудааст, ки дар ҷараёнҳои барқароршавии эндотелий, ки ба омиљои номусоиди осебрасони стресси оксид-

кунанда ва агрессияи эндотоксинӣ муқобилият нишон медиҳад, нақши асосиро ҳуҷайраҳои прогенитории эндотелиавии (ҲПЭ) даврзананда мебозанд [9], ки қобилияти ба эндотелиоситҳо мубаддал гаштанро доранд.

Моноситҳо ба ҲПЭ тааллук доранд ва ба ҳуҷайраҳои дендритӣ ва эндотелиоситҳо дифференсияция шудан бештар барои онҳо хос аст. Барои ҲПЭ экспрессияи CD14 ба моноситҳо хос аст, ки ба ҳуҷайраҳои эндотелиалий дифференсияция мешаванд, аз ҷумла дар ҷараёни неоваскулогенез ва ҳатто неоангиogenез [5].

Асоси патогенези перитонити паҳнгаштаро дар марҳилаи сепсиси абдоминалий пайдо шудани ҷунин омилҳо, мисли вайроншавии функцияи монеъшавии эпителии пардаи луобии рӯдаи борик, транслокатсияи фаъоли микроорганизмҳо аз равзани роҳи ҳозима ба қовокии шикам ва ба маҷрои хуни порталӣ, вайрон шудани монеаи ретикулоэндотелиалии ҷигар, ба системаи хунбар даромадани омилҳои сирояти-токсикӣ ва пайдо шудани шоки септикий ва дисфункцияҳои мултиорганӣ [23]. Сепсиси абдоминалий дорои этиологияи полимикробӣ, бо иштироки аэробҳо ва анаэробҳо, мебошад [23]. Дар спектри ибтидоии микрофлораҳои экссудати перитонеалий бартарии микроорганизмҳои граммусбати поливирулентӣ дидо мешавад [1, 2]. Аммо дар равиши табобати барономавии марҳилагии ҷарроҳии СА зиёд шудани вазни ҳолиси микрофлораҳои шартий-патогении беморхонагӣ, асан энтерогенӣ ба мушоҳида расид [2].

Ҳиссаи микроорганизмҳои граммусбат дар солҳои охир аз ҳисоби афзудани басомади ҷудошавии қаламчаи синегнойӣ аз экссудати перитонеалий, ки дар соҳтори барангезандаҳо пас аз қаламчаи рӯдаҳо, бактерияҳои *Proteus spp.* ҷойи дуюмро ишғол мекунад, 16,8% ташкил медиҳад. Басомади дучоршавии занбурӯғҳои намуди *Candidato* 6% аст. Зиёдтар ассоциатсияи қаламчаи рӯдаҳо бо стафилококки тиллоранг – 7,7% дидо шуд. Дар қиштҳои ихроҷоти қовокии шикам, ки ҳангоми ҷарроҳии якум гирифта шуда буд, флораи граммусбат (*E.coli* – 34,5%, *Proteus spp.* – 16,5%) бартарӣ дошт.

Хангоми ҷарроҳиҳои такрорӣ дар киштҳои қовокии шикам инкишофи назарраси *Pseudomonasaeruginosa* (37,2%), *Klebsiellapneumoniae* (26,3%), *Staphylococcus aureus* (26,5%) ба қайд гирифта шуд [6].

Заҳролудшавии бактериалий дар беморони дорои СА то андозаи зиёд эндогенӣ мебошад ва тавассути механизмҳои транслокатсияи бактерияҳо ва токсинҳо дар хун аз қовокии шикам ва рӯдаҳо дар шароити вайрон шудани вазифаи монеъагии девораи рӯдаҳо ва сифокпарда ба амал меояд. Таносуби концентратсияи бактериалии эндотоксин дар ҳавзаҳои гуногуни рагҳо ҳангоми СА: вариди порталӣ (*vena portae*) – 2, вариди чигар – 1,5, шараёни рон – 1 [6, 17]. Синдроми норасоии рӯдаҳо ҳангоми сепсиси абдоминалий омили асосии патогенези норасоии полиорганий мебошад [21]. Вайроншавии вазифаи монеъагии роҳи ҳозима ҳангоми синдроми норасоии энтералий барои транслокатсияи идоранашаванди микрорганизмҳои шартӣ-патогенӣ ва нигоҳ доштани сепсис ҳатто ҳангоми санатсияи самараноки дигар манбаҳо шароит фароҳам месозад [3]. Транслокатсияи бактериалий аз равзанаи рӯдаҳо ба қовокии шикам ва маҷрои хуни порталӣ манбаи асосии эндотоксикоз ва яке аз қисматҳои асосии патогенези перитонити паҳнгашта ба ҳисоб меравад [27]. Транслокатсияи микрофлора аз равзанаи рӯдаҳо дар ҳолати меъёрий ба амал на-меояд. Дар 6 соати аввали сар задани перитонит транслокатсияи бактериалий бабактериемияи порталӣ оварда мерасонад. Дар сурати авҷирии перитонити паҳнгашта (6-12 соат) транслокатсияи бактериалий боиси пайдо шудани бактериемияи системавӣ мегардад. Нақши асосиро дар ин маврид норасоии энтералий мебозад.

Барои ҳамагон маълум аст, ки 90%-и ҳамаи макрофагҳои ба қайд гирифташударо макрофагҳои чигар ташкил медиҳанд. Воридшавии зиёди микроорганизмҳо ва токсинҳои онҳо тарики рагҳои порталӣ ба чигар, ба осебёбии қисми зиёди ретикуло-эндотелиоситҳои ситорачавӣ ва ташаккул ёфтани норасоии макрофагҳои чигар, овар-

да мерасонад. Дар ин ҳолат вайроншавии вазифаи монеагии чигар ба амал меояд, бактерияҳо ва токсинҳои онҳо ба маҷрои хуни системавӣ дохил мешаванд, зуҳуроти сепсиси абдоминалий ҳамроҳ мешавад, минбаъд шоки септикий ва норасоии полиорганий пайдо мешавад [10].

Ҳамин тарик, ҳангоми перитонит аз оғоз синдроми эндотоксикоз ҷой дорад, ки он дар аввал тавассути фаъолият кардани системаи бофтаҳо, узвҳо ва системаи ҳуҷайраҳои организм фаъолона чуброн карда мешавад. Дар сурати суст шудани ин вазифаи организм дигар дар муқобили токсемия истодагарӣ карда наметавонад, ихтиолҳои чуброннашаванди гомеостаз ва ё манзараи сепсис, баъдан шоки септикий пайдо мешаванд, ки натиҷаи токсемияи чуброннашаванда ба ҳисоб мераванд.

Ҳузур доштани агенти сироятӣ дар маҷрои хун коркарди токсинҳои вазоактивиро бармеангезад, барои гузаронандагии мембранаҳои рагҳо, пайдо шудани синдроми лаҳташавии густурдаи дохириагӣ (ДВС-синдром) мусоидат менамояд, ки дар натиҷаи он ғемодинамикаи канорӣ, мубодилаи газҳои шушҳо ва вазифаҳои миокард вайрон мешаванд. Афзудани тафийиртҳои патофизиологӣ, дар навбати худ, сабаби мувофиқат накардани талаботи энергетикии узвҳо ва бофтаҳо ба имкониятҳои расонидани оксиген ва моддаҳои энергетикӣ мегардад. Ихтиолҳои назарраси метаболикӣ ба миён меоянд, ки барои афзудани норасоии полиорганий мусоидат мекунанд. Шуш, гурда ва чигари «шокӣ» ташаккул меёбанд, норасоии дил ба амал меояд, ки босуръат ба марги организм оварда мера-сонад.

Ҳангоми шоки септикий он далел диққат-чалбунанда аст, ки норасоии полиорганий ба давраи гайриҷубронӣ мегузарад. Мувофиқи фаҳмишҳои имрӯза шоки септикий ин на танҳо гипотензия аст, ки бо вазопрессор барқарор намешавад, балки ихтиоли перфузия бо аломатҳои гликолизи анаэробӣ низ мебошад, ки бо таҳқиқоти лабораторӣ тасдиқ шудаанд. Дар натиҷаи пайдо шудани норасоии полиорганий ва блоки микросир-

кулятсия дар аввал аз сабаби фалачи артериолаҳо ва баъдан аз сабаби микросуддатҳо фавтият ҳангоми шоки септиқӣ, дар муқоиса аз ҳамин гуна ҳолат ҳангоми сепсис, панҷ маротиба меафзояд [29]. Вобаста ба ин дар анҷумани 45-уми дар Орландо соли 2016 баргузоршуда қарор қабул карда шуд, ки шоки септиқӣ ин марҳилаи сепсиси дорои дисфункцияи вазнини гемосиркуляции системавӣ ва аломати гипоксияи бофтаҳо мебошад. [16]. Яъне ки шоки септиқӣ чунин ҳолати организм аст, ки аз рӯи мавҷуд будан ё эҳтимоли мавҷуд будани сироят, вучуд доштани норасонии полиорганӣ мувофиқӣ ҷадвали qSOFA, гипотензия верификатсия шуда метавонад, вай бо мақсади да-

стгирӣ намудани фишори шараёнӣ ба ҳисоби миёна дар сатҳи е”65 мм сутунчай симобӣ бо вазопрессор идорашаванд аст, ихтилини метаболикии барои шоки септиқӣ хос, бо баланд шудани лактати хун  $>2$  ммоль/л, дар шароити набудани ихтилолҳои волемикӣ дар беморон мебошад [11].

Ихтилини вазифаҳои узвҳо ва ҷараёнҳои метаболикӣ, ки бо пешравии равиши илтиҳобӣ-фасодӣ дар ковокии шикам пайдо мешавад, ба вайроншавии мураккаби идорақунии ҳамаи функцияҳои муҳими узвҳои ҳаётан муҳим оварда мерасонад, ки ин сабаби инкишоф ёфтани шоки септиқӣ бо ҳама оқибатҳои руҳдиҳанда ва пешгӯиҳои номусоид ба ҳисоб меравад [26].

### Адабиёт

1. Агзамова М.Н. Изучение микробной флоры при перитонитах. / М.Н. Агзамова [и др.] // Молодой ученый. - 2018 - № 1 (187). - С. 33-34.
2. Васильев И.Т. Лечение больных с абдоминальным сепсисом в реанимационном отделении многопрофильного стационара / И.Т. Васильев [и др.] // Московский хирургический журнал. 2014 - №3 - (37). - С.16-24.
3. Велиев Н.А. Системная воспалительная реакция и показатели органной дисфункции печени у больных при абдоминальном сепсисе / Н.А. Велиев // Клінічна хірургія. – 2011 – №.3 – С. 38–40.
4. Гасанов М.Д. Формирование алгоритмов для определения степени тяжести эндотоксикоза при перитонитах / М.Д. Гасанов // Хирургия. - 2015 - №1 – С.54-57
5. Калашникова А.А. Субпопуляции моноцитов у здоровых лиц и у пациентов с сепсисом / А.А. Калашникова [и др.] //Медицинская иммунология. – 2018 - №6 (20) - С.815-824. doi: 10.15789/1563-0625-2018-6-815-824.
6. Кочетков А.В. Клинико-лабораторная диагностика и мониторинг гнойно-септических осложнений после операций на органах брюшной полости / А.В. Кочетков // Новости хирургии. - 2015 - Т.23 - №1 - С.105-111.
7. Криворучко И.А. Прогностическая значимость показателей эндогенной интоксикации и системы монооксигеназы на этапах хирургического лечения больных по поводу абдоминального сепсиса / И.А. Криворучко // Клиническая хирургия. – 2014 - №3 - С.5–9.
8. Курбонов К.М. Радикальные методы хирургического лечения перфорации гастродуоденальных язв / К.М. Курбонов[и др.] // Здравоохранение Таджикистана - 2017 - №3 (334) - С.35-40.
9. Лазанович В.А. Клиническая значимость экспрессии Toll2, Toll4, CD14, HLA-DR на моноцитах у пациентов с сепсисом / В.А. Лазанович [и др.] // Медицинская иммунология. – 2015 - №3(17) – С.221-228. doi: 10.15789/1563-0625-2015-3-221-228.
10. Мареев Д.В. Этиология, патогенез и лечение абдоминального сепсиса / Д.В. Мареев // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 2011 - №4(IV) - С.855-863.
11. Муздубаева Б.Т. Современная клинико-лабораторная диагностика сепсиса (обзор литературы) / Б.Т. Муздубаева // Медицина(Алматы). – 2017 - №4(178) – С.263-265
12. Муминов С. Патогенез и лечение желчного перитонита / С. Муминов // Здравоохранение Таджикистана. - 2015 - №4 (327) - С.36-41

13. Нестеренко А.Н. Патогенетическое обоснование алгоритма экстренной целенаправленной органопротективной терапии хирургического сепсиса / А.Н. Нестеренко [и др.] // Український журнал хірургії. – 2013 - №1 (20) - С.69-79.
14. Патракеева В.П. Цитокиновая регуляция пролиферативной активности клеток периферической крови / В.П. Патракеева // Экология человека. – 2015 - №12 - С.28–33.
15. Поройский С.В. Оценка послеоперационного состояния резорбционной функции брюшины и вазодилатирующей активности эндотелиоцитов ее сосудов / С.В. Поройский [и др.] // Волгоградский научно-медицинский журнал. – 2012 - №3 – С.44-49.
16. Руднов В.А. Сепсис-3: обновлённые ключевые положения, потенциальные проблемы и дальнейшие практические шаги/В.А.Руднов//Вестник анестезиологии и реаниматологии. -2016-№4-С.4-10.
17. Савельев В.С. Перитонит и эндотоксическая агрессия / В.С. Савельев // М.: Боргес. - 2013 - 192с.
18. Семелёв В.Н. Исследование показателей клеточного и гуморального иммунитета у больных острым миелоидным лейкозом и сепсисом / В.Н. Семелёв [и др.] // Вестник российской военно-медицинской академии. – 2016 - №3(55) - С.43-46.
19. Соловьева И.В., Манищенкова Ю.А., Белик И.А., Демьяненко Е.В. Динамика содержания стабильных метаболитов оксида азота у больных сочетанной патологией. Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 1-3. С. 106-110.
20. Терещенко О.А. Состояние эндотелия сосудов при экспериментальном желчном перитоните, осложненном абдоминальным сепсисом / О.А. Терещенко [и др.] // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. - 2017 - Т.61 - №1 - С.78-81.
21. Топчиев М.А. К вопросу о лечении синдрома кишечной недостаточности у больных с разлитым перитонитом / М.А. Топчиев [и др.] // Кубанский научный медицинский вестник. - 2015 - №6 (155) - С.113-117.
22. Урясьев О.М. Роль полиморфизма синтаз оксида азота в формировании коморбидной патологии - бронхиальной астмы и гипертонической болезни / О.М. Урясьев [и др.] // Казанский медицинский журнал. - 2017 - Т.98. - №2 - С.226-232.
23. Чернов В.Н. Исследование барьерной функции печени у больных абдоминальным сепсисом / В.Н. Чернов // Кубанский научный медицинский вестник. - 2011 - №4 (127) - С.188-193.
24. Arai Y. Phagocytosis by human monocytes is required for the secretion of presepsin / Y. Arai, K. Mizugishi, K. Nonomura, K.J. Naitoh // Infect Chemother. - 2015 - №21(8) – P.564-569. doi: 10.1016/j.jiac.2015.04.011
25. Horio E. Role of endothelial cell-derived angptl2 in vascular inflammation leading to endothelial dysfunction and atherosclerosis progression / E. Horio, T. Kadomatsu, K. Miyata, Y. Arai // Arterioscler Thromb Vasc Biol – 2014 - №4(34) – P.790-800.
26. Hotchkiss R.S. Sepsis and septic shock / R.S. Hotchkiss, L.L. Moldawer, S.M. Opal, K. Reinhart // Nat Rev Dis Primers - 2016 - №2 – P.16045. doi: 10.1038/nrdp.2016.45.
27. Peng H. The Influence of Carbon Dioxide Pneumoperitoneum on Systemic Inflammatory Response Syndrome and Bacterial Translocation in Patients With Bacterial Peritonitis Caused by Acute Appendicitis / H. Peng, J. Zhang, C. Cai, X. Fang, SurgInnov. – 2018 - №25 (1) – P.7-15. doi: 10.1177/1553350617739424.
28. Pizzolato E. Role of presepsin for the evaluation of sepsis in the emergency department / E. Pizzolato, M. Ulla, Galluzzo Claudia, Lucchiari Manuela // Clin Chem Lab Med. – 2014 - №52 (10) – P.1395–1400.
29. Shankar-Hari M. Developing a New Definition and Assessing New Clinical Criteria for Septic Shock: For the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) / M. Shankar-Hari, GS. Phillips, ML. Levy // JAMA. – 2016 - №315 (8) – P.775-787.
30. Zou Q. Presepsin as a novel sepsis biomarker / Q. Zou, W. Wen, X. Zhang, J. World // Emerg. Med. – 2014 - №5 – P.16–19.

## ПАТОГЕНЕЗ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА И АБДОМИНАЛЬНОГО СЕПСИСА (обзор литературы)

А.Р.Сараев

Кафедра хирургических болезней №1, ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибни Сино”

В работе представлены концепция патогенеза распространенного перитонита и развития абдоминального сепсиса в свете современных представлений о процессах, происходящих в организме при этом. В последние годы появились значительные науч-

ные разработки в этом направлении. Тем не менее, всё ещё нет единства в понимании патогенеза распространенного перитонита.

**Ключевые слова:**распространенный перитонит, абдоминальный сепсис, патогенез перитонита.

### PATHOGENESIS OF GENERALIZED PERITONITIS AND ABDOMINAL SEPSIS (literature review)

A.R.Saraev

Department of Surgical Diseases No. 1, SEI “TSMU named after Abuali ibni Sino”

The review article presents the concept of the pathogenesis of widespread peritonitis and the development of abdominal sepsis in the light of modern ideas about the processes occurring in the body in this case. In recent years, significant scientific

developments have appeared in this direction. However, there is still no consensus in understanding the pathogenesis of common peritonitis.

**Key words:** generalized peritonitis, abdominal sepsis, pathogenesis of peritonitis.

*Сараев Алишер Раҳматуллоевич – н.и.т., доценты кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино” Е. mail [dr.saraev@mail.ru](mailto:dr.saraev@mail.ru) тел. 918650540*

*Сараев Алишер Раҳматуллоевич – к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней №1 ГОУ “ТГМУ им. Абуали ибни Сино”, Е. mail [dr.saraev@mail.ru](mailto:dr.saraev@mail.ru) Тел. 918650540*

*Saraev Alisher Rahmatulloevich – candidate of medical sciences, docent of the department of surgical diseases №1 SEI “ATSMU”, E. mail [dr.saraev@mail.ru](mailto:dr.saraev@mail.ru), Tel. 918650540*

## ФАЙРИТИБӢ

### ОСОРИ ТИББИИ МУҲАММАД ЗАКАРИЁИ РОЗӢ БА ЗАБОНҲОИ АРАӢ, ТОЧИКӢ, РУСӢ, АНГЛИСӢ ВА ТАВЗЕҲИ БАРХЕ АЗ ОНҲО

Абдулхай Комилӣ

Донишманди овозадори форс-тоҷик Абу-бакр Муҳаммад ибни Закариё ибни Яҳёи Розӣ (31.08.865 – 31.10.925) [7, с. 35] аз ҳуд мероси гаронбаҳо донир ба аксари донишҳои замонааш боқӣ гузоштааст ва бад-ин васила дар инкишофи соҳаҳои муайяни илм таъсири бузург расонидааст. Ӯро бештар ҳамчун файласуф ва табиб мешиносанд ва ҳамчунин яке аз асосгузорони илми кимиё (баъзан бо лақаби “падари кимиё”) эътироф мекунанд. Ҳарчанд ў ҳамчун донишманди ҳамадон дар соҳаҳои физика, математика, биология, геология ва астрономия осори арзишманде ба мерос гузоштааст. Шумораи таълифоту таснифоти ӯро бештар аз ҳама пажӯшишгари маъруфи эронӣ Маҳмуд Наҷмободӣ (1904 – 2001) нишон додааст, ки бинобар маълумоти андӯхтааш ба қалами Муҳаммад Закариёи Розӣ 266 номгӯй рисолоту мақолот тааллуқ дорад. [23].

Албатта, дар таърихи илму фарҳанги ҷаҳонӣ ў пеш ва беш аз ҳама ҳамчун табиб шуҳратёр гардидааст. Дар бораи шаъну шуҳрат ва мавқею мартабаи Муҳаммад Закариёи Розӣ дар илми пизишкӣ Алиасгари Ҳалабӣ чунин гуфтааст: «Пизишкӣ набуд, онро Буқрот (460-377 пеш аз милоди Масех, муарраби *Гиппократ Hippocrates, 9 рипксъфзт* – А.К.) ба вучуд овард, пизишкӣ мурда буд, онро Ҷолинус (129-200, муарраби *Гален Galenus, Гблзньт* – А.К.) зинда кард, пизишкӣ пароканда буд, онро Закариёи Розӣ (865-925, лотинишудаи *Abubater* ва *Razes* – А.К.) фароҳам овард, пизишкӣ ноқис буд, онро Бӯалии Сино (980-1037, лотинишудаи *Avicenna* – А.К.) комил кард» [4, с. 5].

Номи Абубакр Муҳаммад Закариёи Розӣ дар ҷаҳони лотинии аврупоиён асосан дар шакли таҳрифшудаи *Абубатер* (*Abubater*) ва *Разес* (*Rhazes*, *Razes*) шинохта мешуд. Дар ин ҷумла вожаи «асосан»-ро ба он хотир зикр кардем, ки номи ў баъзан дар шакли таҳрифшудаи бештаре ба монанди *Abusbare*

*filins Zacharie Rafis* ва ё *Abu bare Zacharias Rafi* навишта мешуд. Ва аммо дар Машриқ-замин бо лақаби «Ҷолинуси мусулмонон» машҳур буд.

Дар мақолаи мазкур мо номгӯи осори тиббии Абубакр Муҳаммад Закариёи Розиро бо ҷаҳор забон (арабӣ, тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ) нишон дода, дар бораи бা�ъзе аз онҳо маълумоти муҳтасар ҳоҳем овард.

Манбаи асосии ҳаёту осори Муҳаммад Закариёи Розӣ ба забони таълифи асар – забони илмии олами исломи асримиёнагӣ – арабӣ асосан дар «Фехрасу-л-улум»-и Абулфараҷ Муҳаммад ибни Исҳоқ ибни Муҳаммад ибни Исҳоқ ан-Надим ал-Варроқ ал-Багдодӣ, маъруф ба Ибни Надим (909 – 999) [10; 13; 15; 21], «Мизону-л-ҳикма»-и Абулфатҳ Абдурраҳмон Мансури Ҳозинӣ (1077 – 1155) [17], «Татиммат сивон ал-ҳикма»-и Алӣ ибни Абулқосим Зайди Байҳақӣ (1105 – 1169) [2; 18], «Ал-мабоҳису-ш-шарқия»-и Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Умар ибни Ҳатиб ал-Ҳусайн ат-Тайми ал-Бакрӣ ат-Табаристонӣ Фаҳруддин ар-Розӣ (1149 – 1209) [20], «Китоб ихбору-л-уламо би аҳбори-л-ҳукамо»-и Ҷамолуддин Абулҳасан Алӣ ибни Юсуф ибни Иброҳим Шайбонии Қифтӣ, маъруф ба Ибни Қифтӣ (1172 – 1248) [14], «Уйуну-л-анбо фӣ-табақоти-л-атиббо»-и Муваффақуддин Абулаббос Аҳмад ибни Қосим ибни Абиусайбиа ибни Ҳалифа ибни Юнус ас-Саъдӣ ал-Ҳазраҷӣ, маъруф ба Ибни Абиусайбиа (1203 – 1270) [19], «Китаб вафоёту-л-аъён ва анбо абноу-з-замон»-и Шамсуддин Абулаббос Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Иброҳим ибни Абубакр ибни Ҳалликон ал-Бармакӣ ал-Ирбили аш-Шафииӣ, маъруф ба Ибни Ҳалликон (1211 – 1282) [22] собит гардидааст.

Аз муҳаққиқони мусоири Розишинос таълифоти Маҳмуд Наҷмободӣ (1282 ҳ./1904 м. – 1379 ҳ./2001 м.) [23], Убайдулло Истроилович Каримов (1920 – 1997) [5], Маҳдии Муҳаққиқ (тав. 1308 ҳ. / 1930 м.) [24], Мӯсо Диноршоев

(07.11.1934-29.09.2020) [3; 25], Парвиз (Спитамон) Азкой (тав. 1318 х./ 1939 м.) [16], муаллифи мақола [6-9], Сабоҳат Ҳайдарова [11] ва дигаронро зикр кардан ба маврид хоҳад буд.

Барои ба осонӣ дарк кардан номи таълифоти ўро бо рангҳои гуногун: ба забони арабӣ (асл) – сиёҳ; тоҷикӣ – сурх; русӣ – кабуд ва англисӣ – сабз нишон додаем.

1. (جامع کبیر و قد عرف بالحاوی) **Чомеъун қабиран ва қад урифа би-л-Ховӣ** – Машмӯи бузург, маъруф ба Китоби ҷомеъ – Большой свод, известный как Объемлющая книга – A large vault, known as the Comprehensive Book
2. (اثبات الطب) **Исботу-т-тиб** – Тавҷехи (асосҳои) илми тиб – Обоснование врачебной науки – Justification of medical science
3. (المدخل الى الطب) **Ал-мадхалу ило-т-тиб** – Муқаддима бар тиб – Введение в медицину – Introduction to medicine
4. (الرد على الجاحظ في مناقضته الطب) **Ар-рад ало-ал-Ҷоҳиз фӣ муноқизатиҳи-т-тиб** – Инкори Ҷоҳиз андар ихтилоф бо тибби Ҷоҳиз – Оправдение О несогласии с врачебной наукой Джахиза – Refutation of Jahiz on disagreement with medical science of Jahiz
5. (الرد على الناشي في نقضه الطب) **Ар-рад ало-н-Ноши фӣ нақзиҳи-т-тиб** – Инкори Ноши андар радди тибби Ноши – Оправдение «Об отрицании медицины» ан-Наши – Refutation On the denial of medicine by an-Nashi
6. (في محبة الطبيب و كيف ينبغي ان يكون) **Фӣ миҳнати-т-табиби ва қайфа янбағӣ ан якун** – Андар санҷиши табиб ва чигунағии ў – Об испытании врача и каким ему следует быть – About the doctor's test and how he should be
7. (المرشد) **Ал-муршид** – Роҳнамо [оид ба тиб] – Руководство [по медицине] – Guide [on medicine]
8. (الكتاب المنصوري) **Ал-кунош-ул-Мансури** – Машмӯи тибии Мансури – Мансуров медицинский сборник – Mansurov medical collection.
9. (تقاسم العلل) **Тақосиму-л-илал** – Таснифоти бемориҳо – Классификации болезней – The classifications Disease.
10. (الطب الملوکی) **Ат-тиббу-л-мулукӣ** – Тибби шоҳӣ (маликӣ) Царственная медицина – Regal medicine.
11. (من لا يحضره الطبيب) **Ман ло яхзуруху ат-табиб** – Ба оне, ки ба табиб ташриф намеорад – Тому, кого не посещает врач – To someone who is not visited by a doctor.
12. (الادوية المسهلة الموجودة في كل مكان) **Ал-адвияту-л-мусхилату-л-мавҷудату фӣ кулли макон** – Маводи исҳоловари дастрас дар ҳама чой – Слабительные средства, доступные всюду – Laxatives Available Everywhere
13. (القرابذين الكبير) **Ал-қарободину-л-қабир** – Китоби бузурги дорушиносӣ (фармокологӣ) – Большая книга о фармакологии – The Big book on pharmacology
14. (القرابذين الصغير) **Ал-қарободину-с-сағир** – Китоби кӯчаки доушиносӣ (фармокологӣ) – Малая книга о фармакологии – The Small book on pharmacology.
15. (الاكيل) **Ал-иклил** – Тоҷи [тиб] – Корона [медицины] – Corona [medicine].
16. (كتاب الفاخر) **Китобу-л-фохир** – Китоби фаҳрӯнанда – Великолепная книга – Great book.
17. (دفع مضرار الأغذية) **Дафъу мизори-л-агзият** – Рафъи зарари маҳсулоти гизӣ – Устранение вреда пищевых продуктов – Eliminating food harm.
18. (كتاب الجري و الحصبة) **Китобу-л-ҷадрӣ ва-л-ҳасба** – Китоб дар бораи “сурхакон” ва “нағзакон” – Книга об оспе и кори – The book about Smallpox and measles.
19. (كتاب في تولد الحصبة) **Китобу фӣ таваллуди-л-ҳисот** – Китоб андар тавлиди сангҳо [-и бадан] – Книга о возникновении конкрементов (камней) – The book about the occurrence of calculi (stones)
20. (كتاب في القولنج) **Китобу фӣ-л-қуланҷ** – Китоб андар қуланҷ (хала) Книга о коликах – The book about colics.
21. (كتاب في التقرس و اوجاع المفاصل) **Китобу фӣ-н-ниқриси ва авҷои-л-мағосил** – Китоб андар ниқрис (падагра) ва дарди буғумҳо – Книга о подагре и болях в суставах – The book about gout and joint pain

22. (Китобу-л-фалач) – Китоб дар бораи фалач – Книга о параличе – The book about paralysis
23. (Китобу фӣ-л-лақу) – Китоб андар фалачи рӯй – Книга о параличе лица – The book about paralysis of face
24. (Фӣ ҳайати-л-қабад) – Андар соҳти чигар – О строении печени – About the structure of the liver
25. (Фӣ ҳайати-л-қалб) – Андар соҳти дил – О строении сердца – About the structure of the heart
26. (Фӣ ҳайати-л-аншиин) – Андар соҳти забонак – О строении яичек – About the structure of the testicles
27. (Фӣ ҳайати-с-самоъ) – Андар соҳти роҳҳои шунавоӣ – О строении слухового канала – About the structure of the auditory canal
28. (Фӣ-л-фасад) – Андар хунравӣ – О кровопускании – About bloodletting
29. (Ас-сайдана) – Дорусозӣ – Фармацевтика – Pharmaceuticals
30. (Китобу-л-ибдол) – Китоб андар ивази [доруворӣ] – Книга о замене [средств] – The book about [drug substitution].
31. (Атъимату-л-муразо) – Ғизои беморон – Питание больных – Nutrition of the sick
32. (Манофиу-с-саканҷабин) – Фоидаҳои саканҷабин – Пользы саканджабина – The benefits of sakanjabin
33. (Илоҷоту-л-абна) – Табобати лавотаи ғайрифаъол – Лечение пассивной педерастии – Passive pederasty treatment
34. (Китобу ҷамъа фиҳи ал-аъмому би-л-ҳадид) – Китоб дар бораи амалиёте, ки ҷарроҳӣ тавассути оҳан анҷом мепазирад – Книга, в которой собраны операции, осуществляемые посредством железных [инструментов] – The book, which contains the operations carried out by means of iron [tools]
35. (Китобу-л-қабири фӣ-л-атри ва-л-анбочоти ва-л-адҳон) – Китоби бузург дар бораи атрҳо, бӯйҳо ва равғанҳо – Большая книга о духах, запахах и маслах – The greater book about perfumes, scents and oils
36. (تقديم الفاكهة قبل الطعام و تأخيرها منه) (Тақдиму-л-фокиҳати қабла-т-таоми ва таъхируҳо минҳу) – Истерьмоли мева пеш аз хурок ва пас аз он – Прием фруктов до еды и после нее – Taking fruit before and after meals
37. (فیما جری بینه و بین جریر الطبیب فی التوت عقیب البطیخ) (Фӣ мочаро байнаҳу ва байна Ҷарири-табиб фӣ-т-тути ақиба-л-битих) – Мубоҳиса бо Ҷарири табиб андар истерьмоли тут пас аз ҳарбуза – О диалоге между ним и врачом Джариром о приеме тутовых ягод после приема дыни – About the dialogue between him and the doctor Jarir about taking mulberry berries after taking melon
38. (فی النزلة التي كانت تعرى ابا زيد) (Фӣ-н-назалати-л-латӣ конат таърӣ Абозайд) – Андар сармозадагие, ки Абу Зайд гирифтор шудааст – О простуде, постигшей Абу Зайда – About the cold that befell Abu Zayed
39. (وقت الورد في العلة التي تحدث الورم والزكام في رؤوس الناس) (Фӣ-л-иллати-л-латӣ таҳдусу-л-вараму ва-з-зукомуғӣ рууси-н-носи вақта-л-вард) – Андар илтиҳоб ва шамолхӯрии одамон дар вақти гули садбарг – О причине, вызывающей воспаление и простуды в головах людей во время [цветения] роз – About the cause of inflammation and colds in the heads of people during the [flowering] of roses
40. (فی وجوب استفراغ فی اوایل الحمیات) (Фӣ вуҷуби истифроғ фӣ авоили-л-ҳамаёт) – Андар зарурати қай кардан дар аввали табларза – О необходимости рвоты в начале лихорадки – About the need for vomiting at the onset of fever
41. (فی الماء المبرد بالثلج و المبرد على الثلج) (Фӣ-л-мои-л-мубарради би-с-салчи ва-л-мубарради ало-с-салҷ) – Андар обе, ки бо барф ва тавассути барф хунук мешавад – О воде, остуженной снегом и на снегу – About water cooled by snow and on snow

42. في العلة التي لها يزعم جهال الاطباء ان الثلوج يعطش (Фӣ-л-иллати-л-латӣ лаҳо язъаму чухолу-л-атиббои анна-с-салҷу яъташу) – Андар далели он, ки пизишкони нодон мегӯянд, ки барф гӯё ташна месозад – О причине, согласно которой врачи-невежды утверждают, что снег порождает жажду – The reason why the ignorant doctors say that snow generates thirst
43. في النقرس (Фӣ-н-никрис) – Андар никрис (падагра) – О подагре – About gout
44. في العلل المقاتلة لعظمها وقاتلته لظهورها بغتة (Фӣ-л-илали-л-қотилати ли азмиҳо ва қотилатун ли зухуриҳо бағтатан) – Андар бемориҳое, ки ба далели шиддат ва ногаҳонӣ будан, мекушанд – О болезнях, убивающих в силу своей тяжести и внезапности проявления – About diseases that kill because of their severity and suddenness of manifestation
45. في علة الموت الوحي من السموم (Фӣ-л-иллати-л-мавти-л-ваҳий мина-с-самум) – Андар иллати марги фаврӣ аз самум (гармсел) – О причине быстрой смерти от самума (горячего ветра) – About the cause of quick death from samum (hot wind).
46. في ان الحمية المفرطة ضارة باصحاء (Фӣ анна-л-химята-л-муфрата зоратун би-л-асҳо) – Андар мавриди он, ки шиддати таб ҷи гуна ба саломатии инсон зарапор аст – О том, что сильная лихорадка вредит здоровым людям – About how severe fever harms healthy people
47. في ان الطين المتنقل به منافع (Фӣ анна-т-тина-л-мутанаққила биҳи манофеъ) – Андар манфиати гили ширин – О том, что в десертной глине много пользы – That there are many benefits in dessert clay
48. في علة تقطيش السمك (Фӣ иллати таътиши-с-самак) – Андар он, ки чаро моҳӣ ташна месозад – О том, почему рыба вызывает жажду – Why fish makes you thirsty
49. في العلة التي لها صار النائم يعرق اكثر من اليقظان (Фӣ-л-иллати-л-латӣ лаҳо сора-н-ноиму яъриқу аксару мина-л-яқзони) – Андар сабаби бештар арақ кардани шахси хобида аз шахси бедор – О причине того, что спящий потеет больше, чем бодрствующий – About the reason that the sleeper sweats more than the awake one
50. في العلة التي لها صار الخريف مرضًا (Фӣ-л-иллати-л-латӣ лаҳо сора-л-ҳарифу маразан) – Андар он, ки чаро тирамоҳ беморӣ меорад – О том, почему осень приносит болезни – Why autumn brings disease
51. في العلة التي لها يدفع الحرارة بالكشف و مرة بالتدبر (Фӣ-л-иллати-л-لاتӣ лаҳо ядфаъу-л-ҳарру мэрратан би-т-такашшуғи ва мэрратан би-т-тадассур) – Андар сабаби он, ки ҳарорат гоҳо бо роҳи кушодан ва гоҳо бо роҳи пӯшидан бадан рафъ мешавад – О причине, из-за которой температура иногда устраниется раскрытием, а иногда укутыванием – The reason why the temperature is sometimes eliminated by opening, and sometimes by wrapping
52. في ان الطبيب الحاذق ليس يقدر على ابراء العلل كلها و ان ذلك ليس في وسع البشر (Фӣ анна-т-табиба-л-ҳозиқа лайса яқдиру ало иброи-л-илали қуллиҳо ва анна золика лайса фӣ вусъи-л-башар) – Андар он, ки моҳиртариҳ табиб қодири дармони ҳамаи бемориҳо нест, зоро ин аз уҳдаи инсон нест – О том, что самый искусный врач не в состоянии лечить все болезни, ибо это не в силах человеческих – That the most skillful doctor is not able to cure all diseases, because it is not in the power of human
53. في انه ينبغي للطبيب ان يتلطف لايصال الناس الى شهواتهم (Фӣ аннаҳу янбағӣ ли-т-табиби ан яталаттиfu ли исولي-н-нос ило шаҳавотихим) – Андар он, ки табиб бояд раҳмдил бошад, то хостахои инсон ҳосил шавад – О том, что врач должен проявлять милость к людям в достижении их желаний – That the doctor should show mercy to people in achieving their desires
54. في الاعراض الممillaة لقلوب كثير من الناس عن افضل الاطباء الى احسائهم (Фӣ-л-агрози-л-мумайилати ли қулуби қасириҳ минна-н-оси анафозили-л-атиббои ило аҳсоихим) – Андар омилҳое, ки одамон ба табибҳои нодон бештар майл доранд, нисбат ба табибҳои фарҳехта – О факторах, больше склоняющих сердца людей к врачам-неучам, нежели к ученым врачам – About the factors that more incline the hearts of people to doctors-ignoramus than to learned doctors

55. (Фī-л-иллати-л-латī лаҳо тарака байзұ-н-носи ва раъоъухұм ат-табиба ва ин кона ҳозиқан) – Андар он, ки чаро одамон аз табиб рүё мегардонанд, ҳарчанд ұ мохир бошад – О причине, из-за коей некоторые люди и чернь отказываются от врача, хотя он и искусен – About the reason why some people and the rabble refuse a doctor, although he is skilled.

56. (Фī-л-иллати-л-латī лаҳо янчаҳу чухолу-л-атиббои ва-н-нисои аксару мина-л-уламои) – Андар он, ки чаро табибони қохил ва занон аз донишмандон муваффактаранд – О том, почему врачи-невежды и женщины преуспевают больше, чем ученые – Why ignorant doctors and women are more successful than scientists

57. (كتاب الشكوى على جالينوس) – Китоби шубхаҳо бар Ҷолинус – Книга сомнения Галену – Book of doubt for Galen

58. (Фī-л-лаззат) – Андар маза (ҳаловат) – О наслаждении – About pleasure

59. (فی العطش و سبب از دیدار الحرارة لذکر) – Андар ташнагӣ ва сабаби баландии ҳарорат [аз ин рӯ] – О жажде и причине повышения высокой температуры [поэтому] – About thirst and the reason for the rise in high temperature [therefore]

60. (فی السعر) – Андар нерӯи гизо (калория) – О калории (жаре) – About calories (heat)

61. (فی ماجری بینه و بین شهید بالخی فی اللذة) – Андар мубоҳиса миёни ман ва Шахид ал-Балхӣ фи-л-лаззат) – Андар мубоҳиса миёни ман ва Шахиди Балхӣ дар бораи ҳаловат – О дискуссии между мною и Шахид ал-Балхи о наслаждении – About the discussion between me and Shahid al-Balkhi about pleasure

62. (فی كيفية الاغذاء) – Андар чигунагии гизоҳӯрӣ – О способе питания – About the way of eating

63. (فی الخيار المر) – Андар тамъи талҳ – О горьком вкусе – About a bitter taste

64. (فی العلة التي لها صار مبتلى من بدن لا يلتصق به) – (Фī-л-иллати-л-латī лаҳо сора мубтарӣ мин бадани ло ялтасиқу бихи) – Андар норасоии чобе, ки аз бадан чудо набошад [ва] ба он пайваст набошад О недостатке не имеющего косяка отдельного от тела [и] не присоединяющегося к нему – On the lack of a jamb that is not separate from the body [and] not joining it

65. (فی معرفة تطرييف الأجناف) – Андар донистани рангкунии пилкҳои чашм – О познании подкрашивания веки – About the knowledge of eyelid tinting

66. (كتاب في إيضاح العلة التي بها تدفع المهمات بالتجدد ومرة التدبير) – (Китобу фī эзоҳи-л-иллати-л-латī бихо тадфаъу-л-ҳавома би-т-тағаззӣ мин миҷрати-т-тадбир) – Китоб андар баёни сабаби дарди сар аз рӯи ҳӯрок – Книга о разъяснении причин головных заболеваний из-за питания – The book on explaining the causes of nutritional head diseases

67. (كتاب في القوه) – (Китобу фī-л-қувва) – Китоб андар нерӯ – Книга о силе – The book about strength

68. (فی كيفية النخور) – Андар роҳҳои бурридан – О способах резания – About cutting methods

69. (فی الرد على السرخسي في امر الطعام المر) – (Фī-р-радди ало ас-Сарахсӣ фī амри-т-таъми-л-мир(p)) – Андар радди Сарахсӣ дар бораи мазай талҳ – Об опровержении Сарахси о горьком вкусе – About Sarakhsī's refutation of bitter taste

70. (Фī таркибин ва аннаҳу навъон) – Андар сохтор ва ду навъи он – О составе и [его] два вида – About the composition and its two types

#### Адабиёт:

1. Абу Бакр Ар-Рази. Духовная медицина. Перевод с арабского Т. Мардонова. спецредактор М. Диноршоев. – Душанбе: Ирфон, 1990. – 88 с.

2. Багирова С.Г. Сочинение «Татиммасиван ал-ҳикма» Байхаки как образец средневекового энциклопедического справочника. – Ташкент: Фан, 1987. – 140 с.
3. Диноршоев М. Плюралистическая философия Абу Бакраар-Рази. – Душанбе: Дониш, 2014. – 400 с.
4. Закариёй Розӣ. Мунтахаби осор. Тарчума ва таҳияи А. Девонакулов, М. Бақоева, С. Раҳимзода. муҳаррири масъул Муҳаммад Осимӣ. – Душанбе: Адиб, 1989. – 158 с.
5. Каримов У.И. Неизвестное сочинение ар-Рази «Книга тайны тайн». – Ташкент: Изд. АН Уз. ССР, 1957. – 264 с.
6. КомилиАбдулҳай. Физика Абу Бакра ар-Рази.– М.: МБА, 2015.– 104 с.
7. Комилӣ Абдулҳай. Зиндагиномаи Муҳаммад Закариёй Розӣ. – Душанбе: СИЭМТ, 2016. – 64 с.
8. Комилӣ Абдулҳай. Закариёй Розӣва «Тарозуи физикӣ»-и ў. – Душанбе: СИЭМТ, 2016. – 92 с.
9. Комилӣ Абдулҳай. Розинома. – Душанбе: Ганчи хирад, 2021. – 76 с.
10. Полосин В.В. «Фихрист» Ибн ан-Надима как историко-культурный памятник X века. - М.: Наука, 1989. – 160 с.
11. Хайдарова С.С. Ҷаҳонбинии Абӯбакри Розӣ ва мақоми он дар фалсафаи тоҷик. – Душанбе: Эҷод, 2010. – 145 с.
12. Epitre de Berunicontenant le repertoire des ouvvages de Muhammad b. Zakariyaar-Razi, publicée par Paul Kraus. - Paris, 1936.
13. Ibn an-Nadim. Kitab al-Fihrist mit Anmerkungen Herausgegeben von Gustav Flugel, Leipzig, 1871-1872.
14. Ibn al-Qifti's Ta'rikh al-hukama. Aufgrund der vorarbeiten Aug. Muller's hrsg von prof. Julius Lippert. – Leipzig, 1903.

15. ۱۳۴۸

زیورپن امتیپس (اکذائی) میکھیزار (تمکھی عبیطوماظنی فسلف) ۱۳۸۴ نارهه.

17. ۱۳۵۹

۱۹۳۵ لعن بمساقلاو بادیزی قهیبه متن او صمه مکھلابیح یحصتدمحمد یفسرو هلا

18. ۱۸۸۳ نویاعلنای افتاقبطابلا افیلأتن بای یاه عبیصاز جال و لار صم.

19. ۱۹۶۶ نیبلار خفی زار بانکت حابملامیر شملادلجمودن ارهه.

20. ۱۳۴۶ فیلاتدمحمدن بق احسام پیدنلا هجر تاضر ددجتمو دپ اچن ارهت سرهفتاباتک.

21. ۱۸۹۲ باتکتایفون ایعلا او اینانیان امز لافیلأن بان اکلخر صم.

22. ۱۳۳۹ دومحمد دابام جنت افقو موت افنصر کبواد محمدن بی ایرکزی زارن ارهه.

23. ۱۳۴۹ دهمق یقحمفو سلیفی ردمحمدن بایر کزی زار لان ارهه.

24. ۱۹۸۸ سومف هاشر انبیز اخیر آنفلسف کیجاته بنشودن افرع.

25. ۱۳۴۸

## МЕДИЦИНСКИЕ СОЧИНЕНИЯ МУХАММАДА ЗАКАРИЙА АР-РАЗИ НА АРАБСКОМ, ТАДЖИКСКОМ, РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ И КОММЕНТАРИИ К НЕКОТОРЫМ ИЗ НИХ

**Абдулҳай Комили**

Данная статья посвящена списку медицинских трудов Мухаммада Закарийаар-Рази, которые переведены с языка оригинала, научного языка средневекового мусульманского Востока - арабского на таджикский, русский и английский языки. В конце статьи кратко объясняются некоторые его медицинские труды. Статья основана на

достоверных средневековых источниках и ценных работах исследователей трудов ар-Рази (Разиеведов). Она написана на стыке медицинских и исторических знаний, и будет полезна специалистам в области истории науки, а также врачам. Её также могут использовать философы, востоковеды и переводчики.

**Ключевые слова:**Рази, медицина, врач, история, трактат, перевод, арабский, таджикский, русский, английский, латынь, средневековье.

## MEDICAL WORKS OF MUHAMMAD ZAKARIYA AR-RAZI IN ARABIC, ТАЈІК, RUSSIAN, ENGLISH AND COMMENTS TO SOME OF THEM

Abdulhay Komili

This article is devoted to the list of medical works of Muhammad Zakariyaar-Razi, and the title of his work or treatise is translated from the original language, the scientific language of the medieval world of Islam - Arabic into Tajik, Russian and English. At the end of the article, some of his medical writings are briefly explained. The article is based on reliable medieval sources and valuable works of

researchers, the works of ar-Razi (Razi scholar). It is written at the intersection of medical and historical knowledge and will be useful to specialists in the field of the history of science, as well as doctors. It can also be used by philosophers, orientalists and translators.

**Key words:** Razi, medicine, doctor, history, treatise, translation, Arabic, Tajik, Russian, English, Latin, Middle Ages.

**Комили Абдулҳай Шарифзода –** директори Институти илмӣ-таҳқиқотии таърихи илмҳои табиатшиносӣ ва техникии назди ДДБ ба номи Носира Хусрав, доктори илмҳои физикаю математика, профессор; Тел.: (+992) 919 18 00 99; E-mail: [akomili2006@mail.ru](mailto:akomili2006@mail.ru)

**Комили Абдулҳай Шарифзода –** директор научно-исследовательского Института истории естествознания и техники при БГУ Носира Хусрова, доктор физико-математических наук, профессор; Тел.: (+992) 919 18 00 99; E-mail: [akomili2006@mail.ru](mailto:akomili2006@mail.ru)

**Komili Abdulhay Sharifzoda –** Director of the Research Institute of the History of Natural Science and Technology at BSU NosiraKhusrava, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor; Tel.: (+992) 919 18 00 99; E-mail: [akomili2006@mail.ru](mailto:akomili2006@mail.ru)

## РЕЖИМИ СИЁСӢ ВА НАҚШИ ОН ДАР ИНКИШОФИ СИСТЕМАИ СИЁСИИ ҶОМЕА

Назарзода П.С.

Кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.

Мафхуми «режими сиёсӣ», ки дар адабиёти Фарб дар асри XIX пайдо гардида, баъди Чанги дуюми ҷаҳон дар истифодаи умум қарор гирифтааст. Он то замони мо қиммати истифодаи хешро гум накардааст ва ба сифати предмети баҳсҳои назариявӣ ҳамоно бокӣ мемонад.

Дар айни замон мафхуми режими сиёсиро ҳама илмҳои гуманитарӣ – оғоз аз сиёсатшиносӣ ва сотсиология то антропология мавриди истифода қарор медиҳанд. Ин мафхум дар фанҳои гуногун ҳусусияти тафсирӣ ҳудро доро мебошад. Вобаста ба ин, бисёр таърифҳои он дар илми сиёсатшиносӣ мавҷуданд. Масалан, режими сиёсӣ мутобиқи як манбаи расмӣ ҳамчун ҳусусияти ҳокимияти давлатӣ тафсир карда ме-

шавад, аз қоиди ироди сиёсӣ то шахси ин-фириодии ҳоким. Бисёр сиёсатшиносони ҳориҷӣ мафхумҳои «шакли ҳокимият», «системаи сиёсӣ» ва «режими сиёсӣ» -ро ҳамчун муоридӣ, мафхумҳои ивазшаванди истифода мебаранд. Ва ин номуайяни мафхуми «режими сиёсӣ» ва дар айни замон бештар кардани миқдори мафхумҳоро ҳангоми нигоҳ доштани ифодаи умумии шифоҳии онҳо ошкор мекунад. Ин, ба таъбири М.В. Ильин, бо як наවъ «фаҳмиши омонимӣ» оварда мерасонад [7, с. 140-141].

Шояд ин гуна омонимия (зиёда гардидани мафхумҳо) ба он вобастагӣ дорад, ки мафхуми «режими сиёсӣ» дар нисбати мафхумҳои барои афкори сиёсӣ қалидии ҳокимият, давлат, шакли идора, ки анъанаи

бисёрасраи таҳқиқотӣ доранд, барои истифодаи донишҳои илмии баҳши сиёсатшиносӣ нисбатан нав ворид гардидааст. Вобаста ба ин мағҳуми режими сиёсӣ ниёз ба зарурати дарк, фахмиши минбаъдаи илмӣ ва тавзеҳотро дорад.

Мағҳуми мазкур ҳангоми омӯзиши чунин падидаҳо, ба монанди моҳият, мундариҷа ва шакли давлат, ҳангоми муайян карданӣ муносибати давлат ва ҳуқук, мавқеи шаҳс дар ҷомеа, нақши ҳизбҳо дар системаи сиёсӣ ва гайра масъалаҳои алоқаманд ба ҷомеа истифода мешавад. Ин нишондоҳҳо самтҳои асосии истифодаи истилоҳи «режими сиёсӣ» мураккабӣ ва гуногуни ин мағҳум, мувофиқат ва аҳамияти амалии онро дар ҳаёти сиёсӣ таъкид мекунад. Ин истилоҳро илмҳои гуногун истифода мебаранд. Дар илми таъриҳ он бо ҳусусияти хоси таърихии системаи иҷтимоӣ ва давлатии як кишвари мушаҳҳас алоқаманд аст. Он барои мушаҳҳас карданӣ навъи таъриҳӣ, моҳият, мундариҷа ва шакли давлат истифода мешавад.

Раванди омӯзиши масъалаи режими сиёсӣ сабит менамояд, ки баҳоғузории он вобаста ба самтҳо ва равияҳои гуногуни илмҳои ҷомеашиносӣ дар мисоли таъриҳ, сиёсатшиносӣ, назарияи давлат ва ҳуқук гуногунҷабҳа буда, як навъ мушкилоти шарҳу тавзеҳӣ ва баҳсиро ба бор овардааст. Ҳар як соҳаи илмҳои ҷомеашиносӣ ба ин масъала аз мавқеъ ва назари хеш менигарад. Ҳамин аст, ки тавзеҳоти масъалаи режими сиёсӣ дар ҳар соҳа аз яқдигар фарқ мекунад. Агар илми таъриҳ ба ин масъала аз назари ташаккули марҳилаҳои таъриҳӣ нигарад, илми назарияи давлат ва ҳуқук бар асоси кори идораи давлат менигарад. Сиёсатшиносӣ бошад дар шарҳу тавзеҳи масъала бештар бар равиши сиёсӣ-институтионаӣ ва дигаре бо усули сотсиологӣ такя менамояд.

Дар илми сиёсатшиносӣ як қатор муҳаққиқон ва олимони ҳориҷӣ ва ватаний ба мислӣ: К. Янг, Г.О. Доннел, Ф. Шмиттер, Г. Алмонд, С. Хантингтон, К. Бекстер, Ч. Барнс, М. Картер, М. Скидмор, М. Ҳагопиан, Лео Штраус (ИМА), П.Ф. Гонидек,

А.В. Янсон, Б. Женано, Р. Дал (Англия), Бодрийяр Жан, П. Пакте, Р. Арон, М. Дюверже, Ч.Л. Кермрон (Франсия), Б.А. Стададубский, А.П. Боровиков, М.В. Ильин, В.А. Малсев, В. Гельман, Л.В. Сморгунов, В.В. Петухов, А.П. Ҷыганков, А.Н. Медушевский, В.Е. Чиркин (Россия), Ш.Р. Ахмедов, Г.Н. Зокиров, А.Н. Маҳмадов (Тоҷикистон), К.А. Абишев (Қазоқистон) ва дигарон кӯшиши шарҳу тавзеҳи масъаларо баррасӣ намудаанд. Мусаллам аст, ки дар тавзеҳи муҳаққиқон (вобаста ба мансубияти аз қадом давлат буданашон) аломатҳо ва ҳусусиятҳои гуногуни баамалбарории режимҳои сиёсӣ, марҳилаҳои рушд ва таснифоти он нақши ҳудро дорад. Онҳо на танҳо робитаи мутақобилаи раванди сиёсӣ ва режими сиёсиро ошкор карданд, балки мақом ва нақши онро дар системаи сиёсии ҷомеа илманд асоснок намуда, рушди онро пешгӯй кардаанд.

Қобили қайд аст, ки мағҳумҳои «режими сиёсӣ» ва «режими давлат» ҷузъиётҳои алоҳидаи як масъалаи муҳими кори идораи давлат мебошад. Мушаҳҳасан «режими сиёсӣ» усули баамалбарории ҳокимияти давлатӣ буда, «режими давлат» бошад ҳислати ҳокимият дар шароити ҳаёти сиёсии ҷомеа мебошад. Режими сиёсӣ, ин пеш аз ҳама, категорияи мураккаби гуногунсоҳаи илми сиёсатшиносӣ буда, шакли ҳокимият ва масъалаҳои муҳими алоқаманд ба ҳаёти сиёсии ҷомеа дар бар мегирад. Да р илми сиёсатшиносии европоӣ ба ин мағҳум дикқати маҳсус дода мешавад, вале он дар илми сиёсатшиносии америкоӣ бештар дикқати сиёсатшиносонро ба ҳуд ҷалб намудааст. Мағҳуми мазкур дар маънои умум маҷмӯи воситаҳо ва усулҳои баамалбарории ҳокимияти сиёсиро ифода намуда, ҳамзамон шакли соҳтори давлат ва ҳислати онро низ мефаҳмонад. Вожаи «режими сиёсӣ» аз қалимаи лотинӣ - «regim» гирифта шуда, маънои «идоракуни ҷомеа», «тартибот», «система», «қоида», «соҳти давлат»-ро дорад. Дар маҷмӯъ шакл ва усули баамалбарории ҳокимияти сиёсӣ ва системаи сиёсӣ баррасӣ мегардад. Бояд қайд намуд, ки режими сиёсӣ ҳамчун ҳола-

ти конкретт-таърихии баамалбарории системаи сиёсий баромад мекунад. Категорияи режими сиёсий яке аз падидаҳои муҳими системаи сиёсии чомеа мебошад. Таҳқиқи проблемаи мафҳум ва назарияи «режими сиёсий» возеху равшан сабит месозад, ки омӯзиши ин назария дар кишварҳои Фарб анъанаи қадимӣ дошта ва то замони маводом мейёбад. Нахустин кӯшишҳои ифодагарии ин мафҳум дар асарҳои илмии философони Юнони қадим дар асрҳои V-IV пеш аз мелод ба мисли Демокрит (солҳои 460-370-и то милод), Суқрот (солҳои 469-399-и то милод), Афлотун (солҳои 427-347-и то милод), Аристотел (солҳои 385-322-и то милод) ба назар мерасад.

Афлотун дар китобҳои худ «Давлат» ва «Қонун» аввалин шуда дар бораи пайдоиши давлат, шакли идора ва вазифаҳои он навишта буд. Арасту бошад, дар китоби «Сиёсат»-и худ дар бораи нишонаҳои давлат, кори идораи он ва ҳамчунин мафҳумҳои «монархия», «аристократия», «сиёсат» ва дигар ҷузъиётҳои он маълумот додааст. Шарҳи масъалаҳои кори идораи давлат, шаклҳои давлат, идоракуни он, ин ҳама дар маҷмӯъ масъалаҳо мебошанд, ки аз қадим мавриди баҳсу таҳқиқ ва омӯзиши донишмандон қарор мегиранд.

Муҳтавои назари нахустини омӯзишии режими сиёсий дар ин радиф агарчи ифода наёфта бошад ҳам, он як навъ гузориши баҳогузории алоқаманд ба идоракуни давлатиро мемонад. Баъди пош ҳӯрдани Иттиҳоди шӯравӣ, давраи нави таҳқиқоти масъалаҳои режими сиёсии давлатҳои соҳибистиқоли собиқ шӯравӣ, аз ҷумла Тоҷикистон, оғоз гардид. Раванди шакливазкуни чомеа ва хусусан давраи гузариш ба ҷомеаи нави демократӣ барои давлатҳои соҳибистиқоли собиқ шӯравӣ душвориҳои зиёдеро пеш меовард. Бинобар ин, дар наzdи олимони ҷомеашинос ва маҳсусан сиёсатшиносон, вазифаҳои ниҳоят муҳим ва ҷиддиеро voguzor менамуд, ки равандҳои нави инкишофи ҷомеаро дар давраи гузариш ба ҷомеаи демократӣ, бунёди он ва мустаҳкам намудани режими сиёсии демократӣ ҷустуҷӯй намоянд. Бисёре аз муҳақ-

қиқони хориҷӣ дар аксари маврид мафҳуми режими сиёсиро дар ягонагӣ бо мафҳумҳои системаи сиёсий ва соҳти давлатдорӣ шарҳ додаанд. Вале бояд қайд кард, ки чунин баррасии мафҳуми «режими сиёсий», ки ба хосиятҳои амалию фаъолият, мавҷудият ва зоҳиршавии системаи сиёсий вобастагӣ дошта бошад, пурра шарҳи маънни онро дода наметавонад. Агарчи маълум аст, ки системаи сиёсий доираи муайян ва то андозае васеи муносибатҳои сиёсии ҷомеа ба мисли: давлат - унсури асосии системаи сиёсий; фаъолияти ҳизбҳо ва қувваҳои сиёсий; ташкилотҳо; ҳаракатҳои иҷтимоиҷи сиёсий; маданияти сиёсии одамон ва гайраро дар бар мегирад. Ҷолиб аст ин ё ба назари Н.Н. Вопленко таваҷҷуҳ намоем, ки доир ба режим ишора карда буд: «масъалаи омӯзиши режими сиёсий бояд ҳам дар самти муносибати тафриқавӣ ба он дар илми таъриҳ, сиёсатшиносӣ, назарияи давлат ва ҳуқуқ ва ҳам бо ҳамгиро кардан донишҳои илмӣ, ҷамъbast намудани маълумоти воқеъ ва хулосаҳои ҳама илмҳои ҷамъиятиҳал карда шавад» [15, с. 11]. Дар адабиёти илмӣ ду анъана дар фахмиши режимҳои сиёсий ҷой дорад ва яке аз онҳо бо равиши сиёсий-институтсионалӣ, дигаре бо усули сотсиологӣ алоқаманд аст. Дар ҳолати аввал, таваҷҷуҳ асосан ба хусусиятҳои расмии ҳуқуқӣ, қонунгузорӣ, тартиби амалисозии ҳокимияти сиёсий, дар дуюм - асосҳои иҷтимоӣ ва пайдоиши он дода мешавад. Олимони Фарб, ки самти сиёсии институтсионалии таҳлили режими сиёсиро ифода кардаанд, андеша доранд, ки мафҳуми «режим»-ро бо мафҳуми «шакли идоракунӣ» ё «система давлатӣ» муайян кунанд. «Режими сиёсий ин система ё шакли ҳукumat аст» - навиштааст олими амрикӣ К. Бекстер [15, с. 16].

Режими сиёсий, пеш аз ҳама, бо хусусиятҳои тақсимоти ҳокимияти давлатӣ ва таносуби шоҳаҳои он алоқаманд аст. Мутанасибан, намояндагиҳои ин самт фарқ мекунанд: режими якҷояшавии ҳокимиятҳо (монархияи мутлак), режими чудошавии ҳокимият (ҷумҳурии президентӣ), режими ҳамкории ҳокимиятҳо (ҷумҳурии парлу-

монӣ). Баъдтар, тадриҷан мафҳуми режими сиёсӣ дар истифодаи мустақил қарор гирифт ва аллакай дар соли 1968 олими маъруфи фаронсавӣ М. Дювергер қайд намуд, ки таснифоти дар боло зикршударо аксар олимон ҳамчун воситаи ёрирасон меҳисобанд, онҳо онро на ҳамчун таснифи режимҳои сиёсӣ, балки танҳо ҳамчун таснифи «намудҳои соҳторҳои ҳукуматӣ» мешуморанд [13, с. 228].

Дар адабиёти илмии русӣ низ якчанд нуқтаи назар дар мавриди монанд кардани режими сиёсӣ бо падидай дигаре, ки одатан васеътар ва баъзан гуногун аст, ба миён омадааст. Ҳамин тавр, Г.Н. Манов нуқтаи назареро дар маҷмӯъ ба миён гузошт, ки тибқи он режими сиёсӣ бо мафҳуми шакли давлат шабоҳат дорад.

Чонибдорони самти сотсиологӣ, таҳлили режимҳои сиёсиро бештар ба назардошти фаҳмиши робитаҳои байни ҷомеа ва давлат, байни шахс ва ҳукумат баррасӣ намудаанд ва на мутобиқи дастуралмалҳои меъёрҳои ҳуқуқӣ. Қариб ҳама намояндагони ин равия чунин мешуморанд, ки режимҳо наметавонанд танҳо бо тағиیر додани меъёрҳои ҳуқуқие, ки мазмuni онҳоро муайян мекунанд, шарҳ дода шаванд. Намунаи муносабати сотсиологӣ ба таҳлили режими сиёсӣ, ин таърифе мебошад, ки онро профессори Институти сиёsatшиносӣ Париж Ҷ-Л. Кермрон пешниҳод карда буд: «Режими сиёсӣҳамчун маҷmӯи унсуруҳои тартиботи идеологӣ, институтсионаӣ ва сотсиологӣ дар қарда мешавад, ки ба рушд ва фаъолияти ҳокимияти сиёсии ин ё он кишвар дар давраи муайян мусоидат мекунанд» [2, с. 35-36].

Сиёsatшиносӣ американӣ Г. Алмонд таъкид намуда буд, ки ба вазифаи сиёсӣ соҳторҳои гуногун, мисли қавм, кастаҳо, обшинаҳои дигари хештаборӣ, ҳамшаригӣ то ба парламентҳои муосир, ҳизбҳои сиёсӣ ва гурӯҳҳои дигари манфиат дохил мешаванд. Кадом соҳтори мувоғиқро дар ҷамъият самтҳои системаи сиёсӣ муаррифӣ менамояд ва ҷӣ гуна принсипҳои байниядигарии ин соҳтор, усулҳо ва шаклҳои маҳсуси амалисозии вазифаи сиёсӣ ин ҳама дар

маҷmӯъ ифодагари режими сиёсӣ мебошад [17, с. 17].

Ҳамин тариқ, режим нисбат ба маҷmӯи воситаҳои меъёри ҳуқуқӣҳамчун намунаи як ташкилоти хеле мураккаб ба назар мепрасад. Ҷанбаи мусбати ин тавзех чунин аст. Режими сиёсӣ дар маҷmӯъ ҳамчун як хусусияти функционалии системаи сиёсӣ бо та моми гуногуни унсуруҳои он, ҳамчун як хусусияти амалиёт ва инкишофёбӣ баромад намуда, бо назардошти меъёрҳои объективӣ гурӯҳбандӣ карда мешавад.

Мутобиқи назари олимони Фарб режими сиёсӣ – ҳамчун яке аз мафҳумҳои заминавии илмҳои сиёсӣ буда, ба сифати воситаи худтanzимнамоии баамалбарории системаи сиёсии ҷомеа баромад менамояд. Барои коркарди таҳқиқоти мазкур қоидai машҳури зерини режими сиёсии таълифнамудаи Р. Дорендорф пешниҳод мегардад: «Зери мафҳуми режими сиёсӣ маҷmӯи умумии ҷузъиётҳои идеологӣ, ниҳодӣ ва иҷтимоии тартиботи фаҳмида мешавад, ки барои ташаккули ҳокимияти сиёсии давлати мазкур дар марҳалаи муайян имконият фароҳам меоварад» [16, с. 138].

С. Хантингтон бошад раванди тағиирпазириро дар марҳалаи гузариш ба режими сиёсии демократӣ таҳлил намуда, назарияи азnavsозиро (модернизатсияро) пешниҳод намудааст, ки дар маркази он асосноккунии гузариш аз ҷомеаи анъанавӣ ва ҷомеаи муосир қарор мегирад. Ӯ масоили таркибӣ, шаклҳои гуногун ва намунаи режимҳоеро таҷассум намудааст, ки дар онҳо тартиби ташаккули ҳокимияти давлатӣ, назорат аз болои фаъолияти он ва таъсирӣ байниядигарии зинаҳои гунонуни ҳокимият мӯҳим шуморида мешавад [14, с. 122].

Сиёsatшиносӣ франсиявӣ М. Дюверже режимро ҳамчун «соҳтори идора, шакли ҷомеаи инсоние, номида буд, ки бо сатҳи дараҷаи иҷтимоӣ аз ҳамдигар фарқ мекунад» [9, с. 34].

Д. Ростоу ба он назар мӯътакид буд, ки шароити ягонаи ташкили режими демократӣ «барои ҳамаи давлатҳо ин бевосита ташкили ягонагии миллат мебошад. Вале

мутаасифона то ба имрӯз мо ба ин комёбӣ пурра мушарраф нагардидаем» [11, с. 7]. Мутобиқи андешаи сиёсатшиноси англisis Д. Роберт, режим ва ё соҳти давлатӣ ин системаи идора ва ё маъмуригардониро ифода менамояд [5, с. 269-270].

Олимони ИМА – Г.О. Доннел ва Ф. Шмиттермағуми режими сиёсиро – шакли ташкилоти системаи сиёсие номидаанд, ки муносибати ҳокимият ва ҷомеа, дараҷаи озодиҳои сиёсӣ ва хислати ҳаёти сиёсиро дар давлат таҷассум менамояд [15, с. 34].

Дар адабиёти муосири илмии Россия таърифи режими сиёсӣ зиёд аст. Ба мислӣ: «режими сиёсӣ маҷмӯи сохторҳои муайяни ҳокимиятӣ мебошад, дар доҳили системаи сиёсии ҷомеа амал намуда, ҳадафи таъмини устувор кардани онро, бо такя ба манфиатҳои иҷтимоӣ ва истифодай усуљҳои мушахҳас амалӣ мекунад» [15, с. 16]. Дар ҷои дигар «режими сиёсироҳи фаъолияти системаи сиёсии ҷомеа мебошад, ки хусусияти ҳаёти сиёсиро дар давлат муайян мекунад» [3, с. 17].

Муҳаққиқони рус ба масъалаи мазкур шарҳу тавзехоти гуногунро пешниҳод намудаанд. Аз ҷумла, мувофиқи шарҳи В.А. Малсев, ин мағҳум маҷмӯи тартибот ва усули баамалбарории ҳокимияти давлатӣ, воситаи муайянкунандай институтҳои ҳокимият, ташкилотҳои он, таъсири идеологиии синфи ҳукмрон ба мустаҳкамкунии шакли идораи давлатро ифода месозад [10, с. 231].

Мутобиқи назари муҳаққиқи рус – А.П. Цыганков «режими сиёсӣ маҷмӯи фаъолияти сохтори муайяни ҳокимиятест, ки ба воситаи он системаи сиёсии ҷомеа ва суботи давлат таъмин мегардад» [15, с. 15-18].

Л.В. Сморгунов, режими сиёсиро маҷмӯи роҳу усуљҳои номбар кардааст, ки давлат ҳангоми идоракуни ҳокимият истифода менамояд ва дараҷаи озодиҳои сиёсӣ дар ҷамъият ва мавқеи ҳуқуқии шаҳсиятро нишон медиҳад [12, с. 91]. Таърифи В. Ирхин бештар моҳият ва паҳлуҳои гуногуни ин падидаро дар бар мегирад ва дар он «Режими сиёсӣ - маҷмӯи муносибатҳои сиёсии барои навъи муайяни давлат хоси аз ҷониби ҳокимиятдорон истифода шуда, воси-

таҳо, усуљҳо, муносибатҳои ташаккулӯфтаи ҳокимият ва давлат, шаклҳои ҳукмронӣ, идоракунӣ, идеология, муносибатҳои мутақобилаи иҷтимоӣ ва синфи, ҳолати маданият ва шуури сиёсӣ мебошад» [8, с. 77]. Мусаллам аст, ки дар маркази дикқати омӯзиши ин олимони рус асосан режими сиёсии Россия қарор гирифтааст.

Сиёсатшиноси тоҷик Г.Н. Зокиров дар шарҳи режими сиёсӣ ишора намудааст, ки он «ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, хусусиятҳои феълӣ ва воқеии онҳоро низ фаро мегирад ва хусусиятҳои режими сиёсӣ сатҳи амалигардии онҳоро муайян менамояд» [6, с. 26].

Ба назари мо, барои муайян кардани мағҳуми режими сиёсӣ, дақиқ кардани хусусиятҳои умумии он аз ҷиҳати методологӣ асоснок ҳоҳад буд. Аз ин рӯ, дар асоси таҳлили консепсияҳои асосии дар боло зикршуни режими сиёсӣ, мо қӯшиш менамоем, ки хусусиятҳои асосии онро нишон дижем:

1. Режими сиёсиро танҳо бо як шакли давлат ё як шакли идоракунӣ пайваст кардан кофӣ нест. Режими сиёсӣ бо моҳият ва мундариҷаи давлат иртибот дорад ва аз ҷиҳати мазмун ба системаи сиёсӣ наздиқ буда, ҷанбаи инкишофи онро инъикос мекунад. Ҳар як режими сиёсӣ бояд масъалаҳои муносибати байни давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, байни ҳукумат ва шаҳсрӯро ҳал кунад. Дар ниҳоят, маҳз сохторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, гуногунандешӣ дар ҳаёти ҷамъиятӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон барои тавсифи намуд ва хусусиятҳои режим дар як давлати муайян муҳим мебошанд.

2. Режими сиёсӣ на танҳо ҷараёни инкишоф, балки устувории муайяни системаи сиёсиро таъмин намуда, унсурҳои таркибии онро ба ҳолати муқаррарӣ ва ҳамкорӣ меорад, пайвастагӣ ва ҳамоҳангии онҳоро таъмин менамояд. Ин вазифаро он танҳо дар сурате бомуваффақият ҳал мекунад, ки агар воситаҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ бо назар дошти сохтор ва хусусиятҳои рушд ва сохторҳои иҷтимоӣ соҳта шаванд.

3. Дилҳоҳ режими сиёсӣ дар мавҷудияти ҳуд ба усуљҳо, методҳо, роҳҳои амалисозии ҳокимият ишора мекунад. Режимҳо аз як-

дигар ба таври чиддӣ фарқ мекунанд, яъне вобаста ба он, ки онҳо барои ноил шудан ба ҳадафҳои худ чӣ гуна усулҳоро истифода мебаранд (зӯроварӣ ё гайримустақим). Аз ин рӯ, бояд таъкид кард, ки ҳар як режим усулҳои мушаххаси маҳсуси амалисозии ҳокимияти сиёсиро дорад. 4. Режими сиёсӣ дар муқоиса бо системаи сиёсӣ хусусиятҳои муваққатии худро дорад. Ин хусусият дар таърифи режиме, ки аз ҷониби сиёсатшиносони амрикоӣ Ч. Барнс, М. Картер ва М. Скидмор дода шудааст, пурра инъикос ёфтааст: «режим давраи мушахҳаси ҳокимияти сиёсист, ки дар системаи сиёсӣ амалӣ карда мешавад» [18, с. 204].

Дар адабиёти илмӣ муаллифони гуногун хусусиятҳои дигари режими сиёсиро низ нишон додаанд.

Баъди баровардани хулосаҳои амиқи илмӣ-назариявии пешниҳоднамудаи муҳаққиқони ватанию ҳориҷӣ, ҳамчунин натиҷагирии афкори андешавии олимону донишмандони тоҷик оид ба масъалаи ташаккули режими сиёсӣ, метавон мағҳуми режими сиёсиро чунин шарҳ дод: «Режими сиёсӣ» - ин маҷмӯи воситаҳо ва усулҳои мебошад, ки ба воситай онҳо ҳокимияти сиёсӣ ба амал бароварда мешавад. Режими сиёсӣ тарз ва роҳҳои баамалбарории ҳокимияти сиёсӣ буда, хислати амал, фаъолияту мавҷудият ва зоҳиршавии системаи сиёсӣ мебошад. Режими сиёсӣ бояд тамоми масъалаҳои марбути муносибатҳои сиёсӣ, ташкилотҳои сиёсӣ, шуури сиёсӣ ва умуман муҳит ва шароити ҳаёти сиёсии одамонро дар бар гирад.

Барои муайян намудани хусусият ва хислати режими сиёсии давлатҳо ба назар гирифтани чунин унсурҳо хеле муҳим аст:

- усули баамалбарории ҳокимияти сиёсӣ;
- хислати иштироки шаҳрвандони кишвар дар соҳтори идораи давлат ва шароити фаъолияти муҳолифини сиёсӣ;
- эҳтироми тартибот ва қонуният, ҳимояи ҳуқуқи инсон;
- сатҳи идеология дар муносибатҳои идоракуни ҳокимијат.

Дар таҳлили масъалаҳои режими сиёсӣ ба назар гирифтани чунин унсурҳое, ки мо-

дар боло ишора намудем, метавонанд хусусиятҳои асосии режими сиёсии давлатҳоро дар марҳалаҳои алоҳидаи таъриҳӣ ва ҷамъияти- сиёсӣ муайян созанд.

Дар асоси хусусиятҳои дар боло овардашуда ва маънои мағҳуми баррасишаванда, режими сиёсӣ бояд маҷмӯи методҳо, усулҳо ва воситаҳои бошад, ки субъектҳои асосии сиёсат дар татбиқи ҳокимијати сиёсӣ истифода мебаранд, ҷанбаи инкишофёбӣ, хусусиятҳои пурмазмун ва ҳолати маҳсуси таркибии системаи сиёсии дар ҷомеа мавҷудбуро ифода намояд.

Ҳамзамон, режими сиёсиро бояд ҳамчун як ташкилоти маҳсуси ҳокимијати сиёсӣ дар ҷомеаи аз ҷиҳати иҷтимоӣ фарқкунанда, маҷмӯи соҳтории шуури сиёсӣ, фарҳангии сиёсӣ, меъёрҳои иҷтимоии бо ҳам алоқаманд ва ниҳодҳои сиёсие, ки ба онҳо ноил гардидан, нигоҳ доштан ва амалӣ кардани ҳокимијати сиёсӣ, ки ҷанбаи моддии он усулҳои татбиқи ҳокимијати сиёсиро ифода менамояд, дарк бояд кард.

Таҳлилу хулосагириҳои донишмандон событ месозад, ки дар воқеъ гузоришу таҳлили илмӣ-назариявии масъалаи режими сиёсӣ маҳсус дар шароити гузариш ба ҷомеаи демократӣ аз бисёр ҷиҳат ба роҳи таърихии собиқ давлатҳои пасошӯравӣ, аз ҷумла Тоҷикистон низ бо ҳам ҳамрангӣ дорад.

Ҳамин тариқ, аён мегардад, ки инкишофи бомуваффақияти давлатҳо дар шароити ҷаҳонишавии равандҳои демократӣ дар он зоҳир мегардад, ки агар режими кушодаи сиёсӣ дар онҳо амал намояд. Режими кушодаи сиёсӣ дар чунин шароит ба даст оварда мешавад:

- а) ивазшавии ҳокимијат аз тариқи интихоботи озод ва шаффоғ;
- б) таъмини алоқаи баръакс бо ҷомеа бо истифода аз иштироки васеи сиёсии шаҳрвандон дар раванди қабули қарор, намояндагии шаҳрвандӣ ва таъсири фишор.

Ин ҳама таҳлили дар боло гузаронида шуда событ менамояд, ки режими сиёсӣ, ҳамчун падидаи муҳими ҳаёти сиёсии ҷомеа, дар системаи сиёсӣ нақши калидиро бозида, барои инкишофи он бевосита мусоидат менамояд.

**Адабиёт**

1. Античная цивилизация [Текст] / – М.: Наука, 1973. – С. 17.
2. Бурлацкий, Ф.М., Галкин, А.А. Современный Левиафан: Очерки политической социологии капитализма [Текст] / Ф.М. Бурлацкий, АА. Галкин. - М., 1985. - С. 35-36.
3. Боровиков, А.П. Понятие политического режима [Текст] / А.П. Боровиков. - СПб, 1996. - С. 17.
4. Власть как ценность и впашь ценностей: метаморфозы свободы [Текст] / - Алматы: Институт философии и политологии МОН РК, 2007. - С. 8.
5. Даль, Р. Демократия и ее критики [Текст] / Р. Даль. - М., 2003. - С. 269-270.
6. Зокиров, Г.Н. Донишномаи сиёсӣ. Ҷилди 3 [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе: «Андалеб - Р», - 2015. – С. 26.
7. Ильин, М.В. Понятийная омонимия: конституции и режимы [Текст]/ М.В. Ильин// Полис, 2007. - № 5. - С. 140-141.
8. Ирхин, Ю.В. Политические процессы и модернизации общества [Текст] / Ю.В. Ирхин. - М., 2000. – С. 77.
9. Лейпхарт, А. Демократия в многосоставных обществах [Текст] / А. Лейпхарт. - М., 1997. – С. 34.
10. Мальцев, В.А. Основы политологии[Текст] / В.А. Мальцев. - М.: Информпечатъ, 1998. – С. 231.
11. Ростоу, Д. Переходы к демократии. Попытки динамической модели [Текст] / Д. Ростоу // - Политические исследования. - 1996. - № 5.- С. 7.
12. Сморгунов, Л.В. Сравнительная политология: Теория и методология измерения демократии [Текст]/ Л.В. Сморгунов.- СПб., 1999. - С. 91.
13. Современная буржуазная политическая наука: проблемы государства и демократии [Текст]// Под ред. Г.Х. Шахназарова. - М., 1982. - С. 228.
14. Хантингтон, С. Третья волна. Демократизация в конце XX века [Текст] / С. Хантингтон. - М., 2003. - С.122.
15. Цыганков, А.П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика [Текст] / А.П. Цыганков. - М., 1995. - С. 11, 15-18, 16, 16, 34.
16. Шмачкова, Т.В. Из основ политологии Запада[Текст]/ Т.В. Шмачкова// - Полис. - 1991. - №2. - С. 138.
17. Almond, G. Political Scichce Peviev Selance // American Political Seiance Peview, 1966. - P.17.
18. Barnes, J.K., Carter, M., Skidmore, M.J. The World of Politics. Aconcise Introduction. Seconded. - N.Y., 1984. - P. 204.

## ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА

Назарзода П.С.

Политический режим является одним из базовых понятий политической науки и в настоящее время используется всеми гуманитарными науками - от политологии, истории, права, философии и социологии до антропологии. «Политический режим» — в определении политической науки — это совокупность инструментов и методов, с помощью которых осуществляется политичес-

кая власть. Политический режим - способ осуществления политической власти, характер действия, деятельности, существования и проявления политической системы, охватывающий все вопросы, связанные с политическими отношениями, политическими организациями, политическим сознанием и средой и условиями политической жизни в целом.

Отечественные и зарубежные исследователи в зависимости от страны происхождения показали различные признаки и характеристики политических режимов, этапы развития и их классификацию. Они не только выявили взаимосвязь политического процесса и политического режима, но и научно обосновали его статус и роль в политической системе общества, спрогнозировали его развитие.

Политический режим, как важное явление в политической жизни общества, играет ключевую роль в политической системе и

непосредственно способствует ее развитию. Многие ученые считают, что в настоящее время любая антидемократическая структура политического режима представляет угрозу человеческому достоинству, идеальной осью которого является свобода.

**Ключевые слова:** политический режим, понятие, интерпретация, научно-теоретический анализ, политология, гуманитарные науки, роль, развитие, политическая система, политическая жизнь общества, демократический режим.

## POLITICAL REGIME: CONCEPT, SCIENTIFIC AND THEORETICAL ANALYSIS AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE POLITICAL SYSTEM OF SOCIETY

Nazarzoda P.S.

The political regime is one of the basic concepts of political science and is currently used by all humanities - from political science, history, law, philosophy and sociology to anthropology. The "political regime" - in the definition of political science - is a set of tools and methods by which political power is exercised. The political regime is the mode of exercise of political power, the nature of the action, activity, existence and manifestation of the political system, covering all issues related to political relations, political organizations, political consciousness and the environment and conditions of political life in general.

Domestic and foreign researchers, depending on the country of origin, showed various characteristics and characteristics of political regimes, stages of development and their

classification. They not only revealed the relationship between the political process and the political regime, but also scientifically substantiated its status and role in the political system of society, predicted its development.

The political regime, as an important phenomenon in the political life of society, plays a key role in the political system and directly contributes to its development. Many scholars believe that at present any anti-democratic structure of the political regime poses a threat to human dignity, the ideal axis of which is freedom.

**Key words:** political regime, concept, interpretation, scientific and theoretical analysis, political science, humanities, role, development, political system, political life of society, democratic regime.

**Назарзода П.С.** - н.и. сиёсӣ, доценти кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Тел: 931701765.

**Назарзода П.С.** – к.пол. наук, доцент кафедры политологии ГОУ Государственный университет г. Куляба имени Абуабдуллохи Рудаки. Тел: 931701765.

**Nazarzoda P.S.** - c.pol. Sciences, Associate Professor of the Department of Political Science of the State Educational Institution of Kulyab named after Abuabdullokhi Rudaki. Tel: 931701765.

## РЕАКСИЯИ ПАЙВАСТАХАИИ 1,3-ДИ-(АЛКОКСИ)-2-ОКСИАТСЕТОКСИПРОПАН БО ФУЛЛЕРЕН C<sub>60</sub>

Обидов Ч.М.

Кафедраи химияи биоорганикӣ ва физколлоидии МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

**Муҳиммият.** Коркард вароҳҳои нави синтези модификатсионии минбаъдаи пайвастаҳои аз ҷиҳати биологӣ фаъоли глитсерин 1,3-дихлоргидрин, эпихлоргидрин ва 1,3-диэфирҳои глитсерин бо фуллерен C<sub>60</sub> яке аз самтҳои бисёр дурнамо дар химияи органикӣ ба шумор меравад. Дар молекулаи глитсерин се гурӯҳи функционалии гидроксилӣ мавҷуд аст, ки метавонад ба реаксияҳои гуногуни химиавӣ дохил шаванд. Дар таҳқиқотҳои илмӣ дар соҳаи фуллерен C<sub>60</sub> ва пайвастаҳои гуногуни органикӣ потенту мақолаҳои зиёде нашр шудаанд. Мо бо усулҳои дастраси якчанд пайвастаҳои нав дар асоси триэфирҳои глитсерин бо фуллерен ҳосил кардем. Дар бâъзе аз адабиёти илмӣ оварда шудааст, ки пайвастаҳои глитсерин ба сифати маводи доруворӣ, инчунин дар соҳаи парфюмерия ва дар таркиби маводи хурокворӣ, рангкунандаҳо, моддаҳои хушбуӣ истифода бурда мешаванд. Якчанд триэфирҳои глитсеринро бо фуллерен C<sub>60</sub> ҳосил кардем ва ҳосиятҳои биологии онҳоро омӯхта ба хулосае омадем, ки пайвастаҳо аз глитсерин ҳосил карда мешаванд ва гуфтан мумкин аст, ки ин пайвастаҳо аз ҷиҳати биологӣ фаъол мебошанд. Дар ин мақола мо омӯзиши реаксияи триэфирҳои глитсеринро бо фуллерен C<sub>60</sub> мавриди истифода қарор додем.

**Мақсади таҳқиқот.** Коркард ва усулҳои нави синтези 1,3-ди-(алкокси)-2-оксиатсетоксипропан бо фуллерен C<sub>60</sub> ва муайян намудани таркиб ва соҳти ҳосилаҳои нави онҳо инчунин омӯзиши ҳосиятҳои физики-химиавӣ ба роҳ монда шуд.

Аз ин рӯ таркиб ва соҳт, индивидуалии (тозагии) пайвастаи 1,3-ди-(алкокси)-2-оксиатсетоксипропан бо фуллерен C<sub>60</sub> ба воситаи таҳлили элементӣ, спектроскопияи ИС, РМП, ХМҚ муайян карда шуданд.

**Мавод ва усули таҳқиқот.** Аввалин маҷориба коркард ва такмили усулҳои синтези ҳосилаҳои нави триэфирҳои глитсерин,


бо 1,3-ди-(алкокси)-2-оксиатсетоксипропанҳо ва фуллерен C<sub>60</sub> ба роҳ монда шуд. Вобастагии қобилияти реаксионии 1,3-ди-(алкокси)-2-оксиатсетоксипропанбо фуллерен C<sub>60</sub>, таносуби моддаҳои боҳамтаъсиркунанда, табиати катализатор, ҳарорат ва ҳалкунандаҳо муайян карда шуд.

Дар асоси моно-, ди- ва триэфирҳои глитсерин якчанд моддаҳои хушбӯй низ синтез карда шуданд, ки соҳт ва хусусиятҳои маҳсус ва қобилияти реаксионии хубро доранд [1]. Ба туфайли он ки триэфирҳои глитсерини се гурӯҳи функционалий доранд, дар асоси омӯзиши истифодаи онҳо дар соҳаҳои гуногуни доруворӣ, ҳимояи безарари растаниҳо аз ҳашаротҳои заرارрасон ва аз ҷиҳати экологӣ безарар, инчунин тайёр кардани маводи аз ҷиҳати химиавӣ тоза, ингибитори растаниҳо, барзидди карозияи металлҳо ва гайраҳо истифода бурда мешаванд [2]. Дар асоси ҳосилаҳои фуллерен C<sub>60</sub> дар замони ҳозира моддаҳои фаъоли биологӣ ҳосил карда шуданд [3]. Глитсерин ва ҳосилаҳои он низ яке аз пайвастаҳои фаъоли биологӣ мебошанд. Мо низ дар ин асос ба хулосае омадем, ки реаксияи пайвастаҳои глитсеринро бо фуллерен C<sub>60</sub> ҳосил намуда, ва ҳосиятҳои физикавию-химиавӣ ва биологии онҳоро омӯзем [4].

Бояд қайд кард, ки эфирҳои ҳосил шуда, дар натиҷаи реаксияҳои мураккаби сершумори биохимиавӣ синтез карда мешаванд [5]. Пайвастаҳое, ки аз ди- ва триэфирҳои глитсерин ҳосил карда мешаванд нақши асосиро дар равандҳои физиологӣ иҷро менамоянд [6].

Бомақсади муайян кардани қобилияти симметрӣ ва гайри симетрии диэфирҳои глитсерин реаксияи боҳамтаъсиркуни ин пайваста бо кислотаи оксиатсетат гузаронида шуд. Реаксияро дар шароитҳои гуногун гузаронидем.

Схемаи реаксияи ҳосил кардани 1,3-ди-(алкокси)-оксиатсетокси-пропан аз эпихлоргидрин глитсерин чунин мебошад.



Реаксияи байни ҳамдигарии кислотаи гликолят бо диэфирхой соддаи глитсерин дар муҳити бензоли мутлақ ва дар нисбатҳои 1:1,2 ба осонӣ мегузараад. Ба сифати катализатор кислотаи сулфати концентронида шуда гирифта шуд. Ҳарорати муҳити реаксия аз 40 то 80 °C аст. Баромади маҳсулот 41.8 то 85%-ро ташкил медиҳад.

Инчунин барои гузаронидани ин реаксия ҳамчун ҳалкунанда бензол, толуол ва ката-


### Ҷадвали 1. Константаҳои физико-химиявӣ 1,3-ди-(алкокси)-2-оксиатсетоксипропан

№ n/h	R	Формулаи эмпирики	Баромад и маҳсул %	$T_g$	$n_{D^{20}}$	$d_4^{20}$	$MR_D$	Таҳлили элементи	
				$^0C$			Ефта шуда	C, %	H, %
				$m.m.pT.cT$			Хисоб карда шуда	Ефташуда	Хисоб карда шуда
1	n-C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	C <sub>13</sub> H <sub>26</sub> O <sub>5</sub>	80	40-42 2	1.4140	0.9077	92.25 94.74	59.54 59.58	9.92 9.95
2	n-C <sub>7</sub> H <sub>15</sub>	C <sub>19</sub> H <sub>38</sub> O <sub>5</sub>	70	45-49 2	1.4190	0.9158	94.79 94.74	65.85 65.89	10.96 10.98
3	n-C <sub>9</sub> H <sub>19</sub>	C <sub>23</sub> H <sub>46</sub> O <sub>5</sub>	60	70-72 3	1.4410	0.9495	113.29 113.21	68.59 68.65	11.37 11.44
4	n-C <sub>10</sub> H <sub>21</sub>	C <sub>25</sub> H <sub>50</sub> O <sub>5</sub>	65	95-97 3	1.4440	0.9446	122.39 122.45	69.71 69.76	11.67 11.62

лизатор кислотаи сулфати концентронида низ гирифта шуд. Баромади маҳсулот 60 то 80%-ро ташкил медиҳад.

Синтези пайвастаи 1,3-ди-(алкокси)-оксиатсетоксипропан моёни беранг буда, дар бензол, эфир, ортоксилол, бензол ҳал мешавад, лекин дар об камҳалшаванд мебошад [7].

Таркиб ва соҳти триэфирҳои глитсерин ба воситаи нишондоди шикасти нурҳо, таҳлили элементӣ, зичии онҳо, ҳисоб бароириҳои  $MR_D$  ва ғайра мӯайян карда шуд. Тозагии пайвастҳои ҳосилшуда, хроматографияи маҳинқабат санҷида шуд. Ба сифати адсорбент қоғази саноати силуфол ба сифати элюент-омехтаи спирт ва бензол (2:9) гирифта шуд. Басифати ошкоркунанда буғҳои йод гирифта шуд.




Расми 1. Спектри ИС 1,3 – ди-(этокси)-2-оксиатсетоксипропан

Спектри ИС: гурӯхи эфирийисодда (C-O-C) дар соҳаҳои 1252-1167 см<sup>-1</sup>; (-гурӯҳи эфирийи мураккаб (C=O) дар соҳаҳои 1741-1732 см<sup>-1</sup>. ПМР –спектр: <sup>1</sup>H, д, м.д.; 10.64 (с, OH, -C); 3.60 (д, 2H, -O-C); 2.78(м, 1H, -C=O); 3.46(м, 1H, -O-C); 1.05(м, 1H, -O-C), 10.64(c, H-C-CH<sub>2</sub>); 3.60(d, H-C-CH<sub>2</sub>); 2.78(m, H-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>); 3.46 (m, H-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>); 1.05(m, H-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>).


Бо мақсади мӯайян кардани қобилияти симметрий ва гайрисиметрии диэфирҳои глитсерин аз ҷониби мо реаксияи боҳамтаъ-сиркуни 1,3-ди-(алкокси)-2-фуллереноксиатсетоксипропан синтез ва омӯха шуд.

Схемаи реаксия ҳосил кардани 1,3-ди-(алкокси)-2-фуллереноксиатсетоксипропан чунин мебошад.



Бо истифода аз спектри РМП-и моддаи 1,3-ди-(этокси)-2-оксиатсетоксипропан бо фуллерен C<sub>60</sub> сигналҳои маҳсус пайдо шуд. Ҷӣ хеле, ки аз спектр маълум гардид гур-

ӯҳҳои функционалии он пайвастҳо чунин мебошад: (х.м) 1,15т ва 3,42 барои гурӯҳи ( $\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$ ).



**Расми 3. Спектри РМП1,3-ди-(бутокси)-2-оксиатсетоксипропанбо фуллерен  $\text{C}_{60}$ .**

**Қисми таҷрибавӣ.** Махлули фуллерен  $\text{C}_{60}$  0.216г (0.35ммол), 1-ди-(бутокси)-2-оксиатсетоксипропан 0.080 г (0.9 ммол) в 100 мл толуол гарм карда, дар мудати 8 соат. Омехтаи реаксиони дар обшуста (2x30 мл) и онро

дар насоси оби каме тоза карда шуданд. Тозагии моддаи ҳосилшударо бо усули хроматографияи калонкагӣ бо элюенти  $\text{SiO}_2$ , вагексан-толуол (1:1) санҷидем. Моддаи ҳосил карда шудаи мо 0.073 г ва дар мудати 24 соат бо баромади маҳсули 55% (дар натиҷаи ҳисобкуниҳо вокунишҳо нишон доданд, ки дар натиҷаи гузариши ин реаксия  $\text{C}_{60}$  (0.144 г)) сарф карда шуд.

**Хулоса.** Усули нави синтези триэфирҳои глитсерин бо фуллерен  $\text{C}_{60}$  ва омӯхтани событҳои физикию химиявии онҳо. Дар натиҷаи таҳқиқотҳои биологӣ муайян карда шуд, ки баъзе аз пайвастаҳои синтез шуда дорои заҳрнокии паст мебошанд. Таркиб ва соҳт, индивидуалии (тозагии) пайвастагии 1,3-ди-(алкокси)-2-фуллеренокси-атсетоксипропанҳо ба воситаи таҳлили элементӣ, спектроскопияи ИС, РМП, РМЯ, ХМК муайян карда шуданд.

### Адабиёт

- Гильмутдинова А.А., Синтез и свойства новых функционально замещенных производных фуллерена  $\text{C}_{60}$ , содержащих диоксолановый и полиольный фрагменты / А.А. Гильмутдинова, В.П. Губская, Г.М. Фазлеева, И.А. Нуретдинов // Международная конференция «Фуллерены иnanoструктуры в конденсированных средах: углеродные наночастицы в конденсированных средах», сборник научных статей, Национальная академия наук Беларусь, Институт тепло-и массо обмена имени А.В.Лыкова, Минск. – 2013. – С. 291 – 296.
- Обидов Д.М., Синтез нового душистого вещества на основе б-монохлоргидрин глицерина /М.Б. Каримов, С.Э. Тагоева, З.М. Саломатшоева, Ф.О. Каримова, Р.А. Олимов// Материалы. Научно теоретической конференции префесорского-преподавательского состава и студентов, посвященной году образования технических знаний. част 1. Душанбе.-2010г.-С.95-96.
- Обидов Дж.М., Синтез 1,3-диалкокси-2-ацилоксипропанов /Дж.М. Обидов, Р.А.Олимов, О.К. Хабибуллоева, М.Б.Каримов. // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал).ISSN 2074-1874. 1/3 (110). Душанбе 2013г. с. 94-96.
- Обидов Дж.М., Синтез 1,3-диалкокси-2-бутирилоксипропан / Дж.М. Обидов, Р.А.Олимов, М.Б.Каримов. //Вестник Таджикского национального университета (научный журнал).ISSN 2074-1874. 1/3 (134). Душанбе 2014г. с. 117-120.
- Олимов Р.А., Синтез новых производных глицерина, содержащих фуллерен  $\text{C}_{60}$  / Дж.М. Обидов, Р.А.Олимов, М.Б.Каримов, И.В.Блохин //Известия Тульского государственного университета, естественные науки (научный журнал). 16+ ISSN 2071-6176. Выпуска 2. Тула -2017. с. 22-27.
- Обидов Дж.М., Реакция взаимодействия 2-фурил-4-алкоксиметил-1,3-диоксаланов с фуллереном /Дж.М. Обидов, Р.А.Олимов, О.К. Хабибуллоева, М.Б.Каримов. //Материалы республиканской научно – практической конференции «Перспективы и развитие современной науки оnanoхимии, нанотехнологии и синтез биологически активных веществ» (30-31 октября 2015г), Душанбе 2015. С.43-45.

7. Обидов Дж.М., Синтез 1,3-диалкоксипропил-2-муравиновая кислота/ Дж.М. Обидов, Р.А. Олимов, О.К. Хабибуллоева, М.Б. Каримов.// Материалы международной научно – теоретической конференции на тему «Современная наука и образование: проблемы и перспективы». Дангаря 2015. С. 25-26.

## РЕАКЦИИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 1,3-ДИ-(АЛКОКСИ)-2-ОКСИАЦЕТОКСИПРО- ПАН С ФУЛЛЕРЕНС<sub>60</sub>

Обидов Джамшед Махмадназарович

Производные глицерина широко используются в качестве физиологически активных веществ. Из производных глицерина,mono-, ди- и триэфиры глицерина с фуллерен C<sub>60</sub> имеют особое значение . Широко используются триэфиры глицерина. Состав и строение синтезированных соединений опреде-

ляли методом элементного анализа, ИС, ПМР,-спектроскопией и ТСХ.

**Ключевые слова:** 1,3-дихлоргидрин глицерин, 1,3-диэфир глицерина, 1,3-(алкокси)-2-оксиацетоксипропан, 1,3-ди-(бутирилокси)-2- фуллерен-оксиацетоксипропан, фуллерен C<sub>60</sub>, бензол, толуол.

### STUDY OF 1,3-DI-(ALCOHY)-2-OXYATSETOXYPROPANE FULLEREN C<sub>60</sub> REACTION Obidov Jamshed Mahmadnazarovich

**Annotations.** Glycerol derivatives are widely used as physiologically active substances. Of the derivatives of glycerol, mono-, di- and triesters of glycerol with C60 fullerene are of particular importance. Triesters of glycerol are widely used. The composition and structure of the synthesized

compounds were determined by elemental analysis, IS, NMR, spectroscopy, and TLC.

**Key words:** 1,3 - dichlorohydringitserine, 1,3-diester of glitserine, 1,3- (alkoxy)-2-oxsiatsetoxypropane, fullerene C<sub>60</sub>, benzene, toluene.

## РЕАКСИЯ ПАЙВАСТШАВИИ 1,3-ДИ-(АЛКОКСИ)-2- ОКСИАЦЕТОКСИПРОПАН БО ФУЛЛЕРЕНС<sub>60</sub>

**Аннотация.** Ҳосилаҳои глитсерин ба таври васеъ ҳамчун моддаҳои фаъоли физиологӣ кор фармуда мешаванд. Аз ҳосилаҳои глитсерин бештар моно-, ди-, ва триэфирҳои глитсерин бо фуллерен C<sub>60</sub> моҳияти маҳсус доранд. Триэфирҳои глитсерин ба тарзи васеъ истифода бурда мешаванд. Таркиб ва соҳти пайвастаҳои синтез карда шуда бо усу-

ли таҳлили элементӣ, спектри- ИС, РМП, ХМК муайян карда шуданд.

**Калимаҳои калидӣ:** 1,3-дихлоргидрингитсерин, 1,3-диэфирҳои глитсерин, 1,3-(алкокси)-2-формилоксипропан, 1,3-ди-(бутирилокси)-2- фуллереноксиацетоксипропан, фуллерен C<sub>60</sub>, бензол, толуол.

**Обидов Чамшед Махмадназарович** - н.и.х., муаллими кафедраи кимиёи биоорганикӣ ва физколлоидии МДТ “Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино”, Тел:934-02-02-34. [obidovjamshed@mail.ru](mailto:obidovjamshed@mail.ru).

**Обидов Джамшед Махмадназарович** - к.х.н., старший преподаватель кафедры биоорганической и физколлоидной химии ГОУ «Таджикского государственного медицинского университет имени Абуалиибни Сино». E-mail:[obidovjamshed@mail.ru](mailto:obidovjamshed@mail.ru). Тел. 934.02.02.34

**Obidov Jamshed Mahmadnazarovich** - c.ch.s., Senior Lecturer of the Department of Bioorganic and Physical Colloid Chemistry, State Educational Institution “Avicenna Tajik State Medical University». E-mail: [obidovjamshed@mail.ru](mailto:obidovjamshed@mail.ru). Tel: 934.02.02.34.

## ОМҮЗИШИ БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ И ЛЕЙШМАНИОЗ

Разиков Ш.Ш.<sup>1</sup>, Холбегов М.Ё.<sup>1</sup>, Парвинаи З<sup>1</sup>, Пирова Ш.<sup>2</sup>.

Кафедраи биологияи тиббӣ бо асосҳои генетикаи (мудирии кафедра д.и.б., дотсент Холбегов М.Ё) МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалий ибни Сино»

**Муҳиммияти мавзӯй.** Лейшмания - барангезандай лейшманиоз ба ҳисоб мера-вад. Аввалин маълумотҳо дар бораи лейшманиоз дар асарҳои табибони Чини қадим ба назар мерасанд. Аввалин маълумотҳо дар Аврупо дар бораи лейшманиоз аз Рассела, ки соли 1756 ба он унвони «захми шарқӣ» дода буд, дастрас гардидааст. Шарҳи муфассали лейшмания (*Leishmania tropica*), ки боиси лейшманиози пӯст гардидааст, соли 1897 бори аввал аз ҷониби П.Ф. Боровский пешниҳод гардид. Намудҳои ҷинси *Leishmania* аксаран аз ҷиҳати морфологӣ комилан монанданд, ки таснифоти онҳоро душвор мегардонад. Имрӯзҳо дар аксари адабиёти таълими мусоир таснифоти Ламсден (1974)-ро ба кор мебаранд, ки чор ғурӯҳи барангезандаро ҷудо кардааст:

1) ғурӯҳи *L. tropica* (*L. tropica minor* ва *L. tropica major*) — барангезандай лейшманиозҳои пӯстӣ Дунёи Кӯҳан (Африка ва Осиё). Ба ин ғурӯҳ ба қарибӣ муайяншуда *L. aethiopica* — барангезандай эндемии лейшманиози пӯст дар Эфиопияро шомил кардан мумкин аст;

2) ғурӯҳи *L. mexicana* (*L. mexicana* зернамуди *mexicana*, *L. mexicana* зернамуди *amazoniensis*, *L. mexicana* зернамуди *pifanoi*, инчунин *L. mexicana* зернамуди *venezuelensis* ва шояд, *L. mexicana* зернамуди *garnhami*) — барангезандай лейшманиозҳои пӯст ва интишорёфтai пӯст аз Дунёи Кӯҳан. Инчунин ба ғурӯҳи мазкур *L. peruviana* ва *L. uta* — барангезандаро эндемии лейшманиозҳои пӯст дар ноҳияҳои баландкӯҳи Анд ва Кордилерро мутааллиқ медонанд;

3) ғурӯҳи *L. Braziliensis* (*L. Braziliensis* зернамуди *braziliensis*, *L. Braziliensis* зернамуди *guyanensis*, *L. Braziliensis* зернамуди *panamensis*) — барангезандай лейшманиозҳои пӯстӣ-луобии;

4) ғурӯҳи *L. Donovani* (*L. Donovani* зернамуди *donovani*, *L. Donovani* зернамуди *infantum*, *L. Donovani* зернамуди *archibaldii*)

— барангезандай лейшманиози вистсериалий.

Хусусиятҳои морфологӣ. Лейшмания ду марҳилаи инкишофро аз сар мегузаронад: амастиготӣ ва промастиготӣ.

Шакли қамчинакӣ (промастиготҳо) - сеҳраракат буда, дар организми ҳашаротҳомил (москитҳо) инкишоф меёбад. Ҳуҷайра шакли дукро дошта, дарозии он ба 10–20 мкм мерасад. Кинетопласт дар қисми пеши ҳуҷайра ҷойгир шуда-аст; қамчинак 15–20 мкм дарозӣ дорад. Шакли промастиготӣ ба таври тақсимшавии дарозрӯя афзоиш меёбанд.

Шакли бекамчинак (амастиготҳо) дар ҳуҷайраҳои ширхӯрон паразитӣ мекунанд; ҳуҷайраҳои амастигот байзашакл буда, дарозии 2–6 мкм доранд, таркибашон кариосома ва ядро дорад. Ядрои он калон ва мудаввар буда, ҳангоми рангкунӣбо рангкундаҳои Романовӣ ва Гимза ситоплазма ранги қабуди бунафш, ядро ва кинетопласт ранги сурҳи бунафшро мегирад. Бо тақсимшавии муқаррарӣ афзоиш меёбанд.

Лейшманиозҳоро ба ғурӯҳи сироятҳои трансмиссивӣ, ки ҳомилонашон москитҳои ҷинси *Phlebotomus* ва *Lutzomyia* ҳастанд, мутааллиқ медонанд. Ҳомилон ҳангоми макидани хун аз одамони бемор ва ҳайвонот сироят мейбанд. Амастиготҳо дар рӯдай москитҳо ба шакли промастиготӣ табдил меёбанд, ки ба тақсимшавӣ оғоз мекунанд ва пас аз 6-8 шабонарӯз дар ҳалқуми москит ҷамъ мешаванд. Ҳангоми газидани одам ё ҳайвон промasti-готҳо ба ҷароҳат афтола, ба ҳуҷайраи пӯст ё ӯзвҳои дохилӣ – во-баста аз намуди лейшмания ворид мешаванд. Дар паҳн гаштани барангезандай лейшманиоз нақши муайянро фаготситҳомебошанд. Пас аз ворид гаштан ба ҳуҷайраҳои ширхӯрон промастиготҳо ба амастиготҳо табдил меёбанд.

Лейшмания (*Leishmania tropica*) – барангезандай лейшманиози пӯст мебошад. Лейшманиози пӯст (захми пендинӣ, алепӣ, бағ-

додӣ ё думали (фурункулаи шарқӣ) антропозооноз, бемории манбаи- табий ба ҳисоб мераванд. Лейшманиози антропонозӣ ё шаҳрӣ (бемории Боровский) (барангезанда –*L. tropica* зернамуди major) ва зоонозӣ ё сахрой (барангезанда –*L. tropica* зернамуди *tropica* ва *L. aethiopica*), лейшманиозро чудо мекунанд.

Резервуари табиииbarangезанда — хояндаҳои хурд (муш, калламуш, муши регзор, юрмон, даманҳо). Ҳомилон —москитҳои *Phlebotomus papatasii* мебошанд. Лейшманиози пӯст дар тамоми мамлакатҳои иқламашон хушки тропикӣ ва субтропикӣ паҳн шудааст.

Давраи инкубатсионӣ аз 2 то 5 моҳ идома меёбад. Бо ба анҷом расидани ин давра дар пӯст гиреҳҷаҳо (папула) пайдо мешаванд. Васеъшавии гиреҳҳои лимфавии мавзей мушоҳида мегарданд.

Папула захмдор мешаванд; қаъри захмҳо бо бофтаҳои донаҷадор пӯшонда шудааст, канораҳо илтиҳоб доранд, ташаккулёбии иллатҳо дар назар аст. Вобаста аз баран-гезанда -ташаккулёбии захмҳои «хушк» (*L. tropica* major) ё «тар» (*L. tropica tropica*)-и бедард ба назар мерасад. Пас аз 3–12 моҳ васеъшавии худрустай ногаҳонӣ бо ҳосилшавии захми чукури пигментӣ («муҳри иблис ё печать дъявола») мушоҳида мешавад

Лейшмания (*Leishmania braziliensis*)—барангезандаи лейшманиозҳои пӯсту луобӣ мебошад. Лейшманиози пӯсту луобӣ (лейшманиози америкӣ, лейшманиози бинию ҳалқум, эспундия, бемории Бред) – гурӯҳи бемориҳое мебошанд, ки бо сабаби *L. braziliensis* зернамуди *braziliensis*, *L. braziliensis* зернамуди *guyanensis*, *L. braziliensis* зернамуди *panamensis*-ҳо пайдо мешаванд. Ба гурӯҳи алоҳида барангезандаҳои *L. peruviana* ва *L. Uta-ro* чудо мекунанд, ки дар ноҳияҳои баландкӯҳи Амрико боиси иллати пӯст ва луобпардаҳо мегардад.

Симптомҳо ё аломатҳои аввалин пас аз 1-4 ҳафтай газидани ҳомилон пайдо мешавад, ки дар лейшманиози пӯст мавҷуд буд, монанд мебошад. Гоҳо зуҳуроти клиникӣ дар ҳамин марҳила ба охир мерасад. Дар аксари ҳолатҳо иллатҳои аввалин ба таври

прогрессӣ зиёд мешаванд. Иллатҳои таҳрибии бедарди даҳону бинӣ (аз 2 то 50 % ҳолатҳо) хос аст, ки дар қитъаҳои ҳамشاфат бо пайдо гардидан заҳм дар забон, луобпардаи руҳсора ва ковокии бинӣ паҳн мешаванд. Пайдо шудани иллат баъди аз якчанд сол худ ба худ нест гардидан манбаҳои аввалий имконпазир аст. Халалёбии миёнадевари бинӣ, коми саҳт ва иллатҳои таҳрибии ҳалқум мушоҳида мешаванд. Беморӣ бо табларза, логаршавӣ ва сироятҳои такрории бактериявӣ вобаста мебошад.

Лейшмания (*Leishmania donovani*) - барангезандаи лейш-маниози аҳшой (вистсериалий) мебошад. Лейшманиози аҳшой (бемории Лейшмен-Донован, кала-азар, табларзаи дум-дум), ки сабаби пайдоиши он *L. donovani* зернамуди *donovani*, лейш-маниози аҳшоии африқои шимолӣ (барангезанда - *L. donovani* зернамуди *archibaldii*) ва лейшманиози баҳри миёназамин-осиёи миёнагӣ (лейшманиози қӯдакона), ки сабаби пайдоиши он *L. donovani* зернамуди *infantum* мебошад. Ҳусусиятҳои клиникӣ ва эпидемиологӣ ба таври назаррас вобаста аз географияи беморӣ тағиیر меёбад.

Дар ҳуҷайраҳои системаи ретикулоэндотелӣ (сипурз, чигар, мағзи устухон, гиреҳҳои лимфаавӣ) организми одам метавонад ҷойгир шавад. Промастиготҳои лейшмания дар маҷрои хун гардиш мекунанд ва микрофагҳои бофтаи мағзи устухон, сипурз, чигар, гиреҳҳои лимфавиро онҳоро мечабанд. Дар онҳо паразитҳо афзоиш меёбанд ва сабаби қалоншавии чигару сипурз ва минбаъд атрофияи онҳо мегарданд. Камхунӣ, логаршавӣ, заҳролудшавӣ, хунравӣ дар рӯда ва диарея инкишоф меёбад. Одамоне, ки пигментатсияи пӯсташон сусттар аст дар рӯю сар доғҳои хокистариранг (ба форсӣ кала азар – таби сиёҳ)-ро мушоҳида кардан мумкин аст. Бемории бе муолиҷа аксаран боиси марг мегарداد.

Лейшманияҳо як гурӯҳи паразитое мебошанд, ки асосан дар қишварҳои тропикӣ ва субтропикӣ бештар маъмуланд; Мувофиқи маълумоти Ташкилоти Умумиҷаҳонии тандурустӣ лешманиоз бештар дар 88 қишвари дунё ба қайд гирифташудааст,

ки аз онҳо 72 ададашон ба кишварҳои рӯ ба тараққӣ дохил мешаванд.

Биология ва экологияи Лешманиози пӯст айни замон барои омӯзиш мувофиқ аст. Ин бештар ба муҳочирати фаъоли аҳолӣ (сафарҳои сайёҳӣ, сафарҳои тиҷоратӣ) алоқаманд аст, Паҳншавии лешманиози пӯст дар зиёда аз 98 кишвари рӯи олам ба қайд гирифта шудааст ва ҳамасола зиёда аз 350 миллион нафар тақрибан 10% аҳолии рӯи замин ба ин беморӣ гирифтор мешаванд ва танҳо на беш аз 12 миллион нафар аҳолӣ [31] хисоб карда мешавад.

Маълумоти омори расмӣ оид ба натичаҳои паҳншавии ин бемории лешманиози пӯст дар Федератсияи Россия ба пуррагӣ маълум нест, зеро ин беморӣ ба рӯйхати шаклҳои барангезандагони ҳатмӣ дохил карда нашудааст. Бо вучуди ин, дар адабиётҳои сершумор бо номаҳои зиёд ҳамчун лешманиаҳо [5; 8; 9; 12; 16; 19; 20; 21:] ва лешманиозҳо [1; 2; 3; 6; 7] ба қайд гирифта шудаанд.

Маълумотое низ дар бораи барангезандагони лешманиозҳо байни солҳои 1991 то 2014 дар Федератсияи Россия мавҷуд аст [7; 9; 15; 19;] Таҳлили ин адабиётҳо шаҳодат медиҳад, ки Лешманиоз ба Россия бештар ба воситай шаҳрвандони давлатҳои Исломӣ, Кипр, Арманистон, Узбекистон ва диг., ворид мегардад [22].

Таҳқиқотҳои мутахассисони хориҷӣ нишон медиҳанд, ки омили этиологии бемории лешманиоз метавонад инчунин вирусҳои махсус бошанд [28]. Баъдтар дар ин самт рушди омузиши механизми таъсири вирусҳо ба пайдошавии бемории лешманиоз самти нави таҳқиқот пайдо шуд [29]. Натиҷаҳои таҳқиқот ба муайян гардидани як қисмати КРН-и вирус бо нишонаҳои генҳои он анҷом ёфт [30].

Лейдмания як гурӯҳи васеи паразитҳо мебошад, ки аз организмҳои ҳайвонот аз

чумла ширхӯрон ба дигар организҳо тавасути ҳашаротҳои хунмаке хусусан москитҳо, ки имрӯзҳо дар минтақаҳои гуногуни рӯи замин махсусан минтақаҳои гарм гардиш мекунанд интиқол дода мешаванд [32]. Маскитҳо аз хуни ширхӯрон физо мегиранд ва дар он дар як вақт метавонанд тухм гузоранд. Вақте ки шахс дар занчири озуқаворӣ фаъол аст, сирояти он ба вуқӯъ меояд [23]. Манбаи табиии паразитҳо асосан ҳайвоноти хонагӣ сагҳо, хояндаҳо, гурба, инчунин каламушҳо мебошанд.

Сироят ба намудҳои патогенӣ, ки аз намудҳои патогении Лешмания вобаста аст ва ба бемориҳои музмини узвҳои дохилӣ оварда мерасонад. Шумораи аолии кишварҳое, ки аз Лешмания азият мекашанд ҳамеша сол аз сол мунтазам меафзояд. Дар айни замон муттаҳассисони соҳа маълумотҳои аз муоинаи беморон воридшударо ҳамчун хориҷаки пӯст нишон медиҳанд [8; 16; 19; 20; 21;]. Танҳо як қисми ками муттаҳассисон ташхиси дурусти бемории сироятии лешманиоз мегузоранд [1; 2; 3; 33; 6].

Таҳқиқотҳои эпидемиологӣ нишон медиҳан, ки дар кишварҳое, ки воқеаҳои сиёсӣ ва ҳарбӣ дар онҳо мұттадил нестанд беназорати аҳолӣ аз набудани чораҳо оид ба пешгирий ва мубориза бо интиқолдиҳандай бемории лешманиоз боиси паншавии ин бемориҳо то ба давлатҳои ҳамсоя гардад. Мисол Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, ки солҳои зиёд дар онҳо мұноқишаҳои сиёсӣ давом дорад ва ба паҳншавии лешманиози пӯст дар он ҷо ба таври зарурӣ ба қайд гирифта нашудаанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба Афғонистон ҳамсарҳад мебошад, ҳанғоми омаду рафти шаҳрвандон дар нуқтаҳои гумrukӣ ҳолати солимии онҳо аз ин намуди бемориҳои сироятий ба таври пурра муоина карда намешавад метавонад боиси паҳншавии ин беморӣ гардад.

### Адабиёт

1. Александрова, О. К. Средиземноморско-среднеазиатский лейшманиоз у пациента 17 лет / О. К. Александрова, В. В. Лебедев, А. С. Лыжина, Н. Х. Тхакушинова, Л. В. Дубова // Детские инфекции. - 2008. - № 7 (3). - С. 68-71.
2. Баранец, М. С. Клинико-эпидемиологические особенности висцерального лейшманиоза в Республике Крым / М. С. Баранец, Т. Н. Ермак, Е. Н. Понировский // Терапевтичес-

- кий архив. - 2017. - № 89(11).- С. 100-104.
3. Богадельников, И. В. Висцеральный лейшманиоз. Клинический случай / И. В. Богадельников, Н. В. Лагунова, Л. В. Лукьянцев, А. Н. Сюрина, Е. А. Крюгер // Здоровье ребенка. - 2014. - №3 (54). - С.159-162.
- 4.Бронштейн, А. М. Наблюдения зоонозного кожного лейшманиоза у московских туристов, посетивших Тунис, и их успешной терапии кетоконазолом / А. М. Бронштейн, Н. А. Малышев, И. В. Давыдова, В. П. Сергиев и Н. Г. Кочергин // Российский журнал кожных и венерических болезней. - 2015. - С. 54.
- 5.Добрев, Х. П. Дерматоскопическая находка и криотерапия / Х. П. Добрев, Д. Г. Ночева, Д. И. Вучев, Р. Д. Гранчарова // Folia Medica. -2015. - № 57(1). - С. 65-68
- 6.Джалилов, В.Ч. Эпидемиологическая ситуация по висцеральному лейшманиозу на территории Азербайджанской Республики в современный период / В.Ч. Джалилов // Семейная медицина. - 2017. -№5 (73). - С.107-109.
- 7.Лазарев, В. В. Случай висцерального лейшманиоза у ребенка, проживающего в северной Осетии / В. В. Лазарев, Б. З. Албегова, Е. В. Гамиева, И. Г. Гуссоева // Медицинский вестник Юга России. - 2010. -№2. - С.77-79.
- 8.Заславский, Д. В. Верификация лейшманиоза кожи / Д. В. Заславский, Е. М. Андриенко, И. Ю. Александрова, Е. Л. Матвеева, С. Е. Семенова, М. Е. Зуев, А. А. Гайдук // Вестник дерматологии и венерологии. - 2014. - N 5. - С.91-95.
- 9.Исаева, М. С. Современные аспекты кожного лейшманиоза / М. С. Исаева, Т. О. Сайдова // Научно-медицинский журнал «Вестник Авиценны». - 2016г. - №1. - С. 116-123.
- 10.Морозова, Л. Ф. Завозной лейшманиоз: дифференциальная диагностика и лечение / Л.Ф. Морозова и Н. И. Тумольская // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. - 2014. - № 1. -С.48.
- 11.Морозов, Е. Н. Молекулярная диагностика паразитарных болезней / Е. Н. Морозов и К. Ю. Кузнецова // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. - 2014. - № 1. - С. 37.
- 12.Мицура, В. М. Случай успешного лечения распространенной формы зоонозного кожного лейшманиоза / В. М. Мицура, Е. Л. Красавцев, И. А. Разуванова // Проблемы здоровья и экологии. - 2016. -№4 (50). - с.90-93.
- 13.Официальный сайт Роспотребнадзор [Электронный ресурс]. -Письмо Роспотребнадзора от 04.03.2015 № 01/2160-15-27 “О ситуации по лейшманиозам в Российской Федерации”. - rospotrebnadzor.ru. -Режим доступа: <http://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/5d4/2015-leyshmanioz.pdf>.
- 14.Официальный сайт ФМС России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://mvd.rph/mvd/documents>.
- 15.Понировский, Е.Н. Эпидемиологическая ситуация по лейшманиозам в Российской Федерации: первые достоверные случаи местной передачи / Е. Н. Понировский, М. В. Стрелкова, В. Д. Звойкин // Медицинская паразитология. - 2015. - №3. - С. 34-36.
- 16.Рахматов, А. Б. Актуальные проблемы кожного лейшманиоза /А. Б. Рахматов и др.// Украинский журнал дерматологии, венерологии и косметологии. - 2014. - №3(54). - С. 63-69.
17. Руководство по ведению случаев и эпиднадзору за лейшманиозами в Европейском регионе ВОЗ / Gradoni L., Lopez-Velez R., Mokni M. - UN City: Всемирная организация здравоохранения Европейское региональное бюро-2018.
- 18.Рымаренко, Н. В. Клинический случай висцерального лейшманиоза у ребенка раннего возраста в Крыму / Н. В. Рымаренко, С. В. Усова, Е. А. Крюгер, С. П. Романенко, С. Т. Четверко // Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. - 2014. - том 4. -№ 4(16). - С. 42-45.

19. Тумольская, Н. И. Клинические маски паразитарных болезней / Н. И. Тумольская, Н. Ю. Голованова, М. В. Мазмаян, В. Д. Завойкин // Инфекционные болезни: новости мнения, обучение. - 2014. - №1. - С. 17-27.
20. Тихоновская, И. В. Кожный лейшманиоз: этиология, клиника, диагностика, лечение / И. В. Тихоновская, В. П. Адаскевич, В. О. Мяделец // Кожные и венерические болезни. - 2016. - С. 69-77.
21. Тищенко, Л.Д. О причинах развития резистентности при кожном лейшманиозе у детей в Йемене и новый метод их комплексного лечения с использованием полиоксидония и витаминов группы В / Л. Д. Тищенко, А. Х. Мушара, Р. Р. Атауллаханов, А. Л. Тищенко, Н. С. Сергеева, М. Ю. Кралин, Г. В. Малахов, Ф. С. Халаф, Рамваджон Пурнимасинг // Вестник РУДН, серия Медицина. - 2001. - №3. - С. 122123.
22. McGwire, B. S. Leishmaniasis: clinical syndromes and treatment / B. S. McGwire, A. R. Satoskar // Q J Med. - 2014. - № 107. - P. 7-14.
23. Ueno, N. Receptor-mediated phagocytosis of Leishmania: implications for intracellular survival / N. Ueno, M. E. Wilson // Trends Parasitol. - 2012. - № 28. - P. 335-344.
24. Goto, H. Cutaneous and mucocutaneous leishmaniasis / H. Goto, J. A. Lauletta-Lindoso // Infect Dis Clin North Am. - 2012. - № 26. - P. 293-307.
25. ter Horst, R. Concordant HIV infection and visceral leishmaniasis in Ethiopia: the influence of antiretroviral treatment and other factors on outcome / R. ter Horst, S. M. Collin, K. Ritmeijer, A. Bogale, R. N. Davidson // Clin Infect Dis. - 2008. - № 46. - P. 1702-1709.
26. Okwor, I. The immunology of Leishmania/HIV co-infection / I. Okwor, J. E. Uzonna // Immunol Res. - 2013. - № 56. - P. 163-171.
27. Control of the leishmaniasis: Report of a meeting of the WHO Expert Committee on the Control of Leishmaniasis - WHO Technical Report Series 949. - Geneva, Switzerland, 2010. - P. 1-186.
28. Tarr, P. I. LR1: a candidate RNA virus of Leishmania / P. I. Tarr , R. F. Jr Aline , B. L. Smiley , J. Scholler , J. Keithly , K. Stuart // Proc Natl Acad Sci USA. -1988. - v.85(24). - P. 9572-9575.
29. Kariyawasam, R. Influence of leishmania RNA virus 1 on proinflammatory biomarker expression in a human macrophage model of american tegumentary leishmaniasis / R. Kariyawasam, J. Grewal , R. Lau, A. Purssell, B. M Valencia, A. Llanos-Cuentas, A. K. Boggild // J Infect Dis. -2017. - № 216(7). - P. 877-886.
30. Hajjaran, H. Detection and molecular identification of leishmania RNA virus (LRV) in Iranian Leishmania species / H. Hajjaran, M. Mahdi, M.
- Mohebali, K. Samimi-Rad, A. Ataei-Pirkoooh, E. Kazemi-Rad, S. R. Naddaf, Raoofian R // Arch Virol. - 2016. - № 161(12). - P. 3385-3390.
31. Sosa, N. Randomized, double-blinded, phase 2 trial of WR 279,396 (paromomycin and gentamicin) for cutaneous leishmaniasis in Panama / N. Sosa, Z. Capitbn, J. Nieto, M. Nieto, J. Calzada, H. Paz, C. Spadafora, M. Kreishman-Deitrick, K. Kopydlowski, D. Ullman, W.F. McCarthy, J. Ransom, J. Berman, C. Scott, M. Grogl // Am J Trop Med Hyg. - 2013. - № 89 (3). - P. 557-563.
32. Gharamian-Shahabad, M. R. Sandflies species composition, activity, and natural infection with Leishmania, parasite identity in lesion isolates of cutaneous leishmaniasis, central Iran / M.R. Gharamian-Shahabad, K. Azizi, Q. Asgari, M. Kalantari, M. D. Moemenbellah-Fard // J Parasit Dis. - 2018. -№42(2). - P. 209-215.
33. Mukhopadhyay, D. Post kala-azar dermal leishmaniasis: an unresolved mystery / D. Mukhopadhyay, J. E. Dalton, P. M. Kaye, M. Chatterjee // Trends Parasitol. - 2014. - № 30. - P. 65-74.
34. Blum, G. Treatment of cutaneous leishmaniasis among travelers / J. Blum, P. Desjeux, E. Schwartz, B. Beck, C. Hatz // J Antimicrob Chemother. - 2004. - Vol.53. - p. 158-166.

## ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ ЛЕЙШМАНИОЗА

**Разиков Ш.Ш.<sup>1</sup>, Холбегов М.Ё.<sup>1</sup>, Парвинаи З.<sup>1</sup>, Пирова Ш.<sup>2</sup>.**

Кафедра медицинской биологии с основами генетики (заведующий кафедрой д.б.н., доцент Холбегов М.Ё) ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».

Лейшманиоз относится к группе трансмиссивных инфекций, переносчиками которых являются комары родов *Phlebotomus* и *Lutzomyia*. Беременные женщины заражаются при сосании крови больных людей и животных. Амastiгоны в кишечнике комаров становятся промастиготами, которые через 6-8 дней начинают делиться и накапливаться в горлышки. При укусе человека или животного промастигоны травмируются и попадают в клетки кожи или внутренние органы в зависимости от типа лейшманиоза. Фагоцитоз играет значительную роль в распространении лейшманиоза. Попадая в клетки млекопитающих, промастигоны становятся амastiгонаами.

Эпидемиологические исследования пока-

зывают, что в странах, где политическая и военная обстановка нестабильна, отсутствие контроля над населением из-за отсутствия мер профилактики и борьбы с передачей лейкемии приводит к распространению этих заболеваний в соседние страны. Например, Исламская Республика Афганистан, где уже много лет бушует политический конфликт, а распространение кожного лейшманиоза должным образом не документировано. Республика Таджикистан, граничащая с Афганистаном, не в полной мере проверяет состояние здоровья граждан на таможенных постах, что может привести к распространению заболевания.

**Ключевые слова:** Лейшмания, биология, цикл развития, экология, распространение.

## STUDYING THE BIOLOGY AND ECOLOGY OF LEISHMANIASIS

**Razikov Sh. Sh.,<sup>1</sup> ; Kholbegov M.Yo.,<sup>1</sup> ; Parvinai Z.,<sup>1</sup>; Pirova Sh.,<sup>2</sup> .**

Department of medical biology with basics the of genetics (head of the department of d.b.s., associate professor Holbegov M.Yo) of SIE"ATSMU ".

Leishmaniasis belongs to the group of vector-borne infections, which are carried by mosquitoes of the genera *Phlebotomus* and *Lutzomyia*. Pregnant women become infected by sucking the blood of sick people and animals. Amastigotes in the intestines of mosquitoes become promastigotes, which after 6-8 days begin to divide and accumulate in the larynx. When bitten by a person or animal, promastigotes are injured and enter the skin cells or internal organs, depending on the type of leishmaniasis. Phagocytosis plays a significant role in the spread of leishmaniasis. Once in mammalian cells, promastigotes become amastigotes.

Epidemiological studies show that in

countries where the political and military situation is unstable, the lack of control over the population due to the lack of measures to prevent and control the transmission of leukemia leads to the spread of these diseases to neighboring countries. For example, the Islamic Republic of Afghanistan, where political conflict has been raging for many years, and the spread of cutaneous leishmaniasis has not been properly documented. The Republic of Tajikistan, bordering Afghanistan, does not fully check the health status of citizens at customs posts, which can lead to the spread of the disease.

**Key words:** Leishmania, biology, development cycle, ecology, distribution.



**Разиков Шомаҳмад Шерович** – профессори кафедраи биологии тиббӣ бо асосҳои генетика; Тел. (+992) 935-07-99-28.

**Разиков Шомаҳмад Шерович** – профессори кафедры медицинской биологии с основами генетики. Тел. (+992) 935-07-99-28.

**Razikov Shanomad Sherovich** - Professor of the Department of Medical Biology with the basics of genetics. Tel. (+992) 935-07-99-28.

**Холбегов Мирзоҳамдам Ёрбегович** – мудири кафедраи биологии тиббӣ бо асосҳои генетика; Тел. (+992) 934-26-81-10

**Холбегов Мирзоҳамдам Ёрбегович** – заведующий кафедрой медицинской биологии с основами генетики. Тел. (+992) 934-26-81-10

**Kholbegov Mirzokhamdam Yorbegovich** - Head of the Department of Medical Biology with the basics of genetics. Tel. (+992) 934-26-81-10

**Парвинаи Зикриё** – унвончӯи кафедраи биологии тиббӣ бо асосҳои генетика. Тел (+992) 907-44-64-44.

**Parvinai Zikrye** - applicant of the department of medical biology with the basics of genetics. Tel. (+992) 907-44-64-44.

**Пирова Шаҳодат Кувватовна** – унвончӯи кафедраи биологии тиббӣ бо асосҳои генетика; Тел (+992) 888-80-14-43.

**Pirova Shahodat Kuvvatovna** – applicant of the department of medical biology with the basics of genetics. Tel (+992) 888-80-14-43.

**Pirova Shahodat Kuvvatovna** - The applicant of the department of medical biology with the basics of genetics. Tel (+992) 888-80-14-43.

## СИСТЕМАИ ТАКМИЛДИХИИ ОМӯЗИШИ БЕФОСИЛАВИИ ДОНИШҶӯЁН ДАР КАФЕДРАҲОИ ҶАРРОҲӢ

**Сайдалиев Ш.Ш., Назаров Ш.Қ., Назаров Ҳ.Ш., Ҳалимов Ҷ.С., Аюбов Ҷ.Қ.**

Кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 ба номи академик Курбонов К.М.,

МДО «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

**Муқаддима.** Тайи солҳои охир дар самти тибби мусоир майлнамоӣ ба раванди нави инкишофдиҳии зеҳни клиникии донишҷӯён дар муассисаҳои омӯзишии тиббӣ ба мушоҳида мерасад. Ин ҳолат ба баланд бардоштани сатҳи мутахассисии донишҷӯёни тиббӣ, алалхусус дар кафедраҳои клиникии донишгоҳ мусоидат менамояд. Кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 ба номи академик Курбонов К.М. дар базаи клиникии ёрии таъчилии тиббии ҷарроҳии пойтахти кишвар ҷойгир мебошад, ки базаи мазкур “локомотив”-и самти расонидани кумаки таъчилии тиббӣ дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад ва он барои баланд бардоштани сатҳи мутахассисии донишҷӯён бешак таъсири назаррас мерасонад.

Зимни баҳодиҳӣ ба ҷараёнҳои гуногуни патологӣ мебояд на танҳо ба тағйиротҳои

мавзей, балки ба тағйироти умумии организми бемор аҳамият дод [1,2,5]. Дар ҳама кафедраҳои клиникӣ, алалхусус дар самти ҷарроҳия, ба ҳар як ҳолати клиникӣ ба таври маҳсус баҳогузорӣ анҷом мейбад, ки иназ бешубҳа муҳим будани раванди системавии омӯзонидани донишҷӯён шаҳодат медиҳад [3,4].

Мақсади мақолаи пешниҳодгардида омӯзиши усулҳои дарсомӯзии бефосилавии донишҷӯён дар кафедраҳои ҷарроҳии донишгоҳ мебошад.

**Мавод ва усулҳо:** бо назардошти хусусиятҳои базаи клиникии кафедра бо мақсади ташхисгузорӣ ва табобати дурусту сариваҷтии беморон мо бо мутахассисони соҳаҳои гуногун якҷоя кор мебарем. Бештар инҳо духтурони узвҳои даруна, гинекологҳо ва

анестезиологу эхёгарон мебошанд. Донишчүён шурув аз лаҳзаи қабули беморон ва ташхисгузории беморй дар раванд фаъолона иштирок менамоянд, ки ин барои тачрибаомӯзии онҳо ва баланд бардоштани савияи донишашон омили муҳим арзёбӣ мегардад. Онҳо дар раванди омӯзиши дарсҳо ба нигоҳбини беморон машғул мегарданд, ки дар ин асно ба чамъ намудани собиқаи беморй, баҳодиҳӣ ба алomatҳои сарирӣ ва ҳолати умумии бемор, натиҷагирӣ аз хulosai таҳлилҳои озмоишиӣ ва ташхисҳои дастгоҳӣ машғул мешаванд.

**Натиҷаҳо.** Мураккабии ҷараёнҳои патологияҳои ҷарроҳии узвҳои ковокии батн ба он асос мегардад, ки зимни ташхисгузорӣ ва табобати беморон аз дастгоҳҳои муосири ташхисию табобатӣ – видеолапароскопия васеъ истифода намоянд. Бе шубҳа истифоданамоии чунин дастгоҳи боэътиимида тиббӣ, ки дар клиника ба таври васеъ мавриди истифода қарор дорад, кормандони ин базаи клиникӣ дорои таҷрибаи лозимаи истифодабарии он мебошад, барои саривақт гузоштани ташхиси беморй ва иҷро намудани амалиёти ҷарроҳии лозима ба таври миниинвазивӣ кӯмак мерасонад. Яке аз бартариҳои муҳими ин усул дар он аст, ки зимни ташхисгузории беморй дар ҳолатҳои лозима метавон дарҳол амалиётро ба усули табобатӣ-ҷарроҳӣ табдил намуд. Чунин таҷрибаи фардигардида имконият медиҳад, ки ҳамки ҳарочотҳои бемори кам гардида вак-

ти бистарикуни онҳо низ кутоҳ шуда кобилияти баркароркуни тезтарақ гардаду нишондоди сифати хаётии беморон беҳтар шавад. Гардиши ҳаррӯзай мудири кафедра ва шахсони масъули клиника оид ба корҳои табобатӣ, мувофиқатнамоии хulosai табобони беморхона ва кормандони кафедраю мутахассисони лозимаи таклифшуда оиди табобати беморон боис гардид, ки микдори аворизи байдичарроҳӣ ва фавти беморон ба таври назаррас кам карда шавад. Якҷоя бо дуҳтурони таҷрибадор (ассистентон, дотсентон ва профессорон) донишчӯён, интернҳо, ординаторони клиникӣ, аспирантон ва докторантони Phd низ дар ҷараёни ташхисгузорию табобати беморон фаъолона иштирок менамоянд. Ин ҳолат бе шубҳа барои беҳтар намудани ҷараёни такмилдии зехнияти клиникии ин табақаи омӯзиши бефосилавӣ заминай мусоидро фароҳам овард.

**Хулоса.** Натиҷаи ба дастовардаи ташхисгузорию табобати беморон дар кафедра, ки пайваста дар якҷоягӣ бо гурӯҳҳои дарсгиранда (донишчӯён, интернҳо, ординаторони клиникӣ, аспирантон ва докторантони Phd) ба роҳ монда шудааст, қобили қабул буда, барои баланд бардоштани сифати дарсазҳуднамоии шогирдон ва беҳтарнамоии сатҳи қасбияти онҳо мусоидат менамояд. Истифодаи васеи чунин намуди дарсгузаронӣ дар тамоми кафедраҳои клиникӣ дар замони муосир мувофиқи мақсад мебошад.

### Адабиёт

1. Дмитриев Н. А. Непрерывное образование как основа формирования региональной системы непрерывного профессионального образования // Известия Тульского гос. ун--та. Гуманитарные науки. 2010. № 2. С. 467-473.
2. Жилина А. И. Модель управления непрерывным педагогическим образованием в современных условиях развития образования в России // Специфика педагогического образования в регионах России. 2012. № 1. С. 74-78.
3. Куценко И. И., Семенов Ф. В. Проблемы формирования у студентов медицинских вузов практических умений и навыков и некоторые пути их решения // Соврем. проблемы науки и образования. 2009. № 4, Прил. № 1. С. 12-14.
4. Кенежбеков Б. Т. Методологические подходы к исследованию развития профессиональной компетентности специалиста // Профессиональное образование. 2004. № 5. С. 177-182.
5. Нагузе С. К., Гайворонская Т. В. Современные технологии для формирования базисных профессиональных компетенций у студентов Кубанского государственного медицинского университета // Медицинское образование и вузовская наука. 2012. № 2.

## СИСТЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НЕДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ХИРУРГИИ

Сайдалиев Ш.Ш., Назаров Ш.К., Назаров Ҳ.Ш., Халимов Ч.С., Аюбов Дж.К.

Результаты диагностики и лечения больных в отделении, которое проводится непрерывно совместно с группами обучающихся (студенты, интерны, клинические ординаторы, аспиранты и докторанты), являются приемлемыми и способству-

ют улучшению качества самоподготовки студентов и повышению их профессионального уровня. Широкое использование этого типа обучения на всех клинических кафедрах в наше время является целесообразным.

### THE SYSTEM OF IMPROVING NON-DISTANCE LEARNING OF STUDENTS AT THE DEPARTMENT OF SURGERY

SAIDALIEV S. SH., Nazarov Sh. K., Nazarov Kh.Sh., Khalimov Dz. S., Ayubov J. K.

The results of the diagnosis and treatment of patients in the department, which is carried out continuously together with groups of students (students, interns, clinical residents, graduate students and Ph.D. students), are acceptable and

contribute to the improvement of the quality of self-study of students and improvement of their professional level. it seems The widespread use of this type of teaching in all clinical departments in modern times is appropriate.

**Сайдалиев Ширинжон Шарифович- н.и.т., доценты кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 ба номи академик Қурбонов К.М., МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино». Тел.+992 918673601. E-mail: [Aka.74@mail.ru](mailto:Aka.74@mail.ru)**

**Назаров Шоҳин Қувватовиҷ- д.и.т., профессор, мудири кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 ба номи академик Қурбонов К.М., МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино». Тел.+992 935882636.**

**Назаров Ҳилолиддин Шарофовиҷ- н.и.т., доценты кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 ба номи академик Қурбонов К.М., МДО «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино». Тел.+992 900 500 303.**

**Халимов Ҷумахон Саидовиҷ- н.и.т., ассистенты кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 ба номи академик Қурбонов К.М., МДО «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино». Тел.+992 935407517.**

**Аюбов Ҷамшид Қосимовиҷ-докторант Phd кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 ба номи академик Қурбонов К.М., МДО «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино». Тел.+992 505003194.**

**Сайдалиев Ширинджон Шарифовиҷ, к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней №1 имени академика К.Курбанова, ГОУ«ТГМУ имени Абу Али Ибн Сино». Тел.: +992 918673601. E-mail: [Aka.74@mail.ru](mailto:Aka.74@mail.ru)**

**Назаров Шоҳин Қувватовиҷ –д.м. н., профессор кафедры хирургических болезней №1 имени академика К.Курбанова, ГОУ«ТГМУ имени Абу Али Ибн Сино». Тел.+992 935882636.**

**Назаров Ҳилолиддин Шарофовиҷ - к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней №1 имени академика К.Курбанова, ГОУ «ТГМУ имени Абу Али Ибн Сино». Тел.+992 900 500 303.**

**Халимов Джумахон Саидовиҷ – к.м.н., ассистент кафедры хирургических болезней №1 имени академика К.Курбанова, ГОУ«ТГМУ имени Абу Али Ибн Сино». Тел.+992 935407517.**

**Аюбов Ҷамшид Қосимовиҷ - докторант Phd кафедры хирургических болезней №1 имени академика К.Курбанова, ГОУ «ТГМУ имени Абу Али Ибн Сино». Тел.+992 505003194.**

**Saidaliev Shirinjon Sharifovich - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Surgical Diseases No. 1 named after Academician K. Kurbanov, State Educational Institution “TSMU named after Abu Ali Ibn Sino”. Phone: +992 918673601. E-mail: [Aka.74@mail.ru](mailto:Aka.74@mail.ru)**

**Nazarov Shokhin Kuvvatovich** - d.m. n., Professor of the Department of Surgical Diseases No. 1 named after Academician K. Kurbanov, State Educational Institution "TSMU named after Abu Ali Ibn Sino". Tel. +992 935882636

**Nazarov Hiloliddin Sharofovich** - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Surgical Diseases No. 1 named after academician K. Kurbanov, State Educational Institution "TSMU named after Abu Ali Ibn Sino". Tel. +992 900 500 303.

**Khalimov Dzhumakhon Saidovich** - Candidate of Medical Sciences, Assistant of the Department of Surgical Diseases No. 1 named after Academician K. Kurbanov, State Educational Institution "TSMU named after Abu Ali Ibn Sino". Phone +992 935407517.

**Ayubov Jamshed Kosimovich** - PhD student of the Department of Surgical Diseases No. 1 named after academician K. Kurbanov, State Educational Institution "TSMU named after Abu Ali Ibn Sino". Phone +992 505003194.

## ҲИМОЯИ ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ ДАР РАВАНДИ ҶАҲОНИШАВӢ

Салимов А., Шарипов А.

Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур

**Муҳиммият.** Дар замони муосир бо пешрафти воситаҳои иттилоотӣ таъсиррасонҳои фарҳангӣ ба назар мерасанд, ки онро экспансияи фарҳангӣ унвон менамоянд, басуръат дар ҳоли афзоиш қарор дорад. Дар шароити глобаликунойӣ тасхiri хоку марзҳои дигар тавассути фарҳанг сурат мегирад, ки ин шакли ғасбнамоии ҷадид мебошад. Давлатҳои алоҳида дар сиёсати ҳориҷи худ ҳамеша ба бахши экспансияи фарҳангӣ бисёр такя намуда, тавассути воситаҳои муҳталиф, аз ҷумла илм, системаи таълим, санъати кино онро дар амал татбиқ менамоянд. Тавассути ин амал дар густариши забон ва фарҳангии милли мусоидат менамоянд. Фарҳангии милли маҳсули кории доимии андешаи ҷандин насли мардум аст, ки дар тӯли асрҳо фароҳам омадааст. Фикру ҳисси равшанфирони ҳақиқӣ ҷавҳари фарҳангии миллиро дар худ дорад.

Равандҳои ҷаҳонишавӣ ва рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ сарҳади фарҳангии давлатҳои миллиро аз байн бурда истодааст. Дар ин раванд аксари фарҳангҳои милли зери таъсири фарҳангӣ бегона қарор гирифтаанд, аз лиҳози сиёсии иҷтимоӣ барои таҳқими суботи сиёсӣ ва пояҳои давлатдории милли мушкиниҳои нав ба нав эҷод намуда истодаанд. Дар чунин шароит ҷиҳати ҳифзи симои фарҳангии ҷомеа коркарди механизмҳои

сиёсати фарҳангӣ ва ба таври самаранок дар амал татбиқ намудани он хеле муҳим мебошад.

Дар шароити ҷаҳонишавӣ аз таҳочумҳои фарҳангӣ танҳо фарҳангҳое ҳастии худашонро ҳифз менамоянд, ки сиёсати фарҳангии фаъол дар дохил ва ҳориҷи қишвар дошта бошанд. Агар воқеан, фарҳанг ҳориҷ аз қишвар рушд дода нашавад, барои он маҳдудҳои худудӣ қоил шавем, умри он қӯтоҳ мегардад. Ба ҳамин мазмун андешае роиҷ аст, ки агар давлат васеъ нашавад, он маҳв мешавад. Баъдан дар шароити муосир тасхiri хокҳо нисбат ба тасхiri мағзҳо камаҳамият гардидааст. Сиёсати фарҳангӣ ва экспансияи фарҳангӣ маҳз баҳри тасхiri марзҳо дар сиёсати ҳориҷӣ равона шудааст.

Бояд зикр кард, ки сиёсати фарҳангӣ ҳамчун воситаи ҳимояи фарҳангии милли аз замонҳои қадим вуҷуд дошт. Аммо, ташаккули меъерҳои асосии идоракуни равандҳои фарҳангии ҷомеа танҳо дар нимаи дуюми асри XX ва ибтидои асри XXI дар аксари қишварҳои Аврупо ба вуҷуд омад. Инчунин, дар тӯли даҳсолаи охир, тавре ки мо дар таҷрибаи Иттиҳоди Аврупо мушоҳида мекунем, тамоюли тақвияти нақши фарҳанг дар муносабатҳои ҳориҷии давлатҳо, инчунин созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ ташаккул ёфтааст. Минбаъд дар қишварҳои мазкур сиёсати фарҳангӣ як навъ таконди-

ҳандай рушд ва таҳқими фарҳанг бо кишварҳои дигар истифода бурда мешавад. Ҳатто дар шароити муосир фарҳанг ва сиёсати фарҳангиро яке аз воситаҳои асосии ташаккулдихии неруи нарм ва беҳтару хубтар намудани имиҷи давлат муаррифӣ месозанд.

Дар натиҷа муайян намудани истилоҳи “фарҳанг” ва баррасии ҳимояи фарҳанги миллӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ ҳамчун зарур мебошад. Бояд қайд кард, ки дар байни муҳаққиқон то ҳол дар мавриди он ки мағҳуми “фарҳанг” ва дар натиҷа ҳосилаи он “сиёсати фарҳангӣ” чист андеша ва таърифи ягона вучуд надорад [10. С. 381]. Истилоҳи “фарҳанг” ҳатто дар заминай фаҳмиши ҳуд маъноҳои гуногун дорад. Чунин мағҳумҳо аз қабили “муҳити фарҳангӣ”, “фаҳзи фарҳангӣ” ва ғайра пайдо мешаванд, ки маънои як қатор шароити ҳоси мавҷудият, ташаккул ва фаъолияти шаҳсиятҳо ва гурӯҳҳои иҷтимоиро доранд [4. С.10]. Ҳамзамон қайд карда мешавад, ки муҳити фарҳангӣ торафт мағозаҳои китобфурӯшӣ, клубҳои шабона, марказҳои савдо ва боғҳои фарҳангӣ-фароғатӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва дастгоҳҳои мобилиро иваз мекунад.

Агар дар бораи таҷрибаи муосири илмӣ пеш аз ҳама аврупой ва амрикӣ сухан ронем, пас илова бар маъноҳои асосии қаблан номбаршудаи истилоҳи «фарҳанг» боз ҷандандешаи дигарро илова кардан лозим аст:

1) фарҳанг дар заминай татбиқи сиёсати корпоративӣ ва нақши он дар баланд бардоштани арзиши дороҳои ширкат;

2) фарҳанг дар заминай фаъолияти ҷамъият, ки истеъмоли неъматҳои моддӣ ҳамчун арзиши асосии бартаридошта амал мекунад;

3) фарҳанг дар заминай амният, ки хеле васеъ дарк мешавад ба монанди ҷамъиятӣ, шаҳсӣ, гигиенӣ, экологӣ, саноатӣ, молиявӣ ва ғ;

4) фарҳанг дар заминай масъалаҳои муҳочирият [3. С.184].

Ҷомеа, фарҳанг ва шаҳсият минбаъд рушд мекунад ва ин роҳ ҳамон қадар мушкилтар мешуд ва доираи фарқиятҳои гурӯҳӣ ва инфириодии он васеътар мешавад. Аз ин рӯ нуқтаи назар андешаи М.С. Каган чунин

аст, ки “таърихи фарҳанги ҷаҳонӣ бояд на ба тариқи диалектика-материалистӣ, на аз ҷиҳати меҳаника-материалистӣ, на аз синергетика-материалистӣ ва на аз ҷиҳати вулгарӣ-материалистӣ баррасӣ карда шавад [5. С. 93].

Фарҳанг таъсири омилҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ ва дигарҳоро таҷриба карда, тибқи қонунҳои ҳуд рушд карда, дар навбати ҳуд ба вазъи ҷомеа ва фаъолияти зерсистемаи он таъсири назаррас мерасонад. Бидуни доностани ин қонунҳо, мушкилоти устуворӣ ва динамикаи муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар ҷомеаро ҳал кардан мумкин нест. Маҳз фарҳанг метавонад, ки заминай гуманистӣ ва баландшавии маънавии шаҳсро таҳқим бахшад.

Нақши фарҳанг ҳанӯз дар сиёсати фарҳангии давлат ва эътирофи фарҳанг ҳамчун яке аз соҳаҳои муҳимтарин ва афзалиятно-ки ҳаёти ҷомеа инъикос нашудааст. Ба андешаи А.И. Арнолдов, ҷомеаи муосир дарк намекунад, ки ба роҳи ҳатарноки сарфи назар кардани қонуни умумиҷаҳонии афзалияти фарҳанг дар рушди иҷтимоӣ гузаштааст. Муаллиф мавқеи илмиро оид ба ин қонуни иҷтимоӣ-фарҳангӣ ба миён гузаштааст. Ин маънои онро дорад, ки фарҳанг суботкорона ва устуворона ба маркази ҳаёти ҷамъиятӣ ҳаракат мекунад, ки дар фаъолият ва системаи ҳусусиятҳои инсонӣ аввалиндарча ба ҳисоб меравад [1. С.18-19].

Бояд қайд кард, ки раванди ҷаҳонишавӣ дар шароити муосир ба фарҳангҳои миллӣ таъсири ҳудро мерасонад. Аз ин рӯ, зарурияти баланд бардоштани сатҳи рушди фарҳангии одамонро ба таври объективӣ тақозо мекунад. Сиёсати фарҳангии бошуурона, мақсаднок ва аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснок бояд яке аз равандҳои ҳалқунанда дар шароити Тоҷикистон бошад. Ғайр аз ин, бояд барои раванди танзимкунандаи рушди фарҳанг ва қобилиятҳои инсон асоснокнамоии оқилона дошта бошад, зеро он бояд маҳз ба манфиати шаҳс ва тамоми ҷомеа амалӣ карда шавад.

Дар даҳсолаи охири асри XX мамлакати мо ба давраи тағироти кулӣ ҳамроҳ шуд, ки бо бӯхрони амиқи фарҳанг ҳамроҳӣ ме-

кард. Роҳнамои ҷаҳонбинии идеологиие, ки ҷомеаи Шӯравӣ аз он фарҳанги мекард, норавшан гашт. Механизмҳои маъмулии иҷтимоӣ ҳангоми барҳам додани институтҳои кӯҳна, ки ба талаботи иқтисоди бозорӣ ҷавобӣ нестанд, ҳароб карда шуданд. Дар зери таъсири ғояҳои демократӣ дар шуури ҷамъияти, дарки зарурати гуногуни фарҳангҳо ва ҳамбастагии фарҳангӣ, имконияти алтернативии равандҳои баробари фарҳангӣ мустаҳкам карда шуд.

Барои ҷомеа аён мегардад, ки фарҳанг ба тарики муайян самти равандҳои иҷтимоиро танзим мекунад. Раванди тағиротҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии Тоҷикистонро мушоҳида карда, аз соҳаи иқтисод ба соҳаи фарҳанг гузаштани тамоюли муноқишаҳои иҷтимоӣ ба назар мерасад. Татбиқи ислоҳоти иҷтимоӣ ҳамеша талошҳои ҷиддии ташкилиро пешбинӣ мекунад. Пас барои фарҳанг тағироти иҷтимоӣ ҳамчун заминае ба ҳисоб мераванд, ки рушди онро ҳавасманд менамояд. Аз ин рӯ, тағирии манфиатҳои ҷомеа дар давраи ноустуворӣ ба фарҳанг комилан табиӣ аст.

Раванди ҷаҳонишавӣ тарзи сифати зиндагӣ, дурнамои мавҷудият дар оянда, имкони гирифтани маълумот, омӯхтани забон ва фарҳанг, дар ниҳоят ҳудшиносӣ, ҳудоғоҳӣ ва ҳатто ҳуввияти миллиро аз байн мебарад, ки ин ба таҷдиди ҷомеа таъсири амиқ расонда, иҳтилоғи ҷиддии фарҳангӣ ва иҷтимоиро ба вучуд меоварад. Он маҳсусан дар муносибатҳои байни одамон ва байни онҳое, ки решаш дар фарҳанги кӯҳна доранд ва онҳое, ки муносибати навро ба тағиротҳои дар ҷомеа баамаломада ташаккул додаанд, равшан зоҳир менамояд. Ҳуди фарҳанг қудрати рӯҳониест, ки ба баланд бардоштани шаъну шарафи зиндагӣ нигаронида шудааст. Зоро он барои баланд бардоштани сатҳи маънавӣ барои шаҳс замана фароҳам меорад ва бо қӯмаки дониш, анъана, идеал, арзишҳо рамзи амалҳоро ба вучуд меорад, муносибатҳои байни одамонро намуна месозад, муносибатҳои иҷтимоӣ ва фалсафӣ, самтҳои арзиш ва услуби тафаккурро муайян мекунад.

Вазифаҳои ҳокимиюти давлатӣ муҳофиза-

зати фарҳангӣ миллӣ ва эҳёи он дар давлати милли мебошад. Аз ин рӯ фарҳанг бидуни қудрат наметавонад амал кунад. Ҳокимиюти давлатӣ, ки суботро таъмин мекунад, хуручи инқилобиро пешгирӣ мекунад ва бо ин амал барои рушди фарҳанг шароит фароҳам меорад. Дар асл, зиндагӣ ҳеч гоҳ ба ягон ҷаҳорҷӯба намерасид ва наметавонад расад. Ба андешаи Ю.М. Лотман “Манзараи воқеӣ хеле мураккабтар аст, тасодуфии тақдирҳои фардии инсон, гирдobi рӯйдодҳои таърихии сатҳи гуногун олами фарҳангро бо барҳӯрдҳои ғайри қобили пешбинӣ пур мекунанд”[6. С.73].

Дар тӯли даҳсолаҳо, моделҳои сатҳи гуногуни ташаккули фарҳанг таҳия карда шуданд, ки гум шудани анъанаҳои аслии фарҳангиро пешакӣ муайян кардааст. Дар ташаккули сиёсати давлатӣ дар соҳаи фарҳанг маҳз принципҳои ахлоқӣ аз қадимулайём дар заминайи фаъолияти эҷодӣ ва гуманистӣ ба роҳ монда шудаанд. Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки сиёсати фарҳангӣ дар ҷомеаҳои пасошӯравӣ ба тағсирҳои утилитарии фарҳанг асос ёфтааст, ки аз фаҳмиши фарҳангии ин падида ба қуллӣ фарқ мекунанд. Якум, тағсирҳои утилитарии фарҳанг, дар муқоиса бо тағсирҳои илмӣ, ба ҳалли масъалаҳои амалий нигаронида шудаанд. Дуввум, онҳо ба истилоҳ, барномаҳои меъёрие мебошанд, ки фаъолияти амалиро ба арзишҳои идеологӣ ва ғайра равона мекунанд. Сеюм, чунин нақшаҳои меъёри тоҳол амалан бо назарияи илмии фарҳанг алоқаманд нестанд ва ба ғояҳои оддӣ ва таҷрибайи эмпирикӣ ва бесамараи идоракунӣ дар соҳаи фарҳанг асос ёфтаанд [11. С. 40-41].

Дар ҳаракати фарҳангӣ ҳамеша пастиву баландиҳои имконпазир, барҳӯрдҳо аксар вақт хеле ҷиддӣ ҳастанд. Бисёр сабабҳо ва решашои ноустуворӣ, бесарусомонӣ, номушаккилий дар муносибатҳои иҷтимоӣ дар номуайяни вазъи фарҳангии муосир пинҳон карда шудаанд ва оқибатҳои фочиабори рушди яктарафаи соҳаҳои муайяни маънавӣ ва тамоми ҷомеа мебошанд. Равандҳои фарҳангӣ, на камтар аз равандҳои илмӣ, арзишҳои нав ба вучуд меоранд ва он ҷизҳоеро, ки қаблан ба онҳо талабот надоштанд, ба

амал меоранд. Воқеяйтҳои иҷтимоӣ тағир мёбанд, тағсирҳои нави фарҳангӣ, парокандагии шаклҳои кӯҳнаи зиндагӣ ва пайдоиши ангезаҳои навин ва гайра.

Ташаккули арзишҳои маънавии инсон дар марҳилаҳои гуногун, дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти онҳо сурат мегирад. Аз ин рӯ, сиёсати фарҳангиро бо риояи муттасилӣ, бо дарназардошти он мусбатҳое, ки дар рушди маънавии инсон ба даст омадаанд, муҳим аст. Инчунин донистан лозим аст, ки қадом арзишҳои фарҳангӣ рушд ё зуҳури онҳоро нағирифтаанд ва аз ин рӯ, чӣ бояд дар асоси манғиатҳои ҷомеа ташаккул ёбад. Азҳудкунии арзишҳои фарҳангӣ дорои ҳусусияти гуногунҷабҳа, номуайян ва бисёрсатҳӣ мебошад. Аз ин рӯ, ташаккули онҳо дар ҷараёни сиёсати фарҳангӣ бояд интихобан ва ҳамзамон ҳамаҷониба, бо назардошти ҳусусиятҳои дарки шахс дар бораи арзишҳои маънавӣ, муносибат карда шавад.

Бояд қайд кард, ки консепсияи сиёсати фарҳангӣ бояд ба қонунҳои объективии рушди фарҳанг асос ёбад. Рафъи ин бӯҳрон бидуни таҳияи поҳои муттаҳид ва муттасили концептуалии сиёсати мусоири фарҳангӣ ва фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ ғайриимкон менамояд. Агар дар бораи таъмоюлҳои манғӣ сухан ронем, пас инҳо бояд нишон дода шаванд:

- паҳншавии фарҳанги бегона;
- пайдоиши эҳтимолияти барҳӯрди арзишҳо байни фарҳанг;
- гум кардани ғояи ягонаи миллӣ ва арзишҳои анъанавӣ;
- набудани ҳамкории байниидоравӣ байни субъектҳои асосии татбиқи сиёсати фарҳангӣ;
- мураккабии ташкили сиёсати фарҳангии минтақавӣ ва ғ[8. С. 84].

Аз ин лиҳоз моро зарур аст, ки ҳадафҳои сиёсати фарҳангиро дар заминаи васеътари иҷтимоию фарҳангӣ муайян карда ва диққати аввалиндараҷаро ба ин ҳолатҳо диҳем:

Якум, дар бораи робитаи фарҳанг бо рушди ҷаҳонӣ. Фарҳанг на танҳо соҳа, балки ҷаҳон мухим ва ҷенаки равандҳои рушд мебошад.

Дуюм, ҷустуҷӯи арзишҳо ва дар давраи таконҳои амиқ, ки ба ҳаёти иқтисодӣ ва худи ҷомеа таъсири дарозмуддат доранд. Вазифаи сиёсати фарҳангӣ ташкили мубоҳиса ва мусоидат ба ҳамҷоякунии ғайримусаллаҳи ғояҳо мебошад.

Сеюм, ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки дар он ҳуқуқҳои фардӣ ва ташаббусҳои гуногун рушд мекунанд.

Дарки мусоири вазъи фарҳанг бо гуногунрангӣ ва рақобати ошкорои самтҳои гуногуни рушди он тавсиф карда мешавад. Дар ин вазъ амалҳои бисёр системаҳои идоравии фарҳанг маънои комилан дигар пайдо мекунанд. Онҳо субъектҳои мустақили сиёсати фарҳангӣ мешаванд. Аз ин рӯ, яке аз монеаҳои асосии роҳандозии сиёсати муассисири фарҳангӣ оғоҳии нокифояи аксарияти намояндагони созмонҳои эҷодӣ, ҷамъиятий ва идоравӣ дар соҳаи фарҳанг аз вазифаҳо ва имкониятҳои худ дар шароити мусоир ва надоштани иттилооти илмии онҳо дар ин соҳа мебошад.

Яке аз ҳадафҳои асосии “сиёсати фарҳангӣ” -и марҳилаи мусоир, ба андешаи мо, ин тағир додани ғояҳо дар бораи ҳадафҳо ва вазифаҳои он, ки дар ҷомеаи мо мукаррар карда шуда, ба мундариҷаи нав мутобиқ кардани он мебошад. Ҳусусияти гузариш дар он аст, ки барои фаъолияти модели қӯҳнаи “сиёсати фарҳангӣ” шароит вучуд надорад ва барои “сиёсати фарҳангӣ” -и нав ҷунин шароит ҳанӯз пухта нашудааст ва танҳо модели нав ташаккул мёбад. Гузашта аз ин, тағиротҳо дар ҳудуди як намуди фарҳанг ба равандҳои шабехи тамоми дигар намудҳои фарҳанг таъсири объективӣ мерасонанд. Масалан, дар таҳияи консепсияи модернизм дар охири ибтидои асри XX ва таъсиси постмодернизм дар асри XX нишондиҳанда аст. Имрӯз, тавре ки маълум аст, постмодернизм бо сомти плюралистӣ ҳуд ба тамоми соҳаҳои фарҳанг: иқтисодӣ, сиёсӣ, бадеӣ, илмӣ, фалсафӣ, динӣ ва гайра ворид шудааст.

Дар мавриди ҷаҳонишавӣ бошад, дар ин ҷо, пеш аз ҳама, ҷаҳони фарҳанг пешниҳод карда мешавад. Ягона савол ин аст, ки ин муттаҳидшавӣ дар асоси қадоми фарҳанг сурат мегирад: гарбӣ, шарқӣ, ам-

рикой, славянй ва гайра. Ин мафхумҳои ҷаҳонишавӣ дар адабиёти илмӣ ҷой гирифтаанд. Он дар ибтидо бо номи “ғарбсозӣ” ишора шуда буд, яъне ҷорӣ ва паҳн карданни фарҳанги Ғарб дар тамоми кишварҳои ҷаҳон. Эҷоди Иттиҳоди Аврупо ин равандро пеҷидатар кард, зеро фарҳанги Амрико даъвоҳои худро дар бораи бунёди на танҳо Ғарб, балки тамоми ҷаҳон эълон дошт. Ҷаҳонишавӣ имрӯз ҳамчун амрикӣ шудан, ҳамчун ҷорӣ намудани арзишҳо, идеалҳо ва тарзи ҳаёти амрикӣ дар ҳама кишварҳо ба назар мерасад[7. С.37].

Бояд зикр кард, ки мавчи зидди ҷаҳонишавӣ пеш аз ҳама дар кишварҳои Аврупои Ғарбӣ ба вучуд омадааст. Маҳз ин кишварҳо пеш аз ҳама таъсири тарзи ҳаёти амрикоиро эҳсос карданд. Эътиrozҳо алайҳи амрикоисозӣ дар амал ва зидди ҷаҳонишавӣ дар назария кишварҳои Ғарбро фаро гирифтаанд. Ҷаҳонишавӣ ҳамчун раванд маъни беътиноӣ кардани ҳусусиятҳои фарҳангҳои миллӣ, вижагиҳои ташаккул ва рушди таърихии онҳоро дорад.

Дар чунин шароити зикршуда, тамоюлҳо ва равандҳои муҳталифи ҷаҳонишавӣ ба ҷомеаи ватанӣ таъсири ҷидди мерасонад. Дар заминаи он манзараи нав ва ҳолати сифатан нав шакл гирифтааст, зуҳуроти ҷадид бо унвони нигилизми (ҳечгароии) миллӣ ба вучуд омадааст, ки он шаҳодати нобудшавии арзишҳои фарҳангиро дорад. Аз ин хотир, рӯ овардан ба иқдоми миллӣ баҳри ҳифзи фарҳанги миллӣ зарур мебошад. Фарҳанги миллӣ дарбаргирандаи тамоми арзишҳои миллат аст [9. С. 137].

Дар сиёсати ҳориҷӣ тоҷикикунонӣ алтернативаи чиникунонӣ (китайизатсия), русикунӣ, англisism бояд бошад. Дар кишварҳои дигар зарур аст марказҳои фарҳангӣ-забонӣ, ки дар густариши фарҳанги миллӣ мусоидат менамоянд, таъсис дода шаванд, то умри давлати миллиро дароз намоем. Ҳамчунин, имиҷи забони давлатиро тавассути усулҳои нав баланд бардошта, роҳҳои ҷалби забономузонро эҷод намоем.

Шароити мавҷудаи ҳукмрони мусоир, ки дар он тамоюлҳо ва падидаҳое мисли экспансияи фарҳангӣ, империализми фарҳангӣ

арзи вучуд менамоянд, бо дарназардошти шароити мусоиди тарғиботӣ, фарҳангҳои локалиро (маҳаллиро) дар худ фурӯ бурдаанд. Ҳолати мазкур низ ба ҷомеаи ватанӣ даҳл дорад. Экспансияи фарҳангӣ ба фарҳангии миллӣ-тоҷикӣ таъсир расонидааст ва минбаъд таъсир мерасонад. Аз ин хотир, ҳифзи арзишҳои миллӣ дар шароити ҳукмронии экспансияи фарҳангӣ зарур аст. Аммо масъалаи асосӣ ва меҳварие, ки бисёриҳо дар муқобили он оқизӣ ва нотавонӣ зоҳир менамоянд, ин барҳӯрд бо равандҳо ва падидаҳои бегона дар зимни такя ба арзишҳои миллӣ мебошад. Аз ин нуқтаи назар, масъалаи хеле муҳим ва мушкил - ин роҳҳои мубориза бо ин гуна равандҳо ва падидаҳо дар зимни ҳифзи арзишҳои миллӣ маҳсуб мешавад. Оқизӣ ва нотавонии фарҳанги миллӣ дар муносибат бо фарҳанг ва арзишҳои беруниӣ, ки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳукмронӣ менамоянд, бараъло эҳсос мешавад. Роҳҳои ҳалли қазияи мазкур ҷиддӣ ба назар гирифта намешавад, чунки консерватор будан бо ҳифзи арзишҳои миллӣ далел аз қафомондагӣ буда, расидан ба сатҳи инкишофи баландро ба қавле кафолат намедиҳад. Ба ин хотир, пайвастан ба арзишҳои тамаддунҳои бегона далел аз муосир (модерн) буданро дошта, сабаби рушд эътироф мешавад.

Қайд намудан зарур аст, ки глобалистҳо пешниҳод менамоянд, ки агар фарҳанги Ғарбиро қабул намоед, давлатҳои миллӣ рушд мекунанд. Аммо фарҳангро, ки дар раванди таъриҳи миллатро ҳамроҳи намудааст, онро эҳҷӯ намоянд, рушд намекунанд. Ин андеша ба ҳама давлатҳои миллӣ таъсир расонидааст. Чунин сатҳи муносибат дар раванди ҷаҳонишавӣ нодуруст мебошад. Аммо чунин сатҳи муносибат дар ҷомеаи ватанӣ ҳукмронӣ менамояд, яъне ҳечгароии миллӣ мушоҳида мешавад. Бо дарки ҳуввияти милли, хотираи таъриҳӣ, шинохти иқтидори милли, арзишҳои фарҳангӣ ва тамоми арзишҳои моддӣ ва маънавии ҷомеа, баҳри нигоҳдорӣ ва бақои умумияти милли ва фарҳанги миллии он, дар шароити экспансияи фарҳангӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ ва зарурати бакорбари иқдоми милли - тоҷикикунонӣ амри зарурӣ аст.

Тоҷикикунонӣ ин падидай иқдоми миллӣ баҳри милликунонии фарҳанги миллӣ буда, як навъ муносибати «бозгашт ба асли худ» маҳсуб мешавад, ки дар радифи равандҳо ва падидаҳои бегона дар шакли глокализатсия (маҳалликунонӣ) бояд сурат гирад. Тоҷикикунонӣ иқдоми сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангии миллӣ-тоҷикӣ дар шароити глобализатсия муносибатҳо баҳри ҳифзи арзишҳои миллӣ, ҳамчун варианти алтернативӣ дар муносибат бо пайомадҳои глобализатсия мебошад. Тоҷикикунонӣ ин милликунонии муносибатҳо, падидаҳо ва фазои ватанимебошад, ки тавассути арзишҳои миллӣ, ки дар иқтидори миллӣ нуҳуфтааст, амалӣ мешавад. Ин равандест, ки алайҳи нигилизми миллӣ самт гирифтааст ва як навъ баргашт ба худ мебошад. Тариқи амалишаваии иқдоми миллӣ - «тоҷикикунонӣ» ин «тарҳи миллӣ» ба шумор меравад. Тарҳи миллӣ - ин амсилаи фарогирандай арзишҳои миллӣ, аз қабили арзишҳои моддӣ ва маънавии миллӣ-тоҷикист, ки дар он ҳар падида ва ҳодиса бо муқаддасот ва дидгоҳи миллӣ мувоғиға карда мешаванд.

Дар шароити ватаний дар сатҳҳои муҳталиф нигилизми миллӣ ба ҷашм мерасад. Ин албатта аз таъсири омилҳои муҳталифи экспансияи фарҳангӣ-забонӣ ба амал омадааст. Барои амали намудани ин ҳадаф зарур аст, то сиёсати давлатӣ дар баҳши забон бисёр муассир бошад ва ниҳодҳои марбут ба забон рисолати худро дар густариши забон хуб дарк намоянд. Нахуст забони тоҷикӣ ба сифати забони давлатӣ бояд забони илм ва таҳқиқоти илмӣ буда, талабот ба он ба стандарт табдил ёбад. Барои амалӣ намудани он ҳирфавиёnt содиқ ба арзишҳои миллӣ ҷалб карда шаванд. Дуюм, забони тамоми хизматрасониҳо, лавҳаҳо бояд ба забони миллӣ бошанд ва ё ҳадди ақал фигураи миллӣ бошанд. Ниҳодҳои марбут ба забон ва баргардону тарҷума намудани арзишҳои воридшуда, то фильму китоб қафо намонда, дар тоҷикномоӣ мусоидат намо-

янд. Албатта, сатҳи тарҷума ва баргардон бояд олӣ бошад, то дар забон нуқс ворид нанамоянд. Вақте ин амалкардҳо дар таҳти сиёсати забонӣ натиҷа медиҳад, забони давлатӣ умри тӯлонӣ касб мекунад.

Тоҷикикунонии баҳш ва соҳаҳои дигари ҳаёти миллӣ бо амалинамоии зинаи аввали иқдоми мазкур сурат мегиранд. Иқдоми мазкур бояд зина ба зина, мунтазам ва марҳалавӣ ба амал бароварда шавад. Иқдоми мазкур набояд барои муддати муайяни замоне нақшагирӣ карда шавад, балки бояд иқдоми ҳамешагии ҳаётӣ бошад.

Ҳамин тавр, бо амалинамоии иқдоми миллии мазкур шароите фароҳам мешавад, ки он фазои миллии инкишоф мебошад ва он барои ҳифзи Тоҷикистон ҳамчун давлати миллӣ хизмат менамояд.

Аз ин рӯ, моро зарур аст, ки сиёсати фарҳангӣ ва маҳсусан густариши фарҳанги миллиро дар дохил ва хориҷ аз ҷумлаи муҳимтарин манғиатҳои ҳаётии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб мешавад зарур аст, инро дарк намоем. Коҳиш ёфтани ва аз байн рафтани фарҳанги миллӣ дар дохил ва хориҷи кишвар ин таҳдид ба вучуди миллат маҳсуб мешавад. Ба ин хотир, бояд сиёсати фарҳангӣ дар дохил ва хориҷи кишвар дар густариши давлати миллӣ мусоидат намоянд.

Ҳамин тарик, яке аз вазифаҳои асосии давлати миллӣ ҳифзи асолати фарҳанги миллат аст. Ҷунин шароите бояд ба вучуд овард, ки унсурҳои омадаи фарҳанги имрӯзаи миллат ҳилоғи моҳияти аслии он набошад, ба он созгорӣ пайдо кунад, онро ҳароб насозад, балки такмил дихад. Сиёсати фарҳангии давлат пешрафти маънавии миллатро бо роҳи муайян медароварад, меросбарии таъриҳӣ ва рушди табиии онро таъмин менамояд. Ҳифзи фарҳангу забони миллӣ аз таҳочуми фарҳанги бегона дар раванди ҷаҳонишавӣ ба хотири ҳимояи манғиатҳои миллӣ ва эҳёи фарҳангӣ миллӣ зарур мебошад.

### Адабиёт

1. Арнольдов А.И. Статус культурологии. М., 1995;
2. Астафьева О.Н. Культурная политика: теоритическое понятие и управлеченческая деятельность. М., 2010;

3. Chui A.C., Kwok C.C., Stephen Zhou G. National culture and the cost of debt // Journal of Banking and Finance. 2016. № 69;
4. Koptseva N.P., Luzan V.S., Razumovskaya V.A., Kirko V.I. The Content Analysis of the Russian Federal and Regional Basic Legislation on the Cultural Policy; 2010;
5. Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. М., «Петрополис», 2003;
6. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., Наука, 1992;
7. М. Шакурӣ. Истиқлол ва худшиносии иҷтимои маънавӣ. Душанбе, 1999;
8. М. Саидзода. Густариши ахлоқи миллӣ- посух ба пайомадҳои ҷаҳонишавӣ. Душанбе, 2014.
9. Назриев К. Глобаликунонӣ ва ренесанси миллӣ. Душанбе, 2019.
10. Рерих Н.К. Из. 9бранное. М., Советская Россия, 1979;
11. Розин В. Культура и культурная политика. М., 1993;

## **ЗАЩИТА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ**

**Салимов А., Шарипов А.**

Кафедра философии и политологии Аграрного университета Таджикистана.

В данной статье анализируются и рассматриваются вопросы защиты национальной культуры в процессе глобализации. Следует отметить, что в процессе глобализации каждой стране необходимо проводить культурную политику. Потому что глобализация имеет и негативные последствия. Его влияние более заметно в культуре национального государства. В условиях глобализации защититься от культурной агрессии могут только культуры, проводящие активную культурную политику внутри страны и за рубежом. Авторы данной статьи изучили и проанализировали данный вопрос на основе научной литературы. По мнению авторов, процесс глобализации разру-

шает культуру, самопознание, самосознание и даже национальную идентичность, что оказывает глубокое влияние на трансформацию общества и создает серьезные культурные различия. С этой точки зрения возрождение национальной культуры и защита ее от натиска инокультурных культур в процессе глобализации является приоритетной задачей культурной политики национального государства.

**Ключевые слова:** национальная культура, глобализация, культурная экспансия, национальное государство, язык, национальная идентичность, самопознание, национальные ценности, таджикизация, информационное общество, культурная политика

## **PROTECTION OF THE NATIONAL CULTURE IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION**

**Salimov A, Sharipov A.**

Department of Philosophy and Political Science of the Agrarian University of Tajikistan

This article analyzes and discusses the issues of protecting national culture in the process of globalization. It should be noted that in the process of globalization, each country needs to pursue a cultural policy. Because globalization has negative consequences. Its influence is more visible in the culture of the nation-state. In the context of globalization, only cultures pursuing an active cultural policy at home and abroad can protect themselves from cultural aggression. The authors of this article studied and analyzed

this issue on the basis of scientific literature. According to the authors, the process of globalization destroys culture, self-knowledge, self-awareness and even national identity, which has a profound impact on the transformation of society and creates serious cultural differences. From this point of view, the revival of national culture and its protection from the onslaught of foreign cultures in the process of globalization is a priority task of the cultural policy of the nation state.

**Key words:** national culture, globalization, cultural expansion, national state, language, national identity, self-knowledge, national

values, Tajikization, information society, cultural policy.

**Салимов А, Шарипов А** – омӯзгорони кафедари фасафа ва сиёсатшиносии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон. Телефон: 904-41-49-87

**Салимов А., Шарипов А.** - преподаватели кафедры философии и политологии Аграрного университета Таджикистана. Телефон: 904-41-49-87

**Salimov A, Sharipov A** - teachers of the Department of Philosophy and Political Science of the Agrarian University of Tajikistan. Phone: 904-41-49-87

## САБАБХОИ ПАЙДОИШИ ЭНСЕФАЛОПАТИЯИ БУНЁДАШ СЎҲТАГӢ ДАР КӮДАКОН

**Саломзода Н. Р., Зокиров Р. Х., Азизова Ш. К.**

Кафедраи анатомияи одам ва истилоҳоти тиббӣ лотинӣ ба номи Я. А. Раҳимов

**Мубрамӣ.** Мо аз соли 1999 то соли 2013 ҳангоми пешбуруди фаъолияти хеш дар шуъбаи бемориҳои сўҳтагии №5, ки ба БКШ мансуб аст, 80 кӯдаки гирифтор ба осеби бархоста аз сўҳтагиро муоина намудем. Оризаҳои системаи асаби марказӣ дар робита бо кӯдаконзимни мавҷудияти навъҳои густардаи сўҳтагӣ боиси ихтилолоти устувири мансуб ба иллатнокшавии сироятии СМА (менингит, энсефалит) мегардад, ки он баъзан бо марғ поён хоҳад ёфт.

Тибқи маълумотҳои мо, басомади пайдоиши энселопатия дар кӯдакони гирифтор ба сўҳтагӣ аз 5% то 20% давка меҳӯрад. Варами мағзи сар ва таъсири токсини хоси сўҳтагӣ дар аснои мавҷудияти осебҳои токсинбунёд зимни шабонарӯзи 2-юм то 3-юми пас аз воқеъ гаштани навъҳои сўҳтагии осеб сабаби ихтилолоти неврологӣ баҳисоб мераванд. Мо ҳангоми шабонарӯзи нахустин дар аснои ба статсионар ворид гаштани беморон як навъ бекарорӣ, озурдагӣ ва ҳаяҷоннокиро ба мушоҳида гирифтем. Зимни рӯзҳои пасин хоболудӣ, мавҷуд набудани тавҷех, холати ҳазён, аз қабили галлют-синатсия, қайкунӣ, рагкашии мушакӣ, ҳатто қатъ ёфтани нафаскашӣ ба назар расид.

Ба сабаби мавҷуд будани сабабҳои гуногуне, ки хоси ҳар қадоми онҳост, як навъ амалияи клиникии дақиқан тасвирёфта дида намешавад.

Ҳангоми муоинаи кӯдакони дорои осебҳои густардаи сатҳи пӯст, ки беш аз 40%-

роташкил медод, дар 15% мавридҳо инҳифафи рафттор, дар 30% мавридҳо ихтилоли дарк ва дар 55% мавридҳо шакли таркибии ихтилолоти равонӣ мушоҳида гашт. Нуктаи мазкур, пеш аз ҳама, ба ноустувории СМА дар кӯдакони хурдсол бастагӣ дорад.

**Мақсади таҳқиқ.**Ҳадафи мо фарогири таҳлили сабаҳои бешумори энсефалопатия дар кӯдакони гирифтор ба шаклҳои густардаи сўҳтагӣ, ҳамчунин баррасии патофизиологияи системаи канории асаб, баҳусус омиљое мебошад, ки бо эҳсоси дард зимни пеш омадани сўҳтагӣ ва ҳалалёбии ҳассосият робита доранд. Инчунин морфологияи системаи асаби канорӣ ва роҳҳои ҳассосиятнокшудаи интиқол ба ин қатор медароянд.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқ.**Дар шуъбаи бемориҳои сўҳтагӣ 80 кӯдаки бемори синнашон аз 3 то 8-солаи гирифтор ба осебҳои густардаи сўҳтагие муоина шуданд, ки асосан хусусиятшон термиқӣ (ба воситаи обиҷӯш ва оташ) буда, ҳудудан аз 20 то 50% сатҳи пӯстро дар бар гирифтааст. Асосан таҳқиқоти мо ба зухуроти клиникии оризаҳои системаи марказии асаб зимни мавҷудияти сўҳтагии густарда дар кӯдакон даҳл дорад. Бо мақсади ошкор соҳтани энсефалопатия аз электроэнцефалография (ЭЭГ)ҳамчун усули клиникии муоинаи беморони гирифтор ба сўҳтагӣ истифода бурдем. Аз миёни 80 бемори зери муоина дар мавриди 15-тоҷашон, ки синнашон аз як то се солро ташкил медод, мавҷҳои диффузии ҳаракаташон

охистай ҳамроҳ бо қитъаҳои хоси качхатае сабт ёфт, ки бо дараҷаи вазнинии сӯхтагӣ баҳубӣ мутаносиб афтодаанд.

Тағиরотҳои мазкур ба муддати аз 3 то 10 рӯз дар кӯдакони гирифтори гидросефалия ба сабт расида, тибқи маълумотҳои клиникии мо, дар робита бо кӯдакони синнашон нисбатан қалонтар (аз 5 то 8-сола) қафомонии ақлонӣ дар қиёс бо ҳамсолонашон мушоҳида гашт. Сабабҳои энсифалопатияи бунёдаш сӯхтагӣ дар кӯдакон омили ангезаҳои гуногун дошта метавонанд.

**Натиҷа.** Гипоксия, атсидоз, ҳолати шокзимни марҳалаи ибтидой nakshi муҳим дошта метавонанд. Пасонтар зимни масмумшавии шадиди бунёдаш сӯхтагӣ аз миёни 80 бемори зери мушоҳида дар робита бо 15 кӯдаки бемор — бар иловай татбиқи терапияи инфексионию дезинтаксикатсионӣ, — боз дар мавриди хуручи рагкашӣ ва варами мағзи сар ҳамчунин гипогидрататсия, гипонатрения, гипокалииения, гипоалбуненияро амалӣ гардондем, ки аз тариқи робитаи заҳмҳои бунёдашон сӯхтагӣбо плазморея, ҳалалёбии тавозуни обу электролит, баландшавии таби бадан ва сепсис бастагӣ доранд.

Терапияи бемории бунёдаш сӯхтагӣ, ки истифодаи препаратҳои мавзейӣ, вояи зар-

бавии антибиотику аnestezияро дар бардорад, ҳамчунин боиси мушкилоти неврологӣ шуда метавонад.

**Хулоса.** Ҳамин тариқи, ихтилиси роҳҳои ҳассосу интиқолдиҳандай Гол аз самти пойҳо ва Бурдаҳ аз самти дастҳо мушоҳида гашт. Таъйини препаратҳое, ки интиқоли импулсро беҳтар ҳоҳанд соҳт, ба беморони мазкур ногузир менамояд. Дар қитъаи шоҳазании нӯги асабҳо аз бофтаҳои гуногун ба роги танаи асаб гузаштани моддаҳо воқеъ мегардад. Ҳақиқатан, дар ин ҷо монеаи наздиасабӣ аз ҷиҳати анатомӣ ниҳоят нозуқ шуда, пардаи тунуку лавҳачаии фибриллярии Генлеро ба вучӯд меорад. Пардаи мазкур фазои ба ҷашм намоёни(-и Кей ва Ретциус аз соли 1875)-ро маҳдуд менамояд, ки фазои мазкур онро аз пардаи Шван чудо соҳта, то поёни наҳҳои алоҳидаи асаб паҳн ҳоҳад гашт. Зимни мавҷудияти заҳмҳои густардаи бунёдашон сӯхтагӣ ва токсини сӯхтагӣ ҳамаи бофтаҳои номбаршудаи асабу пардаҳои он иллатнок мешаванд.

Муоинаи ҷиддию лаборатории тавозуни обу электролит ва сафеда, ҳамчунин назорат аз болои хуручи сироят имкон медиҳад, то ин ки аз оризаҳои системаи марказии асаб канорагирий шавад.

#### Адабиёт:

1. В. К. Сологуб. «Лечение обожженных на этапах медицинской эвакуации.» (Москва, 1979 г. ст.64-70).
2. П. Ф. Левицкий «Патофизиология» (Москва, Геотар, Медика, 2006 г. ст. 405-406).
3. Х. Ф. Карвайл, Д. Х. Паргис. «Ожоги у детей» (Москва, 1990 г. ст. 379-386).
4. А. Д. Адо. В.В. Новецкий. «Патологическая физиология» (Томск, 1994 г. ст. 105-174).
5. Ф. А. Абдурахманов. «Атлас - учебник по функциональной анатомии человека», г. Душанбе, 2017 г. ст. 109-112.

## ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОЖГОВОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У ДЕТЕЙ

Салом-заде Н. Р., Зокиров Р. Х., Азизова Ш. К.

Кафедра анатомии человека имени Я. А. Рахимова

**Резюме:** Таким образом, отмечены нарушения чувствительных проводящих путей Голля от нижних конечностей и Бурдаха от верхних конечностей. Переход различных веществ из тканей в щели нервного ствола происходит в области концевых разветвлений нерва. Действительно, здесь периневральный

барьер анатомически крайне истончается, образуя тонкую пластинчатую фибриллярную оболочку Генле. Это оболочка ограничивает хорошо заметное лимфатическое пространство (Кей и Ретциус 1875 год), отделяющее ее от шванновской оболочки и распространяется до окончаний отдельных нервных



волокон. При обширных ожоговых ранах и ожоговоготоксина поражаются все перечисленные нервные ткани и его оболочки.

**Ключевые слова:** ожог, боль, шоковое состояние, судороги, отёк мозга, энцефалопатия

## CAUSES OF BURN ENCEPHALOPATHY IN CHILDREN

Salom-zoda N.R., Zokirov R.H., Azizova Sh.K.

Department of Human Anatomy named after Y. A. Rakhimov

**Result.** In the initial period, hypoxia, acidosis and shock may play an important role. Later during acute burn toxicity in 15 children from 80 monitored patients, in addition to infectious and disinfection therapy, hypohydration, hyponatremia, hypokalemia, hypoalbuminuria associated with plasmorrhea through the burn wounds, with disruption of water-electrolytic balance, increase of body temperature and

sepsis led to the development of convulsions and brain swelling.

Burn disease therapy, including the use of topical drugs, special shock doses of antibiotics and anesthesia, can also lead to neurological problems.

**Keywords:** burn, pain, shockstate, convulsions, cerebraledemaandencephalopathy.

Literature:

**Саломзода Н.Р.** - муаллимай калон, кафедраи анатомияи одам ва истилоҳоти тиббӣ лотинӣ ба номи Я.А. Раҳимов. Телефон: +992919034022, E-mail: [salomzoda.nm@gmail.com](mailto:salomzoda.nm@gmail.com)

**Зокиров Р. Ҳ.** - номзади илмҳои тиб, мудири кафедраи анатомияи одам ва истилоҳоти тибби лотинӣ ба номи Я. А. Раҳимов, ДДТТ ба номи Абӯали ибни Сино, Тел: +992 900216767. E-mail: [rahmatulloZokirov@mail.ru](mailto:rahmatulloZokirov@mail.ru)

**Азизова Ш. К.** - ассистенти кафедраи анатомияи одам ва истилоҳоти тибби лотинӣ ба номи Я. А. Раҳимов, ДДТТ ба номи Абӯали ибни Сино, . Тел: +992 933933751

**Саломзода Наим Раҳимович** - старший преподаватель кафедры анатомии человека ТГМУ. Тел: +992 919034022. Электронная почта: [salomzoda.nm@gmail.com](mailto:salomzoda.nm@gmail.com).

**Зокиров Раҳматулло Ҳомидович** - кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой анатомии человека и терминологии латинской медицины имени Я. А. Раҳимова ТГМУ имени Абуали ибн Сино. Тел: +992 900216767.

Электронная почта: [rahmatulloZokirov@mail.ru](mailto:rahmatulloZokirov@mail.ru).

**Азизова Шоира Курбоназаровна** - ассистент кафедры анатомии человека и терминологии латинской медицины имени Я. А. Раҳимова ТГМУ имени Абуали ибн Сино.. Тел: +992 933933751

**Salomzoda Naim Rahimovich** - Senior Lecturer. Department of Human Anatomy, ATSMU. Tel: +992 919034022. Email: [salomzoda.nm@gmail.com](mailto:salomzoda.nm@gmail.com).

**Zokirov Rahmatullo Homidovich** - Candidate of Medical Sciences, Head of the Department of Human Anatomy and Terminology of Latin Medicine named after Ya. A. Rakhimov ATSMU named after Abuali ibn Sino. Tel: +992 900216767. E-mail: [rahmatulloZokirov@mail.ru](mailto:rahmatulloZokirov@mail.ru)

**Azizova Shoira Kurbonazarovna** - Assistant of the Department of Human Anatomy. Tel: +992 933933751

## 2 – ЭФИРХОИ ДИОЛОВИИ КИСЛОТАИ ЛИНОЛЕВЙ ВА УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВЙ ВА ОМЎЗИШИ ХОСИЯТХОИ ЛИТОЛИКИИ ОНГХО Самандаров Н. Ю.

Пажўхишишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии МДТ, МД «Пажўхишишгоҳи гастроэнтерологияи  
Ҷумҳурии Тоҷикистон».

**Муҳиммият.** Тибқи маълумоти ТУТ дар 20 соли охир дар курраи Замин тамоюли на-зарраси зиёд шудани миқдори бемориҳои ҷигар ба назар мерасад, ки боиси дараҷаи баланди фавти аҳолӣ мегардад. Дар солҳои охир дар ҷаҳон миқдори беморони гирифтори бемориҳои гуногуни гепатобилиарӣ аз 2млр нафар зиёд шудаат. Дар кишварҳои ИДМ ҳамасола то 1 млн одами гирифтори ин ё он бемории ҷигар ба қайд гирифта мешавад. Барои иҷро кардани ин таҳқиқот вазифаҳои зеринро ҳаллу фасл бояд кард:

- ҳосил кардани эфирҳои метилии кислотаҳои сафро ( $C_{23}H_{39}COOH$ ) ва олии ҷарбӣ бо мақсади истифода кардани онҳо ба сифати намунаҳои эталонӣ;

-пайдо кардани шароити муайянкуни ғализати метилии кислотаҳои сафро ( $C_{23}H_{39}COOH$ ) ва олии ҷарбӣ дар зардоби ҳуни беморони гирифтори бемориҳои гуногуни ҷигар;



Коркарди усулҳои муассиртарини баъзе кислотаҳои ҳосилавии олии ҷарбӣ дар замини истифода кардани гурӯҳи карбокислии онҳо, инчунин муайян кардани таркиби онҳо дар соҳаи такмил додани усулҳои иташҳис, табобат ва профилактикаи бемориҳои нисбатан паҳншудатарин самтҳои навро меушояд. Ба ин гурӯҳ метавон бемории сангӣ талҳаро дохил кард.

Аз ҳамин сабаб ҷустуҷӯйи препаратҳои ҳал-кунандаи сангӣ талҳадон ва роҳҳои талҳагузар мувоғики мақсад дониста мешавад. Мутаассифона имрӯз ягон доруи литолитикии дар тибби амалӣ истифодашаванда ба ҳадди пурра талаботро қонеъ намегардонад, гарчандедар солҳои охир миқдори доруҳои литолитикии ва гепатомуҳофизаткунанда аз ҳисоби препаратҳои синтетикӣ ва ҳам воситаҳои табиӣ зиёд шудааст.

Олами рустаниҳо – ин сарҷашмаи оғаридаи табиат аст, ки барои ба даст овардан воситаҳои муолиҷавӣ нисбатан дастрас асту арzonтар.

Маълум аст, ки дар равғани донаҳои ангур 78% кислотаи линолевӣ мавҷуд аст. Моин методикаро ба роҳ мондаем ва дар наҷбати аввал аз донаҳои ангур дар дастгоҳи Сокслетапутем экстрагированиегексан кислотаи линолевиро ҷудо кардем.

Синтезҳои мақсаднокро барои ба даст овардани моддаи доруи ҳосиятҳои линолевӣ идома дода, мо бо истифода аз гурӯҳҳои карбоксилиӣ якчанд аксуламалҳои кислотаҳои олии ҷарбиро иҷро намудем. Минбаъд, мо синтези пропан 1,2 – эфири диоловии кислотаи линолевӣ бос монохлор – глицеринро аз рӯйи схемаи зерин иҷро намудем:



Экспериментҳо оид ба ошкор соҳтани шароитҳои нисбатан муносаби гузаронидани ин аксуламал нишон дод, ки вайро дар муҳити метанола дар ҳарорати 65-70°C гузаронидан лозим аст. Давомнокии аксуламал 7-8 соат аст. Чунин шароит ҳориҷшавии хуби (92%) пропанро – 1,2 – эфири диоловии кислотаи оғо линолеви таъмин мекунад ва маҳсулоти дараҷаи тозагиаш баландро ҳосил мекунад.

Соҳтори эфири ҳосилшуда бо усули ИК спектроскопия ва унсурҳои таҳлил тасдиқ карда шуд. ИК – спектри ин пайвастагӣ дорои ҳусусиятҳои пайдо шудани ҳатҳои интенсивии ҷаббидан дар мавзеи мансуб ба тардидҳои валентии гурӯҳҳои гидроксили мебошад (3150 – 3460 см) [1,2,3].

Дар солҳои охир чунин воситаҳои гипохолестеринемика ва талҳарон пайдо шудаанд, ки ба литогенияти талҳа ҳангоми бемориҳои сангӣ талҳа, ҳамчунин фаъолнокии зиддимикробӣ зоҳир мекунад.

Коркарди усулҳои нисбатан муносаби ҳосил кардани стероидҳои ҳосилавӣ, намуди кислотаҳои талҳа (сафровӣ), ҳамчунин кислотаҳои олии ҷарбӣ дар асоси истифодаи онҳо  $\text{COOH} > \text{C} = \text{O}$  гурӯҳҳои гидроксилӣ ва эфири, ки самтҳои нав дар соҳаҳои химия ва фармако-биохимиявӣ самтҳои навро мекушоянд, ки имконият медиҳанд барои генотерапия ва ҳам гематология ба таври мақаднок препаратҳои нав соҳта шавад. Як гурӯҳи муҳаққиқон аксуламали гидролизи гурӯҳи эпоксидиро дар гурӯҳи молекулаҳои эфири липидӣ

*За 7α - дигидрокси - 5β - кислотаи холановӣ мавриди омӯзиш қарор додаанд. Муқаррар карда шудааст, ки ҳангоми коркарди маҳлули 20%-и карбоната натрий пайвастагии охирин дар ҳарорати 30 -40°C ба пропани 1,2 – эфири диоловии 3 - кислотаи холановӣ табдил меёбад.*

Муаллифон инро дар назар доранд, ки аз 45% пропан 1,2 – эфири диоловии кислотаи пеларгоновӣ ва 10% пропан – 1,2 – эфири диоловии 3 - кислотаи холановӣ препарати комплексӣ ҳосил карда шуд, ки онро «Триоин» номиданд. Баъди ин он омехтаҳоро бо мақсади омӯхтани қобилияти ҳал кардани сангҳои холестерин истифода намуданд. Маҳлули «Триоин» - (*invivo*) ва ( *invitro*) назар ба моноктаноини маълуму маъруф фаъолно-кии литолитикро беҳтар зоҳир мекунад.

#### Ҷадвали 1.- Ҳалшавандагии сангҳои холестеринӣ дар ҳарорати 37°C дар маҳлулҳои органикӣ.

№	Номи рустаниӣ	2/100мл
1	Моноктаноин	11,7
2	Триодин	10,3
3	Алкули октаниӣ	17,2
4	Алкули этилиӣ	3,2
5	Пропан – 1,2 – эфири диоловии кислотаи линолевӣ.	5,3

Бо мақсади дақиқ кардани суръати ҳалшавии сангҳои холестеринӣ дар маҳлули пропан – 1,2 – эфири диоловии кислотаи линолевӣ дар муқоиса аз препарати дар таҷриба клиникаҳои хориҷӣ истифодашавандай маҳлули 50%-и холати натрий, трион ва моноктаноин, ки таҳти шифри [CAMPUL - 8210] ёд мешавад, силсилаи экспериментҳо

Қайд кардан муҳим аст, ки эфири дар боло зикршуда аз ҷиҳати сангҳои холестери-ниро дар талҳадон ва роҳҳои талҳарон ҳал карданашон, ҳамчунин аз ҷиҳати заҳргинии худ, аз пайвастагии 1,2 – эфири диоловии кислотаи линолевӣ [ *invitro*] ақиб мемонад.

Дар ибтидо таҳлили муҳтавои холестери-ни сангҳои бисёртегаи талҳа, ки қутраш 1-1,5 см буд, таҳлил карда шуд, онҳо аз ҷиҳати масса ба 9 адад ҷудо карда шуданд. Массаи миёнаи сангҳо 200 мг буда, фарқияти миёнаи фоизии массаи сангҳо 9 мг (36%) буд. Концентратсияи муҳтавои холестерин дар сангҳо бо усулҳои газохроматографикӣ муайян карда шуд.

Концентратсияи миёнаи холестерин 87,2%-и массаи сангро ташкил дод. Ба сифати стандарти дарунӣаз маҳлули трикосан истифода гардид.

Омӯзиши муқоисавии суръати ҳалшавии санг дар пропан – 1,2 – эфири диоловии кислотаи линолевӣ бо препаратҳои дигари маъруф гузаронида шуд.

Дар ҷадвал миқдори сангҳои ҳалшудаи холестеринӣ ба 100мл бо маҳлулҳои гунон дар ҳарорати 37°C оварда мешавад.


Дар ҷараёни гузаронидани эксперимент барои ҳал кардани сангҳои холестеринии талҳадон бо назардошти заҳргинии до-руҳои истифода шаванд миайян карда шуд, ки истифода намудани маҳлули коркардшу-даи мо пропан – 1,2 – эфири диоловии кислотаи линолевӣ аз ҳама беҳтар аст.

#### Гузаронида мешаванд (расми 1).

Пас аз гузаронидани эксперименти лито-ликий, ( *invitro*) муқаррар карда шуд, ки сангҳои холестеринии талҳадон дар маҳлули моноктаноин дар маҳлүл дар 192 соат ҳал мешавад, ҳалшавӣ дар маҳлули пропан – 1,2 – эфири диоловии кислотаи линолевӣ дар 33 соат аст, дар маҳлули 50%-и холати натрий

дар 576 соат майдашавӣ сар шуд.

Пропан – 1,2 – эфири диоловии кислотаи линолевӣ аз препаратҳои маъруф бо хусусиятҳои индифферентнокии худ нисбат ба бофтаҳо фарқ мекунад, таъсири ангезандагӣ ва аксуламалҳои илтиҳобӣ ҳангоми бевоситай ворид кардан ба роҳҳои талхарон дар он дидা намешавад. Маҳлули пропан – 1,2 – эфири диоловии кислотаи линолевӣ сангҳои холестериниро хуб намнок мекунад ва дар пайвастагӣ бо талҳа эмулсияи майда кардашударо ба вучуд меорад.



**Расми 1.- Ҳалшавандагии холестерин дар маҳлули холати натрий, моноактаноин ва пропан – 1,2 – эфири диоловии кислотаи линолевӣ.**

Таҳқиқоти гузаронидашудаи мо нишон медиҳад, ки пропан – 1,2 – эфири диоловии кислотаи линолевӣ препарати маъруф бартарии зиёд дорад: (CAMPUL – 8210) ва сангҳои холестеринии талҳаро хуб ҳал мекунонад (расми 1).

Маълумотҳои эксперименталий ва клиничии тог ин замон ҷамъоваришуда аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки кислотаҳои урсадезоксихолевӣ таъсири гепатопротекторӣ, антихолестатикий, иммуномоделкунандагӣ, гипохолестеринемӣ, лито литиикӣ ва антиапоптиկӣ доранд. Ин препарат ҳангоми гепатитҳои музмин ва шадиди дорои этиологияни гуногун, аз ҷумла вирусӣ ва автоиммунӣ истифода карда мешавад. Ин доруҷо ҳангоми бемориҳои чигар, ки онҳоро холестаз ба вучуд овардааст ё ҳамоҳӣ мекунанд, таъйин намудан мувофиқи мақсад аст.

Таъсири гепатолпротекторҳо ба барқарорсозии гомеостаз дар чигар, баланд бардоштани устувории он нисбат ба таъсири омилҳои патогенӣ, муътадил соҳтани фаъ-


олнокии функционалий ва стимулятсияи протесҳои регенератсия дар чигар равона карда шудааст.

Дар гепатология препарати «Урсофалк» ба таври васеъ истифода мешавад. вайро ба сифати воситаи гепатопротективӣ ба кор мебаранд [2].

Дар ин маврид зикр кардан лозим аст, ки вазифаи таҳқиқоти гузаронидашуда пайдо кардани роҳҳои истифодаи кислотаҳои табиии талҳа бо мақсади ба даст овардани пайвастагиҳои фаъоли биологии барои табобати як қатор бемориҳои чигар муносиб мебошад.

Нейтрализатсияи кислотаи урсадезоксихолевӣ бо роҳи баҳамтаъсиррасонии вай бо гидроксиди натрий дар маҳлули Диксон амалӣ карда шуд.

Дар робита бо ин, мо синтези пропан – 1,2 – эфири диоловии кислотаи урсадезоксихолевии (III)-ро бо роҳи баҳамтаъсиррасонии намаки натрий мувофиқи кислотаи талҳа (II), бо  $\alpha$ -монохролгидрини глитсериназ рӯйи схема зерин амалӣ соҳтем; [4,5]



ИК-спектри пайвастагии (I-IV) дорои хусусиятҳои ҳатҳои интенсивии ҷаббидан дар мавзӯъҳои марбут ба мавҷҳои валентии гурӯҳҳои гидроксилӣ ( $3150\text{--}3450\text{cm}^{-1}$ ) мебошад.

Барои он, ки хосиятҳои фармакологӣ ва биохимиявии препарати синтезидаи пропан – 1,2 – эфири диоловии кислотаи урсадезоксихолевии (III) таҳқиқ карда шавад, ба таври муфассал ва ҳамаҷониба соҳтор ва тозагии он бояд муқаррар карда шавад. Дар робита бо ин, мо барои тасдиқ кардани соҳтори як қатор пайвастагиҳои синтезӣ дар баробари усулҳои

тахлили унсурии ПМР- спектроскопия истифода шуд.

Дар ПМР – спектрҳои ипайвастагиҳои (I,II,III) сигналҳо дар доираи 0,68-0,70 м.д ва 0,9-1,00 м.д дар намуди синглети эквивалентии 3Н ва 6Н протонҳо мавҷуд аст, ки мо онҳоро ба гурӯҳҳои 21,18,19 метилий доҳил кардем. Сигналҳо дар намуди мултиплет дар мавзеи 1,0-2,0 м.д дар намуди мултиплет.

Барои пайвастагии (I,II) сигналҳои протонии гурӯҳи OH зохир шудан дар мавзеи 3,6 м.д., ва якуми онҳо (I) ин сигнал омехта шудааст дар мавзъҳои 3,7 ва 4,0 м.д., зеро протонҳои метилении C-25, 27 дар мавзеи 3,5- 3,7 м.д, дидо шуданд, дар расми 2, 3, 4 ПМР- спектрҳои 3б,7в- дигидрокси-5в- кислотаи холановой ва эфири метили он, инчунин пропан-1,2- эфири диоловӣ оварда шудааст.

Бояд зикр кард, ки таҳқиқот, асосан ба ма-вқеи омӯзиши хосиятҳои талҳаронӣ, геполипидемикӣ, гипохолестеринемикӣ, гепатопротектириӣ ва лито литикӣ, ҳамчунин таъсири он ба хусусиятҳои тағириоти баъзе параметрҳои биохимиявӣ равона шудааст.

Дар айни замон муҳтавои муҳтавои кислотаҳои синтетики чарбӣ (КСЧ) то 3 маротиба ( $P,<0,001$ ) ва концентратсияи фосфолипидҳо – тақрибан то 3,5 маротиба ( $P,0,001$ ) кам шудааст. Ҳамчунин дар ҳайвоноти таҷрибавӣ то 3,5 маротиба ХХК ( $P,0,01$ ) кам шудааст.

Пропан – 1,2 – эфири диелевии кислотаи урсодезоксихолевӣ дар дозаи 50 мг/кг массаи бадан, 1маротиба дар як рӯз ба муддати 6 моҳ ба ҳама параметрҳои зикршудаи нишондиҳандаҳои биохимиявӣ ворид кардашуда сади

роҳи пайдошавии ихтиилолҳои химизми талҳа мегардад, ки дар асари истифода кардани ХГЛД пайдо шудаанд.

Таҳти таъсири препарат концентратсияи холестерин дар таркиби талҳа ба ҳисоби миёна то 4,1 0,06 ммол/л дар муқоиса аз 9,4 0,02 ммол/л дар ҳайвоноти табобатнашуда кам шудааст. Муҳтавои маҷмӯи кислотаҳои талҳа (КСЧ) таҳти таъсири пропан – 1,2 – эфири диелевии кислотаи урсодезоксихолевӣ ба ҳисоби миёна то 5,6 0,18 г/литр (дар ҳайвоноти табобатнашуда 3,1 0,020) баланд шудааст.

Концентратсияи фосфолипидҳои умумӣ дар таркиби талҳа дар ҳомякҳои (hamster) то 3 маротиба афзуда, муҳтавои билирубин то 65,6 % кам шудааст, ХХК таҳти таъсири препарат зиёд шудааст.

Кислотаи урсодезоксихолевӣ аз рӯйи ҳама нишондиҳандаҳои омӯхташаванд нисбат ба пропани худ - 1,2 – эфири диоловӣ таъсири нисбатан суттар дошт. Ба ҳисоби миёна ин нишондиҳандаҳо чунин буданд: таъсири гипохолестеринемикӣ – то 60%; баланд шудани КСЧ – то - 5 маротиба; концентратсияи фосфолипидҳо – то 2 – маротиба; ХХК - то 8 – маротиба.

Концентратсияи билирубин дар таркиби талҳаи ҳайвоноте, ки урсофалк қабул кардаанд, то 8,3 0,03 ммол/л мерасад, ки ин аз ҳомякҳои (hamster) табобатнашуда паст аст.

Ҳамин тартиб, синтез кардани – 1,2-эфири диоловии кислотаи урсодезоксихолевӣ ҳангоми холелитиази эксперименталӣ таъсири фаъоли табобатӣ зохир мекунад ва аз ҷиҳати таъсирибахшӣ аз «Урсофалка» паст нест, балки бартарӣ дорад [6,7,8,9,10,11,12, 13,14].

#### Чадвал. Химизми талҳа дар ҳомякҳо (hamster) дар давоми 6 моҳ бо парҳези холитогенӣ-гиперлипидемӣ (ПГДЛ), табобатшуда бо «Уркослит» ва «Урсофал» (n=5 hamster дар ҳар як гурӯҳ)

Силсилаи таҷрибaho ва дозаҳо мг/кг массаи бадан	Нишондиҳандаҳои химизми талҳа M±m p<				
	Холестерини умумӣ, мкмоль/л	Билирубини умумӣ мкмоль/л	Суммаи кислотаҳои талҳа г/л	фосфолипи- дҳои умумӣ г/л	Таъсири коэффициенти холато-холестринӣ)
1.Интактӣ	6,7±0,001	7,3±0,02	3,1±0,023	2,9±0,02	0,46±0,0004
2.Контроли ПГЛД	9,4±0,02 0,01	11,4±0,001 0,001	1,1±0,05 0,001	1,3±0,01 0,001	0,11±0,016 0,001
3.ПГЛД+ «УРСОСЛИТ» 50мг/кг 1- маротиба дар як рӯз давоми 6 моҳ	4,1±0,06 0,001	7,9±0,13 0,001	5,6±0,18 0,001	3,81±0,04 0,001	1,36±0,002 0,001
4.ПГДЛ+УДХК 50 мг/кг 1 маротиба дар як рӯз давоми 6 моҳ	5,2±0,04 0,01	8,3±0,03 >0,2	4,7±0,06 >0,2	2,7±0,01 >0,2	0,9±0,03 >0,2

Хулоса, дар даҳсолаи охир кислотаҳои чарбӣ ва талҳа, ҳамчунин холестерин та-

ваҷҷуҳи таҳқиқотчиёни соҳаҳои гуногуни-илми биохимияро ба худ ҷалб кардааст. Бо

шарофати спектри васеи фаълонокии соддай биологӣ, хусусиятҳои сохторӣ, басомади баланд ва дастрасии онҳо аз маводи ибтидиоии перспективии таҳқиқоти биохимииявӣ иборат аст.

Дар мароҳили мусори инкишофи проблемаи ташхис ва самаранокии табобати бемориҳои гуногуни чиар, талҳадон, ҷарбсорӣ ва як қатор бемориҳои дигари ҷигар, ва оризаҳои сершумору вазнини онҳо, ба таври ниҳоӣ ҳаллу фасл нашудаанд ва то ҳанӯз таваҷҷуҳи доираи васеи биохимикҳо, клинитсистҳо ва таҳқиқотҳои илмиро талаб мекунад. Аз ҳамин сабаб, усулҳои ташхис ва табобати бемориҳои сангӣ талҳа ва дигар патологияҳои ҷигар омӯзиши ҷиддитарӣ протсесҳои биохимиявиро талаб мекунад, ки дар он холестерин, кислотаҳои талҳа, инчунин кислотаи ҷарбӣ иртиботи мутакобила доранд.

Бо назардошти ин метаболизми холестерол, кислотаҳои талҳа ва кислотаи ҷарбӣ дар талҳа ва зардоби хуни беморони дорони бемориҳои гуногуни ҷигар, инчунин шинохтани тағииротҳои муҳтавои холестерол, кислотаҳои талҳа ва кислотаи ҷарбӣ таҳти таъсири препаратҳои нав дар организм аз ҷиҳати таҳқиқотҳои биохимиявӣ ва ҳам барои тибби амалӣ вазифаи актуалий маҳсуб мешаванд.

Барои гузаронидани таҳқиқотҳои биологӣ оид ба омӯзиши муҳтавои кислотаҳои талҳа ва кислотаи олии ҷарбӣ, ҳамчунин холестерин дар талҳа ва зардоби хун бо усули хроматографияи газу моеъ барои намунаҳои стандартӣ истифода шудаанд.

Мунҳои эталонии ҳама кислотаҳои талҳа зарур аст, зоро таҳқиқоти муҳтавои кислотаҳои талҳа ва таносуби онҳо дар талҳа ва зардоби хун барои баҳогузорӣ ба ҳолати функционалии гепатосидҳо аҳамияти бузурги ташхисӣ доранд.

Вобаста аз ин, бо мақсади муайян карданни муҳтавои кислотаҳои талҳа ва кислотаи ҷарбӣ дар объектҳои биологӣ бештар намуниҳои эталонии эфирҳои метили онҳо ва атсетат ва селили ҳосилаҳо бо мақсади сохтани графикҳои калибрӣ истифода мекунанд.

Дар робита аз ин, мо дар марҳалаи аввал синтези як қатор кислотаҳои талҳа ва эфирҳои метили даҳлдори онҳоро анҷом додем. Намунаҳои кислотаҳои талҳа ва кислотаи ҷарбӣ ба қадри зарурӣ тоза буданд, акнун дар бораи онҳо препаратҳои эталонӣ пешниҳод кардан мумкин аст, ки ҳангоми муайянкунавии имикдорӣ дар хун бо усули хроматографияи газу моеъ барои намунаҳои стандартӣ истифода шудаанд.

Паҳншавии густурдаи бемориҳои ҷигар ва душвориҳои ташхиси онҳо, водор месозанд, ки усулҳои нисбатан боэътиҳод ва иттиллотноки ташхисӣ ҷустуҷӯ карда шавад. Аз ҳампин сабаб муайянкунавии миқдории кислотаҳои талҳа, ҳамчунин холестерин ва дигар компонентҳо дар талҳа ва дар пешшоб аҳамияти бузурги ташхисӣ ва баҳодиҳӣ ба самаранокии табобат, инчунин баррасии тағиироти муҳтавои стероидҳои нишондодашуда дар организм таҳти таъсири препаратҳои гуногунро қасб мекунанд.

## АДАБИЁТ

1. Кадыров А.Х. Исследование гепатопротективных холелитических свойств «Урсослит»-А.Х. Кадыров, Н.Ю. Самандаров, Ш.А. Кодиров, Б.Х. Махкамова. // «Медицинская наука и образование» материалы 62-ой годичной научно-практической конференции ТГМУ им. Абуали ибн Сино, посвященной 20-летию Конституции Республики Таджикистан. Душанбе, 2014г Стр. 218-219.
2. Патент РТ № ТJ 525. Способ к диагностике жировой болезни печени. А.Х. Кадыров, Г.К. Мироджов, М.Н. Худжамуродов, Н.Ю. Самандаров, А.А Кодиров, М.К. Абдурахимова, М.П. Султонмамадова. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Республики Таджикистан от 4.09.2012.
3. Кадыров, А.Х. Газохроматографическое оценки сывороточное высших жирных кислот у больных жировой болезни печени / А.Х. Кадыров, С.С. Сайдов, М.К. Абдурахимова, Н.Ю. Самандаров // Международный научно-исследовательский журнал ISSN 2303-9868 №4(11) Часть1 Екатеринбург 2013 С. 50-53.



4. Самандаров Н.Ю. Изменение содержания желчных кислот при лечение жировой болезни печени. Самандаров Н.Ю. Кодиров А.Х., Холов Е.К. «Авчи зухал» , № 4, 2018. –С.73-78.
5. Кадыров, А.Х. Газохроматографическое определение высших жирных кислот в сыворотке крови здоровых лиц и больных с метаболическим синдромом / А.Х. Кадыров, А.К. Сайфуддинов, А.А. Кодиров, Е.К. Холов.// Состояние и перспективы развития биохимии в Таджикистане-Душанбе, 2009.-С.70-73.
6. Патент РТ № TJ 525. Способ к диагностике жировой болезни печени. А.Х. Кадыров, Г.К. Мироджов, М.Н. Худжамуродов, Н.Ю. Самандаров, А.А Кодиров, М.К. Абдурахимова, М.П. Султонмамадова. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Республики Таджикистан от 4.09.2012.
7. Кадыров, А.Х. Газохроматографическое оценки сывороточное высших жирных кислот у больных жировой болезни печени / А.Х. Кадыров, С.С. Саидов, М.К. Абдурахимова, Н.Ю. Самандаров // Международный научно-исследовательский журнал ISSN 2303-9868 №4(11) Часть1 Екатеринбург 2013 С. 50-53.
8. Патент РТ № TJ 524 Способ к диагностике жировой болезни печени /А.Х. Кадыров, Г.К. Мироджов, М.Н. Худжамуродов, Н.Ю. Самандаров, А.А. Кодиров, М.К. Абдурахимова, М.П. Султонмамадова.// Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Республики Таджикистан от 4.09.2011 г.
9. Подымова, С.Д. Жировой гепатоз. Неалкогольной стеатогепатит (эволюция представлений о клинико-морфологических особенностях, прогнозе, лечении). /С.Д. Подымова // Тер. Архив, 2006. № 4с.32-38.
10. Н.Ю.Самандаров, Б.Х.Махкамова, М.А.Аскарова, Н.Б.Бораджабова.Определение содержания жирных кислот в желчи у хомяков под влиянием “Урсослита” и “Урсофалька” при экспериментальном холелитиазе методом ГЖХ. Мат.год. 66-ой научно-практической конференции ТГМУ им. А.И. Сино «Роль и место инновационных технологий в современной медицине» 23 ноября 2018г. .Душанбе, стр. 377-378.
11. Кадыров А.Х. Исследование гепатопротективных холелитолитических свойств «Урсослит»-А.Х. Кадыров, Н.Ю. Самандаров, Ш.А. Кодиров, Б.Х. Махкамова. // «Медицинская наука и образование» материалы 62- ой годичной научно-практической конференции ТГМУ им. Абуали ибн Сино, посвященной 20-летию Конституции Республики Таджикистан. Душанбе, 2014г Стр.218-219.
12. Получениий и изучение холелитических гипоХолестринимических и желчогонных свойств пропан 1,2-диолового эфира 3б,7в-дигидроксихолановой кислоты. Наука и инновация ТНУ. №1. 2020. стр. 79-85.
13. Патент РТ № TJ 583. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Республики Таджикистан от 2013г. А.Х. Кадыров, Г.К.Мироджов, Б. Х. Махкамова Н.Ю. Самандаров, М, П. Султонмамадова, М.К. Абдурахимова, Ш.А. Кадиров Пропан-1,2- -диоловый эфир 3б,7в-дигидроксихолановой кислоты в качестве холелитической и гипоХолестринимическое средства.
14. Самандаров Н.Ю., Абдуллозода С.М., Кодиров А.Х.Рахимова Х.С.Синтез исследование изопропиловых эфиров холановых кислот. “Наука и мир” №3 2020г. г. Волгоград. РФ.
15. Самандаров Н.Ю. Кодиров А.Х., Давлатова Г.Х.Гепатопротективного свойства нового растительного сбора “Гепосаф” при экспериментальном токсическом гепатите, вызванном CCL<sub>4</sub>. Проблемы гастроэнтерологии №1 2021. –С.52-56.

## ПОЛУЧЕНИЕ ПРОПАН – 1,2 – ДИОЛОВЫХ ЭФИРОВ ЛИНОЛЕВОЙ И УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ ЛИТОЛИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

Самандаров Н. Ю.

Научного –исследовательский института Таджикский национальный Университет ГУ  
«Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан»

В последние годы вопрос о правильном диагностике и плодотворном лечении многих заболеваний печени, желчевыделительной системы, ожирения и многих других патологий печени, и их многочисленных и послеоперационных состояниях, опасных для жизни пациентов, остаётся более важным вопросами и требует более высокой внимание биохимиков, практической врачей и других специалистов. Для решения этого необходимо искать более подходящие методы диагностики и эффективного лечения разновидности болезней печени требуется исследовать и охарактеризовать взаимосвязь между холестерина, желчных кислот, а также высшими жирными кислотами.

Для этого изучение взаимосвязь между холестерином, желчных кислот и жирных кислот в некоторых биологических объектах у больных с гепатобилиарными патологиями, а также установление концентрации этих компонентов при использовании их различных соотношениях новых других медикоментов во время лечения считаются одной из важнейших задач, как в усовершенствование биохимических методов исследование и внедрение этих результатов в медицинской.

**Ключевые слова;** гепатозащитных средств, гепатобилиарными патологиями, желчных кислот, жирных кислот, высшим и жирных кислот, биологических объектах, биохимических методов исследований, ИК спектроскопии.

## OBTAINING PROPANE - 1,2 - DIOL ETHERS OF LINOLIC AND URSODEOXYCHOLIC ACIDS AND STUDYING THEIR LITHOLIC PROPERTIES

Samandarov N. Yu.

Scientific Research Institute Tajik National University State Institution “Institute of Gastroenterology of the Republic of Tajikistan”

In recent years, the question of the correct diagnosis and fruitful treatment of many diseases of the liver, biliary system, obesity and many other liver pathologies, and their numerous and postoperative conditions, dangerous for the life of patients, remains a more important issue and requires higher attention of biochemists, practical doctors and other specialists. To solve this, it is necessary to look for more suitable methods for the diagnosis and effective treatment of a variety of liver diseases, it is required to investigate and characterize the relationship between cholesterol, bile acids, and higher fatty acids.

For this, the study of the relationship between cholesterol, bile acids and fatty acids in some biological objects in patients with hepatobiliary pathologies, as well as the establishment of the concentration of these components using their various ratios of new other medications during treatment are considered one of the most important tasks, as in the improvement of biochemical methods research and implementation of these results in medical.

**Key words;** hepatoprotective agents, hepatobiliary pathologies, bile acids, fatty acids, higher and fatty acids, biological objects, biochemical research methods, IR spectroscopy.

**Самандаров Насрулло Юсупович.** -номзади илми химия. ходими илмии Институти тадқиқотии ДМТ.+993937303350. [nasrullo.samandarov@mail.ru](mailto:nasrullo.samandarov@mail.ru)

**Самандаров Насрулло Юсупович.**- к.х.н. главного научный соотрудника НИИ ТНУ. +993937303350. [nasrullo.samandarov@mail.ru](mailto:nasrullo.samandarov@mail.ru)

**Samandarov Nasrullo Jusupovic.**- k.x.n. glavnogo naicnyj sootrudnika AIIS TNU.+993937303350. [nasrullo.samandarov@mail.ru](mailto:nasrullo.samandarov@mail.ru)

## ПАҲНШАВИИ БЕМОРИИ АЛСГЕЙМЕР

### О.М.Шахсуфбекова


Кафедраи биологияи тиббӣ бо асосҳои генетикаи МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино" Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Муҳиммият.** Солҳои охир дар дунё беморие бо номи Синдроми Алсгеймер дар байни пиронсолон пазн гашта истодааст, ки чомеи чаҳониро ба таҳлука овардааст. Ин беморӣ яке аз намудҳои маъмули деменсия (ноқисулаклӣ) мебошад. Дар байни бемороне ки бо нуқсонҳои деменсия ташхис шудаанд, 60- 70% онҳо бемории Алсгеймер доранд. Ин бемории музмини нейрогенеративӣ мебошад, ки рӯз аз рӯз инкишоф ёфта истодааст. Агар дар дунё соли 2014 ,36 млн нафар ба ин беморӣ ташхис шуда бошанд, дар соли 2018 ин адад ба 50 млн. расидааст. Дар соли 2050 ин беморӣ 4 маротиба меафзояд. Эҳтимолияти пешгирии он дар назар аст. Бори аввал ин беморӣ аз тарафи психиатори олмонӣ Алоис Алсгеймер дар соли 1907 муайян карда шуда буд. Беморӣ бо номи у гузошта шуд. Беморӣ одатан дар байни одамони аз 45- 65- сола боло ва ё фардӣ муайян шудааст, чунки аввалин гирифтори ин беморӣ, ки олим Алсгеймер маълум намуд, шахси 30- сола буд. Беморӣ дар натичаи заарёбии ду омили асосӣ дар системаи асад, ки ба тағирёбии фаъолияти ҳаётии функционалии магзи сар оварда мерасонад.

- Ҷамъшавии сафедаҳои амилоидӣ ва ҳосилшавии лавҳачаҳо дар магзи сар.

- Табдилёбии хучайраҳои асад ба тубчаҳои нейрофибрилярӣ.

Ин беморӣ чун қоида аз нишонаҳои ноаён, вале дар муддати вақт авҷгиранда иборат аст. Дараҷаи бармаҳал: нишонаҳои аввалин ё бармаҳали ин беморӣ хеле зиёд аст, лекин кам одамоне ҳастанд, ки ба ин беморӣ дикқати маҳсус медиҳанд. Ба нишонаҳои бармаҳали ин беморӣ фаромушҳотирии ботадриҷ (аз ёд баровардани доруҳо, газро ҳомӯш кардан), паст шудани қобилияти шомма, сустшавии шунавоӣ, вайроншавии психоэмотсионалӣ. Дараҷаи вазнин: вайроншавии вазифавии организм (аз ҳаракат боз мондан, вайроншавии фурӯбарӣ).



**Расми 1. Мағси сари шахси солим (аз чап);  
Магзи сари атрофияшудаи шахси бемор бо  
Алсгеймер (аз рост)**

Олимони Амрико аз штати Флорида таҷрибаҳоеро гузаронидаанд, ки микромавҷҳои ба мавҷҳои ба телефон монанд метавонад ки ин бемориро аз байн баранд, аммо олимони Россия ин ҳусусият доштани телефоно мобилиро рад карданд. Онҳо таъсири телефоно мобилиро баръакси гуфтаҳои олимони амрикӣ мешуморанд. Онҳо пешниҳод карданд, ки дар одамоне, ки ба Алсгеймер майли генетикӣ доранд, радиатсияи телефонҳои мобилий метавонад ин бемориро аллакай дар ҷавонӣ ба вуҷуд орад. Шояд дар оянда ба ин мушкилот дучор шудан дар назар аст. Вақти он расидааст, ки дар сари ин масъала андешидан зарур меояд. Ислоҳи пешакӣ ба дарозумрии беморон имконият медиҳад. Тавре Жибек Жолдсова қайд мекунад, нигоҳубини гирифтори ин беморӣ ба гаронии қалони маънавӣ, эҳсосӣ, ҷисмонӣ ва моддӣ таъсири манғӣ мерасонад. Ҳолати ногувор, душвор ва аламовар дар бемории Алсгеймер ин аст, ки шахсиазизхудро-аз даст медиҳӣ.

**Мақсади тадқиқот:** Омӯхтани сабабҳои паҳншавии беморӣ ва фавт дар байни аҳолӣ, муқоисаи он бо нишондиҳандаҳои умумиҷаҳонӣ. Таҳлили дараҷаи паҳншавии бемории Алсгеймер ва ҷустуҷӯи роҳҳои пурсамари пешгирии бемории Алсгеймер дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.


**Мавод ва усулҳои тадқиқот.** Маводи тадқиқотӣ пурсишнома (тест) мебошад, ки мустақилона бо дузабон тайёр карда ва дар байни ахолӣ гузаронида шуд. Дар тадқиқот 100 нафар одамони синну солашон аз 55 боло ки бо касбу кори гуногун машгуланд, иштирок намуданд..Иштирокчиён бо тарзи тасодуфӣ интихоб карда шуданд ва дар бораи ин беморӣ бо онҳо маълумот дода нашуд. Дар пурсишнома ному насабиҳа-снавиштанамешавад, фақатсинусолвакасбӯроқайд карда шуд. Намунаҳои тест муҳтасаран дар ин ҷо қайд карда шудааст.

Ба шахсони тадқиқшаванда ҳафт савол пешниҳод карда шуд, ки ба баъзе саволҳо дар муддати 1 дақиқа чавоб гардонид. Ба чавоби дуруст 5-хол, чавоби нодуруст 0-хол, ба бокимонда чавобҳо мувоғики меъёри иҷроиш холгузорӣ карда шудаанд. Чавобҳо аз ин шахсони номбурда дастнавис талаб карда шудаанд.

### Санчиш

1. Се калимаро, ки ба ҳамдигар алоқамандӣ надорад номбар кунед: собун, шамъ, себ.
2. Лавҳаи соатро гирд қашед, ки ақрабаки он соат нимта кам чор (15.30) ё 16.40 нишон дидад.
3. Даҳонӣ моҳҳои фаслҳои солро барь-акс бо тартиб номбар кунед?
4. Дар варак аз адади 100 дар 3 сония 5 борраками 7-ро тарҳ кунед. Мисол: 100-5-5-5-5=80
5. Дар 1 дақиқа номгуи 14-16 предметро номбар кунед, ки ба якмавзӯъ тааллук дошта бошанд.
6. Дар 1 дақиқа 14 калимаро номбар кунед, ки ҳарфи аввалашон яҳела бошад.
7. Се калимаро фикр кунед, ки дар аввали сухбат истифода бурдед.

**Натиҷаҳои тадқиқот:** Аз рӯи натиҷаҳои тадқиқот чунин нишондодҳо пешниҳод карда мешаванд: аз рӯи санчиш 5 нафар -100%, 50 нафар –дар ҳудуди 85%, 15 нафар дар ҳудуди 70%, 20 нафар дар ҳудуди 43%, 10 нафар дар ҳудуди 10% аз ўҳдаи санчиш баромаданд. Мувоғики ин нишондод аз 100 нафар 10%-и иштирокчиён метавонанд гирифтори ин беморӣ бошанд.



**Расми 2. Диаграмма аз рӯи фоизи иҷроиш.**

**Хулоса.** Ин маводи тадқиқотӣ табибонро бештар ба пешгирии ин беморӣ равона месозад ва дигар намудҳои ташхис ва пешгириро муайян ҳоҳад кард. Барои бо қадри кофӣ аз мушкилот эҳтиёт кардан, дар ёддоштан зарур аст, ки беморӣ бештар аз рафтори одам муайян карда мешавад. Аз ин сабаб, риоя кардани меъёри дурусти ҳӯрок, нигоҳдории тонуси муайяни мушакҳо, хондани китобҳо, истифодаи дурусти телефонҳои мобилий ва майнаи сарро кор фармудан лозим аст.

### Адабиёт

1. Богданов Р.Р. Когнитивные и аффективные расстройства на ранних стадиях болезни Паркинсона. | Богданов Р.Р., Борисова С.Ю., Котов С.В. // Альманах клинической медицины. 2015 .
2. Дамулин И. В. Болезнь Альцгеймера: некоторые клинические и терапевтические аспекты // Consiliummedicum. 2004. Т. 6. № 8. С. 14-16.ны. 2015. 39: 90-96.3.Рогаев Е. И.,
3. Коровайцева Г. И., Григоренко А. П. и соавт. Молекуляр-ныц основы болезни Альцгеймера // В кн. Болезнь Альцгеймера и старение. Материалы III Российской конференции. Под ред. С. и. Гавриловой. -М., Пульс, 2003. С. 32-35.
4. Сушкива М.О., Котов С.В., Якушина Т.И., и др. Нарушения когнитивных функций при рассеянном склерозе: ассоциация с активностью воспалительного процесса и степенью выраженности инвалидизации. Альманах клинической медицины. 2015. 39: 115-120.



5 .Kryscio, R. J., Abner, E. L., Caban-Holt, A., Lovell, M., Goodman, P., Darke, A.K., *et al.* Association of Antioxidant Supplement Use and Dementia in the Prevention of Alzheimer's Disease by Vitamin E and Selenium Trial (PREADViSE). JAMA Neurol. 2017 May 1; 74 (5): 567–73.

## РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛЕЗНИ АЛЫЦГЕЙМЕРА О.М.Шахсубекова

Кафедра медицинской биологии с основами генетики ГОУ "ТГМУ имени Абуали ибни Сино"; Душанбе Республики Таджикистан

### Резюме

Данная статья посвящена изучению, распространенности и основным причинам болезни Альцгеймера в Республике Таджикистан. По результатам анализа литературы и специальных тестов выявляются люди, предрасположенные к заболеванию, особенно в молодом возрасте. Не исключено, что эта проблема возникнет в будущем. Пора подумать об этом. Ранняя коррекция позволяет продлить жизнь пациентам. В наше время основной причиной распространения

ранения болезни Альцгеймера считается чрезмерное использование мобильных телефонов. Результаты исследования позволят врачам больше сосредоточить внимание на профилактику этого заболевания и выявлять другие виды диагностики и профилактики. Чтобы адекватно решить проблему, важно помнить, что болезнь в большей степени определяется поведением человека.

**Ключевые слова.** Альцгеймер, деменция, болезнь, амилоидные белки, нервная система, головной мозг.

## DISTRIBUTION OF ALGEYMER'S DISEASE O. M. Shakhsufbekova

Department of medical diology with basics of genetics, State Educational Institution "TSMU named after Abuali ibni Sino"; Dushanbe of the Republic of Tajikistan

### Summary

This article is devoted to the study, prevalence and main causes of Alzheimer's disease in the Republic of Tajikistan. According to the analysis of the literature and special tests, people prone to the disease are identified, especially at a young age. It is possible that this problem will be encountered in the future. It is time to think about this. Early correction allows for longevity of patients. In modern times, the

main cause of the spread of Alzheimer's disease is considered to be excessive use of mobile phones. The results of the study will focus doctors more on the prevention of this disease and will identify other types of diagnosis and prevention. To take adequate care of the problem, it is important to remember that the disease is more determined by human behavior.

**Keywords.** Alzheimer's, dementia, disease, amyloid proteins, nervous system, brain.

**Шахсубекова Оимниссо Мамадназаровна –** н.и.б., муаллими калони муассисаи таҳсилотии ДДТТ ба номи Абӯалий ибни Сино, Душанбе, ҶТ. E-mail. n.10.03.1962@mail.ru, тел. 992935767621

**Шахсубекова Оимниссо Мамадназаровна-к.б.н.,** старший преподаватель кафедры медицинской биологии с основами генетики Государственного образовательного учреждения "Таджикского государственного университета имени Абуали ибни Сино"; Душанбе, Республики Таджикистан. E-mail. n.10.03.1962@mail.ru, тел. 992935767621

**Shahsufbekova Oimnizzo Mamadnazarovna - candidate of biological sciences, senior lecturer**  
Department of medical biology with basics of genetics, SEI "TSMU named after Abuali ibni Sino", Dushanbe, Republic of Tajikistan. E-mail. n.10.03.1962 @ mail.ru, tel. 992935767621

**ҚОИДАҲОИ ҚАБУЛИ МАҶОЛАҲО**  
**Муаллиф бояд ҳангоми ба идораи мачаллаи "Авчи Зухал"**  
**Пешниҳод намудани мақола ҚОИДАҲОИ зеринро риоя қунад:**

1. Мақола бояд дар компьютер бо истифода аз барномаи VS Word 6,0-7,0 хуруфи андозааш 14 Times New Roman Tj, ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байни сатрҳо 1,5 мм хуруфчинӣ ва дар дӯнуша дар як тарафи варақ чоп карда, бо ҳамроҳии шакли ҳатмии электронии мақола пешниҳод гардад.
2. Мақолаҳои оригиналие, ки ба мушоҳидаҳои ҷудогонаи таҷрибаҳои амалӣ бахшида шудаанд, бояд аз 12 сахифа зиёд набошанд.
3. Пешниҳод карданӣ Шохиси УДК (индекси мазкурро аз дилҳоҳ китобхонай илмӣ дастрас намудан мумкин аст).
4. Мақолаҳои хуловавӣ бояд муфассал, фаҳмо ва мушаҳҳас бошанд. Маълумотномаи адабиёт бояд маълумотҳои танҳо ба ҳамин мақолаи баррасишаванд мартубtro дар бар гирад. Ҳаҷми мақола бояд аз 12 сахифа зиёд набошад. Иқтибосҳои библиографӣ на бештар аз 50 номгӯ бошанд, дар матн рақамҳо дар қавсайни квадратӣ [] оварда мешаванд. 5. 5. Мақолаҳои илмӣ бе тақриз қабул карда намешаванд. Дар тақриз аслият, муҳиммият, мубрамият ва қаблан чоп нашудани мақола бояд зикр шавад.
6. Дар аввали мақола унвони он (бо хуруфи Caps Lock сиёҳ), ному насаби муаллиф (нимсиёҳ), номи ҳукуқии муассиса оварда шавад. Дар охири мақола бо ду забон (русӣ ва англисӣ) маълумот дода шавад. Агар шуморай муаллифон аз 4 нафар зиёд бошад, сахми ҳар як муаллифро дар таълифи ин мақола додан зарур аст.
7. Мақола бояд бобҳои зеринро дошта бошад: реферат (резюме), калимаҳои калидӣ, муҳиммият (дар ҳаҷми на бештар аз 1 сахифа), мақсад, мавод ва усули таҳқиқ, натиҷаҳо ва баррасии онҳо, хулоса, номгӯйи адабиёт, суроға барои мукотибот. Аннотатсия (резюме) бояд мазмуни мақоларо дар шакли фишурда ифода кунад. Дар асоси аннотатсия калимаҳои калидӣ на камтар аз 7 то 10 калима ё ибора нишон дода шаванд.
8. Ҳамаи формулаҳо бояд ба таври ҷиддӣ санҷида шуда ва дуруст бошанд. Агар маълумотҳои бо рақам ифодакардашуда зиёд бошанд, онҳоро дар шакли ҷадвал ворид кардан зарур аст. Ҷадвалҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд мӯъҷаз, ифодаҳо возеху равшан, бе ихтисора ва ба забони тоҷикӣ бошанд.
9. Иллюстратсия (ороиш) -ҳо бояд дақиқу возех ва мушаҳҳас бошанд, овардани шарҳ ва ифодаҳои тартибӣ (бо ҳарф ё рақам) ва навиштаҷоти зери расмҳо ҳатмист.
10. Номгӯйи адабиёт дар мақолаҳои оригиналий бояд аз 20 адад бештар набошад, рақамгузории сарчашмаи адабиёт мувоғиқи тартиби дар матн иқтибосшудани онҳо оварда шавад. Рӯйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи ГОСТ 7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 таҳия гардад. Масъулияти дуруст будани маълумот танҳо ба уҳдаи муаллиф voguzor мешавад.
11. Маълумот дар бораи муаллиф ё муаллифони мақола (ҷойи кор ва вазифаи муаллиф, суроға, телефонҳо барои тамос, почтаи elektronӣ) дар шакли пурра бо се забон (тоҷикӣ, русӣ, англисӣ) оварда шавад. Ҳаммуаллифӣ бояд аз се нафар зиёд набошад.
12. Талаботи имлои забони тоҷикӣ ба таври қатъӣ риоя карда шавад.
13. Мақолаҳои қаблан дар нашрияҳои дигар чопшууда қабул карда намешаванд.
14. Идораи мачалла ҳукуқи тақриз ва таҳрири мақоларо дорад.

**Мақоларо ба суроғаи зерин фиристонед: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,**  
**ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ-139, МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»,**

**Идораи мачаллаи "Авчи Зухал"**

---

*Ба чопаш 29.08.2022 имзо шуд. Андозаи 60x84 1/<sub>16</sub>  
12 ҷузъи чопӣ. Адади нацир 100 нусха.*